

ҲАМЗА КАМОЛ



**МАЗОРХОИ  
ШИМОЛИ  
ТОҶИКИСТОН**

Душанбе -2004

АКАДЕМИЯИ ФАНҲОИ ТОҶИКИСТОН  
ИНСТИТУТИ ТАЪРИХ, БОСТОНШИНОСӢ ВА  
МАРДУМШИНОСИИ ба номи АҲМАДИ ДОНИШ  
БУНЁДИ ФАРҲАНГИ ТОҶИКИСТОН

ҲАМЗА КАМОЛ

МАЗОРҲОИ  
ШИМОЛИ ТОҶИКИСТОН

Муҳаррир:

доктори улуми таърих Ҳайдаршо Пирумшоев



Душанбе-2004

*Эҳдо ба хотираи дурахиони  
қиблагоҳам Мирзошириф*

**Ҳамза Камол (Ҳамзахон Камолов).**

**Мазорҳои Шимоли Тоҷикистон.** Душанбе, «Деваштич»,  
2004, 214 с.

Шурои илмии Пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва  
мардумшиносии АФ Тоҷикистон ба чоп тавсия кардааст.

*Муқарризон:*

Доктори улуми таърих **Аскаралӣ Раҷабов,**  
Номзади улуми таърих **Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ**

Омӯҳтани падидай мазор, муъайян соҳтани вазоифи иҷтимоӣ ва  
фарҳангии он дар ҷомеъа, бо дарназардошти накши суннатӣ ва таърихии  
он дар гузашта ва имruz, бидуни тардил дар амри дакиктар ва комилтар  
мушаххас кардани сарчашма ва хусусиёти ташаккули ин раванд  
мусоъидат ҳоҳад кард. Дар ин рисола тадқиқу таҳлили ин мавзӯй аз  
чанд ҷиҳат дорои аҳамият аст: аввалан, ба пажӯҳандა даст додааст, то  
хусусиёти хосси мазорҳо ва амокини муқаддасро мушаххас созад ва  
сабабу омилҳои ба макони муқаддас табдил шудани онҳоро муъайян  
намояд; сониян, собиқаи таърихи расму ойинҳо ва маносикеро, ки дар  
мазорҳо ва дигар амокини муқаддас ба иҷро мерасад, тадқик намуда,  
дар амри мутамоӣиз соҳтани суннатҳои ҳудӣ ва бегона, ки бо ҳам омезиш  
ёфтаанд, ҳулоса барӯрад; дигар ин, ки аз завоёни ин пажӯҳишҳо  
зиндағонмай бузургони олами маърифату донишро, ки оромгоҳашон  
дар тули ҷандин садсолаҳо макони парастиши мардум қарор гирифтааст  
ва шахсияти онон то ҳанӯз зери пардаи розҳову пиндорҳо нуҳуфтааст,  
бар мабнои далоӣли мувассақ барои таърих ва ояндагон мушаххас созад.

**ББК 86.38 + 63.4 (2 тоҷик)**

**K - 24**

## ПЕШГУФТОР

Таърих бо роҳҳо, васоил ва шеваҳои муҳталиф шавоҳидеро пиromуни тамаддуну фарҳанг, сунану анъаноти гузаштаи дури ин ва ё он миллат гирди ҳам меоварад ва ин гузаштаро бо ҳама ғановаташ аз нав меофараад ва чун тасвири гӯё зиндагии инсонҳоро дар адвори муҳталиф мучаддадан эҳё мегардонад. Муҳтавои аслии таърихи ҳар кишвар низ вобаста ба пояҳо ва паймонаҳои мушорикати он дар фарҳанги ҷаҳонист. Дар ин маврид маншаъи нажодӣ, қавмӣ ва ҳатто сарвати табиъӣ дорои дараҷаи дуввуми аҳамият аст.

Барои ба тарзи акмал мураттаб намудани тасвири зиндагии ин ва ё он мардум мусалламан сарчашмаҳои катбӣ кифоят намекунанд. Барои муаррихин дар амри маърифати комили таърихи ин ва ё он давр омухтани маншаъи боварҳои мардум ва эътиқод ба маконҳои парастиший – мазорҳо, ки дар садаҳои мутамодӣ дар имтиидод будааст ва имрӯз низ бо муњакис намудани падидай вижай ҷаҳонбинӣ ва рӯҳонӣ дар ҳаёти иҷтимоӣ ва зиндагии ашҳоси ҷудогона идома пайдо кардааст, аз мақоми муҳиммэ барҳурдор аст.

Мафҳуми “мазор” ҳамчуноне ки аз луготи мӯътабар пайдост ин маконест, ки зиёрат мешавад ва мабҳаси парастиши ҷарор гирифтааст. Вожай “мазор” пеш аз ҳама чун амал, яъне “зиёрат кардан”, “ҷойро зиёрат кардан” тафсир шуда ва баъдан чун макон, яъне “зиёратгоҳ”, “зиёратчӣ”, “марқад”, “оромгоҳ”, “қабристон”, “қадамҷӣ” маънидод гаштааст. Ба таври маъмул ин мадғани ашҳоси муқаддаси исломӣ<sup>1</sup>, ҳамчунин ҳар кадоме аз осори парастиший ва динӣ, ки ба тариқи суннат мубайини макони муқаддаст гардидааст, маҳсуб мешавад. Бояд зикр кард, ки дар ибтидо мадғани ашҳоси муқаддаси исломӣ ва дигар маконҳои парастишии динӣ ба исми “машҳад”–шаходатгоҳ ва қабристони шаҳидон<sup>2</sup> ёд мешуд. Сипас, баъди садаи XI, ба вижа

<sup>1</sup> Ислам. Энциклопедический словарь. -М., 1991, с.151; Деххудо. Лугатнома, ч.44.- Техрон, 1334, с.254.

<sup>2</sup> Деххудо. Лугатнома.-Ч.45, Техрон, 1334, с.528.

дар мамолики ғайри араб, дар маърифати ин вожа таҷдиди назар шуд ва мағхуми “макони мадфани шаҳид” – мадфани шахсе, ки дар роҳи дин қурбон шудаастро қасб кард. Дар қуруни вусто мағхуми мазор маънни густурдатаре ба худ гирифт. Зери мағхуми ин вожа на танҳо маконҳое, ки оромгоҳи шаҳидон маҳсуб мегашт, мадди назар буд, балки мадфани силсилаи маротиби табақоти муқаддаси исломӣ: сайдон, ҳочагон, эшонҳо ва тураҳо, ки бо марги табиӣ вафот карда буданд, низ дар назар буд. Ба иртиботи эҳёи сунану анъаноти тоисломӣ дар ҷомеъаи исломӣ қӯҳҳо, горҳо, сахраҳо, шаҳобсангҳо, ҷашмасорон низ чун мазор аз ҷониби мардӯм парастиш мегаштанд.

Падидаи ҷолиберо дар алоҳидагӣ бояд зикр кард. Дар раванди истиқрор ва афзоиши нуғузи мазорҳо дар ҷомеъа ва мардум пиromunaшон масҷидҳо, ҳонақоҳ ва мадрасаҳо эъмор гардид, борҳо иттифоқ афтодааст, ки мазорҳо ба марокизи муҳимми шаҳрҳои бузурге мубаддал гаштаанд. Масалан, Мазори Шариф дар Афғонистон, Машҳад дар Эрон, Начаф дар Ироқ дар ин шуморанд. Дар шимоли Тоҷикистон дар ноҳияи Панҷакент дар маконе, ки мазори Муҳаммади Башоро мавҷуд аст, деха бо номи Мазори Шариф ва дар ноҳияи Айнӣ дар маконе, ки мазори Ҳазрати Муллост, дех бо номи Пойи Мазор ва инчунин дар ёздаҳ километрии шимоли шаҳри Қӯлоб мазорест бо номи Ҳоҷа Исҳоқ, ки рустои он ҷо бо номи Ҳоҷа Исҳоқ ёд мешавад.

Омуҳтани падидаи мазор, муъайян соҳтани вазоифи иҷтимоӣ ва фарҳангии он дар иҷтимоӣ, бо дарназардошти нақши суннатӣ ва таърихии он дар гузашта ва имрӯз, бидуни тардид дар амри дақиқтар ва комилтар мушаҳҳас кардани сарҷашма ва ҳусусиёти ташаккули ин раванд мусоъидат карда, ҳудвижагиҳоеро, ки дар иртибот бо падидае, ки мусталзими парастиши мазорот гардидаанд ва дар ашқоли мушаҳҳас дар ҷанбаҳои зиндагии мардум буруз кардаанд, ошкор месозад.

Гирдоварӣ ва таҳқиқи қиссаҳо ва ривоёт пиromуни мазорҳо дар муъайян намудани таърихи пайдоиши мазор ва шаҳси мадғуни он замина мегузорад. Ин амр имкон медиҳад авзои динӣ-мазҳабӣ дар ин ва ё он манотиқ дар садаҳои мутамодӣ ба баррасӣ қашидо шавад ва тағйироту таҳаввулотеро, ки ин раванд ба он мувоҷех гаштааст, ифтиҳ соҳта, сабабҳои онро муъайян

намояд.

Мутолиъа ва баррасии илмии ин ҷиҳат дар рӯзгорони мо фавқулъода мубрам гаштааст. Раҳой ёфтани аз пойбандии саҳти ҷаҳорчуби идеологӣ, ки дар замони ҳукумати Шуравӣ мустақар буд, имрӯз эҳсоси зарурати дарк намудан ва воқеъбинона баррасӣ кардани масоили марбут ба мазоротро беш кардааст. Бо таҳқиқи воқеъоти гузашта метавонем мунсифона равандҳои имruz дар ҷараёнбуда ва дурнамои рушди ҷомеъаеро, ки инсон тазмини ҳифозати иҷтимоӣ гирифта, эҳсоси озод будан дар ҳама абъодро мекунад, дарк намоем.

Воқеъияти имрӯз ба таври қонеъкунанда ин ҳақиқати ҳамакасфаҳмро сабит кардааст, ки мазорот ва сунану анъаноти марбут ба онҳо дар иҷтимоӣ ва зиндагии мардум аз мақоми муҳиммэ бархурдоранд. Инчунин дар ниҳояти густурдагӣ мутадовил будани ин падидо ва истиқрори суннати парастиши мазоротро бояд мадди назар дошт ва зарур аст, ки бидуни ақидаи қаблан ҳосилшуда сарчашмаҳои ташаккули ин падидо баррасӣ гардида, қонунмандӣ ва нуфузи он на танҳо ба маънавиёт, инчунин ба ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодии ҷомеъа ошкор гардад. Мутолиъа ва баррасии илмии масоили марбут ба мазорот, таърихи онҳо, вазоифи иҷтимоӣ ва нуфузи мазорҳо бар иҷтимоӣ ва инсон билотардид барои такмили тасовири комили илмии равандҳои таъриҳӣ мусоидат менамояд. Ин ҷиҳат дар қаринаи умумии омузиши таърихи мардумон ҷойгоҳи мустақили худро дошта ва имрӯз илми таъриҳҳама гуна мадорикро дорад, то мазоротро чун падидои маҷмӯйӣ, ки дар он тамоми ҷанбаҳои зиндагии иҷтимоӣ ва инсон, ки ба масобеи ҷалипо мувоҷеҳи ҳамдигаранд, расидагӣ намояд. Дар замина муҳимм аст, ки пойбанди ҳеч қадом аз ҷаҳорчуби идеологӣ ва ақоиди методологӣ нагашта, бар мабнои густурда ва амиқи маъохиз масоили марбут ба мазоротро беғаразона омӯхта, арзёбии илмӣ бояд кард. Дар ин иртибот бисёр матолибе ҳамакунун буруз кардаанд, ки тақозои маҳсуси танвири илмиро доранд ва зарурати омузиши ҳолот ва сабабҳое, ки мусталзими мавҷудияти парастиши мазорот дар имтидоди таъриҳҳаштаанд ва инчунин дарки вижагиҳои пояҳои иҷтимоӣ мавҷудияти мазорот дар иҷтимоӣ пеш омадааст.

Мунисифона тадқиқу таҳлил кардани ин мавзӯъ аз чанд ҷиҳат ҳозизи аҳамият аст: аввалан, ба пажӯҳанда даст медиҳад, то ҳусусисти хосси мазорҳо ва амокини муқаддасро мушаххас намуда, сабабу омилҳои ба макони муқаддас табдил шудани онҳоро муъайян намояд; сониян, собиқаи таърихи расму ойинҳо ва маносикеро, ки дар мазорҳо ва дигар амокини муқаддас ба иҷро месрасад, тадқиқ намуда, дар амири мутамайиз соҳтани суннатҳои бумӣ ва бегона, ки бо ҳам оmezish ёфтаанд, хулоса барорад; дигар ин, ки аз завоёи ин пажуҳишҳо зиндагиномаи бузургони олами маърифату донишро, ки оромгоҳашон дар тули чандин садсолаҳо макони парастиши мардум қарор гирифтааст на шахсияти онон то ҳанӯз зери пардаи розҳову пиндорҳо нуҳуфтааст, бар мабнои далоили мувассак барои таъриҳ ва оидагон мушаххас созад.

Фарҳанг ва мұнтақидоти ҳар қавм дар замони хоссе мучиби шукуфоии ҳаёти иҷтимоёни ӯ гардидааст ва чун ҷомеъа монанди ҳуди инсон дар ҳаракату такомул аст, фарҳангту мұнтақидоте метавонад ин асари ҳаётбахши ҳудро ҳифз кунад, ки дар ин таҳаввул бо зиндагӣ ҳамгом гардад. Вале ҳар фарҳангту мұнтақидоте замоне, ки мутаҳаҷҷир шуд ва бо гузашти замон зери бори сангине аз шаъоир ва одобу русуми событ қарор гирифт, батадрич қӯҳна ва миёнтиҳӣ мешаванд, аз ҳаракати боз мемонанд, дар мұқобили ҷарайёни таъриҳ ва ҳаракати ҷомеъа садде ба вучуд ҳоҳанд овард, ки ё ҷомеъаро дар селоби мұchtamey пушти ин садд ғарқ ҳоҳанд соҳт ва ё ҳуд дар мұқобили ин фишор тоби муковимат наёварда, фурӯ ҳоҳанд рехт ва ба ивази онҳо одобу русуми тозанафас, ки мутобиқи сатҳи рушди иҷтимоъ мебошанд, мерасанд.

Омузиши бунёдии таърихи мазороти Тоҷикистон чун масоили илмии мустақил ва маҷмӯъӣ анҷоми корҳои пажӯҳиши махсусеро мадди назар дорад, то ба тарики марҳилавӣ ҷанбаҳои мухталифи онро ба баррасӣ қашида, ҳаллу фасл намояд. Дар ин кор кӯшише дар таҳқиқи таърихи мазороти Шимоли Тоҷикистон ба ҳарҷ дода шудааст.

Пиромуни иддае аз мазороти Шимоли Тоҷикистон иттилоъоти муқаддамотӣ дар маҷмӯъаҳои илмии мухталиф, мачаллаҳо, маълумотномаҳо ва дигар сарчашмаҳо мавҷуд аст ва ин тавсифот

чудогона буда, бидуни дарки маҷмуъии таърихӣ анҷом ёфтааст. Вале то кунун мазорот чун падидай маҳсуси иҷтимоӣ-фарҳангӣ мавзӯъи мустакили пажӯҳишӣ қарор нагирифтаанд ва ин буд, ки ин мавзӯъи фоқиди натиҷагирии куллии илмӣ гаштааст. Ин кутоҳии тасодуғӣ аз ҷониби муарриҳин набуда, балки мавонеъи он дар гузашта мамониъати нонавиштае дар баробари шӯҳрат касб кардани мазорот маҳсуб мешуд, ки натиҷаи он муқайядии идеологӣ ва методологии худи муҳаққикин буд. Баъди касби истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми саддҳо дар иртиботи омӯзиши таърихи мазорот ва расму ойинҳои марбурт ба онҳо аз миён барчида шуд. Мусаллам аст, ки замони пажӯҳиши амиқ ва мунсифони ин мавзӯъ фаро расидааст, зоро дар зиндагии ҳамарӯзai мо ҳар чӣ фъолтару сареътар сунану анъаноти мазорҳо бо ҳама анвоъи муҳталифашон ворид мегарданд. Табиъист, ки ин раванд, билошак, маънавиёти мардумони сокини ҷумҳуриро ғанӣ гардонида, зиндагии ононро мамлӯ аз идеяҳо ва идеалҳои наъв мекунад.

Сарнавишти мазорот муддати мадидест, ки мавриди таҳқиқи донишмандон қарор гирифтааст. Ҳайъатҳои эъзомие, ки дар садаҳои гузашта барои аъмоли қашшоғӣ аз давлатҳои шарқу гарб ба манотики муҳталифи Тоҷикистони имрӯзӣ мерасиданд, зимни таҳқиқи масоили муҳимми суфоришгирифта, ба сарнавишти мазорот низ таваҷҷӯҳи ҳоссе мабзул доштаанд. Масалан, ба мазори Ҳоча Исҳоқ, ки дар гори кӯҳҳои Махшевади ноҳияи Айнӣ мавҷуд аст, дар садаи XIX ҷанд ҳайъате ба ин манотики саъбулубури кӯҳистонӣ омадаанд. Соли 1870 табиъатшиноси машҳури рус А. П. Федченко пиромуни ин ғор ва пайкараи ҳифзшудаи инсоне дар он аз навиштаҳои мусташрики рус А. А. Кун, ки аз ин мантака дидан намуда буд, иттило ҳосил карда, ба ин ҷо омадааст. Баъдан ҳайъати дигаре зери назари барон Аминов низ аз ин ғор дидан кардааст. Тобистони соли 1894 профессор-антрополог И.П.Яворский ва капитан Л.С.Борщевский ва як сол баъд граф А.А.Бобринский ва Н.В.Богоявленский ва ҳамроҳи онон дубора капитан Л.С.Борщевский ба ин мазор омадаанд. Аз ин ғор онон шаш ҷамҷамаи инсонро бо ҳуд бурдаанд ва он ҷамҷамаҳоро барои таҳқик ба музеи антропологии Петербург ба Н.Ю. Зограф таслим медиҳанд. Со-

ли 1911 Н.К.Беткер аз гори рустои Махшевад дидан намуда, дар нашрияи “Известия Туркестанского отдела Императорского русского географического общества” мақолаи муфассале менависад.<sup>3</sup>

Таърихи пайдоиши ин ва ё он амокини муқаддасро, мутаасифона, дар замони Шӯравӣ на бар мабнои далоил ва таҳлили илми баррасӣ намудаанд, балки ағлаб аз зери айнаки замон ба ин қисмати таърих назар карда шуд ва бештари асарҳое, ки дар ин мавзӯй иншо мегардид, дастурҳои таблиғӣ алайҳи дин ва рӯҳонион маҳсуб мегаштанд. Бо вучуди ин пояти омӯзиши илмии мазорҳо дар ин давра гузошта шӯд ва дар хусуси паростиши ҷойҳои муқаддас ва пайдоишу моҳияти мазорҳо аз ҷониби бâъзе олимон дар даврони Шӯравӣ дар хилоли асарҳои пажӯҳишион гоҳе андешаҳои солим низ ба назар мерасанд.

Бâъзе аз донишмандон исбот намудаанд, ки пайдоиши як қатор мазорҳо ба давраҳои тоисломӣ таъаллук дошта ва мардум ин суннатҳои аҷдодии ҳешро дар замони ислом низ ҳифз кардаанд. Ба тарики иҷмол пиromуни мазорҳои Осиёи Марказӣ дар асарҳои ҳуд Н.В. Ҳаныков “Описание Бухарского ханства” ва “Записки по этнографии Персии”; Бартольд В.В. “История культурной жизни Туркестана” Ленинград, 1927; М.С.Андреев “Чильтаны в среднеазиатских верованиях”, сб. “Бартольд В.В.”, Ташкент, 1927; В.Л. Вяткин “Шейхи Джуйбари”, сб. “Бартольд В.В.”; И. Гольдциер “Культ святых в исламе” Москва, 1938; О.А. Сухарева “К вопросу о культе мусульманских святых в Средней Азии”.// Труды Института истории и археологии. Материалы по археологии и этнографии Узбекистана, том II, Ташкент, 1950; О.А. Сухарева “Ислам в Узбекистане”, Ташкент, 1960; О.А. Сухарева “Бухара XIX начало XX в.”, Москва, 1966; П.П. Иванов “Хозяйство джуйбарских шейхов к истории феодального землевладения в Средней Азии в XVI-XVII вв.”, Москва-Ленинград, 1954; М.М.Дъяконов “У истоков древней культуры Таджикистана”, Сталинабад, 1956; А. Ранович “Как создавались жития святых”, Москва, 1961; С.П.Толстов “Древний Хорезм” Москва, 1948; С.П.Толстов “Религия народов Средней Азии”;

---

<sup>3</sup> Ҳашимов М. Религиозные и духовные памятники Центральной Азии. -Ташкент: Изд-во Сага, 2001, с.180.

Ю.В. Кнорозов “Мазар Шамун-наби” дар маҷаллаи “Советская этнография”, Москва, 1949, №2; А.Мухторов “Сирри мазорҳо”, Душанбе, 1964; А.Сафаров “Ҳақиқат дар бораи чойҳои муқаддас”, Душанбе, 1964; С.Абдулазизов “Ҳақиқат дар бораи мазорҳо”, Душанбе, 1970; О.Муродов “Пайдоиши мазорҳо ва осори онҳо дар замони мо”, Душанбе, 1977; Г.А.Пугаченкова “Памятники искусства Советского Союза”, Москва, 1983; А.Кушматов “Пайдоиш ва моҳияти мазорҳо”, Душанбе, 1985 ва А.К. Мирбобоев “Историческое наследие Худжанда”, Душанбе, 1995 ибрози назар кардаанд.

Мазорҳоро, ба ҳусус оромгоҳҳои боҳӣшмат ва мучаллали воқеъ дар Осиёи Марказиро муаррихин дар даврони Шуравӣ аз нигоҳи осори ҳунарӣ ва сабку таърихи меъморӣ ба тарики густурда омӯхтаанд ва дар замина асарҳои муҳимми илмӣ ба чоп расидааст. Масалан, С.Г.Хмельницкий роҷеъ ба ҳунари меъмории мазороти Истаравшан (“Исследование архитектурных памятников в Ура-тюбе”.-Душанбе, 1961), В.Л.Воронина (“Народная архитектура Северного Таджикистана”, -Москва, 1959) дар бораи ҳунари меъмории масоҷид ва мазороти Хучанд, Р.С.Муқимов ва С.Мамадҷонова пиromуни сабку услуби меъмории мазороти Тоҷикистон (“Зодчество Таджикистана”.-Душанбе, 1990; “Архитектурное наследие Худжанда”.-Душанбе, 1993; “Кирополь-Истаравшан-Ура-гюбе”.-Душанбе, 1993; “Мазары Таджикистана”.-Душанбе, 1995) пажӯҳишҳои бунёдӣ анҷом додаанд.

Дар омӯзиши амлеки вақф, ашқоли муҳталифи он, ки яке аз сарчашмаҳои муҳимми мавҷудияти мазорот дар Осиёи Марказӣ буд, донишмандон А.Мухторов, О.Чехович, П.П.Иванов, Н.Маҳмудов, Р.Г.Мукминова, М.А.Абдураҳимов, А.Кушматов ва дигарон нақши муҳимме ифо намудаанд.

Аз асарҳои донишманди тоҷик академик А. Мухторов “Материалы по истории Ура-тюбе” (Москва, 1963), “Очерк истории Ура-тюбинского владения в XIX” (Душанбе, 1964), “Гузары Ура-тюбе” (Душанбе, 1995) ва “История Ура-тюбе” (Душанбе, 1999) метавон пиromуни амлеки вақф иттилоъоти арзишманде ба даст овард.

Дар асари пажӯҳиши хеш “Земледелие и аграрные отно-

шения в Средней Азии в XIV–XV вв.” (Душанбе, 1966) муҳаққики точик Н.Маҳмудов амлоки вақфи замони темуриро баррасӣ намуда, дар зимн иттилоъи муҳимме роҷеъ ба амлоки вақфи он замон медиҳад.

Муҳаққики дигари точик А.Кушматов дар китоби худ “Вақф” (Душанбе, 1990) пиromуни вақфи мазорҳо, масҷидҳо, мактабу мадрасаҳо ва қориҳонаҳои Шимоли Тоҷикистон маълумот додааст.

Донишманди узбакистонӣ Р.Г Мукминова низ дар заминаи вақфномаҳо пажӯхише анҷом дода, зери унвони “К истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в. По материалам “Вакф-наме”” соли 1966 асаре таълиф карда, дар он ҳусусиёти заминҳои вақфшуда ва ба қадом усул гирифтани молиёт аз ин амлокро баррасӣ намудааст.

Дар заминаи муҳаққики дигари узбакистонӣ М.А.Абдураҳимов зери унвони “Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI первой половине XIX века” пажӯхише анҷом додааст, ки соли 1966 дар Тошканд ба табъ расид. Дар ин рисола муносиботи қишоварзӣ дар дерзамон дар ҳонигарии Бухоро баррасӣ гардида, яке аз фаслҳои китоб “Вақф” номгузорӣ шудааст.

Муҳаққики маъруфи рус ва шӯравӣ О.Д.Чехович таҳқиқоти муҳимме дар заминаи омӯзиши амлоки вақф анҷом дода, дар асарҳояш (“Бухарские документы XV-XVI вв.”, “Самаркандинские документы Ходжа Ахрора”) вақфномаҳоро аз қисматҳои зерин донистааст: муқаддима, зикри амволи вақфшуда, шарти таъйини маъмурони амлоки вақф ва тарзи тақсими ойидот аз амлоки вақф.<sup>4</sup>

Мардумшиносоне чун В.Н.Басилов ва В.И.Бушков низ дар хилоли пажӯхишҳои мардумшиносии хеш роҷеъ ба масоили мазорҳо ибрози назар кардаанд.

Авосити садаи бистум дар оромгоҳҳои машҳуре дар Осиёи Марказӣ, Афғонистон ва Эрон чун марқади Темурланг дар Самарқанд (1940–41), оромгоҳи Маҳмуди Фазнавӣ дар Фазна (аз ҷониби бостоншиноси итолиёвӣ соли 1941), оромгоҳи Абӯалий ибни Сино дар Ҳамадон (солҳои 50-уми асри XX), оромгоҳи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (зери назари устод С.Айнӣ ва М.М.Герасимов) ва оромгоҳи Аҳмади Ясавӣ дар шаҳри

---

<sup>4</sup> Чехович О.Д. Бухарские документы XV-XVI вв. -Ташкент, 1965, с.331

Туркистон барои муъайян намудани таърихи воқеан илмии пайдоиш ва фаъолияти онҳо ҳафриётҳои бостоншиносӣ анҷом дода шуда, баъдан ин оромгоҳҳо тармим ва таҷдид гардидаанд. Ба шаҳодати ин ҳафриётҳо буд, ки симои қофиласолори шеъри форсӣ-тоҷикӣ буабдуллоҳи Рӯдакӣ ва табиби машҳур Абӯалӣ ибни Сино оғарида шуд.

Дар солҳои 70-80-уми садаи **XX** дар Тоҷикистон пиromуни баъзе мазорҳо баҳсҳои доманадоре буруз кард. Масалан, дар бораи мазори Лангари Моҳиёни воқеъ дар рустои Чоркӯҳ будаи ноҳияи Исфара ҳарфҳои зидду нақиз зиёда буданд. Баҳсҳо асосан гирди он меҳваре мечарҳид, ки оё он маконҳо дар моҳияти амр аз амокини муқаддас маҳсуб мешаванд ва ҷаро? Тобистони соли 1987 бо пешниҳоди ҳукумати шаҳри Исфара гурӯҳи олимон зери сарварии академик Н.Н.Нематов ба ҳафриёт ва таҳқиқи мазори Лангари Моҳиён пардохтанд. Натоҷиҳи ин ҳафриёт дар осори илмии ин гурӯҳ мунъакис ёфтааст.

Баъди касби истиқлоли Тоҷикистон ба омузиш ва умрону ободии мазорҳо бо шевай огоҳона ва масъулона бархурд мешавад. Ин ёдгориҳои таъриҳӣ-меъморӣ сарвати миллӣ эълом шуда, зери ҳифозати давлат қарор гирифта, бораи таҳқиқу таҷдidi онҳо маблағҳои лозима ихтисос дода мешавад. Дар муддати бештар аз даҳ сол пиromуни мазорҳо ва амокини муқаддас ва шахсиятҳои мадғуни он мақолоти ҷудогона ва кигобҳое аз ҷониби муарриҳин ба нашр расидааст, ки дар танвири гушаҳои торики ин баҳши таъриҳҳои аҳамият аст.

Ба эҳтимоми роқими ин сутур бори нахуст маҷмуъи мақолоте пиromуни мазорҳо ва амокини муқаддаси Тоҷикистон бо номи “Чаҳордаҳ мазор” (Душанбе, 2001) мураггаб гардида, ба нашр расидааст. Дар ин маҷмуъа роҷеъ ба чаҳордаҳ мазори машҳури Тоҷикистон мақолоте аз дидгоҳи нав аз ҷониби донишмандон Аҳорор Муҳторов, Юсуфшоҳ Яъқубов, Абдуллоҷон Мирбобоев, Фолибшо Ғоибов, Ҳамза Камол ва Доро Наҷот нигошта шудааст, ки мураттиби он дар пешгуфтори машруҳе, ки ба ин китоб навиштааст, аз ҷумла мегӯяд: “Мусаллам аст, ки дар доварии матолиби ироҷашуда дар ин маҷмуъа пиromуни мазорҳо набояд мӯҳри комили тайид зад, зеро дар бораи мутаъаллик будани ин ва ё он мазор бо сарнавишти машкук ба бузургه назарҳои гуногун

иүчүдөрөлдөрдүн<sup>1,5</sup> Иш мачмұғы мақолог, ҳамчуноне ки дар фавқ елрас гардиц, аз нахустин китобест, ки пиromуни чаҳордах мазори Тоҷикистон майдумоти мухиммемедихад ва дастандаркорони он ба ин назаранд, ки бо дастгирии иродатмандон ва ихлосмандони амокини муқаддас роҷеъ ба соир мазороти воқеъ дар Тоҷикистон пажӯҳишҳои дигаре анҷом диҳанд ва дайну вацибони хеш медонанд, ки дар танвири уфуқҳои норушани ин бахши фарҳанг ва тамаддуни кишварамон саҳми бештаре дошта бошанд. Зеро ин сарзамини тақдисшудаи тоҷикон қадам бар қадамаш оромгоҳ ва қадамчои бузургон аст.

Бад-ин тартиб, таҳлили адабиёти мавҷуда нишон медиҳад, ки то рузгорони мо роҷеъ ба таърихи мазороти Шимоли Тоҷикистон аз ҷониби муаррихин, бостоншиносон, меъморон, мардумшиносон, инсоншиносон (антропологҳо) пажӯҳишҳои чудогона сомон ёфта ва ё ҷанде аз мабоҳиси ҷанбаи динӣ дошта мавриди омӯзиш қарор гирифта, вале ба тариқи мачмӯй омӯхтани таърихи пайдоиши мазороти Шимоли Тоҷикистон вучуд надошта, ба ҳусус табақабандии мазорот ва таҳлили ойину суннатҳои зиёрати мардум аз ин амокини муқаддас анҷом наёфтааст.

Ин нукта қобили таваҷҷуҳ аст, ки төъодди касире аз сарчашмаҳои қуруни вусто имкони танвири таърихи пайдоиши мазорҳо, шаҳси мадғун дар он, инчунин сабабҳои мавриди алоқа қарор гирифтани баъзе мабоҳиси мазҳабӣ (куҳҳо, горҳо, саҳраҳо ва гайра)-ро дар хеш ниҳон доранд. Ин ҷиҳат дар амри омӯзиши таърихи мазорот ва баррасии илмии ин масоил мухимм будааст.

Комилан возеҳ аст, ки мавзӯи мазорот хеле мубрам буда, инсоған бояд икror шуд, ки домони пажӯҳиши мавзӯи мазорҳо ва оромгоҳҳо аз нигоҳи таърихҳо хеле густурда аст. Ба баёни дигар, пиromуни ин мавзӯи мушаххас ва мунсифона пажӯҳиш анҷом наёфта ва агар аз ҷониби донишманде ибрози назаре шуда бошад, ин ҳам дар хилоли пажӯҳишҳои бахши дигари таърих ба сурати ичмол будааст, ки наметавонад посухгӯи суолҳое бошад, ки то ҳанӯз бечавоб мондаанд. Омӯзиши ҳамаҷониба ва маҳсуси мазорот, дар ин маврид мазороти Шимоли Тоҷикистон, барои ошкор соҳтан ва фахмидани ҳусусиёт, ҳудвижагиҳо ва дарки

<sup>1</sup> Ҳамза Камол . Дебоча // Ҷаҳордах мазор.-Душанбе, 2001, с.13.

## Мазорҳои Шимоли Тоҷикистон

мохияти шуъури мазҳабии мардум кӯмак намуда, дар зимн дар ҳувайдо соҳтани сабабҳои қобилияти зисти анъаноти парастишӣ мазорот дар имтидоди таъриҳ миёни мардум ва инчунин дар қашфи вазоифи иҷтимоӣ-фарҳангии мазорот дар иҷтимоӣ нақши қалидӣ ифо ҳоҳад кард.

Тибқи иттилоъоти мавҷуда муарриҳин мазорҳоро ба ду қисмат радиғбандӣ намудаанд: а) мазорҳое, ки дар ҳақиқат часади бузурге дар он ҷо мадғун аст; б) мазор-қадамҷойҳо.<sup>6</sup> Ҳини баррасии ин матлаб гуруҳи севвуме аз мазорҳо ошкор гардид, ки “мазори файзи осор”-аш ном ниҳодем.

Бар мабнои пажӯҳиши анҷомёфта ба исбот расид, ки аксари мазорҳои Шимоли Тоҷикистон ба исми сӯфиёни силсилаи нақибандӣ, қодирӣ ва қаландарӣ, ки бо мазоҳиби роиҷбуда дар Осиёи Марказӣ—ҳанафӣ ва ҳанбалӣ мушкиле надоштанд, иртибот доранд.

Заминаи асосӣ барои нигориши илмии масоили марбут ба мазорот қабл аз ҳама худи мазороти Шимоли Тоҷикистон, инчунин сарҷашмаҳои катбӣ, ки иттилоъе роҷеъ ба мазорҳои Ҳурӯсону Мовароуннаҳр доранд, ба шумор мераванд. Бо ин ҳама таваҷҷӯҳи донишмандони соҳоти мухталиф ба сарнавишти мазорҳои шомили Ҳурӯсону Мовароуннаҳр, дар амри касби маърифат пиромуни сарнавишти мазорот камтар мадрак дар даст дорем. Дуруст аст, ки асаҷҳои чун “Табақоту-с-сүфия”-и Шайх Абдурраҳмони Суламӣ, “Рисолату-л-күшайрия”-и Абдулқосими Күшайриӣ, “Кашфу-л-маҳҷуб”-и Ҳаҷвириӣ, “Тазқирату-л-авлиё”-и Фариҷаддини Аттор, “Нафақоту-л-унси мин ҳазароти-л-кулси” аз Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ, “Сафинату-л-авлиё”-и Муҳаммади Дорошукӯҳ ва дигар сарҷашмаҳо маълумоти арзизшманде роҷеъ ба савонехи ҳоли машоих, уламо ва фуқаҳо додаанд. Аммо мушахҳас дар бораи таърихи пайдоиши мазорҳо ва замони ба макони парастиш мубаддал гаштани оромгоҳҳои бузургон аз маъҳизи таъриҳӣ иттилоъи каме дастрас гардидааст.

Дар ҳудуди рубъи аввали карни нуҳуми ҳичрӣ (нимай аввали садаи XV) аз ҷониби Аҳмад ибни Маҳмуд Муллозодай Бухорӣ

<sup>6</sup> Андреев М.С. По этнографии Афганистана. Долина Панджшир. Ташкент, 1927, с.56; Андреев М.С. Таджики долины Хуф. (Верховья Аму-дарьи), вып.1, Сталинабад, 1953, с.86.

китобе бо номи “Таърихи Муллозода дар зикри мазороти Бухоро” гаълифе сурат пазирифтааст, ки барои зоирини амокини муқаддаси Бухоро чун роҳнамо хидмат карда, роҷеъ ба мазори 160 нафар аз уламо ва фуқаҳо ва машоҳии сӯфия ва салотину куззоти Бухоро маълумоти муҳимме медиҳад. Муллозода китобашро муштамил ба ду қисм кардааст: Қисми аввал: Дар зикри акобире, ки дар нафаси шаҳр (доҳили шаҳр) ва дар фанои (гирдогирди) шаҳр мадфунанд, то микдори ним фарсанг. Қисми дуввум: Дар зикри азизоне, ки дар ҳаволии навоҳии шаҳранд.<sup>7</sup>

Абусайид Абдураҳмон ибни Муҳаммад ал-Идрисӣ (вафот соли 405х./1015), ки аҳли Астаробод буд ва дар Самарқанд зиндагӣ кардааст, пиromуни таърихи ин ду шаҳр бо номи “Таърихи Самарқанд” таълифоте анҷом дода, ки ин китоб аз ҷониби факҳи маъруф Абихафс Наҷмуддин Умар ибни Муҳаммад ал-Насафӣ (вафот соли 537х./1142-43) такмил ёфт ва бо номи “Китобу-л-Қанд фӣ таъриху-с-Самарқанд” ё “Қанд” ва ё “Қандия” ба забони арабӣ тасниф гардид ва иштиҳор ёфт. Талхисе аз ин китобро шогирди у Абулғазл Муҳаммад ибни Абдулҷалил ибни Абдулмалик ибни Ҳайдар ас-Самарқандӣ дар шакли китоб бо номи “Қандияи хурд” соли 1223 таълиф намудааст. Дастватти мазкур зери шумораи №73 дар захираи дастватҳои шарқии АУ Тоҷикистон маҳфуз аст. “То рӯзгорони мо, эҳтимол меравад, ки ҳамин китоб дар шакли талхис ва дар тарҷума ба форсӣ расидааст; ҷанд дастватти ин китоб дар китобхонаи Донишгоҳи С-Петербург ва дар музеи Осиёии Академияи ғанҳо ҳифз мешаванд”.<sup>8</sup> Дар ҳилоли тафсирҳое пиromуни ҷуғрофиёи Самарқанд ва атрофи он ва тафсирҳое дар бораи зиндагии пеш аз ислом, воқеъоти тасаллути арабҳо Самарқандро, васоили обёрий ва роҷеъ ба баъзе соҳтмонҳо, аз ҳама бештар пиromуни таърихи масҷидҳо, мазорҳо ва дигар амокини муқаддасаи Самарқанд ва қисман Бухоро, дар бораи савонеҳи ҳоли бузургон ва мадфани онон ва суннати зиёрати амокини муқаддас маълумоти аришишманд ироҳа кардааст.

Дар даствависи Садри Зиёд, ки зери шумораи 2193 дар

<sup>7</sup> Аҳмад ибни Маҳмуд Муллозодаи Бухорӣ. Таърихи Муллозода дар зикри мазороти Бухоро. -Техрон, нашри дуввум, 1370, с.12-13.

<sup>8</sup> Бартольд В.В. Сочинения. -Т.II, ч. I.- Москва, 1963, с.60-61.

Пажӯҳишгоҳи ховаршиносии Абӯрайхон Берунӣ Фарҳангистони улуми Узбакистон ҳифз мешавад, феҳрасти мадрасаву масҷидҳои Бухоро сабт ёфтааст. “Дар ин дастнавис ба ҷуз номгӯи мадрасаву масҷидҳои Бухоро рисолаи Носируддин ибни Амир Музаффар бо номи “Ҳодиу-з-зойидин” омодааст (аз варақи 11 то 39), ки пас аз инқилоб навишта шуда, мазороти бузургони даруни шаҳр ва ноҳияҳои атрофи онро тасвир кардааст ва низ маълумоти дақиқ дорад. Китобати ин рисола чун ҳамаи дигар осори ин нусха ба дasti Садри Зиё анҷом ёфтааст. Аз ин рисола ошкор мегардад, ки хоки поки Бухорои Шариф ваҷаб ба ваҷаб қадамгоҳу оромгоҳи бузургон аст”.<sup>9</sup>

“Даҳмаи шоҳон”<sup>10</sup> муштамил аз ду қисм аст, ки қисми аввалиш ба қалами Мирзо Муҳаммад Содиқи Муншии Ҷандарӣ, ки соли 1210/1786 таълиф шудааст, мутаъаллик буда, қисми дуввуми он аз ҷониби Мирзо Азимуддин Сомии Дабир соли 1319 (1901–1902) тасниф гардидааст. Ин китоб роҷеъ ба мақбараҳо ва мазорҳои шаҳри Бухоро ва атрофи он тафсилоти боарзише додааст.

Шахсе бо номи Ҳокими Нурато, ки аз Бухоро ба Нурато табъид шудааст, ба хотири маъофи хеш ва баргашт ба Бухоро китоберо дар моҳи мухаррами санаи 1318 (моҳи майи 1900) бо номи “Исмҳои бузургони Бухорои Шариф”<sup>11</sup> таълиф намудааст, ки ба тариқи ичмол роҷеъ ба 149 мақобир ва мазороти доҳили Бухоро, инчунин дар бораи 22 мазори атрофи Бухоро маълумот медиҳад.

Китоби дигаре, ки дар бораи силсилаи табақоти муқаддаси исломӣ, аз ҷумла, саййдон ва ҳоҷагони машҳури Бухоро ва силсилаи онҳо, инчунин роҷеъ ба мавзеъи ҷойгиришавии мақобири ин табакоти муқаддаси исломӣ маълумот медиҳад, асари Носируддини Бухорӣ “Тухфату-з-зойирин” мебошад, ки соли 1324 ҳ.к. таълиф шуда, дар соли 1328 ҳ.к. ба эҳтиноми Мулло Муҳаммади Маҳдум ба табъ расидааст. Муаллиф дар муқаддимаи kitobi хеш менигорад: “Бо вучуди адами лаёқат ва истиъонат аз ҷанҷӯд қитоб чун “Нафаҳоту-л-

<sup>9</sup> Шакурӣ М. Навиштаҳои Садри Зиё ва аҳамияти таърихии онҳо //Гули Мурод - Душанбе.-1997.-№2. -С 31-32.

<sup>10</sup> Ин китоб зери шумораи 927/1 дар ганҷинаи дастхатҳои Пажӯҳишгоҳи шарқшиносӣ ва мероси ҳаттии Фарҳангистони улуми Тоҷикистон махфуз аст.

<sup>11</sup> Китоби мазкур зери шумораи 1224/ХХI дар ганҷинаи дастхатҳои Пажӯҳишгоҳи шарқшиносӣ ва мероси ҳаттии Фарҳангистони улуми Тоҷикистон махфуз аст.

## Ҳамза Камол

унс” ва “Рашаҳот” ва “Маноқиби ҳазрати Амир Кулол” ва “Самароту-л-машоих” ва “Тухфату-л-аҳбоб”-и Шоҳӣ ва “Маноқиби ҳазрати Ҳочӣ Ҳабибуллоҳи Ҳисории Накшбандӣ” ва “Тухфату-л-ансоб” ва кутуби Муҳаммад Тоҳир, ки зикри хайр ва асару нишони сарехи мутахҳар ва мушаҳхари муъаттари соликони... ирфонро... ба тарики эҷоз ва ихтиisor барчида, ба иборати равони оммафаҳам ба ҷиҳати истифодаи ақрон ва аъён ва зойироне, ки az камоли ихлос дар ин варта қадами росих мезананд, ба шерозаи ҷамъият кашида ва мавсум ба “Тухфату-з-зойирин” гардонидем”.<sup>12</sup>

Таълифи дигар пиromуни мазорҳои Самарқанд ва акнофи он китоби Абӯтоҳирҳоаи Самарқанди “Самария” [дар баёни авсоғи табиъӣ ва мазороти Самарқанд] мебошад, ки соли 1251 ҳ.к.(1835) навишта шудааст. Боби нуҳуми ин китоб, ки “Дар таъйини аломатҳои мазороти касиру-л-баракоти балдаи Самарқанд ва навоҳии он ва баёни номҳои онҳо ва авсоғи машҳури онҳо” номгузорӣ шудааст, дар бораи 76<sup>13</sup> мазор маълумот додааст. Минҷумла пиromуни ду мазори маъруф, ки ҳамакнун дар қаламрави Тоҷикистонанд: мазори Ҳоча Муҳаммади Башоро дар ноҳияи Панҷакент ва Ҳоча Исҳоқ дар ноҳияи Айнӣ тавзеҳоти муҳимме кардааст. Инчунин дар ганҷинаи дастхатҳои Пажӯшишгоҳи шарқшиносӣ ва мероси хаттии Фарҳангистони улуми Тоҷикистон зери шумораи 709/1 китоби муъаллифи номаълуме бо номи “Зикри мазороти Самарқанд” маҳфуз аст, ки дар бораи амокини муқаддаси ин шаҳр тавзеҳоте медиҳад.

Китоби дигаре, ки ба тарики иҷмол дар бораи мазорҳо ва амокини муқаддаси миригариҳои Фалғар, Масҷоҳ, Киштут, Могиён ва Яғноб иттилоъ медиҳад, таълифи Абдурраҳмони Мустаҷир “Рузномаи сафари Искандаркул” мебошад, ки соли 1870 навишта шудааст ва пиromуни 73 мазор, аз он ҷумла дар бораи мазороти мутаъаллик ба занони обида ва орифаи ин минтақа: Библий, Бибизоҳида, Бибича, Ҳоча Бибиавлиё, Биби-фаронҷипӯш ва Розиябону маълумот додааст.

Ҳамчуноне ки ба назар мерасад, пиromуни амокини муқад-

<sup>12</sup> Носируддини Бухорӣ. Тухфату-з-зойирин, с.3. Ба саъӣ ва эҳтимоми Мулло Муҳаммади Маҳдум дар қайди китобат даромада, дар матбаъи Бухоро ба соли 1328 ҳ.к. ба таъб расида.

<sup>13</sup> Абӯтоҳирҳоаи Самарқанди. Самария, бо қушиши Эраҷи Афшор. -Текрон, 1343, с.54.

дассе, ки дар шаҳрҳои машхуре чун Бухорову Самарқанд мавҷуданд, талошҳое дар амри муъаррифии онҳо аз ҷониби донишмандони баъд сурат пазируфтааст, вале роҷеъ ба оромгоҳи бузургони қисмати кӯҳистонӣ ва ё рустой ҷунин кори савобе анҷом наёфтааст ва, мутаассифона, шаҳсияти онҳон то ҳанӯз зери губори нисёну фаромӯши қарор дорад.

Манобеъи таъриҳӣ пиромуни сунану анъаноти марбут ба зиёрати мазорот, ҳамчунин роҷеъ ба амлости мавқуфаи мазороти Шимоли Тоҷикистон, ки яке аз василаҳои асосии мавҷудияти онҳо маҳсуб мегашт, ҳомили иттилоъоти фаровоне мебошанд. Ҳини пажӯҳиш аз сарчашмаҳоे ҷун “Китобу-л-Қанд фи таъриху-л-Самарқанд” (ал-Насгӣ. 1223ҳ., даствавис), “Равзату-с-сафо” (Мирхонд.-Лакҳнав, 1891), Куръон, Таврот (Стокголм, 1999), “Наҳҷу-л-балоға” (гарҷума аз забони арабӣ ба форсӣ дуктур Сайд Ҷаъфари Сайдӣ, бидуни соли табъ), “Осору-л-бокия” (А.Берунӣ.-Душанбе, 1990), “Таърихи Табарӣ” (Балъамӣ.-Техрон, 1380), “Сафарномаи тухафи Бухоро” (Мирзо Сироҷи Ҳаким.-Техрон, 1369), “Наводиру-л-вақоءъ” (Аҳмади Дониши.-Душанбе, 1988), “Боги нақӯкорон” (Абӯзакриё Наваӣ. -Душанбе, 2001) дар ин рисола мусмир истифода шудааст.

Бо ҳама хостанҳо имкон надорад муҳтавои тамоми сарчашмаҳои арзишмандро, ки қисмате аз онҳо, ҳушбахтона, ба дasti нашр расидаанд ва қисмати дигараш дар бойгониҳои шаҳсӣ маҳфузанд, фаро гирифт. Пажӯҳанда дар ин нигориши он теъдод маводеро мунтажаб ва истифода намуд, ки барои ҳалту фасли ниҳоии аҳдоф ва вазоифи илмии масоили марбута боъис гардидаанд.

Руиҳамрафта сарчашмаҳои таъриҳӣ ва адабиёти илмии мавҷуда ба муъаллиф даст доданд, то пиромуни мазорҳои Шимоли Тоҷикистон иттилоъоти муҳимморо гирди ҳам оварад ва дар шакли маҷмӯъӣ онро ироҷа дорад ва дар зимн мазорҳоро табакаబандӣ намояд.

Бо истифода аз фурсати муносиб аз дӯstonи гиромиқадр-сафири муҳтарами Ҷумҳурии исломии Эрон дар Тоҷикистон ҷаноби оқои Носир Сармадӣ Порсо ва раиси интишороти «Шарқи озод» Манзурхон Додохонов, ки дар амри нашри ин китоб базли кӯмак намудаанд, сипосгузорӣ мекунам.

## БОБИ I МАЗОРХОИ ШИМОЛИ ТОЧИКИСТОН

Ҳамчуноне ки китобҳои нодири қаламӣ, биноҳои таърихии мадорису макотиб, амокини ҳокимнишини гузашта ва дигар осори ҳунарӣ аз мағоҳири фарҳангӣ ва маънавии имruzи ҳар миллат маҳсуб гаштаанд, ки ҳунари оғаридгории ҳар қадомаш мунҳасир ба фард аст ва ҳамакнун ҳузури онон дар таборузи тамаддуни он нақши мусмиреро ифо мекунад, мазорҳо низ дар масири таърихи тамаддун ва фарҳангӣ миллиати мо ҷойгоҳи вижеае доранд. Шимоли Тоҷикистони кунунӣ на танҳо чун яке аз марокизи муҳимми тамаддуни Мовароуннаҳр бо удавову уламо ва ҳунармандони чирадасти хеш шӯҳраи оғоқ гашта буд, балки чун билодест, ки саршиностарин намояндагони илму адабу шариъату тарикату ҳақиқату маърифат дар он барои ҳамеша маъво гирифтаанд ва тули садаҳои мутамодӣ оромгоҳи ин бузургон чун амокини муқаддас бо камоли ихлос ва иродат иддаи касире аз зоиронро ба сӯи хеш кашидааст. Зиёрати ин амокини муқаддас ҷузви лоинфаки сунану анъаноти мардум маҳсуб гашта, чун мавориси фарҳангиву аҳлоқӣ аз насл ба насл бо камоли эътиқод мунтақил гаштааст.

Дар садаи бист сиёсати ломазҳабона ва беэҳтиромонаи дастгоҳи давлати Шуравӣ нисбат ба мазорҳо ва дигар амокини муқаддас мунҷар ба ҳаробӣ ва ё матрукии иддае аз онҳо гардид. Ҷои тазаккур аст, ки дастгоҳи таблиғотии давлати Шуравӣ аз тамоми имконот истифода мекард, то мазорҳоеро, ки дар он бузургони ин ва ё он миллиат мадфун буданд ва мардум аз роҳи ихлос руи ишён ба он амокин меоварданд, чун макони тарғиботи динӣ бо шеваҳои мухталиф тавҳин менамуданд. Мутаъассифона, ҳукумати Шуравӣ на танҳо дар ибтидо, балки дар тӯли тамоми мавҷудияташ бо ҳашинтарин шева амокини муқаддасро мавриди таҳоҷум қарор дод ва дар асари ин төъдоди касире аз ин амокин то ба ҳадди нестӣ расиданд ва төъдоди дигараш рӯ ба ҳаробӣ ниҳоданд ва хидматгузорони ин амокин ба маҳбасҳо кашида ва ё чун “душмани ҳалқ” ўзном гардидаанд. Қобили зикр аст, ки то

соли 1925 теъдоди амокини муқаддас дар Тоҷикистон қариб ба 700 адад мерасид. Дар ибтиди ҷанги Олмон алайҳи Шӯравӣ ин теъдод то ба 70 адад тақлил ёфт. Вале дар тӯли ҷанги Шӯравӣ алайҳи Олмон шумори амокини муқаддасе, ки мардум ба онҳо рӯи ниёз оварда буданд, боз афзоиш карда, соли 1945 ба 246 адад расиданд.<sup>14</sup> Ин ҷанг ба нирӯманд гаштани маросимҳои мазҳабӣ ва эҳёи мӯҷаддади амокини муқаддас мунҷар гашт, зоро набардҳо ба ҷуз аз қуштор чизи дигаре дар қибол надошт ва мусалламан ин қонуни ҳарб аст ва мардум ба ҷуз аз Ҳудои худ ва бузургоне, ки ба онҳо ирова доштанд, аз қаси дигар истиъонат намечустанд ва ҳатто сарони Шӯравӣ низ бо ин амр дар ҷомеъа мусолиҳа карданд ва баъдҳо ҳатто пешвоёни ин низом иқрор мешуданд, ки бо вучуди тарғиби андешаи ломазҳабӣ ва лоқайдӣ дар низоми Шӯравӣ ба дин ва маросимҳои он мухосимат надоранд. Н.С.Хрушев дар суханронии худ дар маросими тафвизи мукофоти ленинӣ ба вай гуфта буд: “Гарчанде ки мо атеист бошем ҳам, нисбат ба диндорон ҳусумат надорем. Мо на танҳо таҳаммул мекунем, балки ба диндорон боэҳтиром муносибат менамоем. Мо танҳо вақте ки динро барои ба одам зарар расондан истифода бурданӣ мешаванд, он гоҳ ба муқобили он мубориза мебарем”.<sup>15</sup> Бо ҳама мушкилоту маъзулоте, ки он ҷомеъа дар амри бароварда соҳтани ниёзҳои рӯҳии инсон эҷод мекард, мардум аз зовияи дигар дармеомаданд ва ихлосу иродати ҳудро алорағми садҳову ҳойилҳои замон бо шеваҳои муҳталиф ба ин амокини муқаддас иброз менамуданд.

Ҳамакнун барои муаррихин дар амри мушаххас намудани шаҳси мадфун дар ин ва ё он мазор ва ё амокини муқаддас аз ҷанд ҷиҳат мушкилот ҳалқ шудааст. Нахуст ин, ки теъдоде аз амкинаи муқаддаса, ки дар рузгорони мо парастиш мешаванд, фарз меравад, ки дар замони пеш аз ислом низ парастишгоҳҳои мардум будаанд ва дар зимн ҳафриётҳои густурдае анҷом напазирифтааст, то ин матлабро собит созад. Дувум, орифоне, ки оромгоҳашон макони муқаддас гаштааст, дар замони ҳаёт дар инзиво зиндагӣ доштанд, муҳтотона рузгор ба сар мебурданд ва

<sup>14</sup> Сафаров А. Ҳақиқат дар бораи ҷойҳои “муқаддас”-и Тоҷикистон. -Душанбе, 1964, с. 36-37.

<sup>15</sup> Ҳамон ҷо, с. 41.

ҳатто ашхосе, ки бо онон робита доштанд, низ баъди сарашон маълумоти мубарҳане натавонистанд барои таърих ироъя намоянд ва ин буд, ки пиromуни зиндагии онон аз ҷониби мардум ривоёти мутаъаддиде оғарида шуд, ки гоҳе дар муҳтаво зидду нақизанд. Дигар ин, ки аз мадорики таърихӣ пайдост, ки гоҳе бо як тахаллус ва ё ном ҷанд ориф ва ё шайхи машҳур ном бурда мешаванд ва ин ягонагӣ ағлаб ба омезиши маълумот дар бораи савонехӣ ҳоли орифон, машоих ва дигар бузургон мунҷар шудааст. Басо иттифоқ афтодааст, ки муаллифин ва мураттибини сарчашмаҳои таърихӣ дар ибрози назар роҷеъ ба савонехӣ ҳол ва ё макони мадфани ин ва ё он шайх ва ё муршид ба хато рафтаанд. Масалан, Абӯтоҳирҳочаи Самарқандӣ дар асари худ “Самария” дар бораи мазори мансуб ба Имом Ҷаъфари Содик ин матлабро баён кардааст: “Ба даруни шаҳр [Самарқанд] ва ба даруни гунбад ба таҳти гулдастай ҷанубии равоқи мадрасаи Шердор [мадған] афтодааст. Гӯянд, ки амир Яланқтуши Биатолик ба таъзими қолаби ҳазрати Имом дар ин ҷо бинои мадраса кардааст. Дар китobi кӯҳна, ки аз тарафи Эрон омада буд, аввал дар он китоб таҳқики валодат ва санаи вафот ва ҳокҷои Имомро карда, навишта, ки қабри Имом Муҳаммад ибни Имом Ҷаъфари Содик, разиа-л-Лоҳу анҳу, ба даруни шаҳри Самарқанд аст ва машҳур он ҷост, ки таъйин карда шуд”.<sup>16</sup>

Дар ин бора иктифо ба ин ҳарф мекунем, ки мазори Имом Ҷаъфари Содик дар шаҳри Мадина ҳаст ва назди арбоби таҳқик дар ин бора шакке нест ва тафсили бештарро донишманди тоҷик Фолиб Фоибов дар мақолаи “Имом Ҷаъфари Содик ва мазори мансуб ба ўдар дехаи Ҳазрати Имом” дар китobi “Чаҳордаҳ мазор”<sup>17</sup> барои хонанда ироъя доштааст.

Абӯтоҳирҳочаи Самарқандӣ дар зикри мазороти Шақиқи Балхӣ ба ин назар аст, ки: “Мазори эшон дар паҳлӯи дарвозаи шаҳр, ки онро Қаландарҳона мегӯянд, ба даруни шаҳр қариб ба девори қалъа аст ва ин мазор бад-ин ном [Ҳазрати Ҳоҷа Муҳаммад Фазл Шақиқи Балхӣ] машҳур аст”.<sup>18</sup>

Дар пажӯҳиши дигари худ Фолиб Фоибов “Шайх Шақиқи

<sup>16</sup> Абӯтоҳирҳочаи Самарқандӣ. Самария, с. 77-78.

<sup>17</sup> Фоибов Ф. Имом Ҷаъфари Содик ва мазори мансуб ба ўдар дехаи Ҳазрати Имом //Чаҳордаҳ мазор.-Душанбе, 2001, с.83-94.

<sup>18</sup> Абӯтоҳирҳочаи Самарқандӣ. Самария, с.82.

Балхӣ” бо истифода аз маъхазҳои мӯътабар собит намудааст, ки мазори Шақиқи Балхӣ дар деҳаи Себистони ноҳияи Данғараи Тоҷикистон воқеъ аст.<sup>19</sup>

Шақиқ, ки худ сарватманд буд, бинобар ин ибтидо ба ҷаҳонгардиву тичорат шуғл дошт ва аз эҳтимол дур нест, ки ба шаҳри Самарқанд омада бошад. Ба андешаи мо, мазоре, ки Абӯтоҳирҳоҷаи Самарқандӣ дар шаҳри Самарқанд мутаъаллик ба Шақиқи Балхӣ медонад, шояд қадамчои Шақиқ буда бошад.

Бояд гуфт, ки бо арзи вучуди мазорҳои нав ва таблиғи ҳар чӣ бештари онон, баъзе мазорҳои кӯҳанбунёд маъруфияти ҳудро аз даст медоданд ва чун аз мурокибат мемонданд, ба ин сабаб оҳиста-оҳиста биноҳои онҳо нақш бар замин мегаштанд. Вале бо вучуди ин төъдоди мазорҳо ҳамеша рӯ ба афзунӣ дошт. Ба ҳусус ин дар марокизи дини ислом дар Мовароуннаҳр чун Бухоро ба вузӯҳ эҳсос мегардид. Ҳанӯз дар охири асри XV асаре чун раҳнамои мазороти Бухоро, ки бо номи “Таърихи Муллозода” маъруф аст, арзи вучуд мекунад ва ин асар дар авоили садаи XX бо таҳрири дигар, ки дар он асомии баъзе мазорҳо ба сабаби “кӯҳна” будан шомил нагардида, мазороти тозавучуд дар он сабт гардидаанд, чоп мешавад. Бо дарназардошти таваҷҷуҳи бештар ба ин китоб ҳам нусҳаи аввалий ва ҳам нусҳаи дуввумй дар чопхонаи Когон ба төъдоди зиёд мунташир гашта ва низ ин асар аз ҷониби муаррихи рус В.Л.Вяткин ба забони русӣ тарҷума гардидааст. Боваре миёни мардуми Бухоро вучуд дошт, ки гӯё дар ин сарзамин 33 ҳазор бузургон мадфун шудаанд, ки номҳои ағлаби онон фаромӯш гаштааст.

Бо гузашти замон дар ҷавори мазорҳо гуристонҳо арзи вучуд карданд. Нахуст ин ба он далел буд, ки ағлаби ришсафедон ва иродатмандони мазорҳо васият мекарданд, ки дар “зери пойи бузургвор” онҳоро дағн намоянд ва ин буд, ки мазорҳо баъдан дар инхисори гуристонҳо қарор гирифтанд.

Боварҳо ва маносики зиёрати амокини муқаддас онҷунон дар ботини афрод ҳориҷ аз донишҳои иқтисобии башар ба сурати маълумоти муъассири ғайри тасбит ҷой доранд, ки ҳаргиз ба содагӣ фаромӯш наҳоҳанд шуд. Лизо бо каме дикқат ва таваҷҷуҳ рӯшан мешавад, ки фақат мазҳаб ва боварҳои мардум, ки дар

<sup>19</sup> Фоибов F. Шайх Шақиқи Балхӣ // Ҷаҳордаҳ мазор.-Душанбе, 2001. с.103-115.

умқи рӯҳ ва вичдони онон чой гирифта, қодир аст як чунин таҳаввули маънавии амиқ дар ҷомеъа ба вучуд оварад, ки дар амри найли ормонҳои волои инсонӣ мӯчрӣ бошад.

Қонуни таҳаввули иҷтимоъ дар замон ва макон дар тағирии суннатҳо ва урғу одат дар ҷомеъаи муслимин баъди реҳлати Муҳаммад (с) қобили эътироф будааст. Дар баробари таҳаввулоти иҷтимоъӣ ва шароити замону макон урғу одот ба сабаби ин, ки ислом чун дин дар баъзе абъод нармише аз худ таборуз дод ва бо мӯқтазиёти замон ва шароити авзӯй мутобиқ гардид, дар маносики зиёрати амокини мӯқаддас низ беасар намонд.

Мазори машҳури ҳар мавзӯй барои худ мутаваллӣ ва шайх дошт, ки ағлаби шайхон ва мутаваллиён бо шаҷараҳое, ки гоҳе ба сиҳҳатии онҳо эҳсоси шакк мешуд, худро ба шахси мадғун дар мазор пайвандӣ мебаҳшиданд. Масалан, шахсе аз Ҳуқанд ба исми Абдурраҳмонҳоҷа Эшонов ба хотири мустағиф шудан аз сармояе, ки ба мазори Баҳоуддини Нақшбанд ворид мегашт, ба ҳукумати истеъмории Туркистон муроҷиат мекунад, ки ўро чун ворисе аз шаҷараи Баҳоуддини Нақшбанд маҳсуб донанд ва дар хидмати ин мазор қарор диханд. Тавассути фиристодаи сиёсии Русия ин хоҳиш дар баробари аморати Бухоро матраҳ мегардад ва қушбегӣ баъди баррасии ин масъала бо номаи маҳсус фиристодаи сиёсии Русияро дар ҷараён мегузорад, ки Абдурраҳмонҳоҷа Эшонов ҳеч рабте ба Баҳоуддини Нақшбанд надорад ва аз ин рӯ наметавонад чун ворис хидматгузори мазор бошад.<sup>20</sup>

Ин шаҷара дурусткарданҳо ба ҳусус аз нимаи дуюми садаи XV ба баъд дар Осиёи Марказӣ роиҷ гаштааст. Ин замоне буд, ки силсилаи ҳочагоне чун Ҳоҷа Аҳрор, шайхони Ҷӯйборӣ ва соири силсилот арзи вучуд кардаанд. Дар Бухоро боваре миёни мардум шуҳрат дошт, ки агар шахсе дар як рӯз мазори чор Бакр (Абӯбакри Аҳмад, Абӯбакри Саъд, Абӯбакри Исҳоқ, Абӯбакри Фазл )-ро зиёрагӣ кунад, тамоми хостаҳояш бароварда мешавад. Бояд гуфт, ки дар Бухоро оромгоҳи яке аз поягузорони силсилаи ҳочагони Ҷӯйборӣ – Абӯбакри Саъд низ бо номи мазори “Чор Бакр” машҳур гаштааст, дар ҳоле ки дар ин ҷо танҳо як нафар

мадфун буд.<sup>21</sup>

Аммо дар Самарқанд миёни мардум боваре буд, ки: "...ҳар кӣ дар як рӯз ҷаҳор Муҳаммадро [мавзеъи Работи Фозиён] зиёрат кунад, ҳар муроде, ки дошта бошад ҳосил гардад: Аввал, Ҳоча Абди Дарун. Дуввум, Ҳоча Муҳаммади Фазли Балхӣ, ки дар дарвозаи Фирӯза осудаанд. Севум, Ҳоча Муҳаммади Санграсон. Ҷаҳорум, Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Исмоил ал-Бухорӣ, ки дар Ҳартанг осудаанд".<sup>22</sup>

Бо шаҳодати сарчашмаҳо арзи вучуди баъзе мазорҳо дар марокизи тамаддуни Осиёи Марказӣ, ба вижа шаҳрҳое чун Бухоро, Самарқанд, Фарғона, Шош, Кеш, Ҳучанд, Истаравшан ба аҳдофи судҷуҷии ашҳоси манғиатҷӯ низ иртибот дорад. Дар ин ҷо ба тарики иҷмол овардани қиссае, ки Мирҳонд дар "Равзату-с-сафо" роҷеъ ба арзи вучуди мазори Ҳазрати Шоҳ дар Ҳирот кардааст, бамаврид ҳоҳад буд. Мирҳонд нақл мекунад, ки яке аз дорбозони Ҳирот ба хотири қасби сармоя рӯзе ба шамотат даст мезанад. Ҳангоми адои намози шом дар маҷалли Коризгоҳ [Козургоҳ низ гӯянд], ки дар ҷаҳори оромгоҳи Ансорӣ воқеъ аст, ин дорбоз гиряю фарёд мезанад ва пирҳанашро дар тан пора месозад. Мардум пиромунаш гирди ҳам меоянд ва аз ӯ суол мекунанд, ки чаро ҳамчунӣ кореро ба ҳуд раво дидааст. Посух медиҳад, ки ҷаҳор савораро, ки араб буданд, дидааст ва онҳо ба ӯ макони ҷойгиршавии мазори муқаддаси Ҳазрати Шоҳро гуфтаанд. Ва тамоми дарвешону айёрон ба он мавзеъ мераванд ва он макони "муқаддас"-ро пайдо мекунанд. Ду ҳафта бештар мураттаб мардум ба зиёрати ин мазори "тозаёфт" меоянд ва назру ниёз исор медоранд. Овозаи қашфи ин мазор то даргоҳи Ҳусайн Бойқаро мерасад. Ҳусайн Бойқаро барои баррасии ҳақиқати ин мазор яке аз шахсиятҳои маъруфи Ҳирот Мавлоно Камолуддин Шайх Ҳусайнро ба он мавзеъ эъзом медорад. Баъди баррасӣ дуруғи он дорбоз ошкор мешавад ва ба дастури Ҳусайн Бойқаро ҳамаи мӯҷримин ба зиндон андохта мешаванд.<sup>23</sup>

Дар Бухоро дар қаробати мадрасаи Чорманор оромгоҳи на

<sup>21</sup> Сухарева О.А. Ислам в Узбекистане.-Ташкент, 1960, с.39.

<sup>22</sup> Қандия. Тавлифи Муҳаммад ибни Абдулҷалили Самарқандӣ. Ба қушиши Эрачи Афшор. -Техрон, 1367, с.30.

<sup>23</sup> Мирҳонд. Равзату-с-сафо. -Лакҳнав, 1891, қисми VII, с.32-33.

он қадар бузурге, ки мардум онро чун мазор парастиш мекунанд, мавҷуд аст. Ба накл аз қавли бузургсолони ин мавзеъ гүё афғоне ба Бухоро меояд ва эълом медорад, ки дар китобҳои қадим мутолиъа намудааст, ки бузургворе дар ин мавзеъ мадған гузидааст ва ин макони муқаддас назди ҳеч аз саканаи Бухоро маълум набудааст. Бузургвори ин мазор гүё дар хоби он афғон ишора намудааст, ки оромгоҳе барои ўбисозад. Ва ин буд, ки дар ин мавзеъ оромгоҳи фарзие бино мешавад.<sup>24</sup>

Хулоса, арзи вучуди амокини муқаддас ва андешаи парастиши мазорҳо дар тафаккури мардумони Осиёи Марказӣ аз он ҷумла тоҷикон дар замони ҷамъияти ибтидой арзи ҳастӣ карда ва то аҳди ислом дар ин сарзамин ин маконҳо чун марҷаи парастиши шакл гирифтаанд. Бо густариши ислом парастиши мазорҳо дар Осиёи Марказӣ бо ақоиди бостонӣ ва расму суннати қабоили араб оmezish ёфта, тасаввурот, ақидаҳо ва тимсолҳои динҳои мағлубгашта бо шеваҳои мухталиф шомили ақоиди дини пирузгашта гардида ва дар зимн пояҳои парастиши амокини муқаддасро мукаммал намудаанд.

### БАЪЗЕ ХУСУСИЁТИ СОХТМОНИ МАЗОРОТ

Ашкол ва соҳтмони мазорот баёнгари худвижагиҳои меъмории ҳар давру замон маҳсуб мешавад. Барои ҳар давраи таърихии Осиёи Марказӣ намуна ва услуби меъмории вижа ба худ хосс аст.

Дар ҳама адвор бо маросими тадфини ашхоси маъруф дар Осиёи Марказӣ эъмори анвоъи мушаххаси соҳтмони меъморӣ робитаи мустақим дошт. Дар ин қарина намунаи мушаххаси он эҳдоси мақбара бар фарози қабрҳост, ки он таборузи эҳтиром ва муҳаббат ба шаҳси мадғун будааст ва “анъанаи соҳтмони мақбара дар давраҳои муъайяни таъриҳӣ ва дар байнӣ ҳалқҳо тафовути чиддӣ дорад”.<sup>25</sup>

Сарчашмаи арзи вучуди намунаҳои меъмории соҳтмони мазорҳо ба тайиди донишмандон ба аҳди моқабли ислом иртибот мегирад. Масалан, барои анҷоми маносике чун парастиши

<sup>24</sup> Сухарева О.А. Ислам в Узбекистане, с.37-38.

<sup>25</sup> Муқимов Р. Макбара //Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. -Ч. II -Душанбе, 1989, с.201.

руҳи гузаштагон соҳтмонҳои маҳсусе эъмор мекарданд.<sup>26</sup> Дар Осиёи Миёна баъди садаҳои IX–X навъи мушаххаси биноҳо ба шевави исломӣ арзи вуҷуд мекунад, ки дар шумори онҳо соҳтмони мазорот, масҷидҳо, манораҳо низ буданд ва дар ташаккули онҳо намунаҳо ва анъаноти меъмории мοқабли исломӣ нақши муҳимм доштанд.<sup>27</sup>

Эъмори оромгоҳҳо дар замони пеш аз ислом дар марқади бузургон ҳар яке аз худважагиҳои меъморӣ бархурдор буд ва дар замина ҳафриётҳои анҷомёфта дар Диљварзинтеппа, Бандиҳона, Шаҳтеппа аз ин матлаб шаҳодат медиҳанд. Дар Осиёи Марказӣ суннати маҳсуси гӯронидани часад ва эҳдоси оромгоҳ вуҷуд дошт. Дар аҳди бостон часадро дар даҳмаҳое нигоҳ медоштанд ва пеш аз ба ҳок супоридан гӯшти часадро аз устухонаш чудо менамуданд, ки ин амал аз русуми зартуштиён маҳсуб мегашт ва ин одобу шаъоир то истилои араб ва қабули дини ислом роич буд. “Дар поёноби Сирдарё ҳанӯз дар асри II пеш аз милод мисли гузашта бино намудани оромгоҳҳои мудаввар бо услуби ҷойгузинии салибшакли утоқҳо маъмул буд”.<sup>28</sup>

Шомил гардидани Осиёи Марказӣ ба фазои ягонаи фарҳангӣ-динии хилофати араб мусталзими рушду такомули ҳунари меъмории оромгоҳҳо дар пояи сунану анъаноти бүмӣ, ки мутахаҷҷир намонда ва ҳамеша дар таҷаддуд буд, гаштааст. Дар раванди ин таҳаввулот ба сабки меъмории бүмӣ пояи услуби нав асос гузашта шуд, ки дар асрҳои оянда минбаъд ин услуби тазинро қасб кард.

Пиромуни умрону ободӣ ва эҳдоси оромгоҳҳо бар фарози қабрҳо низ дар масири таъриҳ бархурдҳо мухталиф будаанд. Паёмбари ислом эъмори оромгоҳҳои мӯҷаллалро бар фарози қабрҳо манъ намуда буд: “Аз Ҷобир (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Ҳудо(с) аз ин, ки қабр гаҷкорӣ шавад ва ё бар он нишаста шавад ва ё бар он таъмир соҳта шавад, манъ фармуд”.<sup>29</sup> Вале

<sup>26</sup> Манъковская Л.Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии (IX-XXвв.). -Ташкент, 1980, с.134.

<sup>27</sup> Мамаджанова С., Мукимов Р. Мазары Таджикистана. -Душанбе, 1995, с. 10.

<sup>28</sup> Пугаченкова Г.А. Памятники искусства Советского Союза //Средняя Азия, справочник-путеводитель. -Москва, 1983, с.XVI-XVII.

<sup>29</sup> Абизакариё Яҳё ибни Шарафи Наввавӣ. Боги накӯкорон (Риёзу-с-солихин).-Душанбе, 2001, с.341.

ҳамчуноне ки ба назар мерасад ин ҳадиси набавӣ аз ҷониби пайравони дини ислом муроъот нагардид ва ба ҳусус баъди нуфузи сӯфия ва истиқрори афкори тасаввуғӣ дар Ҳурӯсон ва Мовароуннаҳр миёни мардум эҳдоси оромгоҳҳо роиҷ гашт ва дастури шеваи зиёрати ин маконҳо аз ҷониби қишири мутадайини ҷомеъа мушаххас гардид ва он ба ҳукми суннат даромад. Агар дар ибтидо сӯфия бо аъмоли номашӯри худ шариъати исломиро зери суол бурда бошад, ки иртиботи номаръии он бо шаманизм ва дигар динҳои мансухшуда аз ҷониби ақшори бо маърифати қуруни вусто эҳсос мегардид, баъдан бар юмни вучуди чун Муҳаммади Ғазоӣ сӯфиён дар тақарруби худ ба ваҳдати вуҷуд шариъати исломиро зинаи нахусти худ қарор доданд. Ба ин маънӣ сӯғӣ ҷаҳор зинаро бояд мепаймуд, то қасби ҳол қунад: шариъат, тариқат, маърифат ва ҳақиқат.

Дар мамолики тасхиршуда арабҳо ибтидо барои рафъи ниёзи хеш маъбадҳои бумӣ ва биноҳои ҷамъиятиро истифода менамуданд. Масалан, маъбади бисёрсунтуни бутпарастонро дар Бунчикат бо эҳдоси меҳроб дар он ба масҷид мубаддал соҳтанд.<sup>30</sup>

Бо ҷойгузинии ҳар ҷи бештари андешаву афкори исломӣ дар Осиёи Марказӣ нақши парастиши амокини исломӣ: масҷидҳо ва мадрасаҳо ва аз замони салтанати ба ҳусус ҳонадони Сомонӣ оромгоҳҳои бузургон бештар мегардад. Ибтидо услуби ҳунари меъмории оромгоҳҳо ва дигар амокини муқаддас тибқи ҳунаре, ки то замони тасхирӣ арабон росих буд, роиҷ гардида буд, вале ҳамчуноне ки таҳқиқотҳо собит менамоянд баъд аз садаҳои IX–X ҳунари меъморӣ дар мамолики зери нуфузи хилофати араб ба зинаи услубан нави тараккиётे расида буд, ки сабки умумиҳилофатиро, ки бар мабнои услуби ҳунару фарҳанги мамолики тасхиршуда ташкил ёфта буд, қасб кард. Пирӯзии комили ислом дар сар то сари Осиёи Марказӣ таваҷҷуҳ ба эъмори оромгоҳҳоро ба шеваи исломӣ бештар кард. Дар қаламрави Тоҷикистон соҳтмонҳои ибтидои аҳди исломӣ –(VIII–X) мақбараҳо чун намунаи осори меъморӣ то қунун ҳифз нашудаанд.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Негматов Н.Н., Авзалов Р.З. Мамаджанова С.М. Храм и мечеть Бунджиката на Калаи Қаҳқаҳа I. //Материальная культура Таджикистана.-Душанбе, 1987, с.181-214.

<sup>31</sup> Мамаджанова С., Муқимов Р. Мазары Таджикистана, с.15.

Бо мурури замон ба мақбараҳо чиллахонаҳо илова шуданд. Дар садаҳои XI–XII дар сабки меъмории амокини муқаддас навъе, ки вазоифи мушаххаси масҷидҳо, мадрасаҳо, хонақоҳҳо ва оромгоҳҳоро мушаххас мекард, таҳия мегардад, ки дар ин миён хонақоҳҳо ва оромгоҳҳо дағ васати амокини паравистӣӣ ва мулӯй қарор гирифта буданд. Зеро оромгоҳҳо ва хонақоҳҳо на танҳо дар болои марқади шайхони бузург ва ҳочагони саршинос, балки дар болои қабри шоҳон ва салотин низ эҳдос мегардид ва ин ҳодисаҳо низ иттифоқ афтодааст, ки дар замони зиндагии шоҳон ва салотин оромгоҳҳои боҳашамате, ки ҳуди онон дар интиҳоби макон ва сабки меъмории он ҳиммат гумошгаанд, бунёд гаштаанд, ки ин навъ оромгоҳҳо он замон мубайини на макони қадосат, балки ҷилди ҳунари меъмории мунҳасир ба фард талаққӣ мегаштааст. “Мустаҳкамии соҳтмон ва тарси ношӣ аз ҳурофоти даст задан ба марқад, төъдоди зиёде аз мақбараҳоро, ки мубайини шоҳкории меъмории асрҳои миёна маҳсуб мешаванд, то замони мо ҳифз намудааст”.<sup>32</sup> Тамоми мақобире, ки дар шаҳрҳо ва шаҳристонҳо соҳта мешуд, аз ҳиштҳои дар ҳумдонҳо пухташуда, ки дар ҳама фасл мӯковим буд ва дар қолабҳои ҳамто рехта мешуд, эҳдос мегардид ва шукуҳу шаҳомати бо ороишоти маҳсус тазийинёфтаро ба ин мақобир медод. Истифодаи ҳишти пухта ва гач дар соҳтмони оромгоҳҳо ва биноҳои мулӯй усулан аз аспи VII–VIII ривоҷ доштааст ва дар рушди ҳунари меъморӣ заминаи муҳимме гардидааст. Сабки содасоҳти оромгоҳҳои мураббаӣ ба услуби мураккаби оромгоҳҳои гунбаздор мубаддал мегашт ва меъморон шевай ҷадиди ҳунари меъмориро, ки бо мурури замон таҷруба мекарданд, дар эъмори мақобири бузургон низ истифода менамуданд: “Дар давраи Темуриён болои гунбази доҳилий гунбази ороишӣ соҳта мешуд, ки он ба мақбара як навъ ҳашамат мебахшид”.<sup>33</sup> Оромгоҳи Муҳаммади Башоро дар ноҳияи Панҷакент, Шайх Муслиҳиддин дар Ҳучанд, Ҳазрати Шоҳподшоҳ дар деҳаи Чоркӯҳи ноҳияи Исфара аз шумори он мақобир ҳастанд, ки бо услуби мураккаби соҳт мутамоиз гашта, ҳунари ҷидани ҳишт ва тазийини дохил ва беруни онҳо мунҳасир

<sup>32</sup> Пугаченкова Г.А. Памятники искусства Советского Союза. // Средняя Азия, справочник-путеводитель. -Москва, 1983, с. XXVIII.

<sup>33</sup> Муқимов Р. Мақбара // Энциклопедия адабиёт ва санъати тоҷик. -Ҷ. II, с.201.

ба фард аст.

Бояд тазаккур дод, ки сабки умумии эҳдоси оромгоҳҳо, ки мураббаъшаклӣ ва бар фарози он соҳтани гунбад мебошад, ҳамеша аз ҷониби меъморон муроъот гардидааст. Масалан, оромгоҳи Абдулқодири Гелонӣ воқеъ дар панҷ километрии ҷануби шаҳри Истаравшан (асрҳои XV–XVI) шабеҳи оромгоҳи Исмоили Сомонӣ аз ҷори тараф даромадгоҳ дошта, мураббаъист ( $3,70 \times 3,70$ ) ва ё оромгоҳи Боботағо (асри XV) дар шаҳри Истаравшан мураббаъӣ ва аз ҳишти пухта, оромгоҳи Лангари Бобо (асрҳои XVI–XVII) воқеъ дар ҷанубу ғарбии шаҳри Конибодом мураббаъӣ ( $5,50 \times 5,50$ ), вале аз ҳишти ҳом, оромгоҳи Лангарота (асрҳои XVI–XVII) дар ноҳияи Нов мураббаъӣ ( $3 \times 3$ ) ва аз ҳишти пухта, оромгоҳи Ҳоча Абулҳак (асрҳои X–XII) воқеъ дар деҳаи Чоркӯҳи Исфара мураббаъӣ ( $6,35 \times 6,35$ ), вале аз ҳишти ҳом. Дар Осиёи Миёна нахустин ёдгории меъморие, ки аз ҳишти пухта зъймор гардидааст (садаи IX), мақбараи Исмоили Сомонӣ мебошад.

Оромгоҳи Ҳазрати Шоҳподшоҳ, ки дар фавқ зикраш рафт, аз беҳтарин намунаҳои гачкории Осиёи Марказӣ буда, “чувзҳои алоҳидай он бо накшу нигор ва пардози сутунҳои Рарз, Фатмев (ноҳияи Айнӣ), Обурдон (ноҳияи Масҷоҳ), меҳроби Исқодар (ноҳияи Айнӣ), намояни чӯбии мақбараи Қуссам ибни Аббос (Истаравшан) хеле наздик аст”.<sup>34</sup>

Зъймори ҳамчунин мақбараҳо, ки бо навъи мушаҳҳас ба ҳукми суннат даромада буд ва ривоёту қиссаҳое, ки мардум аз сари ихлос пиромуни ин оромгоҳҳо бофтаю ёфта буданд, бар симои ин маконҳо ва ашхоси мадғун дар он ҳашамати аз пеш бешро дар андешаву афкори наслҳои баъдӣ афзуд ва дар азҳони мардумони ҳама адвор ин мақобир чун макони муқаддас чилва медод.

Вале дар манотики дур аз шаҳр ва кӯҳистонӣ ин суннати зъймори мақбараҳо ба далели адами мавҷудияти ҳумдунҳои ҳиштпазӣ ва мушкилоти иқтисодӣ муроъот намегардид ва бештари мақобири бузургон комилан аз ҳишти ҳом эҳдос мегардид ва ба нудрат пайдост, ки бâъзе мақобир аз омехтаи

<sup>34</sup> Рӯзиев М. Мақбараи Ҳазрати Шоҳподшоҳ. // Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. -Ҵ. II. -Душанбе, 1989, с.210.

хиштҳои пухтаву хом эъмор гардидаанд. Қобили тазаккур аст, ки ҳамчунин мақбараҳо, ки комилан аз хишти пухта сохта шуда бошанд ва навъи эҳдоси мақобири шаҳрӣ дар онҳо муроъот шуда бошанд, низ дар манотиқи дурдасти қӯҳистонӣ ба назар мерасад ва мазори Бурҳи Сармасти Валии дар деҳаи Боршиди Вахёи минтақаи Дарвоз буда аз шумори онҳост: “Ин бино аз мақбара, чиллахона ва пешайвону ду гулдаста манораҳои ороишӣ иборат аст. Гурхона нақши мудаввар дошта 6,26 ба 6,20 м. (6,26x6,20)-ро дар бар мегирад ва аз хишти пухта (24-25x24-25x4-5) сохта шудааст... ва дар як ноҳияи қӯҳистонии дурдаст, ки дар баландии наздик ба 3000 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад, аз хишти пухта сохтани ин мақбара низ муъаммост”.<sup>35</sup>

Тарҳи мақбараҳои дар манотиқи дур аз шаҳр ва дар қӯҳистон сохташуда шабеҳи ҳамдигар нестанд, ҳар кадоме бар мабнои ҳунари соҳмонии мантақа эҳдос шуда, бо тазийн ва бузургиву ҳурдӣ аз ҳамдигар тафовут мекунанд. Масалан, оромгоҳи Мавлоно Муҳаммад Али [миёни мардум ба исми Мардони Файб низ машхур аст]-и дар деҳаи Санғистони ноҳияи Айнӣ буда, ки эҳдосаш ба охири асри XIX мусодиф аст, сутунҳои айвон ва ҳонақояш аз чӯбҳои канҷакорӣ шуда, ки ҳунари он мунҳасир ба фард аст, эъмор гардида ва деворҳои бино аз хишти хом таркиб ёфта, бо коҳгил андова шуда ва шифташ чӯбкорист. “Нақшҳои нижвони канҷакорӣ услуби нақошии асрҳои VIII–XII-ро ба хотир меорад. Дар ин ҷо рӯйкаши гилие пайдо кардаанд, ки дар он осори ҳатти қӯғӣ ба назар мерасад”.<sup>36</sup> Ҳамчунин сабк дар мақбараи Мавлоно Шамсуддин дар деҳаи Пасрӯди ноҳияи Айнӣ, ки низ эҳдосаш мусодиф ба асри XIX аст ва дар мазори деҳаи Сокани Яғноб ба назар мерасад. “Мувофиқи таҳқиқот сутуни наълин[-и мазори Мавлоно Шамсуддин] ба давраи Қароҳониён (асри XII) мансуб буда, дар ҳамин ҷой ёдгории дигари меъморӣ вучуд доштааст”.<sup>37</sup> Вале оромгоҳ ва ҳонақоҳи Мавлоно Шамсуддини Сабзпӯш дар деҳаи Вешаб, мақбараи Шайх Дехқон дар деҳаи Шамтичи ноҳияи Айнӣ ва оромгоҳи Абӯмусои дар ноҳияи Масҷоҳ буда ба сабки биноҳои маъмулии истиқоматии

<sup>35</sup> Яъқубов Ю. Ҳазрати Бурҳи Сармасти Вали. // Чахордаҳ мазор.-Душанбе, 2001, с.40.

<sup>36</sup> Муқимов Р. Мазори Мавлоно Шамсуддин. // Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. -Ч II -Душанбе, 1989, с.133.

<sup>37</sup> Ҳамон ҷо, с.133.

ин манотик сохта шудааст.

Юришхое, ки бар сарзамини Мовароуннахр бурда мешуд, на танҳо ба зиндагии иҷтимоӣ садама ворид мекард, балки ба ҳаёти фарҳангӣ ва ҳунарии мардум низ асаргузор буд. Ҳамлаи Чингиз дар асри XIII, ки мунчар ба ҳаробии ин сарзамин гардид, ба изофаи ҷилавгирӣ аз рушди ҳунари меъморӣ, беҳтарин ҳунармандонро низ ба қатл расонид. Вале “асрҳои XIV–XV давраи нави равнақи шаҳрсозӣ ва биноҳои боҳашамат дар меъмории тоҷик мебошад. Сохтани гунбазҳои дутабақаи болои устувонаи баланд насбшуда ба ҳамин давра рост меояд. Ороиши амалӣ ва нақшу нигор ба дараҷаи баланди бадеъ расид, дар ороиши доҳили бино минбаъд дар радифи дигар анвои нигоришот услуби кундал ба кор мерафт”.<sup>38</sup>

Асри XVIII ибтидои инкиroz ва таназзули сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар зиндагии мардумони Осиёи Марказӣ маҳсуб мешавад. Дар асари ин инкиroz сарзамини мазкур ба ҳонигарихои Бухоро, Хива ва Қўқанд муталошӣ шуд ва инкирози фарҳангӣ мунчар ба содасозӣ ва бидуни ороиш эҳдос намудани оромгоҳҳо гаштааст, ки мутаъассифона, ин раванд ба тӯл анҷомид.

Қаламрави Тоҷикистони шимолӣ аз қадимулайём маҳди мардумони бумӣ бо анъаноти бисёр қадимӣ будааст, ки суннати эҳдоси мақбараҳо бар фарози гӯрҳо дар шумори онҳост. Аносири зиёде аз ин анъанот то ибтидои садаи XX бо қасби таҷиди маънӣ дар партави дини ислом мавҷудияти хешро ҳифз карда буданд. Агар дар замони на он қадар дури ҳукумати Шӯравӣ амокини муқаддас дар гӯшай инзиво ва фаромӯши қарор доштанд, ҳамакнун ба мабоҳиси қобили таваҷҷуҳе мубаддал гаштаанд. Масалан, баргузории рӯзҳои ёдбуд дар Шимоли Тоҷикистон боъис гардиданд, ки бисёре аз оромгоҳҳои марҷаъи парастиш таҷиду умрон гарданд.

Дар ин бахши пажӯхиш маълумоте пиromуни асомӣ, таърихи пайдоиш ва баъзе тавзехоте ба мазорҳои мансух ва маъруфи ин мантақа ироға дошта, дар зимн баррасии мазоротро аз қисмати рустоҳои улёй водии Зарафшон шурӯъ менамоем.

<sup>38</sup> Муқимов Р., Мамадҷонова С. Меъморӣ. // Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. -Ҷ. II -Душанбе, 1989, с.242.

## МАЗОРОТИ МАСЧОХ

Тавсифи мазороти Масчоҳ аз рустоҳои улӯи ин мантақа аз ҷониби шарқ ба гарб сурат мепазирад.

**Мазори Аълами Оламиён.** Мазор дар 15 километрии шарқии дехи Ҳудгифи Боло воқеъ гардидааст. Зойирини мазори Абӯмусо бо паймудани пайроҳаи саъбулубуре ба он макон мераанд. Мазор аз бинои на он қадар калонҳаҷми ба услуби мардуми бумӣ соҳташуда иборат буда, дар чойи хушманзарае қарор дорад. Аз ин ҷо пириҳҳое, ки рӯдхонаи Зарабшон аз он маншъ мегирад, ба назар намоёнанд. Мавзеъи ин мазор дар тобистон ҷароғоҳи мардуми рустои Ҷаҳонзода Махсүб мешавад. Тибқи ривояти мардум мазор нахуст дар чойи селроҳа қарор дошта, баъдан онро ба ҷои кунуниаш мунтақил соҳтаанд.

Дар рустои Ҷаҳонзода – **Хоча Качкулоҳ** ва **Подшоҳ Анбар**, дар дехаи Водиф мазори **Бобо Ёҳу**, байни рустоҳои **Ланғлифу Туро** **Хоча Муҳаммади Шаккарrez** [гӯё аз бародарони **Хоча Муҳаммади Башорои** мадфун дар Мазори Шариғи Панҷакент буда мебошад], дар рустои **Самҷон** мазори **Ҳазрати Шайх**, дар фарози кӯҳи рустои Роғ мазори **Хоча Довуд**, дар рустои **Палдорак** мазори **Хоча Шаҳидон** ва дар фарози теппай ин дех мазори **Эшони Шаҳид** ва болотар аз он мазори **Эшони Хоча Иброҳим**, дар рустои **Табушн** мазори **Ҳазрати Мулло** ва дар даҳанаи такоби **Чиндони** ин деха мазоре бо номи **Хочаи Ҷаҳон**, дар рустои **Мадрушкат** мазори **Хочаи Шаҳидон**, дар рустои **Эсиз** мазори **Муҳаммади Ҳуршед**, дар ҷавори сойи дехаи **Лангар**, дар мавзеъе бо номи **Марғзорча** мазори **Хоча Исҳок**, дар рустои **Ревомутк** мазори **Хоча Сабзиӯш**, дар мавзеъи **Лангари** рустои **Рогиф** **Хоча Муҳаммади Гулшан**, дар рустои **Пастиғав** мазори **Хоча Мавлоно Ҳофиз**, дар мавзеъи **Такоби Обурдон** мазори **Хоча Дарвеш Муҳаммади Ромид**, ки ривоят аст, ки аз ҳоҳарзодаҳои **Шайх Муслиҳиддини Ҳучандӣ** будааст, дар рустои **Обурдон** мазори **Хоча Гадо** ва дар мавзеъи **Шороги** ин русто мазоре бо номи **Чилуҷаҳорсаҳобагон** мавҷуд аст.

Дар мантақаи Масчоҳ маъруфтарин мазор мазори Абӯмусо махсуб мешавад.

**Мазори Абўмўсо.** Мазор дар ду километрии рустои Худгифи Боло, ки имрӯз бо номи Худгифи Эшонҳо маъруф аст, қарор дошта, ҳудуди сад сол пеш аз соҳили рӯдхонаи Зарафшон ба чои кунунияш мунтакил дода шудааст. Ба ривояте, ки сокини рустои Худгифи Эшонҳо Эшони Шаккархоча (рӯхашон шод бод) ба ин чониб нақли қавл карданӣ, падарбузурги он кас, ки худ аз эшонҳои маъруфи Масҷоҳ маҳсуб мешаванд, дар айёми баҳорон дар хоби хеш он бузургворро мебинанд, ки аз он кас тақозо мекунанд, то марқадашонро аз назди соҳили дарё ба дуртар аз соҳил мунтакил созанд. Фардои он рӯз баъди машварат бо дигар ашхоси маъруф, пас аз адди хатми Куръон мадғанро мекушоянд ва бақоёи часади он бузургворро ба чои кунуни мазор мунтакил медиҳанд. Ба ривояте баъди як рӯзи анҷоми он кор рӯдхонаи Зарафшон онҷунон сероб мегардад, ки ҳар чизи дар соҳилу ҷавораш мавҷуд бударо ба коми хеш мекашад ва мардум баъди ин воқеъа ба ин мазор боз ҳам бештар иҳлосманд мегарданд.

Мазор дар макони файзосое қарор дорад. Аз тарафи шарқии он сойи бузурге ҷорист. Оромгоҳ дар доҳили биное, ки ба тозагӣ тармим шудааст ва шабехи сабки эъмори хонасозии мардуми Зарафшон аст, ҷойгузин аст. Дар поёнтар аз мазор биное низ мавҷуд аст, ки яқин аст, барои истироҳат ва иқомати зойирин соҳтаанд ва имрӯз ин бино низ обод гардида, қолинҳое дар он фарш шуда ва ҷиҳози таҳияи чойю ғизо барои зиёратиён низ мавҷуд аст. Мазор шайхони ҳудро дорад, ки аз қарори маълум аз насл ба насл расидаанд.

Пиромуни шаҳси мадғун дар ин мазор назарҳо муҳталифанд. Академик А.Мухторов мазори мазкурро зимни ироъи далоили эътиимодбахш дар мақолаи хеш “Андешаҳо пиромуни мазори Абўмўсо дар Масҷоҳ” ба бародари Ҳоча Мўсо-соҳибмулк ва сарватманде, ки гайри Уротеппа боз дар музофоти Масҷоҳ низ мулк ва заминҳои фаровоне дошт, ки аз деҳаи Палдорак то саргаҳи дарёи Зарафшон дар имтиидод буд – ба Абўмўсо мутаъаллик медонанд, ки дар охири асри XVII ва нимаи дуввуми асри XVIII зиндагӣ кардааст.<sup>39</sup>

Бояд гуфт, ки мардуми Масҷоҳ ин мазорро мутаъаллик ба яке

<sup>39</sup> Мухторов А. Андешаҳо пиромуни мазори Абўмўсо дар Масҷоҳ // Чахордаҳ мазор.-Душанбе, 2001, с.13.

аз саҳобагон Абӯмусои Ашъарӣ медонанд, вале маъхазҳои таъриҳӣ инро тардид мекунанд. Абдуллоҳ ибни Кайс ибни Салим бо қунияти Абӯмусо аз рустои Рамаъи Яман ва аз қабилаи Ашъариست. Пеш аз ҳичрат аз Яман ба Макка шуд ва ислом овард ва пас аз фатҳи Хайбар ба Ҳабаша ҳичрат кард ва сипас аз Ҳабаша ба Мадина боз гашт ва ба соли даҳуми ҳичрат волии қисмате аз Яман гардид. Дар хилофати Умар (р) ба соли 18 ҳ.к. волии Басра ва ба соли 22 ҳ.к. бино бар тақозои аҳли Кӯфа ҳукмрони он шаҳр гардид, валек натавонист аҳли Кӯфаро розӣ созад ва пас аз як сол ба мансаби аввали худ волии Басра боз гашт ва то чанд сол аз хилофати Усмон (р) ба ҳамӣ симат бокӣ монд. Дар замони хилофати Умар (р) Аҳвозу Шуш ва Исфаҳону Насибайнро фатҳ кард ва як бор низ мавриди ғазаби Умар (р) қарор гирифт ва дар хилофати Усмон (р) шаҳри Рай бо сулҳ ба дasti ў фатҳ гардид. Пас аз барканорӣ аз волигии Басра ба Кӯфа рафт ва дар он ҷо зиндагӣ кард ва Усмон (р) дар соли 34 ҳ.к. ўро волии Кӯфа кард ва ҳангоми хилофати Алӣ (р), ки Кӯфа пойтаҳт шуд, Абӯмусо аз мансаби худ сабуқдӯш ва аз амал барканор буд. Пас аз ҷанги Сафин Абӯмусо бо исрори ҷамъе аз аҳли Кӯфа аз тарафи Алӣ (р) ҳокими он ҷо таъйин гардид. Аз Умар (р) ва ибни Ос фирӯб ҳурд ва ба тафсиле, ки дар таворих маствур аст ҳар ду гурӯҳ аз ў норозӣ шуданд ва ў ба Макка фирор кард ва дар он ҷо натавонист бимонад ва пас ба Кӯфа баргашт ва ба ҳамон ҷо даргузашт ва дар соли вафоти ў ихтилоф аст. Бархе соли 42 ҳ.к. ва бархе дигар 52 ҳ.к. гуфтаанд. Ва қабри ў дар Савиййа – мавзеъе ба Кӯфа аст.<sup>40</sup>

Абдураҳмони Мустаҷир пиromуни ин мазор дар “Рӯзномаи сафари Искандарқӯл” ин нуктаро баён кардааст: “Ба ҷӣ азобу укубат боло баромада, дидем, ки дар он ҷой бузургворе ҳастанд, ки номашонро Шайх Ҳасани Ҳарақонӣ мегуфтаанд. Алҳол Абӯмусо мегӯянд. Аз он сабаб, ки номи писарашон Мусо будааст. Маъни Абӯмусо падари Мусо гуфтан аст. Ба номи писараш ёд карданро арабҳо қуният мегӯянд”.<sup>41</sup>

Агар манзури Мустаҷир Шайх Абулҳасани Ҳарақоние, ки аз

<sup>40</sup> Дехҳудо. Луғатнома. -Ч.3. -Техрон, 1325, с.876.

<sup>41</sup> Абдураҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандарқӯл. //Ҳозиркунандагони чоп: Аълоҳон Афсаҳзод ва Мирзо Муллоаҳмадов. -Душанбе, 1989, с.81.

чавонмардони сүфимашраби қарни чаҳорум ва панҷуми ҳичрии қамарӣ ва аз муршидони тариқат ва толибони ҳақиқат буд, бошад, пас муъаллиф ба инҳироф рафтааст, зоро Шайх Абулҳасани Харақонӣ дар дехи Харақони назди шаҳри Бастом [шомили вилояти Домғони Эрони кунунӣ] мутаваллид шуда, дар ин ҷо “шаби сесанбеи санаи ҳамсин ва ишрина ва арбаъамиа [соли 425ҳ.қ./1033-34] аз дунё бирафт”.<sup>42</sup>

“Муставфӣ гуфтааст, ки мазори Абулҳасани Харақонӣ дар он чост [дехи Харақон]”.<sup>43</sup>

Дар бораи кунияти Шайх Абулҳасани Харақонӣ омадааст, ки “Марде буд номи у Алӣ ва кунияти у Абулҳасан”.<sup>44</sup>

## МАЗОРОТИ ФАЛҒАР

Аз дехаи Обурдон, ки ба ҷониби гарб раҳсипор гардем, ба рустои Шамтичи Фалғар мерасем, ки дар 220 километрии шимолу шарқи шаҳри Душанбе қарор дорад. Дар ин русто се мазор – **Шайх Дехқон** ва **Шайх Сайфулдин** ва **Шайх Муборак** мавҷуд аст. Ҳар се мазор дар доҳили ғуристонҳои дех, ки дар гузарҳои Саройҳо ва Ҳавлии Поён мавҷуданд, қарор доранд.

**Мазори Шайх Сайфуддин.** Дар гузари Саройҳо, ки манзур шимоли дехаи Шамтич аст, оромгоҳи Шайх Сайфуддин ҷойгузин аст. Ҳамакнун бо услуби ҷӯбкории имрӯзӣ ҳавлии ин мазорро фароҳ ва обод кардаанд. Зиёратиён аз тарафи дасти рости ҳавлии мазор, ки даричае мавҷуд аст, вориди саҳни оромгоҳи Шайх Сайфуддин мешаванд. Мардумони қисмати улёйи деха дар рӯзҳои иди Рамазон ва Қурбон дар ин ҷо намоз меѓузоранд. Тибқи ривояти маъмул Шайх Сайфуддин аз бастагони Саъди Ваққос [Саъди Ваққос аз шумори даҳ нафар нахустгаравандагон ба дини ислом будааст, ки мақоми саҳобагии пайдами ислом Муҳаммад (с)-ро мушарраф гардидааст] будааст.

**Мазори Шайх Дехқон.** Мазор дар ҷануби деха дар мавзеъи Ҳавлии Поён қарор дорад. Дар ин ҷо ду марқад мавҷуд аст, ки якero ба Шайх Дехқон ва дигареро ба Мир Шайх Муборак нисбат

<sup>42</sup> Ахвол ва акволи Шайх Абулҳасани Харақонӣ. -Техрон, 1372, с.105.

<sup>43</sup> Ҳамон ҷо, с.7.

<sup>44</sup> Ҳамон ҷо, с.29.

медиҳанд. Дар қайроқсанге, ки дар фарози оромгоҳи Шайх Дехқон мавҷуд аст, исми комили ўчунин ҳакк шудааст: “Шайх Дехқон ибни Шайх Ҳайдар ибни Шайх Муҳаммади Шамтий”. Дар ин санг соли вафоти шайх санаи 843 ҳ.к. мусодиф ба 1439-1440 навишта шудааст. “Дар ду қайроқе, ки аз дехаи Шамтий ба даст омадаанд номи Шайх Дехқон ибни Шайх Ҳайдар ибни Шайх Муҳаммади Шамтий, ки соли 843 ҳ./ 1439-1440 вафот кардааст ва Шайх Дехқони Амир ибни Шайх Муборак ибни Шайх Муҳаммади Шамтий, ки соли 846 ҳ./ 1443 вафот кардааст, ҳакк гардидааст”.<sup>45</sup> Анқариб берун аз мазор дар қисмати ғарбии он соҳтмони гунбадгунаеро бино кардаанд. Дар қисмати шарқии оромгоҳ биное мавҷуд аст, ки мардумони қисмати поёни дех дар рӯзҳои иди Рамазон ва Курбон дар он намоз мегузоранд.

**Мазори Шайх Муборак.** Шайх Муборак аз шахсиятҳои маъруфи ин водӣ будааст. Зоро дар дехи Шаватки Поён қайроқсангеро ба исми Ҳучҷочаҳотун ва дар дехи Обурдон қайроқсангеро ба исми Ҷаҳонсултон аз духтарони Мир Шайхи Шамтий пайдо кардаанд<sup>46</sup>, ки аз исми ин ду хонум ва аз мутуни дар сангҳои болои гӯрашон ҳаккшуда пайдост, ки аз хонадони обрӯманди водии Зарафшон будаанд ва ба шахсиятҳои маъруфи дехаҳои мазбур ба шавҳар баромадаанд.

### Мазори Мавлоно Шамсуддини Сабзпӯш.

Ҳамҷавори қисмати ғарбии дехи Шамтий рустои Вешаб аст, ки дар самти шарқии ин русто, дар нишеби деха, дар макони файзосое мазоре мавҷуд аст, ки бо номи Мавлоно Шамсуддини Сабзпӯш маъруф аст. Аз шаҳрҳои бузурге чун Самарқанду Бухоро ва инчунин аз шаҳрҳои Панҷакент, Истаравшан, Хуҷанд ва ғайра ҳамасола ба зиёрати ин мазор меоянӣ.

Мардуми рустои Вешаб ин мазорро ба орифи маъруф, раҳнамои соликон ба камоли ҳақиқат, оне, ки марҷаъи тақлиди Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ буд, ки дар замони ҳаёт ва ғайбаташ сўхтаю мубталояш гашт ва девони ғазалиёте дар ишқаш суруд – Мавлоно Шамсуддин Муҳаммад ибни Алӣ ибни Малиқдоди Табрезӣ мутаъаллик медонанд.

<sup>45</sup> Мухтаров А. Эпиграфические памятники Кухистана. Книга I. -Душанбе, 1978, с.61.

<sup>46</sup> Мухтаров А. Эпиграфические памятники Кухистана. Книга I, с.61.

Мо тасмим гирифтем дар ин қисмати рисола пиromуни ин мазор тавзехоти бештаре бидиҳем.

Ҳамчуноне ки таърихи мушаххаси пайдоиши аксари амокини муқаддас маълум нест ва бар мабнои ривоёт арзи вучуд кардаанд ва уфуки зехни ихлосмандону иродатмандонашонро дар замони мозӣ, ҳол ва оянда дар пояти ин ривоёт танвир мекунанд, мазори Мавлоно Шамсаддини Сабзпӯш низ аз ин матлаб истисно нест.

Ин чониб дар ҷустуҷӯи мадорики бештар пиromуни ин мазор сухбатҳои мутаъаддиде бо пирану рӯшанзамирони ин водӣ доштам. Сухбатҳо пиromуни ин мазор ношӣ аз ин ривоят аст, ки гүйё бештар аз 700 сол пеш аз ин Шамси Табрезӣ ба Бухоро меояд ва дар корвонсарое макони иқомат ихтиёр мекунад. Дар ин айём шоҳи Бухоро хоб мебинад, ки таҳташ вожгун шудааст. Муъаббионро талаб мекунад. Ҳоби шоҳро ба ин мазмун таъбир мекунанд, ки дар ин шаҳри ту бузурге омадааст ва подшоҳ таваҷҷуҳе мабзул надаштааст. Ба дастури шоҳ нахуст ин бузургворро аз хонақоҳҳо ҷустуҷӯ мекунанд ва касеро намеёбанд, баъдан тамоми корвонсаройҳоро меполанд ва билохира Шамсро пайдо мекунанд. Подшоҳ иззату икромаш мекунад ва аз ӯ ҳоҳиш менамояд, ки ҳар дастуре, ки дорӣ, бифармо. Гүйё Шамс мегӯяд, ки то ин шаҳри ту ҳама роҳҳо фароҳу ҳама амлок умрон. Биноъан ба ин диёр бе газанд расидам. Ман қасди зиёрати мадфани Абумусоро [Мазори Абумусо дар болооби дарёи Зарафшон воқеъ аст] дорам. Чун он диёр қуҳистону мушкилрав аст, ҳоҳиш дорам, дар мушойиъати ман ҷанд нафарро маъмур бидорӣ, то саломат ба куи мақсад бирасам. Шоҳ ду нафарро дар бадрақаи Шамс дастур мефармояд ва онон озими роҳ мешаванд. Баъди ҷанд рузи раҳпаймой мерасанд ба ин макон, ки дар ниҳояти зебоист. Ду тараф қуҳҳои сар ба афлок ва дар домани ин қӯҳҳо ҷаманзори дилнишин, ки аз васаташ рудҳонаи мусафғое ҷорист. Шамс мубталои зебоии ин мавзеъ мешавад ва интизори сипарии шаб дар ин ҷаннату-л-маъво мегардад ва ҷоero барои истироҳат интиҳоб мекунад, ки гүйё ҷои мактаби кунунии дехаи Вешаб будааст.

Чун ҷодари шабро анвори ҳуршед ба дур меафканад, Шамс бедор мешавад ва дар камоли ҳайрат дар ҷои имрӯзаи мазор ду гунбади зебоero мебинад ва ба ҳамроҳонаш мегӯяд, ки макони ман ин ҷост ва барои ҳамеша мондагор мешавад ва баъди

вафоташ иродатмандонаш ўро дар ин чо дағн мекунанд.

Гүйё байди як аср амире аз Бухоро ба ҷониби Масҷоҳ меравад ва барои рафъи ҳастагӣ дар дашти Шех [Шайх], ки дар васати дехаи Утоғар ва Вешаб дар он сӯи дарёи Зарафшон қарор дорад, ҳайма мезанад. Дар хоб бузургвори мазорро мебинад. Ҷун бедор мешавад, пурсон мекунад, ки ин замин моли кист? Маълум мешавад, ки соҳибдараке надорад ва амир бо мӯҳру васика ин заминро ба мазор эҳдо мекунад.

Мазор имрӯз иборат аст аз масҷид, ки зарфияти 80–100 намозгузорро дорад ва бинои нисбатан ҳурдтари даҳлездори ҳамчавори масҷид – ҳонақоҳ, ки мадфани Мавлоно Шамсуддини Сабзпуш он ҷост. Доҳили ҳонақоҳ дар ниҳояти мунаzzахист, ки бо қолинҳо фарш шудааст. Мадған дар имтиоди ҳонақоҳ мувозӣ қарор гирифта, болояш бо рӯпӯши маҳмалини гулдузишуда пӯшида шудааст. Масҷид ва ҳонақоҳ бо сабки биноҳои маъмулии водии Зарафшон соҳта шуда, гумони ғолиб он аст, ки ҳудуди 100 сол пештар аз ин эъмор шуда ва дар ин авохир ҳонақоҳ таҷдид гардидааст.

Болотар аз масҷид (такрибан 3–4 метр) мадфани дигаре ба назар мерасад. Тибқи гуфтаи шайхи ин мазор Абдушароф ин қабр ба Ҳочӣ Ҳалифа ном шахсе, ки аз иродатмандони ин бузургвор будааст ва як умр ҳокбӯсии оstoni ин мазорро мекардааст, мутаъаллик аст. Тибқи ривоят гүйё аз Шамсуддин ба Ҳочӣ Ҳалифа башорат мерасад, ки байди ниҳоди арҷоиро лаббайк гуфтан дар ин чо мадған гузин ва Ҳалифаро байди вафоташ дар ин макон ба ҳок месупоранд.

Ривоят мекунанд, ки дар ҳонақоҳи ин мазор китоби бузурге, ки гӯё таърихи ин мазор дар он сабт шудааст, ҳифз мегардидааст. Ҳикоят аст, ки донишманде аз дехаи Обурдони Масҷоҳ ин китобро ба вадиҳа барои мутолиҳа мегирад ва ҳамон шаб хоб мебинад, ки бузургвори ин мазор таҳдидаш мекунад, то китобро ба ҷояш баргардонад. Субҳи рӯзи дигар ин китоб ба ин деха баргардонида мешавад.

Роқими сутурро маълум гардид, ки ин китоби бузург “Куллиёти Шамси Табрезӣ”-и Мавлоно Ҷалолуддини Балҳӣ будааст.

Ин, ки ин мазорро мутаъаллик ба Шамсуддини Табрезӣ медонанд, ҳақиқат аст ё хайр, ҳамакнун назари иҷмолие дорем

## Ҳамза Камол —

ба зиндагии Шамси Табрезӣ. Мусаллам аст, ки шарҳи ҳоли Шамси Табрезиро аз баёни аҳволи Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ бояд чуст. Зеро “То замони ҳазрати Офаридағор [Ҷалолуддини Балхӣ] ҳеч оғаридаро бар ҳоли ў [Шамс] иттилоъе набуд ва ал-ҳолат ҳаза ҳеч қасро бар ҳақоиқи асрори ў вукуф наҳоҳад буд”.<sup>47</sup>

Дар “Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ”-и Сипаҳсолор, ки ба қавли Саид Нафисӣ “...қадимтарин санадест, ки дар аҳвол ва мақомати Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ, маъруф ба Мавлавӣ ва Румӣ ба мо расидааст”,<sup>48</sup> Шамсаддини Табрезиро бо ному алқоби “Султону-л-авлиёи ва-л-восилин, тоҷу-л-маҳбу-бин, кутбу-л-орифин, фахру-л-мавҷудин, ояту тафзили-л-оҳирин, ъало-л-аввалин, ҳӯҷҷату-л-Лоҳ ъало-л-мӯъминин, ворису-л-анбиё ва-л-мурсалин, Мавлоно ва Сайдино Шамсу-л-ҳаққи ва-л-миллати ва-д-дин ат-Табрезӣ ъаззама-л-Лоҳу ҷалола қадриҳи”<sup>49</sup> муъаррифӣ мекунад ва Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ ўро бо алқоби “Хусрави Аъзам, Ҳудованди Ҳудовандони Асрор, Султони Султони Ҷон, Нури Мутлақ, Ҷони Ҷони Ҷон, Шамъи Нӯҳ Ғалак, Бахри Раҳмат, Мағҳари Оғоқ, Ҳуршеди Лутф, Рӯҳи Мусаввир, Бахти Мукаррар” меҳонд. Абдурраҳмони Ҷомӣ исми комили Шамси Табрезиро аз ин қарор ёд кардааст: “Мавлоно Шамсаддин Муҳаммад ибни Аӣӣ ибни Маликодди Табрезӣ қаддаса-л-Лоҳу таъоло сирраҳу”.<sup>50</sup>

Замони туғулийят ва наврасии Шамс ҳамоно дар пардаи асрор ниҳон аст ва ҳатто пайдо шудан ва “ғурбати Шамс он ҷунон буд, ки ҳатто бархе аз аҳли илм вучуди таърихии ўро яксара мункир буданд ва бархе дигар вайро марди оммӣ аз зумраи қаландарони бесарупо мепиндоштанд, ки Мавлоно номи ўро баҳонаи табъозмой ва ғазалпардозӣ кардааст. Қашфи дубораи Шамс марҳуни иқбол ва таваҷҷӯҳест, ки дар замонҳои ахир ба феҳрастнависӣ ва муъаррифии заҳоири хаттии китобхонаҳои бузурги Туркия пайдо шуд. Нусхаҳои хаттии мавҷуди “Мақо-

<sup>47</sup> Фаредун ибни Аҳмади Сипаҳсолор. Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ. -Техрон, чопи севвум.-1368, с.123-124.

<sup>48</sup> Фаредун ибни Аҳмади Сипаҳсолор. Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ, с.3.

<sup>49</sup> Ҳамон ҷо, с.122.

<sup>50</sup> Ҷомӣ Абдурраҳмон. Нафаҳоту-л-унси мин ҳазароти-л-кудси. -Техрон, 1373, с.466.

лот”-ро муҳаққикине чун Рейтар ва Абдулбокӣ Гулпинорлӣ аз завоёси китобхонаҳо берун қашида, муъаррифӣ карданд ва марҳум Фурӯзонфар нахустин муҳаққики эронӣ буд, ки пас аз дарёftи акс аз нусхай “Маколот” ба иртиботи ачиби матолиби он бо “Маснавӣ”-и Мавлоно таваҷҷуҳ дод”.<sup>51</sup>

Давлатшоҳи Самарқандӣ мегӯяд, ки “аммо ҳолоти Шайх Шамсуддин он аст, ки писархованди Ҷалолуддин буда, ки аз нажоди Киёи Бузургумед аст, ки доъии исмоялиён буда”.<sup>52</sup>

Ҷалолуддин Ҳасан маъруф ба Навмусалмон мобайнни солҳои 607–617 ҳ.к.(1211–21) дар Аламут ҳукumat доштааст, ки ба қавли Давлатшоҳ “Шайх Шамсуддинро ба ҳондани илму адаб ниҳонӣ ба Табрез фиристод ва ӯ муддате дар Табрез ба илму адаб машғул буда ва дар кӯдакӣ аз ғояти ҳусн уро дар миёни аврот нигоҳ медоштанд, ки ҷашми ноаҳлу номаҳраме бар вай наяфтад. Ва аз занони Табрез зардӯзӣ омуҳт ва ба Зардӯз аз он сабаб машҳур аст”.<sup>53</sup> Ва баъдан Давлатшоҳ ин ҳарфи ҳудро зери суол мебарад: “Аммо соҳиби назми “Силсилату-з-заҳаб” оварда, ки Шайх Шамсуддинро он ки мегӯянд, ки мавсум аст ба Навмусалмон, ғалат аст ва ӯ писари баззозест аз шаҳри Табрез ва баъзе гуфтаанд, ки асли ӯ аз Хуросон аст аз вилояти Бозар ва падари ӯ ба тиҷорат ба Табрез афтод ва Шайх Шамсуддин дар Табрез мутаваллид шуд”.<sup>54</sup>

Қозӣ Нуруллоҳи Шуштарӣ дар китоби ҳуд “Мачолису-л-мұмъминин” дар бораи интисоби Шамси Табрезӣ ба Ҷалолуддин Ҳасани Навмусалмон истиинод ҷуста ва ӯро “падар бар падари шиъа”<sup>55</sup> донистааст. Забехулло Сафо бо қиноя аз ин интисобчӯии Қозӣ Нуруллоҳ истииноди ӯро рад намуда, гуфтааст: “Қозӣ Нуруллоҳ аз ҳар касе ба кӯҷактарин дастовез шиъаи холис месоҳт”.<sup>56</sup> Ба тақвияти ин ҳарфҳо бояд тазаккур дод, ки Шамси Табрезӣ дар мазҳаби аҳли суннат буд ва агар дар ин мазҳаб

<sup>51</sup> Макодоти Шамси Табрезӣ. -Техрон, 1369, с.17-18.

<sup>52</sup> Амир Давлатшоҳ ибни Алоуддавла Бахшишоҳ ал-Фозӣ ас-Самарқандӣ. Тазкирату-ш-шувъаро. -Техрон, 1338, с.147.

<sup>53</sup> Ҳамон ҷо, с.147.

<sup>54</sup> Ҳамон ҷо, с.147.

<sup>55</sup> Қозӣ Нуруллоҳи Шуштарӣ. Мачолису-л-мұмъминин.-Табрез, с.291.

<sup>56</sup> Дуктур Забехулло Сафо. Таърихи адабиёт дар Эрон. Ҷ.3, бахши 1, чопи 9.-Техрон 1371, с.460.

набудй, бо Мавлонои Рум ҳамоиши танготанг надоштӣ ва ин иқори Шамс аз гароишаш ба аҳли суннат дар “Мақолот”-аш мӯҳри тайид ёфта: “Дар мазҳаби Абӯҳанифа чизе ёфтам, ки кори ман бад-он пеш меравад ва некӯст, агар қабул накунам, лаҷоҷ бошам”.<sup>57</sup>

Воқеъян, ин сухан саҳв аст, ки Шамс писархованди Ҷалолуддини Навмусалмон буд, зеро дар ҳеч яке аз маъхазҳои қадим ин ривоят ҳикоят нашудааст. Ҷалолуддин Ҳасани Навмусалмон ба тайиди Атомалики Чувайни чуз Алоуддин Муҳаммад фарзанди дигаре надошт.<sup>58</sup>

Ин, ки Давлатшоҳи Самарқандӣ гуфтааст, ки “зардӯзӣ омуҳт ва ба Зардӯз аз он сабаб машхур аст”, дар ҳеч сарчашма тасдиқ нашудааст ва “гоҳ-гоҳ шалворбанд бофтӣ ва маъишат аз он ҷо фармудӣ”<sup>59</sup>, “...ба мактабдорӣ мепардоҳт ва замони дигар шалворбанд мебофт”.<sup>60</sup>

Дар мавқеъи нахустинуруди худ ба Қуния, ки “...бомдоди рӯзи шанбеи бистушашуми ҷамонию-л-ахири санаи иснатаини ва арбаъина ва сийгумия” (соли 642 ҳ.к./ 26 ноябрь 1244)<sup>61</sup>, ки ба қавли Эдвард Браун мусодиф аст ба моҳи декабри 1244<sup>62</sup> ва Радий Фиш, ки мушаҳҳастар – 26 ноября 1244<sup>63</sup> баён кардааст, Шамси Табрезӣ шаҳстсола буд, пас валодати уро метавон ба соли 582 ҳ.к. /1186 маҳсуб донист.

Шамси Табрезӣ муриди шайх Абубакри Саллабофи (ё Занбелбоф) Табрезӣ буда<sup>64</sup> ва баъзе соҳибназарон бар онанд, ки низ муриди Шайху-ш-шуюҳ ал-Ориф Рукнуддин ас-Син-

---

<sup>57</sup> Мақолоти Шамси Табрезӣ, с.183.

<sup>58</sup> Қуллиёти Шамси Табрезӣ. Тасхехи Бадеъуззамони Фуруzonfар, Техрон, 1372, с.10; Эдвард Браун. Таърихи адабии Эрон.-Техрон, 1358, чопи аввал, ч.2. с.916.

<sup>59</sup> Фаредун ибни Аҳмади Сипахсолор. Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ, с.123-124.

<sup>60</sup> Мақолоти Шамси Табрезӣ, с.21.

<sup>61</sup> Мақолоти Шамси Табрезӣ, с.68; Шамсуддин Аҳмади Афлокӣ ал-Орифӣ. Маноқибу-л-орифин. - Техрон, 1362, 2.изд., с.618; Абдурраҳмони Ҷомӣ. Нафаҳоту-л-унси мин ҳазароти-л-кудси, с. 467.

<sup>62</sup> Эдвард Браун. Таърихи адабии Эрон, с.878.

<sup>63</sup> Радий Фиш. Ҷалалиддин Руми.- Москва, 1972 с.187.

<sup>64</sup> Шамсуддин Аҳмади Афлокӣ ал-Орифӣ. Маноқибу-л-орифин, с.615; Абдурраҳмони Ҷомӣ. Нафаҳоту-л-унси мин ҳазароти-л-кудси, с. 466.

чосӣ<sup>65</sup> ё Синчонӣ<sup>66</sup> ва ё Сичосӣ<sup>67</sup> шуда ва дар маърифату риёзату сулук мақоми олӣ ёфт, дар фунуни қол ва рамузи ҳол нодири замон гардид ва дар сулуки зоҳир ва сайри ботин то ба ҳадде расид, ки дар Табрез “...назири азамати худ наёфт ва машоҳи оламро банда ва муриди худ соҳта...”<sup>68</sup> Шамси Табрезӣ пайваста дар сафар буд “ва ҷамоъати мусоғирони соҳибдил ўро “парранда” гуфтандӣ, ҷиҳати тайи замине, ки доштааст”<sup>69</sup> ва ин марди қаландармашраби пурасрор, ки вучуди мубораки худро дар намади сиёҳе<sup>70</sup> пинҳон карда, ҳар ҷо ки фуруд меомад, ҷомаи бозаргонон<sup>71</sup> ба бар мекард ва дар ҳар шаҳре, ки ворид мешуд, чун бозаргонон дар корвонсаройҳо манзил ихтиёр мекард ва ба дарвозаи ҳуҷрааш қуфли бузурге мезад, то мардум пиндоранд, ки ин ҷо бозаргони сарватманде зиндагӣ дорад бо колои гаронбаҳое ва ба мӯҷарраде, ки мардум аз асрораш огоҳ мешуданд, ногаҳон нопадид мегашт. “Нақл аст, ки як навбат муддати як сол дар маҳрусаи Димишқ иқомат фармуд. Дар ҳафтае камобеш як навбат аз ҳуҷра берун омадӣ ва дар дукони равосӣ рафтӣ ва ду пул дода, аз оби сари бечарбӣ ҳаридӣ ва тановул фармудӣ ва то муддати як ҳафта бадон қаноъат кардӣ. То муддати як сол бар ин ваҷҳ мӯъомила фармуд. Таббоҳ чун муддатҳо бад-ин сиёқ дид, донист, ки эшон аз аҳли риёзатанд ва ин заҳмат бо ихтиёр бар худ қабул кардаанд ва навбати дигар чун ҳозир омаданд, таббоҳ косае пури сарид ва ҷарбаш кард ва дуто нон покиза ба хидматашон ниҳод. Ҳазрати эшонро маълум гашт, ки бар мӯъомилаи эшон вуқуф ёфтаанд, филҳол косаро ба

<sup>65</sup> Абдураҳмони Ҷомӣ. Нафаҳоту-л-унси мин ҳазароти-л-кудси, с. 466.

<sup>66</sup> Амир Ҷавлатшоҳ ибни Алоуддавла Бахшишоҳ ал-Фозӣ ас-Самарқандӣ. Тазкирату-ш-шуъаро, с. 147.

<sup>67</sup> Муҳаммад Маъсуми Шерозӣ. Тароиқу-л-ҳақоқ, Техрон, 1318, ч.2. с.315; Куллиёти Шамси Табрезӣ. Тасҳҳи Бадеъуззамони Фурӯzonfar, с.10; Дуктур Забеҳулло Сафо. Таърихи адабиёт дар Эрон, с.454; Абдурағафөй Ҳакиқат. Таърихи ирофон ва орифони эронӣ, Техрон, 1372, с.488.

<sup>68</sup> Шамсуддин Аҳмади Афлокӣ ал-Орифӣ. Маноқибу-л-орифин, с.615-616.

<sup>69</sup> Ҳамон ҷо, с.616.

<sup>70</sup> Шамсуддин Аҳмади Афлокӣ. Маноқибу-л-орифин, с.615-616; Абдураҳмони Ҷомӣ. Нафаҳоту-л-унси мин ҳазароти-л-кудси, с.466; Абдурағафөй Ҳакиқат. Таърихи ирофон ва орифони эронӣ, -Техрон, 1372, с.488

<sup>71</sup> Фаредун ибни Аҳмади Сипахсолор. Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ, с.123.

баҳонаи он, ки даст мешуям, фурӯ ниҳода, берун рафт ва аз он бо [ҷо] аз шаҳр рафт”.<sup>72</sup>

Макону замон ва рӯзу санаи нахустуруди Шамс ба Қуния ба чуз аз Фаредуни Сипаҳсолор, ки замону маконашро “шабҳангом буд дар хони Биринҷфурушон нузул фармуд”<sup>73</sup> мегӯяд, бокӣ назди арбоби адаб бидуни ихтилоф будааст: “бомдоди рӯзи шанбеи бистушашуми чимодию-л-ахири санаи иснатаини ва арбаъина ва ситтумиа (642ҳ.к.) дар хони Шаккарrezон фуруд омад”<sup>74</sup>, вале муддати иқомати Шамс дар Қуния то вақте ки Мавлонорӯ маҷзуби хеш соҳт, аз ҷониби соҳибназарон ба таҳқиқ напайвастааст ва ҷигунағии дидори вайро бо Мавлоно ба ихтилоф навиштаанд. Аҳмади Афлокӣ дар “Маноқибу-л-орифин” нигоштааст, ки ошноии Мавлоно бо Шамс нахуст дар Димишқ сурат пазируфта буд, вале бо ҳам ҳамсӯҳбат нашуда буданд.

“Нақл аст, ки сабаби ҳазрати Мавлоно Шамсуддини Табрезӣ ба тарафи Рум ва пайвастанаш ба ҳазрати Ҳудовандагор [Ҷалолуддини Балҳӣ] он буд, ки вақте Мавлоно Шамсуддин дар вақти муноҷот мефармуд, ки: Ҳеч оғаридае аз хоссони Ту бошад, ки сӯҳбати маро таҳаммул тавонад кард? Дар ҳол аз олами ғайб ишорат расид, ки: Агар ҳарифи сӯҳбат ҳоҳӣ, ба тарафи Рум сафар кун. Дарҳол аз он пой [ҷой] мутаваҷҷехи вилояти Рум гашт ва шаҳр ба шаҳр ҷӯён гашт, то ба маҳрусаи Қуния, ҳарасаҳо-л-Лоҳу таъоло, бирасид...

Ҳазрати Ҳудовандагор [Ҷалолуддини Балҳӣ] низ чун ба нури вилоят маълум гашт, ки он Офтоби фалаки вилоят [Шамси Табрезӣ] дар байту-с-суъуд ва бурчи шараф расидааст, ба талаби эшон аз хона берун омада, бад-он тараф сайр фармуд. Ногоҳ назари арши ҳумоии Мавлоно Шамсуддин ба ҳазрати Ҳудовандагор, ризвону-л-Лоҳи Ҷалайҳимо, афтод...

Баъд аз замоне Мавлоно Шамсуддин сар бароварда, аз Ҳудовандагор суол фармуд, ки Мавлоно, раҳмату-л-Лоҳ, дар баёни

<sup>72</sup> Фаредун ибни Аҳмади Сипаҳсолор. Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ, с.123-124.

<sup>73</sup> Ҳамон ҷо, с.125-126.

<sup>74</sup> Шамсуддин Аҳмади Афлокӣ. Маноқибу-л-орифин, с.618; Абдураҳмони Ҷомӣ. Нафаҳоту-л-унси мин ҳазароти-л-қудси, с.467; Мавлавӣ Муҳаммад Музаффар Ҳусайнӣ Сабо. Таъкираи рӯзи равшан.-Техрон, 1343, с.437; Абдурағеъни Ҳақиқат. Таърихи ирфон ва орифони эронӣ, -Техрон, 1372, с.488.

ин ҳар ду ҳоли мухталиф, ки аз Боязид, қаддаса-л-Лоҳу сирраҳу, манқул аст, чӣ гуна таъвил (тафсир) мефармоед? Ки Боязид татаббӯй ба ҳазрати Рисолат, салавоту-л-Лоҳи таъоло алайҳи, ба масобате мефармуд, ки чун хабари тавотур (пайдарпай) бадӯ нарасида буд, ки ҳазрати Рисолат, салавоту-л-Лоҳи таъоло алайҳи ва саллам, ҳарпузаро ба чӣ тарик ҳурдааст, то дар муддати умри хеш ҳарпузаз нахӯрд...”<sup>75</sup>

“...Рӯзе ҳазрати Мавлоно бо ҷамоъати фузало аз мадрасаи Пунбафурушон берун омада буд ва аз пеши ҳони Шакаррезон мегузашт, ҳазрати Мавлоно Шамсуддин барҳост ва пеш омад, инони маркаби Мавлоноро бигирифт, ки: Ё имому-л-муслимин! Абоязид бузургтар буд ё Муҳаммад? Мавлоно фармуд, ки аз ҳайбати ин суол гӯиё ки ҳафт осмон аз ҳамдигар ҷудо шуд...”<sup>76</sup>

“...Рӯзе Шайх Рукнуддини Синҷонӣ Шайх Шамсуддинро гуфт, ки туро мебояд рафт ба Рум ва дар Рум сӯхтаест, оташ дар ниҳоди ӯ мебояд зад. Шамс ба ишорати пир рӯй ба Рум ниҳод ва дар шаҳри Куния дид, ки Мавлоно бар астаре нишаста ва ҷамъе маволӣ дар рикоби ӯ равон аз мадраса ба ҳона меравад. Шайх Шамсуддин аз рӯи фаросат матлубро дид, балки маҳбубро дарёфт ва дар инони Мавлоно равон шуд ва суол кард, ки: Ғароз аз муҷоҳидат ва риёзат ва такрор ва донистани илм чист? Мавлоно гуфт: Равиши суннат ва одоби тарикат. Шамс гуфт: Инҳо ҳама аз рӯи зоҳир аст. Мавлоно гуфт: Ва раъиин ин чист? Шамс гуфт: Илм он аст, ки ба улум расӣ ва аз девони Саноӣ ин байт барҳонд:

*Илм, к-аз ту туро набистонад,  
Ҷаҳл аз он илм беҳ бувад бисёр.*

Мавлоно аз ин сухан мутаҳайир шуд ва пеши он бузург афтод ва аз такрори дарс ва ифода боз монд...”<sup>77</sup>

Ин макон, ки ду абармарди олами тарикат бо нидои ғайбӣ

<sup>75</sup> Фаредун ибни Аҳмади Сипаҳсолор. Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ, с.126-127.

<sup>76</sup> Шамсуддин Аҳмади Афлокӣ. Маноқибу-л-орифин, с.619; Абдураҳмони Ҷомӣ. Нафаҳоту-л-унси мин ҳазароти-л-қудси, с.467.

<sup>77</sup> Амир Давлатшоҳ ибни Алоулдавла Бахшишоҳ ал-Фозӣ ас-Самарқандӣ. Тазкирату-шшуъаро, с.148.

## Ҳамза Камол

ҳамдигарро дарёфтанд, баъдан мусаммо ба “Маҷмаъу-л-баҳрайн”<sup>78</sup> гарди.

Дар ташхиси муддати сұхбати аввали Мавлоно ва Шамс дар манобеъи таърихӣ ихтилофи назар аст. Сипаҳсолор ба ин назар аст, ки: “...Чунон ки дафъаи аввал муддати шаш моҳ озод дар хӯраи шайх Салоҳуддини Зарқуб... бо ҳам сұхбат фармуданд”.<sup>79</sup> Аҳмади Афлокӣ ва Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳамназар буда, муддати сұхбати аввалро “се моҳ дар хилвате, лайлан ва наҳоран... нишастанд”<sup>80</sup>, гуфтаанд. Дар ин амр назари Сипаҳсолорро савобтар медонем ба ин далел, ки Сипаҳсолор ҳамчуноне ки мегӯяд: “Муддати чиҳил сол ин заъиф бо дигар пешвоён ва ошиқон, ки ҳар як САромади аср ва муқтадои даҳр буданд... ва дар ҳазраташ шабро ба рӯз ва рӯзро ба шаб бармеоварданد ва пайваста чун баноту-н-наъш гирди кутби хеш бе сару по гардон мебуданд”<sup>81</sup> ва Сипаҳсолор ин рисоларо дар айёми пириаш бо дарҳости яке аз асҳоби Мавлоно нигоштааст ва табиъист, ки чун чиҳил сол дар ҳалқаи муридони Мавлоно буд, биноъан аз рӯзгори Мавлоно воғир мутгалеъ мегардид. Сипаҳсолор соли 711 ҳ.к. (1311) вафот кардааст ва ўро дар канори турбати Султону-л-уламо – падари Мавлоно ба хок супоридаанд.

Дар амри баррасии зиндагии Мавлоно тазкиранависон ва муҳаққиқӣни сонӣ иттикои бештар ба асари Аҳмади Афлокӣ “Маноқибу-л-орифин” намудаанд. Бояд тазаккур дод, ки Аҳмади Афлокӣ дар соли 755 ҳ.к.(1354), яъне 87 сол пас аз вафоти Мавлоно фавтидааст ва “Маноқибу-л-орифин”-ашро бо ҳоҳиши Султону-л-орифин Чалабӣ – писари Султон Валад аз Фотимахотун ва набераи Мавлоно дар санаи 717ҳ.к. (1317) шурӯй ба навиштан карда ва дар санаи 752ҳ.к.(1350) ба поён расонидааст ва Алии Мувваҳҳид бар он аст, ки “Маноқибу-л-орифин”-и Афлокӣ бар асоси рисолаи Сипаҳсолор танзим гардидааст”.<sup>82</sup>

<sup>78</sup> Радий Фиш. Джалаииддин Руми, с.187.

<sup>79</sup> Фаредун ибни Аҳмади Сипаҳсолор. Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ, с.128

<sup>80</sup> Шамсуддин Аҳмади Афлокӣ. Маноқибу-л-орифин, с.620; Абдурраҳмони Ҷомӣ. Нафаҳоту-л-унси мин ҳазароти-л-қудси, с.467.

<sup>81</sup> Фаредун ибни Аҳмади Сипаҳсолор. Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ, с.6.

<sup>82</sup> Мақолоти Шамси Табрезӣ, с.19-20.

Фуруд омадани Шамс ба Қуния ва сухбатҳои тӯлониаш бо Мавлоно ҳамҳамаю ҳангомаеро дар муҳити сокити шаҳр, ба хусус миёни ихлосмандони ҳонадони Мавлоно барангехт. Зоро дидори Шамс Мавлоноро ба як бор дигаргун кард: Мавлоно, ки муфтии шаҳр аст, дар камоли бовикорӣ саҷҷоданишинӣ мекунад, шогирдон ва муриданни мутаъаддиде ихлосмандашанд, чомаи фақеҳона мепӯшад, ба як бор ошной ошики шуридасар мегардад ва тағири либос дода, “аз тарзи либоси Шамс пайравӣ мекунад”.<sup>83</sup> “Ин пири мармузӣ гумном дили Мавлоноро бар дарсу баҳс ва илми расмӣ сард гардонид ва ӯро аз маснади тадрис ва минбари вазъ фурӯ кашид ва дар ҳалқаи рақсу самоъ қашонид”.<sup>84</sup> Муридан аз ин тағири ҳоли Мавлоно алайҳи Шамс барошуфтанд ва “Дамдамаи васваса ва таъассуб дар миён андоҳт, то оқибат ғайри инкорро бар рӯи кор оварданд ва фискро ишқ шумурданд ва дар фусули фузул пардоҳтанд ва иродати хешро бар иродати Шайх тағзил ниҳоданд”<sup>85</sup> ва Шамсуддин шаҳри Қунияро барои ҳуд танг ёфт ва баногоҳ ин шаҳри шуридаро тарқ гуфт.

Агар нахуствуруди Шамс 26 ҷамодию-л-ахири санаи 642 ҳ.к. бошад, пас нахустғайбаташ аз ҳузури Мавлоно, ба гуфтаи Сипаҳсолор баъди шаш моҳ, яъне дар моҳи зулҳиҷҷаи санаи 642 ҳ.к сурат пазируфтааст, ки мегӯянд “...ба маҳрусаи Димишқ ҳичрат фармуд”.<sup>86</sup> Баъди нопадиду нопайдо гаштани Шамс Мавлоно ҳама гуна робитаро битамом аз шогирдону муридан бигсалид ва аз мардуми Қуния инзиво гирифт. Чунин сурат пазируфтани қазияро ҳеч кас интизор набуд, ки ҳама ба якборагӣ забони узру тавба қушоданд, то Мавлоно узри ононро пазируфт. “Ногоҳ аз ҳазрати Мавлоно Шамсуддин ба Ҳудовандагор [Ҷалолуддини Балхӣ] аз маҳрусаи Димишқ мактуб омад. Асҳоб тамомат ҷамъ шуданд ва ба ҳазрати Султон Валад илтимос карданд, ки ба талаби Мавлоно Шамсуддин ба тарафи Димишқ бо ҷамъе аз асҳоб бо ҳам мутаваҷҷех шаванд”.<sup>87</sup> Мавлоно Султон

<sup>83</sup> Фаредун ибни-Аҳмади Сипаҳсолор. Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ, с.15.

<sup>84</sup> Мақолоти Шамси Табрезӣ, с.22

<sup>85</sup> Фаредун ибни Аҳмади Сипаҳсолор. Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ, с.129.

<sup>86</sup> Фаредун ибни Аҳмади Сипаҳсолор. Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ, с.129.

<sup>87</sup> Ҳамон ҷо, с.129-130.

Валадро бо иддае аз ёрон дар талаби Шамс равонаи Димишқ кард. Баъди ҷустуҷуи зиёде Мавлоно Шамсуддинро пайдо кард, зери қудумаш симу зар рехт ва мактуби Мавлоноро таслимаш дод. “Мавлоно Шамсуддин ба ҳандаи хуш фармуд: Моро ба симу зар чӣ мефиребед? Моро талаби Мавлонои муҳаммадисиrat кифоят аст ва аз сухану ишорати ӯ таҷовуз чӣ гуна тавон кард?”<sup>88</sup> Як моҳ<sup>89</sup> бештар дар масири сафар буданд, ки Султон Валад аз руи ихлоси фаровон пиёда дар рикоби Шамс роҳ мепаймуд, то расиданд ба Қуния. Мавлоно ҷун пайки вуруди Шамсро ба Қуния шунид, бо тамоми бузургон ва муридон ба истиқболаш баромад:

Шамсу қамарам омад, самъю басарем омад,  
В-он симбарам омад, в-он кони зарам омад.  
...Имрӯз беҳ аз дина, эй муниси дерина,  
Дӣ маст бад-он будам, к-аз вай ҳабарем омад.  
Он кас, ки ҳаме ҷустам дӣ ман ба ҷароғ ӯро,  
Имрӯз чу танги гул бар раҳгузарем омад...  
...Аз марг ҷаро тарсам, к-ӯ оби ҳаёт омад,  
В-аз таъна ҷаро тарсам, ҷун ӯ сипарем омад...<sup>90</sup>

Пас аз бозгаҳти Шамс ба Қуния воқеъян ҳам мункирони собиқ сар дар қадамаш ниҳоданд, пӯзишҳо хостанд, ки Шамс узрашонро пазируфт. Мавлоно ва Шамси Табрезӣ ин бор он ҷунон қурбату васлат намуданд, ки ҳама кас ва ҳама чиз барояшон бемоя ва беарзиш гардид, “иттиҳоду ихлоси беш аз ҳадд бар ғоят фармуд ва шабу рӯз ба сұхбати якдигар мустағриқ мебуданд”.<sup>91</sup> Васлати Шамс бо Мавлоно мунҷар ба инқитои муносиботи Мавлоно бо он иддаи касире аз муридоне гашт, ки аз Балх дар рикоби падараш ба Рум омада буданд, инчунин ононеро Шамс аз Мавлоно чудо кард, ки дар Рум бар ин хонадон иродати том қоил буданд ва Мавлоноро пешвои ҳаққ ва шайхи ростин мешумориданд. Мусаллам аст, ки баъди инқилоби рӯҳии Мавлоно дasti иродати муридон аз домони пири тариқаташон кутоҳ гардид ва он мачолисе, ки дар миёни муридон Мавлоно

<sup>88</sup> Фаредун ибни Аҳмади Сипахсолор. Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ, с.132.

<sup>89</sup> Деххудо. Лугатнома.-Текрон, 1349, ч.31, с.586; Радий Фиш. Джалалиддин Румӣ, с.210.

<sup>90</sup> Девони Шамси Табрезӣ. -Текрон, 1363, с.268.

<sup>91</sup> Фаредун ибни Аҳмади Сипахсолор. Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ, с.133.

чун шамъи дураҳшон медураҳшид, ба ҳам ҳурд ва ин боис шуд, ки мавчи дигари муҳолифату муҳосимат алайҳи Шамс боло гирад. Муридон дар ҳашм буданд, забони бадгӯй оғоз намуда, Мавлоно Шамсуддинро соҳири чодугар ўълон карданд ва “ба номи баҳси илмӣ бо ҳимояти шаръ аз Мавлоно Рум масоиле мегурсиданд ва таҳрими самоъро матраҳ мекарданд ва Мавлоно саргарми кори ҳуд буд ва парвои онон надошт”.<sup>92</sup> Мавлоно Шамсуддин, ки алорағми орои зоҳириён амал мекард ва сухан мегуфт, ин буд, ки уро ба бединӣ ва номусалмонӣ муттаҳам соҳтаанд ва Мавлоно бо часорат ин бор низ ба ҳимояташ барҳост, то ҳадде, ки ошкор “Шамси ману Ҳудои мани” мегуфт.

Фаредуни Сипаҳсолор ба иловай сабабҳои фавқ сабаби дигари ғайбати дубораи Шамсро дар ин ривоят дидасht: “Ҳазрати Мавлоно Шамсуддин... баъд аз муддати мадид Кимиё ном духтареро, ки парвардаи ҳарами ҳазрати Ҳудовандагор буд, илтимос намуд, ки дар қайди никоҳ оварад. Ҳудовандагор мултамаси эшонро бо ҳуррамии ҳарчи тамомтар мабзул фармуғанданд ва хитоби эшонро ба ҳутба макрун карданд. Чун зимиston буд ва Ҳудовандагор дар тобхона дар суфға хиргоҳе тартиб фармуғанданд, ки ҳазрати Мавлоно Шамсуддин он ҷо зифоғ фармуда, он зимиston он ҷо висоқ (хона) соҳт...

Алоуддин, ки фарзанди мутавассити Мавлоно Ҳудовандагор буд, ҳар гоҳ ки ба дастбусии волид ва волида меомад ва аз саҳни суфға убур мефармуд ва ба табхона мерафт, Мавлоно Шамсуддинро ғайрати вилоят (рашқ) дар ҷӯш меомад. То чанд навбат ба сабили шавқат ва насиҳат бад-эшон фармуғ: Эй нури дид, ҳарчанд ороста бо адаби зоҳири ботинӣ, аммо бояд, ки баъд аз ин дар ин хона тараҷҷуд ба ҳисоб фармой. Ин калима эшонро [Алоуддинро] душвор намуд ва мунғаъиль гашт ва низ ба воситai он ки дар бораи Султон Валад [Шамс] инояти беш мефармуд, кудурате дар хотир буд. Дар ин ҳол мукаррар шуд, чун берун омад [Алоуддин] ва ба ҷамъе тақрир кард. Он ҷамъе фурсатро ғанимат шумурданд ва баҳияро ба руи кор оварда, гуфтанд: Аҷаб корест, оғоқе [Шамси Табрезӣ] омадааст ва дар хонаи Ҳудовандагор даромада ва нури дидай соҳиби хонаро [Алоуддинро] дар хонаи ҳуд намегузорад. Филҷумла ҳамон ҷамъе

<sup>92</sup> Эдвард Браун. Таърихи адабии Эрон, с.919-920.

ҳар гоҳ ки фурсат ёфтандӣ, ба истихфофи он ҳазрат [Шамс] машғул гаштандӣ ва ҳаракоте, ки мӯчиби инфиъол бошад, ба амал меоварданд.

Муддате ҳаракоти он ҷамъро аз сари лутф ва камоли хилм ба Ҳудовандағор [Ҷалолуддини Румӣ] боз нагуфт. Байд аз муддате, ки аз ҳад гузашт, бар сабили ҳикоят ба хидмати Султон Валад шаммае тақрир фармуд, ки ин навбат аз ҳаракоти ин ҷамъ маълум гардад, ки чунон ғайбат ҳоҳам кард, ки асари маро ҳеч оғарида наёбад ва ҳам дар он муддат ногаҳон ғайбат фармуд”.<sup>93</sup>

Афлокӣ ривоятеро, ки ба сабаби Кимиёҳотун аз Қуния рафтани Шамс сабаб шудааст, ин тавр баён мекунад: “Ҳамчунон манкул аст, ки манкуҳай Мавлоно Шамсуддин Кимиёҳотун зане буд ҷамила ва афиға, магар рӯзе бе иҷозати ӯ занон ӯро масҳуби ҷаддаи Султон Валад ба расми тафарруҷ ба боғчае бурданд, аз ногоҳ Мавлоно Шамсуддин ба ҳона омад, мазкурано талаб дошт, гуфтанд, ки ҷаддаи Султон Валад бо ҳавотин ӯро ба тафарруҷ бурдаанд. Азим тавлид ва ба ғоят ранҷиш намуд, чун Кимиёҳотун ба ҳона омад, филҳол дарди гардан гирифта, ҳамчун ҷӯби хушк беҳаракат шуд, фарёдкунон байд аз се рӯз нақл (вафот) кард. Ҳамчунон чун ҳафтуми ӯ бигзашт, боз ба сӯи Димишқ равона шуд, дар моҳи шаъбони санаи арбаъ ва арбаъин ва сittumia”.<sup>94</sup>

Радий Фиш дар баёни ривояти Кимиёҳотун мазмун аз Сипаҳсолор гирифта, мунтаҳо сабаби нопадид гаштани Шамсро дар он дидиааст, ки чун Кимиёҳ ҷаҳордаҳсола шуд, Алоуддин хостори ба зании севвуми хеш гирифтани ӯ гардид. Вале Мавлоно бо он, ки аз бадмаший ва бадаҳлоқии Алоуддин боҳабар буд ва Кимиёро хеле дӯст медошт, ба ин издивоҷ ризоят надод. Чун Шамс аз Мавлоно ҳоҳиши арӯсӣ намудан бо Кимиёро намуд, филҳол Мавлоно розӣ шуд. Ҷанд вакте бо ҳам зиндагӣ карданд ва рӯзе Шамс барои ҷанд рӯз дар ҳалқаи Мавлоно буд ва Кимиёҳотун ба интизори ӯ танҳо нишаста. Алоуддин ин фурсати муносибро истифода намуда, тавассути гумоштагон ба Кимиёҳотун ғизои заҳролуд медиҳад. Пас аз ҷанд рӯзи самоъ рафтани Шамс ба ҳона меояд ва Кимиёи бечонро болои болин

<sup>93</sup> Фаредун ибни Аҳмади Сипаҳсолор. Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ, с.133.

<sup>94</sup> Шамсуддин Аҳмади Афлокӣ. Маноқибу-л-орифин, с.642.

дармеёбад. Фарёду фигон мезанад, субҳи дигар уро ба хок супорида, бидуни иттилоъ ба Мавлоно Қунияро гарк мегӯяд.<sup>95</sup>

Вале ривояти маъмул, ки дар маъхазҳо бештар зикраш рафтааст ва сабаби мунҷар ба нопадид ва ё шаҳид шудани Шамс гаштааст, ин будааст, ки: “Шабе дар бандагии Мавлоно нишаста буд дар хилват, шахсе аз берун оҳиста ишорат кард, то берун ояд. Филҳол барҳост ва ба ҳазрати Мавлоно гуфт: Ба куштанам меҳоҳанд... Ва гӯянд ҳафт каси нокаси ҳасуди ануд дасти яқдигар карда буданд ва мулҳидвор дар камин истода, чун фурсат ёфтанд, корде ронданд ва ҳамчунон ҳазрати Мавлоно Шамсуддин чунон наъра бизад, ки он ҷамоъат бехуш гаштанд ва чун ба худ оманд, ғайр аз чанд қатраи хун ҳеч надиданд ва аз он руз то ғоят нишоне ва асаре аз он султони маънӣ сурат набаст.

Чун ҳабари ин воқеъаро ба самъи мубораки Мавлоно расонидаанд, фармуд, ки йафъалу мо йашоу ва йаҳкуму мо йуриду (мекунад он чӣ ҳоҳад ва ҳукм мекунад он чӣ ҳоҳад) [Оят аз Куръон].

Он нокасони мумтаҳан, ки асири қадар буданд ва ин чунин фитнаангезӣ зоҳир намуданд, дар андак замоне бâъзе кушта шуданд ва бâъзе ба афлоҷ мубтало гаштанд ва як ду тан аз бом афтоданд ва ҳалок шуданд... ва гӯянд: Алоуддинро, ки ба доғи “иннаҳу лайса мин аҳлика, иннаҳу ъамалун ғайру солеҳ”<sup>96</sup> мавсум буд, табби муҳриқа ва иллати ачиб пайдо гашта, дар он айём вафот ёфт ва ҳазрати Мавлоно аз ғояти инфиъол ба ҷониби боғҳо равона гашта, ба ҷанозаи ӯ ҳозир нашуд...”<sup>97</sup>

Вале муҳаққиқини дигар бар онанд, ки Алоуддин дар асари фитнае, ки аз ҷониби ӯ ва ёронаш дар Қуния барҳоста буд, кушта мешавад.<sup>98</sup>

Ончунон саргузашти Шамс печида ва маҷхул аст, ки ҳатто Афлокӣ, ки ҳамасри ӯ буд пиromуни шаҳид шудан ва ё нопадид гаштани Шамс ба ривоёти фавқ иктиро накарда, бо вучуди он, ки “аз он рӯз то ғоят нишоне ва асаре аз он султони маънӣ сурат набаст” мегӯяд, ҳостааст дар шаҳид шудан ва дар паҳлуи бонии

<sup>95</sup> Радий Фиш. Джалалиддин Руми, с.214-218.

<sup>96</sup> Куръон, сураи Ҳут, ояти 46.

<sup>97</sup> Шамсуддин Аҳмади Афлокӣ. Маноқибу-л-орифин, с.684-686; Абдурраҳмони Ҷомӣ. Нафаҳоту-л-унси мин ҳазароти-л-қудси, с.469; Абдуррағеъи Ҳакикат. Таърихи ирфон ва орифони эронӣ. -Техрон, 1372, с.488-489.

<sup>98</sup> Эдвард Браун. Таърихи адабии Эрон, с.877.

мадрасаи амир Гавҳартош ва ё дар ҷанби Мавлоно бузург [Мавлоно Баҳоуддин Валад] дағн гардидани ӯ мӯҳри тайид занад: “Ҳамчунон баъзе асҳоб муттағиқанд, ки чун Мавлоно Шамс аз он ҷамоъат, ки заҳм ҳурд, нопайдо шуд. Баъзе ривоят карданд, ки ҷанби Мавлоно бузург... мадғун аст ва ҳамчунон ҳазрати шайхи мо Султону-л-орифин Чалабӣ аз ҳазрати волидаи худ Фотимаҳотун ривоят кард, ки чун ҳазрати Мавлоно Шамсуддин ба дараҷаи саъодати шаҳодат мушарраф гашта, он дунони муғафил ӯро дар ҷоҳе андохта буданд, ҳазрати Султон Валад шабе Мавлоно Шамсуддинро дар ҳоб дид, ки ман фалон ҷой ҳуфтаам. Нимашаб ёрони маҳрамро ҷамъ карда, вучуди мубораки ӯро берун кардаанд ва ба ғулобу мушку анбар мумассик ва муъаттар гардониданд ва дар мадрасаи Мавлоно дар паҳлӯи бонии мадраса амир Бадруддини Гавҳартош дағн карданд ва ин сиррест, ки ҳар касеро бар-ин вукуфе нест...” Ҷомӣ ва Муҳаммад Маъсуми Шерозӣ низ ин матлабро<sup>99</sup> дар “Нафаҳоту-л-унс” ва “Тароиқу-л-ҳақоиқ” зикр намудаанд. Давлатшоҳи Самарқандӣ ин қазияро маҷхултар мекунад, ки гӯё вафоти [на шаҳид шудан] Шамсуддини Табрезӣ баъди реҳлати Мавлоно будааст: “Ва қабри ҳазрати Шайх Шамсуддини Табрезӣ ҳам дар Қуния аст ва вафоти ӯ баъд аз реҳлати Мавлоно будааст...”<sup>100</sup> Радий Фиш асари худ “Джалалиддин Руми”-ро, ки бист солу бештар дар амри татаббӯй ва гирдоварии мадорики он заҳмат қашида ва бар мабнои услуби ҳасбу-л-ҳолӣ ин асарро нигоштааст, бештар дар амри баррасии савонехи ҳоли Мавлоно ба “Маноқибу-л-орифин”-и Афлокӣ ва осори Султон Валад иттико кардааст. Ба ҷидд таъкид мекунад, ки “воқеъоти тасвиршуда дар китоб ҳақиқатан ҳам иттифок афтода буданд”<sup>101</sup> ва шевай күштори Шамсро аз ин қарор тасвир намудааст, ки Шамсуддини Табрезӣ аз ҳузури Мавлоно он шаби 5 декабри соли 1247 аз ҷониби ёрони Алоуддин, ки ҳафт нафар буданд ва дар миёни онон Алоуддин низ буд, ба берун ҳонда шуд ва бо зарби корд ба қатл расид. Аз ҷониби Султон

<sup>99</sup>Шамсуддин Аҳмади Афлокӣ. Маноқибу-л-орифин, с.700-701; Абдурраҳмони Ҷомӣ. Нафаҳоту-л-унс мин ҳазароти-л-қудси, с.469; Муҳаммад Маъсуми Шерозӣ. Тароиқу-л-ҳақоиқ.-Техрон, 1318, с.317.

<sup>100</sup> Амир Давлатшоҳ ибни Алоудавла Баҳшишоҳ ал-Фозӣ ас-Самарқандӣ. Тазкирату-ш-шуъаро, с.150-151.

<sup>101</sup> Радий Фиш. Джалалиддин Руми, с.7.

Валад ва маҳрамонаш ба марқади холии олиҷоҳ Бадруддини Гавҳартош, ки аз ҳисоби сармояи ӯ мадрасаи онон бино ёфта буд, пинҳонӣ часади Шамсро мадфун мекунанд ва мъяллиф дар мавҷуд будани қабри Шамси Табрезӣ дар ин ҷо шаҳодат медиҳад: “Танҳо дар васати аспи мо ҳини таъмири хонақоҳи кучаки қадима мадфани Шамсуддини Табрезӣ пайдо гардид.

Фаршаш сарпӯши чӯйӣ дорад. Зери он зинапояҳои сангист, ки ба поён мебаранд. Ҷоест ба андозаи қади инсон. Дар ин ҷо, дар тарафи девори чап сангти лаҳади чаҳоргӯшаест, ки гачмолӣ шудааст.

Рӯ ба офтоб берун мебароем. Дар рӯ ба рӯи марқад нишони ҷоҳи хушкидаи замони салҷуқиён ба назар аст...

Эҳсоси ачиб ва бартарафнашгудание гулӯгирамон мекунад. Мо на ба Ҳудованд, на ба абадияти инсоне ба исми Шамсуддин, ки ҳафтсад солу бештар шоми моҳи декабр күшта гардид ва пинҳонӣ зери ин лаҳад мадфун шуд, бовар дорем”.<sup>102</sup> Абдурафғеъи Ҳақиқат низ дар китоби худ “Таърихи ирфон ва орифони зронӣ” ҳини ёдрас аз сафари худ ба Қуния дар соли 1366 зикр намуда, ки: “Оромгоҳи мучаллал дар шаҳри Қунияи Туркия ба номи оромгоҳи Шамси Табрезӣ мушоҳида намудам”.<sup>103</sup>

Муддати мулоқоти дуввуми Мавлоно ва Шамсуддинро шаш моҳ гуфтаанд. “Ҳамчунон манқул аст, ки дар навбати дуввум муддати шаш моҳи тамом дар ҳӯҷраи мадрасаи Мавлоно ба ҳам сухбат фармуданд”<sup>104</sup> ва дар ташхиси моҳу санаи нопадид шудан, күштор ва ё вафоти Шамс соҳибназарон дар ихтилофанд. Афлокӣ онро “дар моҳи шаъбони санаи арбаъ ва арбаъин ва сittumiа” (соли 644 ҳ.к/ декабри 1246 – явари 1247),<sup>105</sup> Давлатшоҳи Самарқандӣ “дар шуҳури санаи иҳдо ва сittimiа ва сittumiа” (соли 661 ҳ.к.),<sup>106</sup> “Мақолоти Шамси Табрезӣ”, “Тазкираи рӯзи равshan”-и Мавлавӣ Муҳаммад Музаффар Ҳусайнӣ Сабо, Забехулло Сафо ва Деххудо соли 645 ҳ.к.<sup>107</sup>,

<sup>102</sup> Радий Фили. Ҷалалиддин Руми, с.220-225.

<sup>103</sup> Абдурафғеъи Ҳақиқат. Таърихи ирфон ва орифони зронӣ, с.492.

<sup>104</sup> Шамсуддин Аҳмади Афлокӣ. Маноқибу-л-орифин, с.691.

<sup>105</sup> Шамсуддин Аҳмади Афлокӣ. Маноқибу-л-орифин, с.642.

<sup>106</sup> Амир Давлатшоҳ ибни Алоуддавла Бахшишоҳ ал-Фозӣ ас-Самарқандӣ. Тазкирату-ш-шуъаро, с.150.

<sup>107</sup> Маколоти Шамси Табрезӣ, с.19; Мавлавӣ Муҳаммад Музаффар Ҳусайнӣ Сабо. Тазкираи рӯзи равshan.-Техрон, 1343, с.437; Забехулло Сафо. Таърихи адабиёт дар Эрон, с.454-455; Деххудо. Лугатнома, ч.31, с.586.

Эдвард Браун моҳи март соли 1246<sup>108</sup> ва Радий Фиш панҷшанбеи 5 декабри соли 1247<sup>109</sup> гуфтаанд.

Дар бораи мазори Мавлоно Шамсуддини Сабзпӯши рустои Вешаб ба тариқи ичмол танҳо дар китоби “Рӯзномаи сафари Искандарқӯл”-и Абдурраҳмони Мустачир маълумоте ба даст омадааст.

Бояд тазаккур дод, ки бо вучуди он, ки ин китоб бар мабнои аҳдофи кашшоғӣ ва ҷосусӣ барои ҳукумати таззории Рус аз ҷониби Мустачир чун гузориш аз сафари ҳайъати низомии Рус ба водии Зарафшону Фон, ки ниғорандай он шомили ин ҳайат буд, навишта шуда бошад ҳам, аз аҳамияти муҳимми таърихӣ барҳурдор аст. Чун Мустачир гузориши ҷосусӣ менавишт, аз ин лиҳоз дар баёни ин ва ё он қазия ҳаталмақдур қӯшидааст, ки ба саҳву иштибоҳ роҳ надиҳад.

“Дар ин мавзеъ [дехаи Вешаб] бузургворе ҳастанд, ки Мавлоно Шамсуддини Сабзпӯш мегӯянд. Дар болои ҳазрати бузургвор ҳонақоҳе ҳаст, ки бо фармони амир Насрулло андохта будаанд, ки бистуҳашт сол шудааст. Дар назди мақбараи бузургвор ошхонае ҳаст, ки ҳар кас ба нияти ҳудой буз ё гӯсфанд оварда, кушта, дар он ошхонаи ҳазрат пухта, ба мардум меҳӯронад”<sup>110</sup>.

Ин асар соли 1870 навишта шудааст. Таърихи соҳтани ҳонақоҳи ин мазорро низ Мустачир “бисту ҳашт сол шудааст” гуфтааст, ки мусодиф ба соли 1842 мебошад.

Мустачир дар баёни номи ин бузургвор нисбати маконии номро, ки имрӯз Табрезӣ аст мегӯянд, зикр накардааст. Ин ба назари мо амдан ва ё саҳван нашуда, балки номи мукаммали ин бузургворо он замон ба ин исм: Мавлоно Шамсуддини Сабзпӯш ёд мекардаанд.

Дар татаббӯъи вожаи “сабзпӯш” андаке ба ҳошия меравем. Ҳурносонро аз ин рӯ маҳди тасаввуф ҳондаанд, ки ин сарзамин аз қадим дар парвариши тасаввуф таъсири қобили мулоҳиза доштааст. Тариқаҳои тасаввуф, ки аз қарни ҳафтуми ҳичрӣ-ба ин тараф дар Ҳурносони Бузург интишори бештар доштанд, ин тариқаҳои: қодирӣ, рифоъия, тайфурия, сұхравардия, мавлавия,

<sup>108</sup> Эдвард Браун. Таърихи адабии Эрон, ч.2, с.879.

<sup>109</sup> Радий Фиш. Ҷалалиддини Руми, с.218.

<sup>110</sup> Абдурраҳмони Мустачир. Рӯзномаи сафари Искандарқул, с.58.

кубравия, чиштия, нақшбандия, бектошия, ҳайдария, неъматуллохия, нурбахшия, қаландария ва ё дарвешони ҷаҳонгард будаанд. Дар Ҳуросон дар қиболи мактабҳои муҳталифи сӯфия, мактаби сӯфиёнаи дигар ҳам вучуд дошт, ки “ҳам тазоҳур ба ҳудуду завоҳир шариъатро хилоғи ихлос дар амал медиҳ ва ҳам изҳори аҳволи ношӣ аз сукру ғалабаро навъи ҳуднамою риё талаққӣ мекард”.<sup>111</sup> Ин мактаб, ки зоҳиран аз рӯзгори Боязиди Бистомӣ ё оғози фаъолияти қарромиён дар Нишиопур ба вучуд омад, тариқаи маломатия ё аҳли маломат ҳонда мешуд. Ин ҷараён ҳатто назди сӯфияни дигар аз қабили нақшбандия ва қаландария мавриди таваҷҷӯҳ воқеъ гашт. Маломатия дар ҳақиқат меҳостанд тасаввуфро аз қолабҳои соҳтагӣ бипироянд ва асоси фикри маломатия бадон ғунна, ки Ҳамдуни Қассор (вафоташ 885 милодӣ) ва Абӯҳафси Ҳаддод ва аввалин пайравони онҳо таълим мекарданд, иборат буд аз тақво ва зӯҳди маствур, орӣ аз ҳар ғуна даъвою тазоҳур буд. Пепивои қаландария, ки дунбони маломатия аст, Ҷалолуддини Совонӣ буд, ки дар ҳудуди санаи 620 ҳ.к. (1223) дар Ҷимишқ расми тарошидан мӯи сар ва абруро бунёд ниҳод ва Муҳаммади Балхӣ, ки шогирду пайрави ӯ буд, расми пушидани ҷавол (ҷувол)-ро бар он афзуд ва аз ин рӯ ба Ҷавлақӣ ё Ҷаволиқӣ шӯҳрат ёфтанд. “Бештари вақтҳо ҷуволе ба ранги сабз дар тан мекарданд ва як ҳамҷу ҷавлақи сабзпӯш, ки тамоми мӯи сару сураташро ҳам тарош дода буд, гарib ба назар меомад”.<sup>112</sup> Ҷавлақиҳо дар Миср, Осиёи Сагир ва Форсу Ироқ бештар сукунат доштанд.

Вожаи “сабзпӯш”-ро, ки аз завоёни муҳталиф ҷӯёш будем, хини баррасии тариқаи қаландария ва қодирияни тасаввуф ба он мувоҷех шудем. “Мегуянд, Лаъли Шаҳбоз [пешвои қаландарияи Ҳинд] бар хилоғи сабзпушони [қаландарони] вилояти Рум ҳатто аз шурбу ақли мусаккарот ва мukаяfot ҳам ибое надошт”.<sup>113</sup>

Дар замони Сафавия муҳолифатҳо ва низоъҳои шадиде миёни ҷиноҳои қаландария (ҳайдарӣ ва неъматӣ) ба вукуъ пайваст ва ин тарикан тасаввуф дар тамоми даврони Сафавия ба инхитот гароид ва шайхону пайравони он ба мамолики муҳталиф пароканданд.

<sup>111</sup> Абулҳусайн Зарринкӯб. Ҷустуҷӯ дар тасаввуфи Эрон.-Душанбе, 1992, с.283.

<sup>112</sup> Абулҳусайн Зарринкӯб. Ҷустуҷӯ дар тасаввуфи Эрон, с.308.

<sup>113</sup> Ҳамон ҷо, с.314.

Тариқаи қодирия, ки тавассути Абдулқодири Гелонӣ мулакқаб ба Қутбу-л-аъзам таъсис гардидааст, вахдати вучудист ва ранги сабз нишонаи ин силсила аст. Пайравони ин тариқат то қарни нуҳуми хичрӣ дар сартосари Эрон бисёр будаанд, вале пас аз пиরӯзии ташайюъ дар давраи Сафавия, чун шайх Абдулқодири Гелонӣ суннӣ ҳанбалӣ буд ва ба шиъиён хусумат меварзид, пайравони ў ҳама аз Эрон ронда шуданд.

Абдурраҳмони Мустасир дар асари худ “Рузномаи сафари Искандарқӯл” ҳини тарсими вазъи ҷуғрофиёни ин ва ё он дехе аз водии Зарафшон ба таъкид ёд кардааст, ки пайравони тариқаи қодирия дар ин мантака зиёд будаанд. Баъид нест, ки Мавлоно Шамсуддини Сабзпӯш низ яке аз он машоҳиҳи ин тариқат буда бошад, ки дар асари он хусуматварзиҳо ба ин диёри сокиту зебо омада, то охири ҳаёт зиндагӣ кардааст.

Сабзпӯшӣ киноя аз зоҳидон ва аҳли мотам ва ё киноя аз риҷолу-л-ғайб тафсир шудааст.<sup>114</sup> Дар баёни матолибе пиromуни либоси Шамс, ки “ба тариқа ва либоси түччор буд”<sup>115</sup> ва ё “пайваста намади сиёҳ пушидা”<sup>116</sup>, ки дар фавк ёдрас намуда будем, вожаи сабзпӯшро ҳеч яке аз маъхазҳои мӯътамад мулҳақ ба номи Шамси Табрезӣ зикр накардааст. Метавон аз ин зовия низ дар омад, ки баъди он, ки Шамси Табрезӣ Қунияро барои ҳамеша тарк гуфт, агар ҳарфи Давлатшоҳи Самарқандиро, ки “баъзе гуфтаанд, ки асли ў аз Ҳурросон аст аз вилояти Бозар”<sup>117</sup> дуруст пиндорем, пас метавонем ҳulosai мантиқӣ барорем, ки баъди ба ватан баргаштанаш, чун бештар саёҳатро дӯст медошг ва агар ин гуфтаи Шамсро, ки “...ба кӯҳу биёбон берун мебояд рафт, ки миёни ҳалқ роҳ нест”-ро<sup>118</sup> милоки натиҷагирий пиндорем, пас метавон ҳадс зад, ки Шамси Табрезӣ ба ин диёри кӯҳистонии Ҳурросон омадааст ва аз фироқи дӯсти худ Мавлонои Балҳӣ либоси мотам – сабзпӯшӣ иҳтиёр кардааст. Вале он қадр зиндагии сӯфиён, пирони тариқат ва аҳли қаромот шабеҳи ҳамдигар аст, ки агар ҳар сӯфиеро, ки мисли Шамс ломакону лодарак аст,

<sup>114</sup> Деххудо. Луғатнома, ч.28, с.221.

<sup>115</sup> Фаредуни Сипаҳсолор. Зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Мавлавӣ, с.123.

<sup>116</sup> Шамсуддин Аҳмади Афлоқӣ. Манжиби-л-орифин, с.616; Абдурраҳмони Ҷомӣ. Нафаҳоту-л-унс, с.466.

<sup>117</sup> Амир Давлатшоҳ ибни Алоудавла Бахшишоҳ ал-Фозӣ ас-Самарқандӣ. Тазкирату-ш-шуъаро, с.147.

<sup>118</sup> Маколоти Шамси Табрезӣ. с.139.

## Мазорҳон Шимоли Тоҷикистон

марчаъи таҳқиқ қарор диҳем, метавон ҳар мазореро, ки таъриҳаш маълум нест, ба номашон мусаммо кард. Аммо шабоҳатҳоро наметавон бурҳон ва далели мувассак пиндошт.

Дар саҳни масциди ин мазор санги суфтаи сиёҳранг, ки ба таъбири мардумони ин водӣ “қайроқ”-аш мегӯянд, ҳифз шудааст, ки чунин мазмун бо хатти сулс дар он ҳакк гардида:

“Куллу нафсин зоиқату-л-мавт.

Ҳозо қабру Шайху-л-имоми-л-хумоми-л-маҷlis рафиъи-л-муҳтарами-л-мукаррам, мурфақи-л-хайрот, фоиқи-л-ҳасанот, мақбули-л-мулукӣ ва-с-судур амади азизи акобир, садри-л-мақарр, фариди-д-даҳр, қуввати-л-киром, манбаъи-л-алтоғи ва-л-икром, мураббии аиммати дин, муқаввии сиғори масокин, иззи-л-ислом, ифтихори-л-аймон ва исмуҳу Насруллоҳ ибни Қозӣ.

Бадруддин ибни Қозӣ зайну-л-миллати ва-д-дин ғафара-л-Лоҳулаҳу би ояти-л-кирома, тувуғия фӣ шаҳри мубораки шаъбонъаззама-л-Лоҳу ҳурматагу-мин шуҳури санаи сittа ва ишрин ва самонимиа.

Котиб Зиё ёд бод”.

Катибаҳои Зиё ва ё Зиёуддин дар мазорҳои деҳоти Вешаб ва Шамтичи Фалғар, инчунин дар деҳаҳои Обурдон ва Падроҳи Масҷоҳ бо теъдоди касире мавҷуданд. Катибаи аз ҳама барвактии Зиёуддин солҳои 1380-81 ҳакк шуда, катибаи аз ҳама дери он ба солҳои 1446-47 мусодиф аст, ки муддати 66 солро дар бар мегирад. Чунин ҳулоса метавон кард, ки катиб Зиёуддин дар нимаи дуввуми қарни XIV ва нимаи аввали қарни XV зиндагӣ кардааст.<sup>119</sup>

Зиёуддини катиб ин қабр ба Шайху-л-имом Насруллоҳ ибни Қозӣ мутаъаллик аст мегӯяд ва дар қисмати охири катиба менависад, ки Бадруддин ибни Қозӣ дар моҳи шаъбони санаи 826 ҳ.қ.(июл-августи соли 1423) вафот кард.

Мусаллам аст, ки барои ду қабр дар як санги хурд катиба наменависанд ва маъҳазо ин катиба ба қабри Шайху-л-имом Насруллоҳи Бадруддин ибни Қозӣ ва ё Шайху-л-имом Бадруддини Насруллоҳ ибни Қозӣ марбут аст.

Ба ҳадси академик А.Мухторов “иддае аз қайроқҳо аз макони собиқи худ ба мазорҳо нақл дода шудаанд”<sup>120</sup>, ки фикр меқунем,

<sup>119</sup> А.Мухтаров. Эпиграфические памятники Кухистана. Книга первая, с.115-117.

<sup>120</sup> А.Мухтаров. Надписи на скалах и камнях в верховьях Зерафшана. // Памяти Михаила Степановича Андреева. Сталинабад, 1960, с.162.

ин гумон яқин аст.

Ин санг тибқи гуфтаи бузургсолон дар асари таҷдиду тавсиъа, ки пиromуни мазор анҷом ёфтааст, пайдо шудааст. Суоле матраҳ мешавад, ки Зиёуддин ин катибаро барои санги ин мазор навиштааст ва агар инчунин бошад, катибаи он ба қадом яке аз ин ду қабри мазор мутаъаллик аст? Ва ё ин санги катибадорро аз дигар чой ба ин ҷо овардаанд?

Бояд тазаккур дод, ки пиromуни мазор гурристони деҳ мавҷуд аст. Тибқи одати маъмул дар ҳеч давру замоне аз гурристонҳо муроқибат нашудааст ва ҳар 50-60 сол дар асари боду борон ва ё дигар ҳодисоти табиъат қабрҳо ба замин яксон мешудаанд ва дар ҷои онҳо қабрҳои дигаре арзи вучуд мекарданд. Биноъан, ҳамчуноне ки аз дараҷаи мақомоти ибни Қозӣ маълум мешавад, ӯ шаҳси воломақоме будааст ва яқин меравад, ки аз шахсиятҳои маъруфе будааст ва 573 сол пеш аз ин вафот карда, мадғанаш низ бояд дар наздикиҳои мазор буда бошад.

Аз матолиби фавқ ин нуктаро метавон натиҷа гирифт: Мазори воқеъ дар деҳаи Вешаби ноҳияи кунуни Айнӣ буда мутаъаллик ба шайх ва ё сӯфии силсилаи қодирияи тасаввuf Мавлоно Шамсуддини Сабзпӯш будааст ва ҷои зикр аст, ки бузургворе, ки бо номи Ҳоча Сабзпӯш дар деҳаи Ревомутки Масҷоҳ ва лу бузургвори дигаре, ки яке бо номи Ҳоча Сабз дар деҳаи Марзич ва дигаре бо номи Ҳочаи Сабзпуш дар рустои Ревади ноҳияи Айнӣ мадғунанд, низ ба ҳадси мо ҳамсарнавишти Мавлоно Шамсуддини Сабзпуш бояд буда бошанд. Мо баъид намедонем, ки Мавлоно Шамсуддин зодаи шаҳри Табрез бошад, зоро шаҳри Табрез он замон дар шумули марокизи пурнуфузи тариқаи қодирия буд ва дар асари кудурат ва муҳосимати Сафавиён ба ин ҷинои қодирия дар ин шаҳр Мавлоно Шамсуддин дар қисмати қӯҳистонии Мовароунаҳр паноҳ бурд ва дар ин мавзееъ ҷои ҳамешагии иқомат ихтиёр кард. Биноъан, дaloили маъхазҳои мутаъадди фавқу-з-зикр мавҷуд будани мадғани Шамси Табрезиро дар ин мазор зери суол мебарад.

Номгуи мазорҳои дигари мавҷуд буда дар Фалғар. Дар рустои Дарғ ду мазор – мазори Ҳоча Мавзайӣ ва Ҳоча Абдурраҳмонӣ Ғозӣ, дар рустои Шаватки Боло мазори Ҳоча Гойибон ва мазори зане бо номи Розиябону, дар деҳаи Шаватки Поён мазори Мавлоно Шайх Аҳмад ибни Мавлоно Амир Бахтиёр мавҷуд аст, ки гӯё аз шоҳзодагони вилоят будаанд ва ҳодисас сабаб

гардида ва тарки вилояти хеш мекунанд, ба Кӯҳистон меоянд ва дар ин ҷо ҳонадор мешаванд ва то охири ҳайё зиндагӣ мекунад.

Дар мавзеъи Сайрон мазори **Хоча Шамсуддини Варроқ**, дар рустои Рарз ду мазор – мазори **Эшони Шоҳхалил** ва мазори **Эшони Хочам Ҷалолуддин**, инчунин дар он ҷониби рӯдҳонаи Зарафшони рустои Рарз, дар мавзеъе бо номи Сойи Такоб мазорест бо номи **Хоча Тоҳир**. Дар замони амир Шоҳмурод шахсе бо номи Охунд Муллоабдулваҳҳоб гӯё ҳобе дид, ки дар ин мавзеъ бузургворе шаҳид шудаанд. “Аз он сабаб Охунд Муллоабдулваҳҳоб ҳаштод сол муқаддам (худуди солҳои 1790) дар болои ҳазрати бузургвор ҳонакоҳе андохта обод-карда будааст”.<sup>121</sup>

Дар рустои Зосун мазори имом **Муҳаммади Замҷӣ** ва **Нақибхон Туғрал**, дар рустои Сангистон ду мазор мавҷуд аст. Яке мазори **Мавлоно Муҳаммад Алӣ** мебошад, ки ба исми **Мардони Файб** иштиҳор дорад. Бинои мазор аз ҳишти ҳом иборат буда, эъмораш ба охири садаи XIX мусодиф аст. Оромгоҳ шакли росткунҷай дошта, айвони мазор аз ҷониби шарқ ҷойгир буда, сағона дар қисмати шарқии оромгоҳ қарор дорад. “Нақшу ороиши бошаҳо ҷолибанд, ки дар шакли сари маҳлуки таҳайюлии шоҳдоре иҷро гардидаанд. Нақшҳои нижвони қандакорӣ үслуби наққошии асрҳои VIII–XII-ро ба хотир меоварад. Дар ин ҷо рўйкаши гилие пайдо кардаанд, ки дар он осори ҳатти қуфӣ ба назар мерасад”.<sup>122</sup>

**Мазори Нақибхон Туғрал.** Нақибхон Туғрал аз зумраи шоирони гавони охири садаи XIX ва ибтидои асри XX форсу тоҷик аст. Нақибхон Туғрал 26-марти соли 1865 дар ҳонадони сарватманди рустои Зосун ҷашм ба олами ҳастӣ мегушояд. Аслофи Туғрал барҳоста аз шаҳри Самарқанданд ва Туғрал насаби хешро аз шаҳараи Носируддин Убайдуллоҳ ибни Махмуди Шошӣ, машҳур ба Хоча Аҳорори Вали мединад ва дар зимн мегӯяд:

*Мерасад аслам ба Аҳорори Вали,  
Дудаи ман бошад аз ин дудмон.*

Туғрал ба хотири қасби илм ба марокизи тамаддуни Осиёи Марказӣ -шაҳрҳои Самарқанду Бухоро меояд. Ба қавли устод

<sup>121</sup> Абдураҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандарқӯл, с.53.

<sup>122</sup> Муқимов Р. Мазори Мавлоно Муҳаммадалӣ. // Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. -Ч. II -Душанбе, 1989, с.133.

## Ҳамза Камол =

Айнӣ Туғрал "дар охирҳои ҳол обу ҳавои тозаи қӯҳистонро аз зиндагонии шаъшаъдори пурташвиши шаҳр тарҷеҳ карда" пас аз таҳсил ба зодгоҳаш-рустои Зосун бармегардад, vale бо маҳофили адабии Самарқанду Бухоро қатъи робита накарда, ҳамеша маҳфилори ҳавзai адабии Самарқанду Бухоро буд. Ин замон мусодиф аст ба табаддулотҳои иҷтимоиву сиёсӣ дар Русия, ки баъдан он ба Осиёи Марказӣ низ таҳмил гардид. Чун шиъори ҷонибдорони он низом эҷоди давлати мардумӣ буд, Нақибхон Туғрал ин субҳи ҳаёти навинро дуруд гуфт ва яке аз мубаллигини он гардид. Вале дар асари як тухмат 28-июни соли 1919 дар мавзеи Лангари дехаи Сангистони ноҳияи Фалғар ба дастури Шитинин ном қумандони сарбозони сурҳ ба қатл мерасад. Баъди гузашти солиёни мутамодӣ ба қӯшиш ва талошҳои фарзандони фарзонаи миллати тоҷик Ҳабибулло Назаров, Сиддик Зарифов, Мирзо Наъимов, Умед Келдиев ва Воҳид Шарифов бо қарори Президиуми Суди Олии РСС Тоҷикистон 30-юми декабри соли 1960 қатли ўро бар асоси тӯҳмат дониста, ба Нақибхон Туғрал бароъат дода мешавад ва девони ашъораш ба табъ мерасад. Дар фарози оромгоҳи Накибхон Туғрал мақбараи гунбадгунае эҳдос гардида, ин макон аз он замон ба баъд чун макони зиёрати мардум қарор мегирад.

Мазори **Мавлоно Шамсуддин Муҳаммади Ҳатиб**, ки бо номи Лангар маъруф аст, дар масири роҳи Фалғару Масҷоҳи рустои Сангистон қарор дорад. Мавлоно Шамсуддин Муҳаммади Ҳатибро бо номи Мавлоно Алоуддини Балогардон низ ёд мекунанд. Аз қавли Абдурраҳмони Мустаҷир Мавлоно Шамсуддин Муҳаммади Ҳатиб чаҳорсаду чилу панҷ сол пеш [манзур сафари Мустаҷир ба водии Зарабшон аст, ки соли 1870 буд], яъне соли 1425 вафот кардааст. Вале дар қайроқе, ки аз дехаи Сангистон ёфт шудааст, сол ва моҳи вафоти Мавлоно Муҳаммади Ҳатиб аз қарори зайл ҳаққ гардида: "Шуд воқеъ вафоти Мавлоно Муҳаммади Ҳатиб дар вакти аср ҳафдаҳуми моҳи мубораку-л-рамазон мин шуҳури сана 844" (11 февраля соли 1441).<sup>123</sup>

Мустаҷир дар замина мефармояд: "Дар он ҷой қурғони қӯҳнае будааст, ки дар замони ҳазрати бузургвор обод будааст. Дар он ҷо масҷиде будааст ва Мавлоно дар он ҳатиб будаанд, ки алҳол

<sup>123</sup> М.Е. Массон. Среднеазиатские намогильные кайраки. // Эпиграфика Востока, XI, 1956, с.6.

вайрон шудааст, ҳазрати бузургвор хонақоҳе доранд, ки дар пешি он ду дарахти қайроғоч мисли хонаи сиёҳ мебошад. Дар он чой ҷаҳорбое доштаанд, ки дарахтони зардолу ва шафттолу ва себу тут ва олуча дорад".<sup>124</sup> Мавлоно Шамсуддин Муҳаммади Ҳатиб гӯё аз бастагони Шайх Абуъкосими Гургонии мадфун дар рустои Урметан будаанд.

Дар рустои Куруд, ки дар иргифои 5 километри шимолу шарки маркази ноҳияи Айнӣ воқеъ гардидааст, се мазор – мазори Ҳочаи Муродбахш, Ҳоча Қулоҳ ва мазори зане бо номи Бибиғаранчишӯш, ки гӯиё ҳамроҳи гаҳвораи худ ба санг мубаддал гаштаанд, мавҷуд аст. Дар рустои Варзи Манор ду мазор – мазори Ҳазрати Имом ва мазори Ҳазрати Мир, дар рустои Хушекат ду мазор – мазори Ҳоча Рӯшиён ва мазори Ҳазрати Эшони Абдуллоҳи Валий, дар рустои Искодар мазори Ҳоча Сардармашат, дар рустои Дардар дар сари роҳ мазори Ҳоча Ширинипаз ва ба даруни сойи он мазори Ҳоча Кушод ва дар васати сойи он мазори зане бо номи Ҳоча Бибиавлиё, дар рустои Зеробод ду мазор – мазори Ҳазрати Мардон ва мазори Ҳочамуборак, дар рустои Кум мазори Мирсайди Варрок аст, ки гӯё ба қавли Мустаҷир лашкаркаши ислом буда ва дар ин мавзеъ шаҳид гаштааст<sup>125</sup> ва инчунин дар ин мавзеъ мазори Эшони Суфӣ низ мавҷуд аст. Дар рустои Мадм ду мазор – яке бо номи мазори Бибизоҳида ва дигаре бо номи Чиҳилмехроб маъруф аст.

Дар рустои Ревад бузургоне ба исми Мулло Абдуллоҳи Валий, Ҳазрати Мир Сайд Қамоли Валий, Ҳочаи Шерсавор, Ҳазрати Хушкокулон, Ҳазрати Шери Фозӣ, Ҳочаи Сабзпуш мадфаи гузidaанд ва инчунин қадамҷое ба номи Увайси Қараний ва Ҳоча Орифи Моҳи Тобон вучуд дорад. Ин мавзъро дар гузашта бо дарназардошти ин, ки ҳамчунин бузургоне дар ин ҷо маъво гирифтаанд, бо номи “Боғчай бузургон” низ ёд мекардаанд.

### Мазори Мулло Абдуллоҳи Валий.

Миёни мардуми Ревад ва рустоҳои гирду бари он ва ҳатто дар Ҷумҳурии Узбакистон мазори Мулло Абдуллоҳи Валий, ки ба исми Ҳочатбарор низ ёд мешавад, хеле маъруф аст. Ин мазор дар васати гуристони гузари Кўйи Боло, дар иҳотаи ҷанорҳои

<sup>124</sup> Абдурраҳмони Мустаҷир. Рузномаи сафари Искандаркул, с.49.

<sup>125</sup> Ҳамон ҷо, с.39.

азим воқеъ гардида, масциди чомеъи дехаи Ревад, ки низ ба номи Мулло Абдуллоҳи Валист, дар ҷавори ин мазор қарор дорад. Оромгоҳи Мулло Абдуллоҳи Валӣ дар доҳили биност ва дар айвони он мадфани дигарест, ки марбут ба писари Мулло Абдуллоҳи Валӣ – Абдулқосим медонанд. Абдулқосим гүёй дар синни сессолагӣ вафот кардааст.

Мазор шайхони худро дорад ва шайхи имрӯзи мазор Эшони Абдулхайрхон мебошанд, ки хешро аз пайвандони Мулло Абдуллоҳи Валӣ меҳонанд. Эшонҳои рустои Ревад, Ёвон ва Вешканди Фалғар низ худро аз шаҳараи Мулло Абдуллоҳи Валӣ медонанд.

Тибки ривоёте, ки миёни мардум иштиҳор дорад, Мулло Абдуллоҳи Валӣ писари Ҳоча Абдулҳолиқи Фиждувонӣ (1103–1179), ки яке аз муршидони силсилаи нақшбандист, будааст. Ривоят мекунанд, ки боре Мулло Абдуллоҳи Валиро, ки хеле ҳурд буд, падар ба масcid мебарад. Баъд аз адой намоз мутаваҷҷех мегарданд, ки Абдуллоҳ кафшҳои намозгузоронро ба ду қисмат ҷудо кардааст. Падар пурсон мешавад, ки ҷаро ҷунин коре анҷом додааст. Посух мегӯяд, ки биҳиштиёну дӯзахиёнро мутамоиз соҳтам. Баъд аз он, ки Ҳоча Абдулҳолиқи Фиждувонӣ эҳсос мекунад, ки писарашибаромот шудааст, ба ӯ иҷозати сафар медиҳад. Ба ризояти падар Абдуллоҳ, ки хеле ҳурд буд, ба Қӯҳистон сафар мекунад ва баъди расидан ба ин мавзез зиндагиро барои ҳамешагӣ дар ин ҷо иҳтиёр мекунад.

Аз қаромотҳои Мулло Абдуллоҳи Валӣ ин аз батни модар сухан гуфтан, мутамоиз соҳтани дӯзахиёну биҳиштиён, дар туғулият ҳифз кардани Куръон, шинонидани навдаҳои нимсұхтаи ҷинор ва сарсабз гардидани онҳо, боқӣ мондани нақши пою даст ва пешонӣ ҳангоми адой намоз дар сахраҳо ва ҷилави селобро гирифтап миёни мардум хеле маъруф аст.

Дар гузашта аҳли рустои Ревад тибки тақвими Мулло Абдуллоҳи Валӣ соли навро таҷлил мекардаанд, ки фарорасии соли нав мусодиф будааст ба 12 моҳи март ва миёни ревадиён ин тақвим бо номи соли нави Мулло Абдуллоҳи Валӣ маъруф будааст. Баъди панҷ рӯзи он соли нави вилоят шуруъ мешудааст, ки он мусодиф аст ба 18 моҳи март.

### Мазори Шайх Абулқосими Гургонӣ.

Дар рустои Үрметани ноҳияи Айнӣ, ки дар 190 километрии шимолу шарқи шаҳри Душанбе қарор дорад, мазори Шайх

Абулқосими Гургонӣ мавҷуд аст. Бар асоси ривояте, ки маъруф аст, гӯё Шайх Абулқосими Гургонӣ тақрибан 950 сол қабл ба дехаи Урметан омадааст.

Тибки ривояти саканаи ин дех мулло Холикбердӣ ҷойгоҳе, ки Шайхи бузург хонақоҳ ё лангари хеш қарор додааст, арҷазоре буда ва масҷиде низ дар ҳамон ҷо воқеъ гардида ва ҳазрати бузургвор дар ин масҷид ба хидмат камар бастааст. Баъдтар мардум дар ҷойгоҳи ин масҷид масҷиди дигаре бунёд кардаанд. Ҷун Шайх Абулқосими Гургонӣ вафот меёбад, мардум он ҳазратро гӯё дар хонақоҳаш ба хок супоридаанд ва оромгоҳе аз ҳишиҳи хом бунёд кардаанд, ки ба мӯчиби ҳайрат то қунун газанде ба он нарасида. Ва эътиқоду ихлоси мардум ба ҳазрати Шайх Абулқосими Гургонӣ ба ҳаддест, ки ҳатто номи гузарero, ки мазорашон дар он чост, на Лангар, балки Ҳазрати Лангар гуянд. Дар воқеъ, ба мӯчиби истиidloli дуктур Абдулҳусайн Зарринкуб, аҳли тасаввуф ва футувват, ҳамчунин қаландарони сӯfimashrab хонақоҳи худро “лангар” мегуфтаанд. Пас ҷои шубҳа нест, ки аввалан хонақоҳи Шайх ва баъдан номи гузарро Лангар хондаанд. Ва накл аст, ки ҳазрати бузургвор ба водии Зарафшон бо аҳли байташ омадааст ва азизоне аз хонадони ӯ дар мавзеъи Лангари назди рустои Санғистон, ки дар 45 километрии шарқӣ дехаи Урметан мавқеъият дорад, дағн шудаанд, ки мардум бо ихлосмандӣ ва эътиқод онро зиёрат мекунанд. Дар оромгоҳи ҳазрати Шайх Абулқосими Гургонӣ ду қабр дар ҷавори ҳамдигар қарор дорад: яке марқади худи он ҳазрат ва дигаре, ба қавли мардуми деха, марқади хоҳараш.

Дар даромадгоҳи мазор бо ҳуруфи форсӣ ва кирилӣ катибае аз мармар наасб шуда, ки бад-ин зайл аст: “Шайх Абӯ Алӣ, лақаб-шайх Абулқосими Гургонии Тусӣ. Соли таваллуд 356 ҳичрӣ, соли вафот 440 ҳичрӣ. Умрашон ҳазор моҳ. Номи шайх Абулқосими Гургонӣ. Номи аслиашон Абӯ Алӣ мебошад. Вақти вафот рӯзи 4-уми моҳи шаъбон, ба вақти хуфтан аз дунё гузаштаанд. Ин шаҳс дар мартабаи кутб-гуашта, яъне шогирди Увайси Қарани мебошанд. Ба ҳисоби милодӣ соли таваллудашон 937, соли вафоташон 1020”.

Вале бояд зикр кард, ки ба шаҳодати сарчашмаҳо оромгоҳи Шайх Абулқосими Гургонӣ дар самти шарқии шаҳри Тус, дар Эрон воқеъ аст. Дар зимн Фазлгулоҳ Рӯзбехони Исфаҳонӣ менависад: “Алқисса, баъд аз зиёрати он мазор [Имом Муҳаммад ибни Алӣ] ба тарафи

## Ҳамза Камол

шарқии Тус фармуданд, ки басе аз аъозими акобир мисли Шайх Абулқосими Гургонӣ ва Шайх Абӯнаси Сарроҳ ва акрони эшон дар он ҷо мадфунанд қадаса-л-Лоҳу асрораху”.<sup>126</sup>

### Мазорҳои водии Фон.

Дар деҳаи Пой Мазор мазори Ҳазрати Мулло, дар рустои Махшевад мазори **Хоча Исҳоқ**, дар рустои Диҷик мазори **Хоча Кӯчман**, дар рустои Такфон мазори **Нарғон**, дар мавзеъе бо номи Сияҳкон (наздики рустои Такфон) мазори **Хочаи Санг**, дар рустои Марзич мазори **Хоча Сабз**, дар рустои Анзоб мазори **Хочаи Жандапӯш**, дар мавзеъи Марғеб мазори **Хоча Бузургон**, дар такоби Шомии Пастрӯд мазори **Подшоҳҳоҷа**, дар Пастрӯди Боло мазори **Мавлоно Муҳаммади Шамсуддин** мавҷуд аст.

**Мазори Мавлоно Шамсуддин.** Мазор дар соҳили рости дарёчаи Пастрӯд, дар рӯбарӯи рустои Пастрӯд чой гирифтааст. Соҳтмони бинои мазори Мавлоно Шамсуддин муқорини садаи XIX мебошад. Бинои мазор росткунҷай буда, айвонаш аз ҷониби шарқ қарор дорад. Айвони мазор сутунҳои канҷакорӣ ва наълини музайян дорад. “Мувофиқи таҳқиқот сутуну наълин ба давраи Қароҳониён (садаи XII) мансуб буда, дар ҳамин чой ёдгории дигари меъморие вуҷуд доштааст”.<sup>127</sup> Тибқи ривояти машҳур Мавлоно Шамсуддин китобе бо номи “Чомеъу-р-румуз” таълиф намудааст.

Миёни мазорҳои мазбур Мазори Ҳазрати Мулло ва Хоча Исҳоқ хеле маъруфанд.

**Мазори Ҳазрати Мулло.** Дар 167 километрии шимолу ғарби шаҳри Душанбе, дар деҳи Пой Мазор мазорест бо номи Хоча Мулло, ки ба номи Ҳазрати Мулло низ ёд мешавад. Номи ин бузургвор Мавлоно **Фаҳруддин** будааст, ки тибқи ривоят 600–700 сол пеш аз ин ба ин ҷо омадааст. Нақли қавл мекунанд, ки Мавлоно Фаҳруддин муаллифи чанд китобе низ будааст. Поёнтар аз мазор зиёратҷои дигарест бо номи “Санги кафши маҳсӣ”. Ин нақши пойи дар саҳраро, ки шабеҳи нақши пойи одамист, марбут ба нақши пойи Ҳазрати Муллӯ медонанд. Зиёратиён нахуст ин сангро буса мезананд ва баъд ба зиёрати мазори Ҳазрати Мулло мераوانд.

<sup>126</sup> Фазуллоҳ Рузбехони Исфаҳони. Мехмонномаи Бухоро.-М. 1976, чопи факсимилий, с. 314.

<sup>127</sup> Муқимов Р. Мазори Мавлоно Шамсуддин. // Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. -Ҷ. II. -Душанбе, 1989, с.133.

Мазор аз қисмати намозхона, се қабр ва хонаи хурдакаке, ки турбатхона мегӯянд иборат аст. То чанд соли ахир дар ин турбатхона часади кӯдакони то яксоларо, ки мефавтиданد дар ду сандук, ки яке барои писарбачаҳо ва дигаре барои духтарбачаҳо тахсис дода шудааст, мегузоштанд ва баъди ба устоҳон табдил ёфтани ин ачсад ин устухонҳоро гӯр мекарданд. Ба далели гандидани ачсад ва буйи бад додани он ин суннат чанд сол аст, ки ичро намегардад. Тибқи иттилоъи муъаррихин зартуштиён ачсоли мурдагони хешро баъди гӯшти онро ҳӯрдани паррандагон дар астадон гӯр мекарданд ва ё дар даҳма мегузоштанд ва ин суннати зартуштиён то чанд соли ахир дар ин мантақаи Тоҷикистон маҳфуз мондааст.

Мазори Ҳазрати Мулло бо сабки маъмулии ин водӣ эъмор гардидааст. Дар собиқ ин мазор соҳиби вакғи худ буда ва баъди таҳқими ҳукумати Шуравӣ ин заминҳо муддате чанд бекор мондаанд ва баъдан аз ҷониби шайхони мазор дубора кишт гардидаанд.

### Мазори Ҳоча Исҳоқ.

Чандин аср ба ин тараф мардумони зиёде аз деҳаи Махшевад убур мекунанд ва ба зиёрати мазори Ҳоча Исҳоқ мераванд. Ин мазор аз ин деҳ дар масофаи б қилометр бештар дар баландии кӯҳ, дар доҳили ғоре воқеъ буда, ибтидои пайроҳае, ки ба ҷониби ин гор мебарад, осонсипар буда, ҳар чи ба иртифои кӯҳ ба гор наздик мешавед, ба ҳамон андоза роҳ саъбулубур мегардад. Ғор дар доҳили сахраи азиме, ки ба кӯҳ пайванд аст, воқеъ буда, дар қисмати охири пайраҳа, ки аз ҷониби ҷониба ғареф мекунад, таркиши бузурге мавҷуд аст, ки ба доҳили ғор мебарад. Дар қисмати рости даромадгоҳи гор пайкари ҳушкидаи инсоне ҳаст, ки дар ҳоли ҷорҷону задан аст ва пиromunaшро то миён пари бол ва саргини паррандагону сангмайдоҳо, ки шояд дар асари боду борон аз сақфи ғор уфтода бошанд, ихота кардааст. Ҷамчама ва пӯсти ҳушкидаи аксари аъзои часад то ба имрӯз хуб ҳифз шудааст. Дар шонаи рости пайкар сурохие мавҷуд аст, кӣ яқин меравад, ҷои заҳми пайкон аст. Дасти рост шояд дар асари ин, ки зиёратиён ба сару бозувони часад беҳхтиёт даст мезананд ва дасти ҳудро бӯса мекунанд, чудо шудааст ва дар канораш меҳобад.

Сабаби аз байн нарафтани часадро олимон бештар дар шароити иклимии он мавзеъ диданд, зеро, нахуст, ғор аз ду самт суроҳ

аст ва ҳарорат дар тамоми фаслҳои сол аз 10 дараҷа поён намешавад; дуввум, иртифои маҳал аст, ки аз сатҳи баҳр ҳудуди 3000 метр дар баландӣ воеъ гардидааст. Шояд ҳамчунин бошад.

Ин пайкари ҳушкидаро ба Ҳоча Исҳоқ мутаъаллик медонанд ва дар ин ҷо роқими ин сутур қушида, то фарзҳоеро, ки ҳини татаббӯи маноқиби Ҳоча Исҳоқ ва баррасии маъхазҳои таъриҳӣ дар зеҳн арзи вучуд кард, рӯи ин сафҳа биёварад.

Наҳуст савоб донистем, зикри сарчаашмаҳоеро бикунем, ки тарсиме аз ин мазор кардаанд:

Абӯтоҳирҳоаи Самарқандӣ дар китоби худ “Самария”, ки он соли 1251-ҳ.к. (1835—36) навишта шудааст, ин мазорро ба Ҳоча Исҳоқи Ҳатлонӣ мутаъаллик дониста, онҷунон тарсими дақики макон ва ҳолати Ҳоча Исҳоҷро кардааст, ки ҳонанда билошакк ба ҳулосае меояд, ки муъаллиф худ аз ин мазор дидан намудааст: “Дар кӯҳсор ноҳияе аз маҳкумоти Самарқанд [, ки] онро кӯхи Фон мегӯянд, воеъ аст. Ва Фон қасабачаест, ки он ҷост [, ки] ҳазрати Ҳоча Исҳоқ аз ҳулафои Амир Сайд Алии Ҳамадонианд, аз ҳулафои шайх Начмуддини Кубро мерасанд.

Дар ин мавзее дар васати кӯҳ ғорест. Ҳазрати Ҳоча бар дари ғор нишаста, часади мубораки эшон ғайримадфун аст. Ва то ноғ аз пари боли қабутарон рехтааст. Ва рӯи муборак ба тарафи қибла ва пушт бар машриқ истодаанд, ба ҳайъати мунтазирони сури Исрофил, алайҳиссалом.

Ва аз сақфи он ғор қатра-қатра об мечакад, қадаме ба тарафи дарун рафта, он об санг мешавад.

Гӯянд, ки аз ин ҷо насими дилкушо ва ҳавои фараҳафзо вазида, рӯҳро тоза мегардонад ва ҳақиқати эшон маълуми аҳаде нашуда.

Ва қариб ба дари ғори Ҳоча гулбун буда, ки дар ҳар сол ду маротиба гул меоварда ва гули сурҳ зоҳир месоҳта.

Ва дигар аз қаромоти вай ин, ки ҳарчанд дари ғорро ба санг ва лой масдуд мекарданд, бесабаб ва бебоис гушода мешудаст.

Мазори эшон аз Самарқанд таҳминан бист фарсанг аст”.<sup>128</sup>

Абдураҳмони Мустаҷир ҳини сафари худ ба водии Фон, ки соли 1870 сурат пазируфта буд, мазори Ҳоча Исҳоҷро зиёрат намуда, дар таълифи худ “Рӯзномаи сафари Искандаркӯл” пиromуни ин мазор чунин матлабро зикр кардааст: “...Аз он ҷо [дехаи Ҳайронбед] гузашта, миқдори ду ҳазор қадам роҳи

<sup>128</sup> Абӯтоҳирҳоаи Самарқандӣ. Самария, с.106.

сангилоҳу шах аз ёнаи кӯҳ рафта, дарёро ба дасти чап ва кӯҳро ба дасти рост гирифта, ба ҷое расидем, ки қишишоқи Махшеват меноманд. Болои онро кухи Ҷонвархона мегӯянд. Дар ёнаи кӯҳ горе ҳаст ва ба даруни гор бузургворе ҳастанд, ки Ҳоҷа Исҳоқи Валий мегӯянд. Дар вакти қадим бо коғирон ҷанг карда, аз сари сина тир ҳурда, он аз таҳти шонаи шарифашон баромадааст. Ҳуди бузургвор баъди маҷруҳ шудан ба даруни ҳамон гор рафта, рӯй ба қибла шуда истода, шаҳид шуда мондаанд. Аз миён поёни бузургворо [саргини] қабутар гур карда ва аз миён боло сурати бузургвор табдил нашуда, бо пуст ва устухон хушк шуда мондааст, ки алҳол ҳам сурати онро фаҳмида мешавад".<sup>129</sup> Мустаҷир меафзояд: "Аз лаби гор як олчин дурттар бузургвор ба тарафи рост ба кух нигоҳ карда нишаста, то сари сина дар замин гур шуда, болои он аз сина то сару гардан беруни кӯҳ рӯй ба қибла мебошад. Дасти рости бузургвор боло бардоштагӣ ва дасти чапашон ба замин партофтагӣ мебошад. Дар тарафи чаппи қаллаи бузургвор аз ҷашму гуш боло пуст ҳаст ва дар тарафи рост ва дигар ҷой пуст нест. Дар гирди бузургвор ду маргаба санг ҷидагӣ. Яке баландтар ва дигаре пасттар. Аз пеши он роҳе будааст, ки аз он ҷой Искандартӯра [Искандартӯра ин шарқшиноси маъруфи рус Александр Людвигович Кун мебошад. Ӯ роҳбарии ҳайъати илмиро дар лашкаркашие ба Қӯҳистон, ки дар раъси он роҳбари округи ҳарбии Зарафшон генерал-майор А.К.Абрамов қарор дошт, ба зимма гирифта буд ва ин лашкаркашӣ ба водии Зарафшон аз 25 апрел то 27 июни соли 1870 аз ҷониби Русия анҷом ёфта буд] шамъ гиронда, микдори ду ё се олчин дарун рафта диддааст, ки микдори панҷ-шаш олчин ҷой ҳам ахлоти мурғ ва қабутар будааст. Аз он ҷо гузашта ба ҷое расида, ки аз пеш як санги бузург баромадааст. Он роҳ давр зада, дар тарафи қибла рафтагӣ мебошад ва дар он ҷо панҷ-шаш устухони одамӣ мебошад. Аз он ҷой ҳуди Искандартӯра бозгашт карда, боз дар пеши бузургвор омада, дид, ки аз тарафи офтоббаро аз боло шикофе будааст, ки дар сари бузургвор офтоб мерасидааст. Турай бечора ба ҷой азобу уқубат ва меҳнату машаққат аз он ҷой фуромад. Ҳар чи ҷои сахте, ки буд, ҳамаро дид, бозгашт кардем. Дар поёни фуромадан пас аз миёни санг як ҷашмаи ҳурдакак мебарояд. Ба он нова карда мондаанд ва болои новаро бо айвон пӯшондаанд, ки он

<sup>129</sup> Абдураҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандарқӯл, с.122.

чойро таҳоратхонаи ҳазрати бузургвор мегӯянд”.<sup>130</sup>

Донишманди тоҷик Аҳрор Муҳторов тобистони соли 1962 ҳини як сафараш ба ноҳияи Айнӣ аз сокини дехаи Рарзи ин ноҳия Қудратов китоберо бо номи “Маноқиби Ҳоча Исҳоқ” дастрас мекунад. Аз рӯи хат ва коғазе, ки “Маноқиб” дар он таълиф шудааст, олим ба чунин хулоса омадааст, ки ин асар дар аввалҳои асри XX навишта шуда, услуги нигориши он аз забони имрӯзӣ тоҷикӣ қариб тағовут надоштааст. Дар ин “Маноқиб” ривоят шудааст, ки Ҳоча Исҳоқ аз Ҳамадон ҳамроҳи ёрони худ ба Самарқанд меояд. Дар роҳ ҷонидорони Ҳачҷоҷ [дар замони хилофати бани Умая соли 714ҳ.к сарлашкар ва ҳокими Ироқ буд] таъкибашон мекунанд. Билоҳира аз таъкиб ҳалос шуда, бар кофарон ғалаба мекунанд ва бâъди 2-3 соли аз Ҳамадон берун рафтан ё худ бâъди 142 соли вафоти Пайғамбар (с), яне таҳминан дар авоили солҳои 70-уми асри VIII дар ин ғор пинҳон шудааст.<sup>131</sup>

Дар моҳияти амр Ҳоча Исҳоқ бояд кӣ буда бошад: лашкаркаши ислом, ки дар ривояте омадааст ва ё шахсе, ки ба таъкиби Ҳачҷоҷ мувоҷеҳ шуд ё ин ки Ҳоча Исҳоқи Ҳатлонист—аз хулафои Амир Сайд Алии Ҳамадонӣ, ки Абӯтоҳирҳои Самарқандӣ гуфтааст.

Ба исми Ҳоча Исҳоқ таъриҳ лашкаркаши исломро дар ин мантақа ёд надорад ва низ Ҳоча Исҳоқеро, ки гӯё ба таъкиби Ҳачҷоҷ мувоҷеҳ шуда ва бâъдан ба шаҳодат расидааст, сарчашмаҳои таъриҳӣ ёд накардаанд. Мусалламан дар замина мо рӯи матлабе мечарҳем, ки марбут ба Ҳоча Исҳоқи Ҳатлонист, ки пешвои тариқаи кубравияни заҳбияни разавия буд<sup>132</sup> ва дар садади ташкили як давлати сӯфиёна алайҳи Шоҳруҳмирзои Темурӣ киёми сӯфиёро роҳбарӣ кард.<sup>133</sup>

Парвизи Азкой дар асари худ “Мураввици ислом дар Эрони сафир”, ки аҳвол ва осори Мир Сайд Алии Ҳамадониро ба риштаи гаҳқиқ қашидааст, дар боби “Асҳоб ва муридон” бâъди Нуруддин Ҷаъфари Дағбозории Бадаҳшӣ [солҳои 740—797ҳ.к.], ки “афзal ва ақмали хулафои ҳазрати Амир Сайд Алии Ҳамадонӣ будааст”,<sup>134</sup> дар мақоми дуввум аз Ҳоча Исҳоқ ибни

<sup>130</sup> Абдураҳмони Мустаҷир. Рузномаи сафари Искандаркӯл, с.135.

<sup>131</sup> Муҳторов А. Сирри мазорҳо. -Душанбе, 1964, с.19-29.

<sup>132</sup> Абдурағеъи Ҳақиқат. Таърихи нахзатҳои фикрии эрониён. с.648-649.

<sup>133</sup> Комил Мустафо аш-Шайбӣ. Ташайъӯ ва тасаввуф, с.314; Абдурағеъи Ҳақиқат. Таърихи нахзатҳои фикрии эрониён, с.398.

<sup>134</sup> Парвизи Азкой. Мураввици ислом дар Эрони сафир, Ҳамадон, 1370, с.60.

Амир Аромшоҳ Алишоҳии Ҳатлонӣ [731—826 ҳ.к.], ки аз хонадони Алишоҳиёни Ҳатлон, ки соҳиби нуфуз ва эътибор будаанд, зикр кардаст.<sup>135</sup> Ҳофизи Карбалой дар таълифи худ “Равзоту-л-чинон”, ки дар садаи даҳуми ҳичрии қамарӣ навишта шудааст, аз Ҳоча Исҳоқ чунин зикр намудааст: “Аз ҷумлаи ҳулафои қибори ҳазрати Амир Сайид Алии Ҳамадонист ва силсилаи ҳазрати Мир аз вай то ин замон боқист...”<sup>136</sup> ва замоне Мир Сайид Алӣ бар муридон мешӯрад ва Карбалой дар замина меафзояд, ки Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ аз роҳи ғазаб ба муридон гуфта: “Агар шумо панҷоҳ сол риёзат қашед, ба эшон [Ҳоча Исҳоқ] нарасед”.<sup>137</sup>

Манкул аст, ки Ҳоча Исҳоқи Ҳатлонӣ домоди Сайид Алии Ҳамадонӣ будааст.<sup>138</sup> Дар аҳволи Ҳоча Исҳоқ гуфтаанд: “Вай аз авлоди амир Алишоҳи Ҳатлонист, ки ӯ низ марде бузург буда ба ҳасби зоҳир ва ботин, ҳадамоти лоиқа нисбат ба ҳазрати Мир [Сайид Алии Ҳамадонӣ] ба тақдим мерасонда ва дар ҷону мол музоқа надошта. Дар вақте, ки муфсидон ва ҳосидон гайбати ҳазрати Амирро назди Амир Темур карда буданд, ба Амир Темур расонида буданд, ки Сайиди Ҳамадонӣ даъвии салтанат карда, [Темур] бимнок шуда буд.

Чун амир Оромшоҳро даҳли тамом дар салтанати Амир Темур буда, андеша намуда, ки иродати Ҳоча Исҳоқ боиси салтанати вай гардад. Ба ҳар ҳол, ҳазрати Мирро мебаранд ба назди амир Темур. Ҳоча Исҳоқ ба шитоби тамом қабл аз вуруд ва вусули ҳазрати Мир ба ӯрдуи Амир Темур, ҳудро мерасонад ва подшоҳ вайро мешинохта, чун ҳудро ба подшоҳ мерасонад, назари подшоҳ, ки ба вай меафтад, мебинад, ки дастори сиёҳе бар сар баста, вайро аз он ҳуш наёмада, фармуда, ки: Ин муғулакро бизанед [ки] рафтааст, муриди шаҳсе шудааст ва боиси фитна гашта. Ҳоча фармуда, ки: Магар сари ман биравад ин дастор аз сари ман ҷудо шавад, намегузорам, ки инро аз сари ман бардоранд. Амр шуда, ки ду ҳазор аспи қибчоқ бидиҳанд, то ба вай осебе нарасад. Ҳоча ҳазору дувист асп қабул намуда, вайро гузоштаанд.

<sup>135</sup> Ҳамон ҷо, с.62.

<sup>136</sup> Ҳофизи Карбалой. Равзоту-л-чинон.-Техрон, 1349, ч.2, с.250-274.

<sup>137</sup> Ҳамон ҷо, с.250-274.

<sup>138</sup> Усули тасаввуф, Техрон, 1338, с.289; Абдуррағеъи Ҳакикат. Таърихи ирфон ва орифони эронӣ.-Техрон, 1372, с.648-649.

Дар бисёр аз асфор мулозими рикоби майманатинтисоби ҳазрати Мир буда, аз он чумла дар карати сеюм, ки ҳазрати Мир аз Хатлон мутаваҷҷехи Каъбаи Муъаззама буданд, ҳазрати Хоча Исҳоқи Хатлонӣ... ҳамроҳ буданд”.<sup>139</sup>

Қобили зикр аст, ки дар маъхазҳои таъриҳӣ бештар дар баёни тариқаи нурбахшияи тасаввуф зикре аз Хоча Исҳоқ рафтааст ва мо низ савоб донистем, ба тариқи иҷмол назаре ба ин силсилаи тасаввуф дошта бошем.

Аз миёни муридони Хоча Исҳоқ ду нафар Сайд Мухаммади Нурбахш (790-869ҳ.к.) ва Сайд Абдуллоҳи Барзишободии Машҳадӣ (789-872ҳ.к.) саршиностарини ҳама буданд ва аз миёни ин ду нафар Хоча Исҳоқ ба Сайд Мухаммади Нурбахш бештар таваҷҷӯҳ дошт “ва [Хоча Исҳоқ] фармуд, ки ҳар киро доъияни сулук аст, ба хидмати Мир [Нурбахш] ручӯъ намояд, ки агарҷӣ ба зоҳир ў муриди мост, аммо дар ҳақиқат пири мост...”<sup>140</sup>

Мухаммади Нурбахш ончунон ҳофизаи қавӣ дошт, ки дар ҳафтсолагӣ Қуръонро азбар кард ва босуръат ба дигар улум тасаллут ёфт ва муриди Хоча Исҳоқи Хатлонӣ гардида. Муршидаш аз истеъоди фавқуљоддаи ў ба ҳадде шигифтзада шуд, ки ўро “Нурбахш” лақаб дод.<sup>141</sup>

Хоча Исҳоқ дар Мухаммади Нурбахш сифотеро дид, ки барои таҳаққуки рӯъяш – ташкили як давлати сӯфиёна метавонист муҳаррики қавӣ бошад. Ба ин ваҳҳ дар амри басиҷи сӯфиён ва оммаи мардум пиромуни Мухаммади Нурбахш дар вожгун соҳтани давлати Шоҳруҳмирзои Темурӣ ба Мухаммади Нурбахш иҷозат дод, ки ҷуръати эъломи маҳдият ва ё Маҳдӣ буданро биқунад ва “аз муридони шайх дар он рӯз [рузи эъломи маҳдият] дувоздаҳ кас байъат карданд ва гуфтанд, ки имрӯз бад-ин адади шариф иктифо мекунем. Он гоҳ Хоча аз хонақоҳ берун омаданд, бо бокии асҳоб ва муридон гуфтанд: Мо байъат кардем, шумо чӣ мекунед? Гуфтанд: Ҳар чӣ ҳазрати Хоча фармоянд. Охир ҳама байъат карданд...”.<sup>142</sup> Вале муриди дигари Хоча Исҳоқ Сайд

<sup>139</sup> Парвизи Азқой. Мураввичи ислом дар Эрони сағир, с.62-63.

<sup>140</sup> Козӣ Нуруллоҳи Шуштарӣ. Мачолису-л-муъминин, ч.2, с.144; Абдурафғеъи Ҳакикат. Таърихи нахзатҳои фикрии эрониён, баҳши аввал, с.700.

<sup>141</sup> Комил Мустафо аш-Шайбӣ. Ташайъӯ ва тасаввуф.-Техрон, 1359, с.314; Абдурафғеъи Ҳакикат. Таърихи ирфон ва орифони эронӣ, Техрон, 1372, с.124.

<sup>142</sup> Абдурафғеъи Ҳакикат. Таърихи нахзатҳои фикрии эрониён, баҳши аввал, с.700; Комил Мустафо аш-Шайбӣ. Ташайъӯ ва тасаввуф, с.315.

Абдуллоҳи Барзишободии Машҳадӣ шояд аз роҳи ҳасодат, ки Ҳоча Исҳоқ ба Сайид Муҳаммади Нурбахш дasti байъат дароз кардааст, аз тариқаи онон иншиъоб кард ва төъдоди касире аз сӯфиёнро низ ҳамроҳи худ бурд: “Охир Ҳоча [Исҳоқ] бо вай [Муҳаммади Нурбахш] байъат карданд, ба гайр аз Абдуллоҳи Машҳадӣ, ки ҳозир набуд ва баъд ҳам қабул нанамуд ва Ҳоча дар ҳаққи ў фармуд, ки муртад шудааст...”<sup>143</sup>

Сайид Абдуллоҳи Барзишободӣ баъдан бунёдгузори силсилаи заҳбияи иғтишошия гардид “ва онро заҳбия аз он чиҳат гуянд, ки шайх Исҳоқи Ҳатлонӣ баъд аз он, ки Сайид Абдуллоҳ сар аз итоъат ва байъат бо Нурбахш пеҷид, фармуд заҳби Абдулло, яъне аз зумраи муридҳои хориҷшуда”.<sup>144</sup>

Қиёми нурбахшиён ба соли 826 ҳ.к.(1422) дар кухи Тирӣ [имрӯз бо номи Пирӣ ёд мешавад] аз қальъаҳои Ҳатлон оғоз гардид. Муҳаммади Нурбахш мұтакид буд, ки ҷонибдоронаш омодагии комил барои мубориза алайҳи нирӯҳои Шоҳруҳмирзои Темурӣ надоранд, “вале Ҳоча Исҳоқ аз шиддати ҳаяҷон ачала кард. Қиём пеш аз он, ки шуруӯ шавад, шикаст ёфт, зеро дастае аз сӯфия аз ин ҷунбиш иншиъоб карда, ба ғурӯҳи дигар, ки зери роҳбарии Абдуллоҳи Машҳадӣ мухолиф ва рақиби Муҳаммади Нурбахш дар раёсати тариқат буданд, пайвастанд”.<sup>145</sup>

“Ин хабар ба Мирзо Шоҳруҳ мерасад, ки Ҳоча Исҳоқ сайид-зодаero Маҳдӣ хонда ва подшоҳ соҳта ва мегӯяд, ки Имом аст. Подшоҳ ба он ҷониб лашкар меғиристанд, меоянду ҷанг мекунанд. Ду писари Ҳоча Исҳоқ ва қариб ба ҳаштод тан аз сӯфия ба ҷамъи дигар дар ин қазия ба қатл мерасанд ва Мир Сайид Муҳаммад [Нурбахш]-ро гирифта ва муқайяд ва маҳбус месозанд. Баъзе дар мулозимати Мирзо Шоҳруҳ буданд, ки бо Ҳоча [Исҳоқ] адовати қадимӣ дошта буданд, иғво менамоянд, ки ин сайидзодаро [Нурбахшро] ҷандин гуноҳе наҳоҳад буд, зеро ки пири вай [Ҳоча Исҳоқ] гуфтааст, ки: Ту Маҳдии! Ва ўро бар ин дошта, ки ҳурӯҷ қунад”.<sup>146</sup>

<sup>143</sup> Ризокулиҳони Ҳидоят. Риёзу-л-орифин.-Техрон, с.251; Муҳаммад Маъсуми Шерозӣ. Тароиқу-л-ҳақоқи-.Техрон, 1318, ҷ.2, с.319; Абдуరрағеъи Ҳақиқат. Таърихи наҳзатҳои фикрии эрониён, бахши аввал с.700.

<sup>144</sup> Муҳаммад Маъсуми Шерозӣ. Тароиқу-л-ҳақоқи, ҷ.2, с.344

<sup>145</sup> Комил Мустафо аш-Шайбӣ. Ташайюъ ва тасаввуф, с.315.

<sup>146</sup> Ҳофизи Карбалой. Равзоту-л-чинон, с.243-250.

Ҳофизи Карбалой гуфтааст, ки баъди шикасти қиёми нурбахшиён, ки ду писари Хоча Исҳоқ низ күшта мешаванд, “хукми қатли Хоча [Исҳоқ] содир мешавад [шаҳодат дар рамазони санаи 827ҳ.қ.(июл-августи 1423) дар Балх] ва синни ў 96 сола буд...”<sup>147</sup>.

Аз сухани Ризоқулихони Ҳидоят бармеояд, ки Хоча Исҳоқ хини қиём ба шаҳодат расидааст: “Хоча бо бародарааш шарбати шаҳодат нӯшиданд”<sup>148</sup> ва аз хукми содиршудаи қатли ў [яъне дастгир шудан ва баъд ба қатл расидан] ва күшта шудани писаронаш ёд накардааст. Комил Мустафо аш-Шайбӣ, Абдуррағеъи Ҳакиқат низ бо Ризоқулихони Ҳидоят ҳамназаранд: “Ин чунбиш ба қүшта шудани Хоча Исҳоқ ва бародарааш Ҷа дастгирӣ ва эъзоми Муҳаммади Нурбахш ба Ҳирот-пойтаҳти Темуриён мунтаҳӣ шуд”<sup>149</sup>.

Ин ҳодиса, ҳамчуноне ки гуфта омад, дар замони ҳукумати Шоҳруҳмирзо чаҳорумин фарзанди Темурланг, ки дар бистсолагӣ, яъне дар соли 799 ҳ.қ. ҳукмрони мустақили Ҳурносон гашт ва дар синни 38-солагӣ, яъне соли марги Темурланг (807ҳ.қ.) подшоҳи мустақил буд ва 43 сол салтанат кард, рух додааст. Аз нигоҳи замон воқеъаи ба сари Хоча Исҳоқ омада ишколе надорад, зоро охири зиндагӣ ва фаъолияти Хоча Исҳоқ ба замони подшоҳии Шоҳруҳмирзо мусодиф аст. Ба чуз Ҳофизи Карбалой, ки макони ба шаҳодат расидани Хоча Исҳоқро Балх буд гуфтааст, бокӣ, ҳамчуноне ки дар фавқ ёдрас шуд, ба ин назаранд, ки қиёми нурбахшиён дар кӯхи Тирӣ аз қалъаҳои Ҳатлон оғоз гардида, пеш аз он, ки шурӯъ шавад, шикаст ёфт. Биноъян макони ба шаҳодат расидани Хоча Исҳоқ мушаххас нест.

Ба назар мерасад, ки баъди он ки Хоча Исҳоқ дар садади эҷоди як давлат дар пояи ормонҳои суфиёна қиёми суфиёнро алайҳи ҳукумати Шоҳруҳмирзо раҳнамой кард, шояд дар мавзеъе аз кӯхи Тирии Ҳатлон шадидан заҳм бардошт. Мусаллам аст, ки муридони сарсупурда муршиде чун Хоча Исҳоқро ба сухулат, на танҳо худашро, ҳатто часадашро ба таслимии лашкариёни Шоҳруҳмирзо намесупориданд. Эҳтимол аст, ки муридон аз бими

<sup>147</sup> Ҳофизи Карбалой. Равзоту-л-чинон, с.243-250.

<sup>148</sup> Ризоқулихони Ҳидоят. Риёзу-л-орифин, с.251.

<sup>149</sup> Комил Мустафо аш-Шайбӣ. Ташайюъ ва тасаввуф, с.315; Абдуррағеъи Ҳакиқат. Таърихи ирфон ва орифони эронӣ, 1372, с.125.

ин, ки қадом иҳонате ба муршидашон аз ҷониби лашкариёни Шоҳруҳмирзо ворид нашавад, ўро шояд дар ҳоли заҳми шадид бардоштан пинҳонӣ ва муҳтотона, ки вазъ эҷоб мекард, ба ин минтақа накл додаанд ва ҷоеро барои муроҷибати муршидашон интихоб намуданд, ки воқеъан ором ва кампайдо будааст ва аз эҳтимол дур нест, ки Ҳоча Исҳоқ дар ин гор ниҳоди арҷоиро лаббайк гуфта бошад. Шояд баъди тағиیر ҳӯрдани авзоъи ҷомеъаи он замон ва губори фаромӯши гирифтани қиёми нурбахшиён дар азҳони давлатмадорони вақт ва ё баъди фавти Шоҳруҳмирзо (850 ҳ.к.) муридоне, ки дар қайди ҳаёт буданд, рози марги Ҳоча Исҳоқро ифшо намуда, мазорашро макони парастиш қарор дода бошанд, ки аз он вақт то ба имрӯз идома доштааст.

Ҳамчуноне ки дар фавқ аз тарсими пайкари Ҳоча Исҳоқ дар он гори қӯҳҳои Фон ёд кардем, ҷои заҳми пайкон то ҳанӯз дар шонаи рости пайкар мавҷуд аст. Дигар ин, ки дар ин мантақа танҳо аз муршидони марҷаи тақлид ба исми Ҳоча Исҳоқ, ки даст ба мубориза задааст, ин Ҳоча Исҳоқи Ҳатлонист ва ин далелҳои мантиқӣ гумони моро ба яқин мекашад, ки мазори Ҳоча Исҳоқи дар гори қӯҳҳои Фони ноҳияи Айнӣ буда мазори Ҳоча Исҳоқи Ҳатлонист. Дуруст аст, ки дар деҳаи Ҳочаисҳоқ воқеъ дар ёздаҳ километрии шимоли шаҳри Кӯлоб мазоре бо номи Ҳоча Исҳоқи Ҳатлонӣ мавҷуд аст. Ва ривоят аст, ки баъди он, ки дар Балҳ Ҳоча Исҳоқро бо шевай баҳоим (сарро аз тан чудо кардан) ба қатл мерасонанд, гӯё ин сар парвоз карда, ба ҷои кунуни мазор меояд ва иродатмандонаш онро ба хок месупоранд. Шояд ҳамчунин воқеъае, яъне гӯр кардани сари бе пайкар дар ин ҷо иттифоқ афтода бошад ва ба ҳадси мо бо сабабе, ки дар фавқ ёдрас кардем, саре аз пайкари қадом муридеро, ки низ дар он қиём ширкат дошт, ба ин ҷо ба исми Ҳоча Исҳоқ дағнӣ карда бошанд, бо сабаби бима намудани ин, ки агар лашкариёни Шоҳруҳмирзо ҳадафи ҳароб кардани гӯрро дошта бошанд, муриде аз муриدونаш ин иҳонатро мутаҳаммил шуда бошад ва дар миён пайкари муршидашон Ҳоча Исҳоқ бегазанд монад.

## МАЗОРОТИ ПАНҖАКЕНТ

Дар шаҳри Панҷакент мазоре ҳаст бо номи **Хоча Абдуллоҳи Аисорӣ**. Инчунин дар каронаи шаҳр мазори дигаре бо номи **Хоча Бобои Ҳофиз** мавҷуд буда, дар наздики ин мазор мазоре бо номи **Мазори Мулло Охунд** чой дорад. Дар наздикии шаҳри қадимаи Панҷакент мазорест бо номи **Хочаи Моҳруй**. Ривоят меқунанд, ки он бузургвор симои бисёр башшош доштаанд, аз ин сабаб Моҳруй тахаллус гирифтаанд.

**Мазори Бобои Ҳофиз.** Мазори Бобои Ҳофиз ва ё Хоча Ҳофиз Бобо дар гӯристони Қабристони Калони шаҳри Панҷакент чойгузин аст. Таърихи арзи вучуди ин мазорро муаррихин мусодиф ба охири садаи XIX яқин кардаанд. Дар ин мазор эшони Хоча Бобои Ҳофиз мадфун аст. Уро аз хешвандони эшони Шерсавор, ки сокини дехи қӯҳистонии Равот буд, маҳсуб медонанд. Соҳтмони мазор мураббаъӣ буда, аз айвони яксутунаи боз, ки рӯ ба шимол аст, иборат мебошад.<sup>150</sup>

**Мазори Муллооҳунд.** Мазори Муллооҳунд, ки ба исми Ҷияншайх Бобо низ ёд мешавад, дар пахлӯи мазори Хоча Ҳофиз Бобо дар Қабристони Калони шаҳри Панҷакент чойгир аст. Пайдоиши мазор ба охири садаи XIX мусодиф аст. Мазор аз ғӯрҳонаи ростгуша ва айвони яксутунаи рӯ ба гарб буда иборат аст.<sup>151</sup>

**Мазори Ҳушҳофиз.** Мазор дар Қабристони Калони шаҳри Панҷакент мавҷуд аст ва дар ибтидои садаи XX арзи вучуд кардааст. Дар ин ҷо ҳафт бародари Шайх Бобо, ки аз муридони Халифа Ҳасан будаанд, мадфунанд. Дар доҳили мазор ҳафт ғурӯ мавҷуд аст.

**Мазори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ.** Мазори марбут ба қоғиласолори шеъри форсии тоҷикӣ Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар самти шимолии рустои Панҷруҷд воқеъ гардидааст. Ин русто зодгоҳи шоир буд, ки баъди шӯҳрати оламгир пайдо карданаш дар ҷарбари Насри II ибни Аҳмади Сомонӣ, билохира дар айёми ширӯ аз ҷарборои Ҳасанӣ ҳолати ҳориҷу залили ронда шуд ва ба рустои

<sup>150</sup> Мамаджанова С., Мукимов Р. Энциклопедия памятников средневекового зодчества Таджикистана. -Душанбе, 1993, с.127.

<sup>151</sup> Ҳамон ҷо, с.128

Панҷруди худ омад ва барои ҳамеша маъман гирифт. Оромгоҳи Рӯдакӣ имрӯз воқеъан ба макони файзосое мубаддал гаштааст. Оромгоҳро бοғи сарсабзе бо анвоъи дарахтони мевадор дар инхисори хеш гирифтаанд. Дар маҳватаи ин оромгоҳ музее Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ низ фаъолият мекунад. Оромгоҳ соли 1999 ба ифтихори 1100-солагии таъсиси давлати Сомониён аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон тармим гардид ва симои зеботаре ба худ қасб намудааст.

**Мазори Абдулбоқӣ.** Мазор дар маҳватаи гурistonи қадими рустои Ёрӣ ҷойгузин аст ва дар шумори маъруфтарин мазороти минтақа маҳсуб мешавад. Таърихи эъмори бинои ин мазор ба оҳири садаи XVII ва авоили садаи XVIII мусодиф аст. Бинои мазор гунбазӣ буда, аз ҷониби ҷануб вурудгоҳ дорад. Дар васати бино оромгоҳест, ки шахсияташ маълум нест. Аз ҷониби девори гарбӣ зиёратхонае соҳгаанд ва меҳробро канда, ба ин зиёратхона вурудгоҳ дуруст кардаанд. Мазор бо гунбази ғайриоддии худ аз дигар ёдгориҳои меъморӣ фарқ дорад ва бидуни шакк шеваи соҳтмони он мунҳасир ба фард аст.

**Мазори Муҳаммади Порсо.** Аз қадимтарин мазороти Панҷакент аст, ки дар мавзеъи Могиён ҷойгир аст. Мазор ба исми дуввумин халифаи силсилаи нақшбандия Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Маҳмуд ал-Ҳофизӣ ал-Бухорӣ ал-Ҳанафӣ маъруф ба Ҳочаи Порсо мусаммост. Валодати Муҳаммади Порсо ба санаи 756 ҳ.к. будааст.<sup>152</sup> Муҳаммади Порсо дар замони пурошӯб ва ихтилофи шадиди миёни сулолаи Темуриён зиндагӣ карда, дар муҳосиматҳо миёни ҳокими Самарқанд Ҳалилсултон ва амири Ҳурӯсон Шоҳруҳмирзо ҷонибдорӣ аз Шоҳруҳмирзоро намуда, ки дар ин мубориза Шоҳруҳмирзо Ҳалилсултонро ба катл расонид ва ба пирӯзӣ расид. Пирӯзии Шоҳруҳмирзоро дар ин набард Ҳусайн Воиз мадюни қаромоти Муҳаммади Порсо донистааст.<sup>153</sup> Дар зимн Ҳусайн Воиз мегӯяд, ки ба айёме, ки Мирзо Ҳалил шуд, Муҳаммад Ҷаҳонгир фарзанди мир Темур дар Самарқанд подшоҳ буд ва Мирзо Шоҳруҳ дар Ҳурӯсон ҳукumat мекард. Ҳоча Порсо гоҳ-гоҳ ҷиҳати кифояти муҳиммоти асли ислом руқъаи худ ба Мирзо Шоҳруҳ таҳрир мефармуд. Подшоҳи

<sup>152</sup> Таърихи Муллозода дар зикри мазороти Бухоро.-Техрон, 1339, с.17.

<sup>153</sup> Кошифӣ Алӣ ибни Ҳусайн Воиз. Раشاҳоти айнулҳаёт. -Лакхнав, 1890, с.57-58.

Самарқандро ин маъний бағоят нохуш омад ва ўқосиде ба хидмати Ҳоча фиристод ва навишт, ки шуморо ба чонибе рафтан вочиб аст, ки аҳли он ҷо аз ислом бегонаанд, шояд, ки аз баракати қудуми шумо мушарраф ба ислом шаванд. Ва дар асли матлаби ўаз ин маъний он буд, ки аз мулки ман бадар раванд. Чун пайғом бишнид, фармуд, ки бошед аввал тавофи мазороти ҳочагони худ кунем. Филқол асп талабиданд ва савор шуда, бо ҳамроҳии Мулло Абдурраҳим ва дигарон аввал ба Қасри Орифон ташриф бурд ва байд аз зиёрати Шоҳи Накшбанд ба сўйи Хоразм бар сари мазори Мирсайиди Кулол расид ва байд аз зиёрат савор шуда, рӯ ба чониби Ҳурросон овард ва фармуд: “Ҳамаро зеру забар кун, на зер монад на забар, то бидонанд, ки имрӯз дар майдон кист”. Ва аз он ҷо ба Бухоро омад ва ҳамон лаҳза хабар расид, ки Мирзо Шоҳруҳ барои тасхир мулки Самарқанд аз Ҳурросон даррасид.<sup>154</sup> Ин вақоё мусодиф аст ба моҳи майи соли 1409.

Қобили зикр аст, ки оромгоҳи Муҳаммади Порсо дар Мадина мавҷуд аст. Ривоят меқунанд, ки Муҳаммади Порсо дар синни 73 солагӣ эҳсоси маргдастдоданро карда, биноъян сафари дубораи ҳаҷҷ меқунад ва дар он ҷо вафот мейбад. Вале дар манобеъи таъриҳӣ таърихи вафоти ўсанай 822 ҳ.к. мазкур аст, ки 66 сола будааст.<sup>155</sup> Манкул аст, ки яке аз муридони шайх ба исми шайх Зайнуддин Ҳодии Мисрӣ дар фарози қабри муршидаш сангি мармарие, ки исми Муҳаммади Порсо ҳакк шуда буд, мегузорад.

Роҷеъ ба вафоти Муҳаммади Порсо Абдурраҳмони Ҷомӣ мефармояд: “Рӯзи панҷшанбе ба ҷавори раҳмати Ҳаққ пайвастанд. Мавлоно Шамсуддини Каннории Румӣ ва аҳли Мадина ва қофила бар эшон намоз карданд ва шаби чумъа дар он манзили муборак нузул фармуданд, дар ҷавори қуббани шарифаи Амиралмуъминин Аббос разиюллоҳу таъоло анҳу. Ва хидмати Шайх Зайнуддин ал-Ҳавоғӣ раҳматуллоҳу таъоло аз Миср санге сафеди тарошида овардааст ва лавҳи қабри эшон соҳта ва ба он аз сойири қубур мумтоз аст”.<sup>156</sup>

Бино бар ин мазори дар мавзеъи Могиён бударо бояд марқади

<sup>154</sup> Кошиф Алӣ ибни Ҳусайн Воиз. Раشاҳоти айнулҳаёт.

<sup>155</sup> Таърихи Муллоҳода дар зикри мазороти Бухоро.-Текрон, 1339, с.17.

<sup>156</sup> Абдурраҳмони Ҷомӣ. Нафаҳоту-л-унс. Текрон, 1370, с.399.

рамзии Муҳаммади Порсо маҳсуб донист, ки ихлосмандонаш аз сари иродат дар ин кисмати Кӯҳистон барояш дуруст карданд.

**Мазори Ҳачҷочи Парранда.** Мазори мазкур дар рустои Могиён мавҷуд аст. Ҳачҷочи Парранда ба исми Шайх Мачнун низ машҳур буд, ки гуёй аз Чоч ба Могиён омада ва то охири ҳаёт дар ин ҷо зиндагӣ кардааст.

Дар фармони Оллоҳӯрбеки иноқ пиromуни таъйин намудани мутаваллии ин мазор, ки ба соли 1257 ҳ. (1841) судур гардид, мундариҷ аст, ки Шайх Ҳачҷочи Парранда аз вилояти Шош ба рустои Могиён омада, дар ҳамин ҷо мутавафғо гашта ва марқадаш дар ин ҷост. Мутаваллиёни мазор аз баstagони Ҳачҷочи Парранда будаанд.<sup>157</sup>

Тибки ривоятҳо номи ин шайх Маҳмуд буда, Парранда лақаби уст. Парранда аз он сабаб гуфтандӣ, ки гуёй Шайх Маҳмуд гоҳ-гоҳе шабехӣ мурғи сапеде гашта, ба парвоз меомадааст ва пиromуни шайхоне ҷарҳ мезадааст, ки дар ҳоли назъ буданд ва ҷон додани онро осон мекардааст. Зодгоҳи шайх, ба ривояте, рустои Вобканди Бухорост ва мувоғиқи ривоёти дигар оромгоҳи Ҳачҷочи Парранда дар Вобканди Бухорост. Ҳачҷочи Парранда аз асҳоби яке аз поягузорони силсилаи хоҷагон Ҳочӣ Ориф буда, баъди сари ў сарҳайли ин силсила гардидааст.

**Мазори Муҳаммади Башоро.** Оромгоҳи Муҳаммади Башоро дар рустои Мазори Шарифи Панҷакент ҷойгир шудааст. Муҳаммади Башороро аз донандагони ҳадисҳои сахех мешуморанд. “Эшон [Муҳаммади Башоро] дар таҳқиқоти Ҳоҷа Абдулқосими Самарқандӣ мазкуранд, аз тобеъин будаанд”.<sup>158</sup>

Исми комили Муҳаммади Башоро дар манобеъи таърихии ба забони арабӣ тасниф гардида аз ин қарор зикр шуда: Муҳаммад ибни Башишор ибни Усмон ибни Довуд ибни Кайсон Абӯбакри (куният) Басрӣ.<sup>159</sup> Ӯро бо таҳаллуси Бундор, яъне ҷамъоварандай ҳадисҳо дар шаҳри Басра низ ёд кардаанд.<sup>160</sup>

<sup>157</sup> ЦГА РУз. Ф. 18, оп. I, д. 10467, л. 16.

<sup>158</sup> Абӯтоҳиржӯҷан Самарқандӣ. Самария, с.106.

<sup>159</sup> Шихобиддин Фазл Аҳмад ибни Алӣ ибни Ҳаҷари Аскalonӣ. Таҳзибу-т-таҳзиб. -Хинд, 1325, ч.9, с.-70-73; Таърихи сағир. Берут-Лубнон, нашри аввал, ч.2, 1406 ҳ./1986, с.396.

<sup>160</sup> Муттакин Ҷамолиддин Абилҳаҷҷоч юсуфи Мазӣ. Таҳзибу-л-камол фӣ асмои ричол, ч.24, Берут, 1413 ҳ./1992, с.511.

Соли таваллуди Мухаммади Башоро ба 782/83 ва вафоташ ба соли 866 будааст. Эҳдоси бинои ёдгории оромгохи ӯ мусодиф аст ба асрҳои XI-XIV. Бино дар ибтидо масҷид будааст. Баъдтар масҷидро ба оромгоҳ мубаддал сохтаанд. С.Г Ҳмельницкий чунин мешуморад, ки мақбараи мураббаъӣ бо тарҳи масҷиди гунбаддор бо дар назар гирифтани тарҳи меҳроби Макка дар садаи XIII эҳдос шудааст. Дар ибтиди садаи XIV баъди дағн намудани шахси номаълуме дар ин макон масҷид ба мақбарае, ки соҳтмонаш аз се таркиб иборат аст, табдил ёфт, ки дорои даҳма ва гӯрҳо мебошад.<sup>161</sup> Солҳои 1342-43 намои асосии бино ва пештокро оро додаанд ва ин пештоқ намунаи олии ҳунари кандакорист. Фановати тазйини сардар, ки бо кошиҳои миноии рангин музайян гардидааст, дар Осиёи Миёна назирашро надошта, аз шоҳкориҳои ҷаҳонӣ маҳсуб мешавад.<sup>162</sup> Дар даҳмаи оромгоҳ якчанд қабр мавҷуд аст ва ба тартиби ҷойиршавии онҳо дар хонаҳои гуногун сағонаҳо сохта шудааст. Беҳтарини онҳо ду сағонаи кошикоришуда дар долони байни толор ва гурӯҳи чапи хонаҳо ва як сағона дар хонаи кунҷакии ҷанубӣ мебошад. Баъид нест, ки дар ин ҷо баstagони Муҳаммади Башоро мадғун мебошанд.

**Мазори Ҳоча Маҳмади Абӯдардор.** Мазор дар рустои Заврон мавҷуд аст. Эҳдоси бино ба оҳири садаи XIX мусодиф аст. Бинои мазор мураббаъӣ буда, гурхонааш гунбазист ва аз ҷаҳор утоқ иборат аст. Гурхона се равзанаи панҷарааш фулузӣ дорад. Сағонааш ҳаймашакл аст. Бинои мазор на танҳо бо нақшаш худ, балки бо баҳамоии сабки биносозии қадимиву имрӯзияш фарқ мекунад.

---

<sup>161</sup> Ҳмельницкий С.Г. Мавзолей Мухаммада Башоро. // Изв.Тадж. ССР. Серия: ВИФ, 1990, с.28-35.-№2.

<sup>162</sup> Мамаджанова С., Мукимов Р. Энциклопедия памятников средневекового зодчества Таджикистана, с.18.

## Мазорҳои Шимоли Тоҷикистон

### МАЗОРОТИ ИСТАРАВШАН

Дар авоҳири солҳои 20-ум ва авосити солҳои 30-юми садаи XX нақшай топографии таърихии Истаравшан чун соири шаҳрҳои Осиёи Маказӣ бо камоли ҳамоқат таҳриб ва ҳадшадор гардид, ки дар асари он иддаи зиёде аз амокини муқаддас аз байн рафтаанд.

Истаравшан дар марокизи роҳҳои тиҷоратӣ қарор гирифта буд, ки Роҳи Абрешим низ дар ин балда гиреҳ меҳурд. Ба хотири ҷалби бештари тоҷирон, ки тиҷорат ба ваҷҳе ҳомил ва ноқили фарҳангҳои пешрафта низ ҳаст, дар ин кишвар бо шеваҳои хосс эъмори биноҳои бештар мазҳабӣ аз шумори масоҷид, мадорис ва мақобир ба ҳукми суннат даромада буд.

Соли 1950 аз ҷониби раёсат оид ба умури меъмории Шуруи вазирони Тоҷикистон ду бор ҳайъати илмӣ-омӯзиши барои баррасии ёдгориҳои меъмории Истаравшан ба ин шаҳр ирсол гардид. Аз ҳолосаи сафари ин ҳайъат маълум гардид, ки аз он ҳама осори меъморӣ ҳамагӣ 16 масҷид ва 11 оромгоҳ боқӣ мондааст. Ин ҳайъат низ мушахҳас кард, ки аз шумори ин ҳама ёдгориҳои қадими меъморӣ теъдоди чанде аз онҳо дар чанд соли ахир мунҳадим гаштаанд. Масалан, дар иртифои Муғ бинои гунбазии ҳокимнишини Истаравшан мавҷуд буд, ки барои эъмори маҳбасхонаи ҷадиди шаҳрӣ аз ҳиштҳои пухтаи ин бино истифода гардидааст, ки дар натиҷа шаҳр аз як бинои қадими меъморӣ маҳрум монд. Масҷиди Намозгоҳ ба ҳайси анбор истифода мешуд, ки ҳоли табоҳеро ба ҳуд гирифта, маҷмаъи меъмории Сари Мазор низ комилан таҳриб гашта буд.

Аз ҷониби раиси уезди Ҳуҷанд 12 августи соли 1895 рӯйхати гузарҳои Уротеппа, ки он замон ноҳияи кунунии Фонҷӣ, Шаҳристон ва волости Совет [ин мавзеъ ҳамакнун марбут ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон аст] ба он тобеъ буданд, ҳамзамон бо муъайян намудани мазороти Уротеппа мураттаб соҳта шудааст. Дар ин гузориш аз 40 мазори гумном низ ёд шудааст.<sup>163</sup>

Ба назар мерасад, ки ҳадаф аз тартиб додани ҳамчунин рӯйхат мушахҳас кардани асомии бузургони ин мазорҳо ва инчунин бар мабнои собиқаи таърихии осори меъморӣ муъайян намудани

<sup>163</sup> Муҳторов А. Гузары Ура-тюбе. -Ташкент, 1995, с.9.

таърихи ҳар гузар будааст. Зеро муъайян намудани таърихи мазорҳо барои омӯзиши собиқаи таърих, фарҳанг ва тамаддуни ин ва ё он мавзеъ кӯмак менамояд. Ҳадафи муҳимми дигари анҷом додани ҳамчунин коре мушаххас намудани амлоки вакфӣ ва дигар дороиҳои мазорот будааст, ки доштани ҳамчуни маълумот барои ҳукумати таззории Русия он замон ҳоизи аҳамият буд.

Асноди собиқатар аз санади соли 1895 низ пиromуни мазорҳои Истаравшан мавҷуд аст, ки ба соли 1881 мусодиф меояд. Дар ин санад аз амлоки вакфӣ масоҷид ва мазорҳо ёд мешавад, ки асомии төъдоде аз ин мазорот дар санади соли 1895 мавҷуд нестанд.<sup>164</sup> Биноъан ин санад барои баррасӣ ва омӯзиши бунёдии амокини муқаддаси Истаравшан боэътибортар буда, розҳои ниҳонеро барои мо ифшо ҳоҳад кард. Мусаллам аст, ки дар санади соли 1881 мураттабсоҳта низ на ҳамаи асомии мазороти Истаравшан ва деҳоти гирду бари он шомил гардидааст. Масалан, санади соли 1881 фоқиди асомии мазороте чун Мавлоно Мир Давлат, мазори шоир Фусулии Истаравшаний (дар маҳаллаи Мазори Қучкорак), мазори Ботир Хоча (маҳаллаи Эшони Сартарошон), мазори Чилдуҳтарон (маҳаллаи Бародарон) мебошад.

### Мазори Худоёри Валама.

Дар маҳаллаи Намозгоҳ оромгоҳест ба номи Худоёри Валама ва ин мазор дар санади соли 1895 ба исми Ҳазрати Шоҳ низ ёд шудааст. Дар қаробати ин оромгоҳ шаш хӯчра барои 12 нафар қориёни Қуръон соҳта шуда, дар қисмати ғарбии маҳаллаи Намозгоҳ як утоқи дигар марбути оромгоҳи Худоёри Валама низ буд. Тибқи шаҳодати санади соли 1895 амлоки мазор зери назари 8 нафар аз шайхон қарор дошт.<sup>165</sup> Дар ривоёте, ки дар байнӣ мардум иштиҳор дорад, мазори мазбурро мадфани бародари яке аз сарлашкарони араб, ки барои тасарруфи Мовароунаҳр лашкар кашида буд, Қутайба ибни Муслим маҳсуб медонанд. Вале шоирай шинохтаи садаи XIX Истаравшан Дильшоди Барно аз ин мазор ба исми “Шоҳи ҷавонон Шоҳ Қусам ибни Аббос”<sup>166</sup> ёд кардааст.

---

<sup>164</sup> ЦГА РТ. Ф.1, д. 65.Л.7-8.

<sup>165</sup> ЦГА РУз. Ф.18, оп.1, д.5811, л.22,23.

<sup>166</sup> Мухтаров А.Дильшод и ее место в истории общественной мысли в XIX-начале XX вв. -Душанбе, 1969, с.192.

## Мазори Ҳазрати Шоҳ.

Соли 1940 дар маҳватаи мазори Ҳазрати Шоҳи Истаравшан зери назари бостоншинос Чейлъитко ҳафриёти бостоншиносӣ анҷом ёфтааст. Тибқи ӯзмани расмии ин гурӯҳ гӯё аз ин гӯр ду часади мӯмиёкардашуда, ки ҳадс задаанд, ки ба табори Темуриён марбут бошанд, пайдо гардидааст. Ҳамчуноне ки шоҳиди ин ҳафриёт В.Е.Захватов мегӯяд, сокинони ин маҳалла ва шаҳр барои гузаронидани ҳафриёти бостоншиносӣ мамонӣ ёт карданд ва ҳатто баъдан аз идомаи анҷоми ҳафриёт ҷилдигирӣ намуданд ва тадобири аз ҷониби ҳукумат анҷомдода дар амри аз саргирифтани ҳафриёт низ кӯмак накард ва мардум аз амали худ дастбардор набуданд.<sup>167</sup>

Бо таваҷҷӯҳ ба вазъи руҳдода Чейлъитко тасмим гирифт, ки ҳафриётро пинҳонӣ тавассути русҳои муҳими шаҳр шабона дар зери рӯшноии барқ анҷом дихад, ки яке аз он мубтакириин В.Е.Захватов будааст. В.Е.Захватов мегӯяд, ки ҳангоми девори мазорро шиканонда, қабро воз намудан, дар дохили он 9 иљо 11 часад ба назар мерасид. Рӯзи дигар аз ин амали онин мардум боҳабар мешаванд ва дубора девори мазор ва қабро баркарор менамоянд. Ин гурӯҳ ба ҳоҳиши бостоншиносон бори дуввум кӯшиш менамоянд, ки аз дохили қабр часаддоро берун кашанд ва ба ин амал муваффақ шуда, ду часадро берун меоранд. Аз ин ахбор пайдост, ки бостоншиносон ба шевай аҳсант умури ҳафриётиро дар маҳватаи ин мазор анҷом надодаанд.<sup>168</sup>

Агар таърихи бинои оромгоҳи ин мазор, ки ба садаи XVII мусодиф аст мегӯянд, дуруст бошад, пас ин дэъвии аз табори Темуриён будани мадғунини ин мазорро зери шубҳа мебарад. Мадраса ва қориҳона ба исми ҳокими Ургенҷа, ки дар авоҳири садаи XVIII ва ҷаҳоряки аввали садаи XIX ҳукумат кардааст, мусаммост. Агар иттилои В.Е.Захватов сийҳат дошта бошад, пас бояд ҳадс зад, ки ин оромгоҳи ҳонаводагист ва ё ашхосе мадғун шудаанд, ки дар як замон мақтуя гардилаанд. Дар гайри ин дар ҷойе, ки ашхоси воломақом ва ё қоҷатон, ҷонҳо ва шайхони соҳибнуғуз мадған мегузинанд, гури дастачамӣ наҳоҳад шуд.

<sup>167</sup> Мухторов А. Гузары Ура-тюбе, с.77.

<sup>168</sup> Ҳамон ҷо, с.77.

Дар таърихи Истаравшани чоряки аввали садаи XIX ҳамчунин иттифоқе, ки ба сарнавишти ҳокими он Муҳаммад Раҳим иртибот дорад, рух дода буд. Муҳаммад Раҳим дар солҳои 1816–1828 ҳокими Истаравшан буд, ки тамоили алание ба аморати Бухоро дошт. Вале миёни ў ва амир Насрулло дар тасарруфи Ҷиззах иҳтилоғи шадид буруз менамояд. Бо сустифода аз ин воқеъа хони Ҳўқанд Муҳаммад Алӣ ба Истаравшан лашкар кашида, Истаравшанро тасарруф мекунад ва Муҳаммад Раҳим ба Шаҳрисабз паноҳ мебарад ва барои бозпас гаштан ба Истаравшан мавқеъи муносиб мечўяд. Муҳаммад Раҳим ба кумаки собиқ мансабдорон ва мазҳабиёни саршиноси хеш дар Истаравшан эътиимод намуда, соли 1248 х./1830-31 бо 18 нафар аз ҷонибдоронаш барои бозпас гирифтани ҳукумат пинҳонӣ вориди Истаравшан мегардад. Вале аз ин барномаи махфии ў ҳокими дастнишондаи Ҳўқанд дар Истаравшан Шоҳи Парвоначӣ иттилоъ ёфта, ўро бо нафарони ҳамроҳаш дастгир намуда, ҳамагиро ба қатл мерасонад.<sup>169</sup> Шояд Муҳаммад Раҳим ва ҳамроҳонашро дар ин мазори маҳаллаи Намозгоҳ ба хок супорида бошанд, ки тасбити он далоили аз ин беш меҳоҳад.

**Мазори Шайх Абдулқодир.** Мазор дар панҷ километрии самти ҷанубии шаҳри Истаравшан, дар рустои Починкаги Гунбаз дар маҳватай қабристони қадима ҷойгир шуда, эҳдоси бинои ин мазор мусодифи садаҳои XV–XVI мебошад. Мақбара ба таклид аз сабки мутамаркази нодирсоҳти Осиёи Миёна бунёд шуда, бомаш гунбазист. Ороишоти доҳили мазор хеле зебо буда, деворҳояш гаҷкорӣ шудаанд. Дар тарафи гарбии мазор бъайдҳо чиллахона соҳтаанд.

**Мазори Ҳазрати Боботағон Валий.** Мазор дар каронаи гарбии шаҳри Истаравшан дар маҳаллаи Боботағо ҷойгир аст. Эҳдоси бинои мазор мусодифи садаи XV мебошад.<sup>170</sup> Гурӯҳе аз пажӯҳишгарон ба ин назаранд, ки мазор соли 1500 эъмор шуда, айвони вурудии он соли 1800 соҳта шудааст. Тибқи иттилоъи раиси уезди Ҳучанд оромгоҳ соли 1518 арзи вучуд кардааст.<sup>171</sup>

---

<sup>169</sup> Мұхтаров А. Гузары Ура-тюбе, с.78.

<sup>170</sup> Додобоеv Р. Мақбараи Бобо-Тағо. // Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик.-Душанбе. -Ҷ.II -1989, с.202.

<sup>171</sup> Мұхтаров А. История Ура-тюбе.-Душанбе, 1999, с.195.

“Оромгоҳ аз зиёратхонаи гунбазии мураббаъӣ иборат буда, ба он аз ҷониби шарқ гӯрхонаи мураббаъӣ, ки вуруде ба маҳватаи қабристони қадимӣ дорад, васлат мекунад.”<sup>172</sup> Дар охири садаи XIX (соли 1899) айвони чаҳорсугутуние ба сардарии зиёратхона эъмор карданд. Муҳаккиқ В.Л. Воронина, ки солҳои 50-уми садаи XX ин ёдгориро таҳқик кардааст, менигород, ки усто Ислом айвони ин зиёратхонаро сохта ва шахсе бо номи Мир Аброр наққошиашро анҷом додааст.<sup>173</sup>

**Мазори Сари Мазор.** Арзи вучуди мазор мусодифи садаи XVII мебошад. Тибқи ривоят соҳтмони ин мазор нахуст минҳайси масҷид истифода мешуда ва баъди он, ки дар маҳватаи ин масҷид ҷассади занеро дағн карданд, масҷид ба мазор мубаддал гаштааст. Ба ривояте номи ин зан Бибибегичон духтари Ойиша ва сармоядори садаи XVII-и Истаравшан Ҳоча Мӯсои Ҳочим будааст.<sup>174</sup> Сари Мазор баъдан ба маркази маҷмаеъ, ки иборат аз айвони бузурги масҷид ва бинои Ачинахона буд, табдил ёфт.

**Мазори Ачинахона.** Мазор дар қисмати шимолу гарбии мақбараи Сари Мазор ҷойгир аст. Соҳтмони бинои он мукорини садаи XVII мебошад. Ривоят мекунанд, ки ин оромгоҳ дар фарози қабри ашрофзодазане эъмор гардида. Оромгоҳи Ачинахона баъдан тармим гардида, ба масобаи як осорхона табдил шудааст.

Дар шаҳри Истаравшан ва берун аз маҳватаи имрӯзи он дигар оромгоҳҳои бузургоне аз қабили Шоҳ Фозил ибни Аббос дар маҳаллаи Ҳавзи Сангин (таърихи эъмори оромгоҳ 1795), Имом Ҷарҷии Истаравшаний, ки ба исми Эшони Ҷавгар низ маъруф аст, дар маҳалли Чугдак (1815), Сағришайҳи Ҳаққулӣ дар маҳаллаи Туркман Найман (1815), Муҳаммад ибни Абӯбакр дар мавзеъи Шоҳидон (берун аз шаҳр) (1695), Ҳоча Шуҳадо, Сайид Баттоли Фозӣ, ки ба ин ном дар арки Бухоро низ мадғане ҳаст ва Маъруф Шайҳ дар мавзеъи Янги Шер (берун аз шаҳр, 1815), Шайҳ Малиқ дар маҳаллаи Тал, Шайҳ Мунтазир дар маҳаллаи Яккабоғ (1795), Сайид Султони Фозӣ (берун аз шаҳр, 1865), Шайҳ Шиблӣ дар маҳалли Дарвозаи Боло (1865), Шайҳ Ориф

<sup>172</sup> Мамаджанова С., Мукимов Р. Мазары Таджикистана, с.37.

<sup>173</sup> Воронина В.Л. Народная архитектура Северного Таджикистана.- Москва, 1959, с.31.

<sup>174</sup> Мухтаров А. История Ура-тюбе, с.195.

дар маҳаллаи Дарвозаи Боло (1855), Шофузайл ибни Аббос дар маҳаллаи Қучкорак, **Маҳмуд Ҳоча** дар маҳаллаи Бобо Тағо, **Марзумхон** дар мавзеъи Қаландархона, **Ҳоча Шайхуддин** дар рустои Ругунт, **Эшони Сүфӣ** дар рустои Сүфӣ Ориф, **Ҳоча Асҳоб** дар рустои Сурхкат, **Ҳоча Азиз** дар рустои Лакот, **Эшони Шаҳда** дар рустои Сепула, **Ҳоча Асҳоб** дар рустои Пишкент, **Эшони Девона** дар рустои Гули Сурх, **Мир Арслон** дар рустои Ҳатабек, **Махдуми Аъзам** дар рустои Султон, **Мазори Қабуд** дар мавзеъи қалъачаи Мир Салим, **Падча Ағсан** дар Қалъаи Ҷаҳқалон, **Мир Қулол** дар рустои Сараҳсиён, **Чарқурғон** дар рустои Чарқурғон мавҷуд буданд, ки баъзе ин оромгоҳдо ҳамакнун аз мисён рафтаанд. Ҳамчуноне ки ба назар мерасад, аксари ин мазорҳо ба ҳочагон, шайхон ва сӯфиёни силсилаҳои мухталиф, ки ағлаб нақшбандия ва қодирия ҳастанд, марбут мебошанд. Ба эҳтироми баъзе аз ин ашҳоси маъруфи мадфун дар ин маҳаллаҳо ҳатто исми баъзе ин мавзеъҳо, ки мазор дар он чост, номи бузургвори мазорро ба худ гирифтааст, масалан гузари Ҳазрати Шоҳ, маҳаллаи Бобо Тағо, гузари Эшони Даҳбедӣ.

## МАЗОРОТИ ФОНЧӢ

Дар рустоҳои Фонҷӣ мазороти зерин мавҷуд будаанд, ки то ба имрӯз на ҳамаи онҳо мондагоранд. Мазори **Ҳоча Қабуд** дар рустои Фазандарак, мазори **Абдуҳурав** дар рустои Қизилий, мазори **Якис Сипам** дар рустои Фонҷӣ, мазори **Охунбиӣ** дар рустои Мангит, мазори **Шайх Муктазар** дар рустои Мунҷон, мазори **Ҳочаҷои** дар рустои Ҳоча Қурғон, мазори **Эшқабуд** дар рустои Итарҷӣ, мазори **Ганбата** дар рустои Чорбак, мазори **Шоҳсайидҳоча** дар рустои Варсиқ, мазори **Ҳоча Чилбод** дар рустои Майдонча, мазори **Бақобулӯқ** дар рустои Үртакурғон, мазори **Ҳоча Ручқон** дар рустои Кенагас, мазори **Эшони Сүфӣ** дар рустои Ҳочана, мазори **Шайх Мансур** дар рустои Учук, мазори **Хушмуҳаммад** дар рустои Ҳоча Умед, мазори **Абдуллосоҳиб** дар рустои Даҳқат, мазори **Абдулқодири Вазугар** дар рустои Ростровут, мазори **Ҳоча Барака** дар рустои Тӯқуз Чалак, мазори **Ҳоча Қиблა** дар рустои Уяҷ, мазори **Ҳоча Тоҳир** дар

рустои Чарҳоштоир ва мазори **Хоча Ҳоҷӣ** дар рустои Амбаргаз мавҷуд буданд.<sup>175</sup>

## МАЗОРОТИ ХУҶАНД

**Мазори Ҳазрати Бобо.** Мазор дар қисмати шимолу шарқи шаҳр, дар наздикии мавзеъи Боги Ҳоким воқеъ гардидааст. Соҳтмони бинои мазорро ба садаҳои XI–XII<sup>176</sup> марбут медонанд. То замони мо бинои мазор ва масҷиди он ҳифз гардидааст. Ривоят мекунанд, ки Ҳазрати Бобо поятгузори шаҳри Хуҷанд будааст. Муҳаққиқин ба ин назаранд, ки қадимтарин бахши ин осори меъморӣ оромгоҳ маҳсуб гашта, муқорини садаи XIV мебошад ва дар ибтидои садаи XVIII масҷид ва ҳуҷраҳо зъмор шуда, баъдан дарвозаҳона бино гардидааст.<sup>177</sup>

**Мазори Хоча Бикробод.** Мазор дар 250 метрии самти ҷа-нубии қалъа, берун аз маҳватаи шаҳристон ҷойгир будааст. Мазор дар қисмати шарқии гӯристони ҳамноми худ воқеъ буд. Баҳори соли 1927 ба сабаби мунтакил додани бозори Чоршанбе гӯристони Хоча Бикробод аз миён бардошта шудааст.<sup>178</sup> Мазори Хоча Бикробод дар Хуҷанд хеле маъруф буд. Тибқи иттилоъи сарчашмаҳо соли 1905 мазори мазбур ҷаҳор шайх доштааст.<sup>179</sup> Таъсиси ин мазорро ба садаҳои XI–XII мусодиф медонанд.

**Мазори Туғбобоҳон.** Мазор дар 200–250 метрии самти гарбии қалъа, дар қисмати ҷанубии роҳи бузург ҷойгир буд. Мазор мувофиқи шаҳодати сарчашмаҳо соли 1195 таъсис ёфтаст.<sup>180</sup> Соли 1955 боқимондаҳои меъмории мазор аз ҷониби С.Г.Хмельницкий ва Н.Нематов баррасӣ шудаанд. Дар ин мазор ҳамеша ду шайх зиндагӣ мекарданд.

**Мазори Хоча Рӯшиёнӣ.** Мазор дар гӯристони ҳамноми хеш дар масири роҳи бузурги қалъа ба самти шарқӣ, ба ҷониби маҳаллаи Сари Баландӣ воқеъ буд. Арзи вучуди мазорро ба

<sup>175</sup> ЦГА РТ. Ф.1, оп.1, д.756, л.11.

<sup>176</sup> Мирбабаев А. Историческое наследие Худжанда. -Душанбе, 1995, с.16.

<sup>177</sup> Мамаджанова С., Мукимов Р. Мазары Таджикистана, с.36.

<sup>178</sup> Мирбабаев А. Историческое наследие Худжанда, с.16.

<sup>179</sup> ЦГА РТ. Ф.1, д.756, л.37.

<sup>180</sup> Мирбабаев А. Историческое наследие Худжанда, с.17.

садаҳои XIV – XVIII мувоғиқ медонанд.

**Мазори Хоча Камол.** То солҳои 50-уми асри XX дар қисмати ҷанубии фурӯшгоҳи марказии шаҳри Ҳучанд мазори файзи осори Шайх Камол вучуд дошт. “Шоири нимаи дуюми асри XVII ва мӯъаллифи баёзи “Армуғони Маъюси Ҳучандӣ” тарики бунёди қадамчойро чунин ривоят мекунад: “Ривоят мекунанд, ки дар санаи 793 ҳичрӣ чун номаи пешвоёни Табрез оид ба фавти Камолиддин Масъуди Ҳучандӣ ба султони Ҳучанд расид, дар Ҳучанд овоза шуда, доду оху фифони ҳалқ ба фалак печид. Ба ин муносибаг равуи ахли фазли шаҳр ба қасри ҳазраги султон ба таҳрик омад. Эъломи ҳазрати султон оиди чиллаи сӯгвории шайх интишор ёфт. Мардум ҳудоӣ мекард ва ба рӯҳи пурфутӯҳи шайҳ дуруд мефиристод. Ҳазрати султон аз ақрабои Шайх Камол аз ақвоми марҷум ҳайъате ба Табрез ирсол дошт”.<sup>181</sup> Гуёйе баъди поёни маросими мотам ҳайъати эъзомии Ҳучанд як девони шоир ва қаламдону давоту асои ӯро ба расми ёдгор ба ватанааш меоранд ва дар ҳавлии шоир мазори файзи осори ӯро дуруст мекунанд. Тибқи ривоятҳо дар ин марқад қаламу давот ва як мушт хок аз мадфани воқеъии шоирро дағн мекунанд. Аз он рӯзгорон ба баъд ин ҳавлӣ ба мазори шоир мубаддал мегардад.

Дар асноди солҳои 80-уми қарни XIX ва ибтидои асри XX қадамҷои Хоча Камол дар радифи дигар мАЗорҳои шаҳри Ҳучанд ба такрор ёдоварӣ шудааст. Дар санаде, ки соли 1915 аз мавҷудияти мазороти Ҳучанд шаҳодат медиҳад, ин мазори файзи осор чун мазор сабт гардидааст. Тибқи ин санад дар он солҳо шаш нафар шайҳон хидматгузори мазори Шайх Камол будаанд, ки хешро аз бастагони Хоча Камол медонистаанд.

**Мазори Хоча Мөхрӯй.** Мазор дар якуним километрии шимолии маҷмаъи Намозгоҳ дар масири роҳи бузурге, ки ба мазори Шайх Муслиҳиддин мебарад, ҷойгир шудааст. Бар мабнои асноди бойгонӣ мазори мазкур соли 1075 таъсис ёфтааст.<sup>182</sup> Ҷаҳор шайҳ ҳамеша хидматгузори ин мазор будаанд.<sup>183</sup>

**Мазори Шайх Муслиҳиддин.** Мазор дар шимолии Ҳавзи

<sup>181</sup> Мирбобоев А. Қадамҷои Шайх Камол дар Ҳучанд. // Ҷаҳордаҳ мазор.-Душанбе, 2001, с.150.

<sup>182</sup> ЦГА РТ. Ф. I, оп. I, д.459, л.44.

<sup>183</sup> Мирбабаев А. Историческое наследие Худжанда, с.18.

Сангин ва Ҳавзи Морон ҷойгир аст. С.Айнӣ нигоштааст, ки Шайх Муслиҳиддин “баъд аз шашсади ҳичрӣ вафот карда”.<sup>184</sup> Муллозода дар рисолаи ҳеш “Таърихи Муллозода дар зикри мазороти Бухоро” дар баёни шарҳи аҳвол ва осори Мавлоно Ҷамолиддини Ситтоҷӣ, ки “муқтадои ахёр ва пешвои аброр ва соҳиби вилоят ва қаромат буданд”<sup>185</sup> мефармояд: “...дар өвкеъаи Чингизхон дар санаи самониятагӣ ӯашара ва сittамиа (618 ҳ.к.) [Мавлоно Ҷамолиддини Ситтоҷӣ] аз вилояти Фазнин ба шаҳри Буҳоро расид ва авлод ва атбоъро дар шаҳри Буҳоро гузонӣ ва ба ҷониби шаҳри Ҳучанд рафт ба наздики Кутбу-л-автол Шайх Маслиҳатдин<sup>186</sup> раҳматаллоҳ ва гуфт: “Подшоҳи ин мамлакат уст, бе иҷозати ӯ дар мамлакати ӯ натавон бошидан”. Ҷун наздики шайх расид, шайх фармуд: “Дер омадӣ, моро дар интизор доштӣ”. Се рӯз дар сӯҳбати шайх буд, намози дигари рӯзи севвум Шайх Маслиҳат ишонро талаб карданд ва гуфтанд: “Моро интизор дар ин маизил ба воситаи он буд, ки ин мамлакат ҳолӣ буд аз соҳибдиле, ҷун ту омадӣ, мамлакат ба ту супурдем. Он гоҳ шайх ин байт гуфтанд ва ҷон таслим карданд:

*Аз раҳнаи даҳр ҳамчӯ дӯздон ҷастам,  
Рахти сафари маизили дигар бастам.  
Бар лоша ҳару вуҷуд будам якчанд,  
Гург омаду ҳар дариду аз ғам растам.*<sup>187</sup>

Муллозода ҷун сафари Мавлоно Ҷамолиддини Ситтоҷиро ба шаҳри Ҳучанд ба санаи 618 ҳ.к. (мусодифи 1222 мелодӣ) мушаҳҳас кардааст, биноъян фавти Шайх Муслиҳиддинро мебояд мувоғиқ ба соли 1222 донист.

Шайх Муслиҳиддин нахуст дар қаронаи шаҳр дар мавзеъе бо номи Унҷӣ мадғун гардида, баъди гузашти муддате иродатмандонаци бақоёи часади уро ба мавзеъи кунунӣ мунтакил дода, оромгоҳе дар фарози қабраш эҳдос кардаанд.<sup>188</sup> Пиромуни эҳдоси оромгоҳи Шайх Муслиҳиддин олимон ҳамназар нестанд. Дар сарчашмаҳо нахустин бор солҳои 1391-1392 зикри ин ором-

<sup>184</sup> Айнӣ С. Намунаи адабиёти тоҷик. -Москва, 1926, с.50.

<sup>185</sup> Таърихи Муллозода дар зикри мазороти Бухоро, Текрон, 1339, с.31.

<sup>186</sup> Муллозода Шайх Маслиҳатдин зикр кардааст.

<sup>187</sup> Таърихи Муллозода дар зикри мазороти Бухоро, с.184

<sup>188</sup> Мамаджанова С., Мукимов Р. Мазары Таджикистана, с.10.

гоҳ рафтааст. Ин дар ҳоле буд, ки ба қавли Шарафиддин Алии Яздӣ Темур дар Хучанд буд ва оромгоҳи Шайхи Маслиҳатро зиёрат намуд.<sup>189</sup> Ҳини ҳафриёт бостоншиносон бакоёи биноҳои дар ин замон эъморшударо пайдо намуданд.<sup>190</sup> “Гурӯҳе аз муҳаққикин бар онанд, ки мақбараи Шайх Маслиҳатдин ба соли 1394 ва дигаре ба асрҳои XV–XVI аҳди Шоҳруҳмизрои Темурий ва ҳатто асрҳои аз ин ҳам ба баъд бино шудааст. Ҳафриёти дар солҳои 1982–83 анҷомёфта аз самти шимолу шарқии бинои гӯрхона, дар чукурии 0,5 м. аз зери таҳкурсии меъмории кунунӣ осори меъмории асрҳои XI–XII-ро, ки мусодифи замони фавти Шайх Маслиҳатдин аст, пайдо намуд”.<sup>191</sup> Мадорики бостоншиносӣ муқаррар намудааст, ки меъмории оромгоҳи Шайх Муслиҳиддин дар самти шарқии шаҳри Хучанд, дар беруни девори работи шаҳрӣ, дар соҳили чапи нахри Мазор баъди фавти Шайх ба вучуд омадааст.

Номи Шайхро Бадеъуддини Нурий гуфтаанд, ки зодаи маҳалли Нурии шаҳри Хучанд буда ва ба ў алқоби “Валиуллоҳ” низ додаанд ва ўро дар шумори машоҳи саршиноси сӯфия маҳсуб медонанд. Вале исми Шайх Муслиҳиддин дар тазкираҳои машҳури сӯфия чун: “Табақоту-с-сӯфия”-и Шайх Абдурраҳмони Суламий, “Тазкирату-л-авлиё”-и Фаридаддини Аттор, “Нафаҳоту-л-унс”-и Абдурраҳмони Ҷомӣ ва “Сафинату-л-авлиё”-и Муҳаммади Дорошукуҳ зикр нашудааст.

Муҳаққикин пиromуни зиндагиномаи Шайх Муслиҳиддин аз “Маноқиб”-и ў, ки тавассути М.Охунов соли 1952 пайдо гардида ва барои баррасӣ ба муаррихи номдор А.А.Семенов пешниҳод мегардад ва ин донишманд “Маноқиб”-ро ба чоп омода месозад, далел меоранд.

Шаҳараи Шайх Муслиҳиддинро аз сайидон медонанд: “баъзе аз пайравони Шайх ба хотири эътибори бештаре додан ба ў, Шайхро зодаи Макка ва аз авлодони пайғамбар Муҳаммад

---

<sup>189</sup> Греков Е.Д., Якубовский А.Ю. Золотая орда и ее падение.-Москва, 1950, с.354-355.

<sup>190</sup> Талбакова Н.С., Никитина О.М. Архитектурно-археологическое исследование мавзолея Шейха Муслихиддина в процессе реставрации. //Исследования по истории и культуре Ленинабада.-Душанбе, 1986, с.129-130.

<sup>191</sup> Мирбобоев А. Мазори Шайх Маслиҳатдини Хучандӣ. // Чахордаҳ мазор.-Душанбе, 2001, с.145.

Мустафо, салла-л-лоҳу алайҳи ва салам, донистаанд. Пиромуни фаъолияти Шайх Маслиҳатдин гайр аз “Манокиб” боз як санаде дорем, ки он аз рисолаи “Таърихи Хучанд”, ки солҳои 70—80-уми аспи XIX иншо шуда, vale солҳои 30-юми аспи XX дар замони китобсӯзӣ аз байн рафтааст, иқтибос шудааст. Дар ҳамин пора, ки имрӯз дар бойгонии марказии шаҳри Душанбе маҳфуз аст, навишта шудааст, ки Шайх Бадеъуддин Нури 800 сол муқаддам аз шаҳри Макка ба Хучанд омад. Шайх яке аз авлодони пайғамбар Муҳаммад, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, буда, пир ва парастори шаҳри Хучанд аст”.<sup>192</sup>

Ба шаҳодати сарҷашмаҳо ў шайх ва ё пешвои қадоме аз силсилаҳои сүфия набуд, балки ҳокими шаҳри Хучанд буд, ки ба ин маснад баъди Темур Челин нишаста ва соҳиби аррозии киштбоби зиёде гардид. Инчунин ўро дар радифи шоирони машҳури садаҳои XII—XIII низ мегузоранд, ки аз ў “Манокиб”-е ба ёдгор мондааст. Рӯҳонион ўро соҳибкоромот донистанд. Баъд аз вафот ў дар шаҳри Хучанд мадфун гардид ва бинои якуми оромгоҳ дар ибтидои садаи XIII дар замони ҳукумати муғулон дар Хучанд эъмор гардидааст.<sup>193</sup>

**Мазори Ҳоча Бокирғон.** Мазор дар қисмати ҷанубии шаҳри Хучанд, дар маҳалли дёҳаи Овҷӣ ва Калъача, аз самти шарқии қасабаи Шайхон воқеъ гашта, меъмории он ба садаҳои XI—XII мансуб аст. Дар санадҳои ҳаттӣ таърихи бунёди марқади Ҳоча Бокирғон соли 1195 ишора гардидааст. Обидаи Ҳоча Бокирғон аз паси масҷид ва ҳонақои зиёратгоҳ, дар зери сояи дараҳтҳо ҷой гирифта, аз як гурхонаи чортоки гумназипӯш, ки аз хишти пухтаи нағиси соҳти меъмориҳои аспи XI—XII соҳта шудааст, иборат аст. Маҳалли мазбур имрӯз ба исми Сариоб маъруф аст. Зоро аз ин маҳал оби руди қӯҳии Такоб (пас аз аспи XII номи Ҳоча Бокирғонро гирифтааст) тавассути коррэзҳою наҳрҳо ба самтҳои муҳталиф тақсим мешавад. Ҳамасола мардумони бумӣ маротибае дар охирҳои фасли баҳор, дар айёми гули лолаи қӯҳӣ, ки мусодифи моҳи урдувиҳишт аст, ба маҳалли мазори Ҳоча Бокирғон раҳсипор гашта, дар маҳалли Сариоб ва мазор

<sup>192</sup> Мирбобоев А. Мазори Шайх Маслиҳатдини Хучандӣ. // Ҷаҳордаҳ мазор.-Душанбе, 2001, с.147.

<sup>193</sup> Мамаджанова С., Муқимов Р. Мазары Таджикистана, с.27-28.

маросимҳои суннатӣ меоростанд ва ин расм ҳанӯз ҳам мавҷуд аст, аммо на ба паймонаи собиқааш.

Дар нимаи дуюми асри XIX, дар қисмати ғарбии мазори Хоҷа Бокирғон дехаи Шайхон арзи вучуд кард, ки онҳо асосан дар хидмати зиёратиён буданд.

Соли 999 ҳичрӣ (1590-1591) яке аз маъмурони аҳди Шайбонӣ Абулфайзи Муҳаммадхон ба мазор қитъае замин ва оби яке аз наҳрои рӯди Хоҷа Бокирғонро вакф намуда буд. Вакфи мазор сол аз сол меафзуд. Шоҳи Бухоро амир Ҳайдар дар соли 1806, ҳони Қуқанд Муҳаммадалихон дар соли 1822 ва дар соли 1832 замину оби зиёдеро ҳарида, ба мазор вакф намуда будаанд. Чунин маншураҳо сершуморанд. Дар онҳо омадааст, ки мутаваллии вакфи мазор дар айни замон вазифаи шайхи мазор ва қозии ноҳияро ба ӯзда дорад. Мувофиқи санадҳои асри XIX дехи Шайхон бештар аз 20 ҳонавор буда ва дар мазори Хоҷа Бокирғон 12 шайх ифои вазифа мекард ва ин шайхон аз пардохти андози замин ва об маъоф буданд.<sup>194</sup>

**Мазори Чорҷироқ.** Мазор дар маҳаллаи Рazzоқ, дар соҳили чапи ҷойбори Рazzоқ ҷойгир буд. Тибқи шавоҳиди асноди бойгонӣ ин мазор соли 1025 таъсис ёфтааст.<sup>195</sup> Мазор аз як гурхона, ки аз хишти ҳом соҳта шуда буд, ки таҳдоби мураббаъӣ ва гунбаз дошт, иборат буд. Гунбади мазор бар асари замин-ларзai соли 1947 мунҳадим гаштааст.<sup>196</sup>

**Мазори Хоҷа Низомуддини Вокиф.** Мазор дар каронаи ғарбии шаҳр ҷойгир буд. Таъсиси мазорро ба соли 1005 медонанд. Бақоёи ин мазор то рӯзгорони мо расидаст. Соли 1905 дар ин мазор ҷаҳор нафар шайхон хидматгузор будаанд.<sup>197</sup> Мазор соҳиби замини вақф буд, ки ҳамасола 100 рубл ойидот меовард. Тибқи шавоҳиди асноди соли 1914 амволи мазорро сокини маҳаллаи Арабон Мирзобобо Мирниёзов роҳбарӣ мекард.

**Мазори маҳаллаи масҷиди Сурх.** Мазор дар самти ғарбии қалъа ҷойгир буда, ба соли 1115 таъсис ёфтааст. Дар ҳоли ҳозир

<sup>194</sup> Мирбобоев А. Мазори Хоҷа Бокирғон. // Ҷаҳордаҳ мазор.-Душанбе, 2001, с.147.

<sup>195</sup> ЦГА РТ. Ф. I, оп. I, д.459, л.44.

<sup>196</sup> Мирбабаев А. Историческое наследие Худжанда, с.18.

<sup>197</sup> ЦГА Уз. Ф. 18; оп. I, д.3670, л.44.

чойгузини мазор ва қабристон мактаби №3-и шаҳри мебошад.

**Мазори Эшони Содики Шайх.** Дар қисмати шарқии қалъа, дар кунци шарқии регистони Хучанд чойгир буд. Соли 1902 мазор ҳанӯз ҳароб нагашта буд ва тибқи шавоҳиди асноди бойгонӣ дар қисмати шимолу ғарбии кунци бинои алоқаи кунунӣ чойгир буд.<sup>198</sup>

**Мазори Хорак.** Дар маҳаллаи ҳамноми худ, дар қисмати Раззоки шаҳр, дар соҳили рости ҷўйбор чойгир буд. Бинои мазор аз миён рафтааст.

**Мазори Мирзо Идрис.** Дар маҳаллаи Миршукур мавҷуд буд ва санаи таъсисашро ба соли 1745 медонанд.<sup>199</sup>

**Мазори Хоча Абдусайид.** Мазор дар маҳаллаи Масчиди Сурҳ чойгир буд ва таърихи таъсисаш соли 1115 мебошад.

**Мазори Чуқурак.** Дар маҳаллаи ҳамноми хеш, дар қисмати Раззоки шаҳр, дар соҳили рости ҷўйбори Раззок, ки ҳамакнун кӯчаи Ҳаким Карим аст, чойгир буд. Бинои мазор аз миён рафтааст. Таъсиси мазорро ба соли 1395 медонанд.

**Мазори Хоча Побел.** Дар каронаи ҷанубии шаҳр, дар маҳаллаи Хоча Побел, ҳоли ҳозир мусаммо ба кӯчаи Пролетарская, мавҷуд аст. То рӯзгорони мо бокимондаҳои ин мазор хифз шудаанд. Ба ин мазор зиёратиён барои табобати қулинҷ меомадаанд. Тибқи асноди бойгонӣ соли 1905 дар ин мазор 5 нафар шайхон хидматгузор будаанд.

Мазорҳои дигаре низ ҳумаи шаҳри Хучанд буданд, ки асомияшон чунин буд: мазори **Бобо Хоча Авлиё** (соли 1695) дар рустои Үнҷӣ, мазори **Хоча Шахриёр** (соли 1775) дар рустои Үнҷӣ, мазори **Хочаи Ҳалос** (соли 1815) дар рустои Үнҷӣ, мазори **Балодуркун** (соли 1795) дар рустои Рӯмон, мазори **Чилдуҳтарон** (соли 1795) дар рустои Рӯмон, мазори **Ҳазрати Бахши Мурод** (соли 1795) дар рустои Ёва ва мазори **Хоча Мулло** (1785) дар рустои Такҷӣ. Аксари мазороти фавқ дар замони сабти номи соли 1895 соҳиби мулки авқоф будаанд.<sup>200</sup>

<sup>198</sup> Мирбабаев А. Историческое наследие Худжанда, с.23.

<sup>199</sup> ЦГА РТ.Ф.1,оп.І, д.459, л.44.

<sup>200</sup> ЦГА РТ. Ф. I, оп.І, д.459, л.45.

## МАЗОРОТИ ИСФАРА

Дар воҳаи Исфара адабиётшинос С.Султонов асомии бештар аз 70 мазорро сабт кардааст, ки машхуртаринашон мазорҳои зер мебошанд:

**Мазори Ҳоча Абулҳак.** Мазор дар рустои Чоркӯҳи Исфара мавҷуд буда, таърихи эҳдосаш муқорини садаҳои X–XII мебошад. Бинои мазор мураббай буда, аз қисмати шарқиву гарбӣ вурудгоҳ дорад. Услуби эъмори бинои мазор ба сабки меъмории Панҷакенти қадима шабоҳат дорад. Мазори Ҳоча Абулҳак аз беҳтарин намунаи ҳунари меъмории қадими ин хитта мебошад.

**Мазори Ҳазрати Шоҳподшоҳ.** Мазор муқорини садаҳои X–XII эъмор шуда, дар рустои Чоркӯҳ ҷойгузин мебошад. Ин мазор бо номҳои Ҳазрати Бобо, Лангар Бобо, Амир Ҳамзай Соҳибқирон низ иштиҳор ёфтааст. Мақбара ҳафт сутун, ҳашт наълин, сақфи чаҳорболора, синҷҳои катибадор ва панҷараҳои таҳтабандишуда дорад ва аз беҳтарин намунаҳои ҳунари қандакорӣ дар Осиёи Миёна маҳсуб мешавад.

**Мазори Ҳоча Рӯший.** Мазор дар наздикии рустои Қалъача-Мазор, дар домони кӯҳпора ва дар маҳватаи гуристони қадимӣ ҷойгир аст. Дар ибтидои солҳои 50-уми садаи XX ин мазор аз ҷониби бостоншиносон Е.А.Давидович ва Б.А.Литвинский мавриди пажӯҳиш қарор гирифт ва таърихи эҳдоси он муқорини садаҳои X–XI мебошад.<sup>201</sup> Мақбара аз хишти ҳом эъмор гардидааст.

**Мазори Ҳоча Абдуллоҳи Сурхӣ.** Мазор дар қисмати шимолии Исфара мавҷуд аст. Номи Ҳоча Абдуллоҳи Сурхӣ Алиҷаъфар ибни Имом Ҳусайн будааст. Ба ин мазор аксар занони бефарзанд ба зиёрат меоянд.

**Ҳоча Абдуллоҳи Қабудпӯш.** Мазор дар улёи водии Исфара қарор дорад ва ҳамасола-дар айёми шукуфтани гули лола мардон ба зиёрати ин мазор мераванд.

**Мазори Мавлоно Бобокалон.** Мазор дар гузари Эшонҳои шаҳри Исфара ҷойгир аст. Мавлоно Бобокалон мусаннифи китоби “Риёзу-л-мазкурин” будааст. Вафоти Мавлоно Бобокалон

<sup>201</sup> Давидович Е.А., Литвинский Б.А. // Тр. ИИАиЭ.-т.35. -Сталинабад, 1955.

ба соли 501/1114 иттифоқ афтодааст ва дар санги болои марқад ин ҳарфҳо ҳакк шудааст: “Мавлоно Бобокалон нурун марқадаҳу”.

**Мазори Ҳочаи Ихлос.** Мазор дар мавзеъи Ҷуйи Болои шаҳри Исфара мавҷуд аст. Вафоти Ҳоҷаи Ихлос ба соли 910/1485 мусодиф будааст. Соли 1928 мақбараи ин бузургворро ба дастури ҳукуматдорони вакт ҳароб карда, дар чойи он мактаби кунунии №2 шаҳри Исфараро соҳтаанд. Дар назди ин оромгоҳ масциде низ буд, ки ба ҷаҳор қисм тақсим намуда, синфхона карда буданд, ки ҳанӯз вучуд дорад.

**Мазори Лангари Моҳиён.** Мазори Лангари Моҳиён дар каронаи ҷанубу шарқии рустои Чоркӯҳ, дар доманаи кӯҳи Сари Сод, ки яке аз шоҳаҳои қаторкӯҳи Туркистон аст, воқеъ гашта ва дар тамоми водии Фарғонаю берун аз он маълуму машҳур аст. Дар ҳавзи мазор як навъ ширмоҳӣ парвариш мейёбад, ки истеъмоли он мамнӯъ мебошад. Ривоят мекунанд, ки зани фарзандҷӯй агар бо ҷашми пӯшида ба ҳавзак даст зада ва ба каффи даст сангрезаи луҳтакмонандро ба даст орад, ӯ ҳатман фарзаид мейёбад.

Аз рӯи ривояте, ки миёни мардум шӯҳрат дорад ва ҷанди санади ҳаттие, ки назди шайхи мазор маҳфуз аст, мазори Лангари Моҳиёнро ба сӯфии номдор Имомсадр Ҳисомуддин Умар ибни Абдулазиз ибни Моза Ҳоча Муҳаммади Ҳисомуддин Умар мулаққаб ба Садри Шаҳид марбут медонанд. Садри Шаҳид мусаннифи асарҳои: “Ал-фатовӣ-ас-сүғро ва кубро”, “Шарҳи арабии ал-қазои Ҳосиф”, “Шарҳу-л-ҷомеъу-с-сағир” мебошад ва инчунин асари “Муҳиту-р-разавӣ”-ро низ аз Ҳисомуддин Умар медонанд.

Тобистони соли 1987 бо пешниҳоди ҳукумати шаҳри Исфара гурӯҳи олимон ба ҳафриёт ва таҳқиқи мазори Лангари Моҳиён пардоҳт. Ба ин гурӯҳ академик Н.Н.Неъматов, доктори илмҳои таърих А.Мирбобоев, номзади илми таърих, инсоншинос (антрополог) Т.П.Кияткина, номзади илми филология С. Султонов ва меъмор С.В.Щетухина шомил буданд. “Бо умеди ба даст овардани далелҳои раднашаванди таъриҳӣ қарор ба ин шуд, ки масоҳати ҳафриётро ҷаҳонӣ намуда, бинои нима ва тозабунёди ғурӯҳона якҷо бо таҳкурсии бетонии он аз байн бардошта шавад.

Сағонаи соҳта низ аз байн рафт, ҳафриёт дар охир тамоми масоҳати доҳили гӯрхонаро фаро гирифт, валие аз ягон гушай он осори майит ба даст наомад, ки ба гарзи одати маъмулии исломӣ хок гардида бошад. Баръакс, кофтукови мо дар ин ҷо як таҳкурсии бинои боҳашамати чоркунҷаро ошкор кард, ки аз сангҳои лундашакли калон-калони оббурдаи сой бино ёфтааст. Ковиш равшан соҳт, ки даромадгоҳи асосии бинои тоза пайдогардида, дар самти ғарбии бино ҷой гирифта ва он аз сатҳи замини атрофи мазор дар баландӣ воеъ гашта буд, ки тавассути зинаҳо одамон вориди бино мегаштанд. Дар ҷараёни ҳафриёт ва аз хок тоза намудани зинаҳо аз пояшон устухони қабурғаи ҳайвонот, порчай сафол ба даст омад. Аз пояи шимолии бино “ҳавз”-и сангине дарёфт гардид, ки доҳили он низ аз ҷунин устухонпораҳо зиёд буд. Як таҳтасонги доирашакл, ки ба назар мерасад, ки санги осиёби обӣ бошад, дар шафати ин ҳавз пайдо гардид”.<sup>202</sup> Як нафар аз устоҳои деҳа, ки дар кори дастаҷамъии бунёди гӯрхонаи нав ширкат доштааст, ҳини кофтани ҳандаки таҳкурсии бетонии гӯрхонаи тоза аз байнни чаҳорчилики самти ғарбии таҳкурсии ҷубии бинои собиқи мазор як қосахонаи сари одам ва ҷанд адад устухонпораҳои майитро пайдо мекунад. Онро мувофиқи пешниҳоди пирмардон дар самти ҷанубии сағона, дар пояи беруни девори навбунёди бино ба хок супоридаанд. Дар ҷои муъайяннамуда бостоншиносон он устухонҳоро пайдо намуданд. Инсоншинос Т.П. Қияткина ҷамҷамаро таҳқиқ намуда, онро ба марди тақрибан 65-70-солаи қавӣ ва бузургчуссаи муғуландом мансуб донист. Дар зери девори мазору масҷид, ҳулоса дар ҷои пок ба хок супоридани турбати тасодуфан ёфтшуда ё ҳуд қабри обшуста як одати маъмул аст, ки он часади дар ин ҷо дағншударо низ бостоншиносон аз ин амал истисно намедонанд.

Мо дар ин қисмат аз бозшумории мазороти Шимоли Тоҷикистон иктифо намуда, дар ҳилоли бобҳои дигари ин рисола аз мазороти мавҷуд дар соири навоҳии Шимоли Тоҷикистон ёдрас ҳоҳем кард.

<sup>202</sup> Мирбобоев А. Мазори Лангари Моҳиён. // Ҷаҳордаҳ мазор.-Душанбе, 2001, с.139.

## БОБИ II ТАБАҚОТ ВА АНВО҆И МАЗОРҲО

Танзими маводи мутанавеъи марбут ба мазорҳо машрут ба дарки илмии таърихи мазорҳо ва вазоифи иҷтимоъию фарҳангии онҳо мебошад. Дар ин боб танзими мазорҳо ба ду самт сураги амал мегирад: табака ва навъи мазорҳо. Бар мабнои самти аввали ганзим муносибот ба одамони муқаддас, ба оромгоҳ ва қадамчойи онон, ҳамчунин ба ачнос ва ашёе, ки ба онон иртибот дорад, қарор ёфта, пояти танзими самти дуввумро анвоъи мухталифи маҳалли воқеъшавӣ ва эъмори мазорҳо дар бар мегирад.

### ТАБАҚОТИ МАЗОРҲО

Мазорҳоро метавон ба се гуруҳ қисмат кард:

а) **Мазороте, ки дар он ҷо дар ҳақиқат ҷаҳонӣ шаҳсӣ шаҳсӣ мадғуғӣ аст.** Дар ин гуна мазорҳо бузургони дину мазҳаб, илму маърифат ва давлатмардоне мадғунанд. Дар шимоли Тоҷикистон дар ноҳияи Панҷакент мазори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (дехаи Панҷруд), Муҳаммади Башоро (дехаи Мазори Шариф), ноҳияи Айнӣ мазори Мавлоно Муҳаммад Алӣ, ки ба исми Мардони Файб мадғуғ аст (дехаи Сангистон), мазори Накибхон Туғрал (дехаи Зосун), Ҳоча Исҳоқ (дехаи Махшевад), Мавлоно Шамсуддини Сабзпӯш (дехаи Вешаб), Шайх Дехқон (дехаи Шамтич) дар Масҷоҳи Кӯҳӣ мазори Абумусо, дар Истаравшан мазори шоир Фусулии Истаравшани, Ҳазрати Боботағои Валий, дар Ҳучанд мазори Шайх Маслиҳатдини Ҳучандӣ, Ҳоча Боқирғон, дар Исфара мазори Ҳоча Абулҳақ, Сайфи Исфарангӣ ва Мавлоно Бобокалон, дар ноҳияи Ашт мазори шоир Одина Муҳаммади Маъдан аз гунаи мазорҳо ҳастанд, ки ашхоси мадғун дар онҳо дар замони худ шайхи бонуфуз, шоири бузург, орифи соҳибкоромот, олими маъруф ба ҳисоб мерафтанд.

Мазорҳо дар аҳди ислом аз замони халифаи дуввум Умар ибни Ҳаттоб [солҳои 13-23 ҳ.к. мусодид ба 634-644 милодӣ хилофат кардааст] ба баъд арзи вучуд кардаанд. Ин амр аз он сабаб буд, ки дар ин замон ислом густарипи бештар ёфт ва аз ҳудуди билоди

араб берун рафт. Мусаллам аст, ки ин густариш бидуни муҳорибаҳо ба даст намеомад. Масалан, замоне, ки мусулмонони араб ба тарафи машриқи Эрон лашкар кашиданд, эрониён мӯковимати шадиде дар баробари таъассуб ва таъаррузи араб нишон доданд, ки ба ин далел футухоти араб ба кундӣ пеш мерафт ва эрониён ба осонӣ таслим намешуданд ва аз ин рӯ муддати пайкор ва набард бо эрониҳо дувоздаҳ сол (солҳои 20-32 ҳ.к. / 640-652) тӯл кашид. Вале дар кисмати Хурросони таъриҳӣ фотехини араб ба шадидтарин сангарҳои мӯковимат мувоҷех гаштанд. Дар асари ин ҷанғҳо иддаи зиёде аз пешвоён ва лашкариёни араб кӯшта мешуданд, ки марқади онён баъди гузашти солҳо макони парастиш мегашт. Суннати бар фарози қабрҳои ашҳоси мӯтабар насб кардани дирафши сипоҳиён аз он замон маншаъ мегирад ва бо гузашти замон нахустмаъни худро гум кардааст.

Бо вуҷуди шикасти сангари мӯковимати хурросониён ин лашкари Хурросони исломро пазируфта буд, ки баъдан хилофати Умавиёнро аз миён бурд. Аббосиён ба шарқ равобити наздик доштанд, ба ҳусус робитаи тиҷоратии онҳо фавқулодда густариш ёфта буд ва масири қадимии тиҷоратии суғдҳо дубора тоҷиронеро, ки худро мусулмон медонистанд, ба ҳуд ҷалб кард ва бо ин амал сутунҳои истиқомати ислом дар манотики лаҷуҷи зери қабзай ислом нарафта аз тарики тиҷорат устувор гашт ва суннатҳои исломӣ бо анъаноти маҳаллӣ аз ин роҳ оmezish ёфт ва дар баробари густариши дини ислом дигар таъассуб намонда буд.

Абдураҳмони Мустаҷир дар асари хеш “Рӯзномаи сафари Искандарқӯл” пайдоиши мазорҳоро дар водии Зарафшон ва Фону Ягноб аз замони ҳазрати Умар, “балки сонитар” донистааст, ки ин назар саҳҳҳ нест: “Дар ҳар дехаи вилояти Масҷоҳ аз замони ҳазрати Умар..., балки сонитар ба вуқӯъ омада, сабаб он, ки бисёр саҳоба ва саҳобазодагон бо коғирон ҷанг карда, дар ҳамин дехаҳо ҳалок шуда, ё истиқомат карда, дар охир ҳамин ҷо мадғун шудаанд... Ва шайхон дар посбонии мақбараи онҳо буданд”.<sup>203</sup> Зоро аксари мазороте, ки дар манотики саъбулубури кӯҳистон

<sup>203</sup> Абдураҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандарқӯл, с.88.

мавҷуд аст, тасбиг шуда, ки дар замони пеш аз ислом низ буданд ва мардум аз онҳо парастиш ба амал меовардаанд.

Ин амри мувассақ аст, ки лашкариёни араб бо тасхирӣ манотики шаҳрӣ ва шаҳристонҳо иктифо накарданд ва ба қӯҳистонҳо низ юришҳо бурдаанд ва арзи вучуди мазорҳои лашкариёни араб дар ин мантақаҳо аз воқеъият ба дур нест. Дигар ин, ки мардуми қӯҳистон бо шаҳрҳо равобити ногусастаний доштанд, аз ин рӯ бо гузашти замон ва таҳқими дину суннатҳои исломӣ дар шаҳрҳо қӯҳистониён низ ногузир ба он гардан ниҳоданд. Ибтидо ба Қӯҳистон фиристодагони маҳфии ҳукуматҳои марказии дини исломро қабулкарда ирсол мегардидаанд, то пинҳонӣ ҷонибдорони дини исломро бо ҳар восита миёни мардум бештар намоянд ва мусаллам аст, ки агар онон дар оғози фаъолияти маҳфии хеш бармalo мегардидаанд, кушта мешуданд. Ба яқин баъди комилан пируз гаштани ислом дар ин мантақаҳо мадфани ин фиристодагон макони қадосат гаштааст, vale мавҷуд будани мазори саҳобагон ва саҳобазодагон дар Қӯҳистон ҳарфест, ки сиҳҳат надорад.

Дар қавиру биёбонҳо пайдоиши оромгоҳҳо ва мазорҳо дар аҳди ислом бо шеваҳои муҳталиф сурат мегирифт. Чун мардуми кӯчии қавирҳо, ки умдатан бесавод буданд ва дар симои донандай сурاء аз Куръон, ки аксар тоҷикон буданд, ашҳоси мӯътабарро мединанд ва онҳоро ҳатто дар замони зинда буданашон ба ҳадди ифрат парастиш мекарданд: "...аз русуми қазокия он аст, ки агар мулло дар миёни онҳо иқомат варзад, қайфа яшо зиндагӣ кунад. [Ва] агар орзуи ёру диёр кунад, қатлаш кунанд ва чубе бар сари гураш аломат ниҳода, мазор бардоранд ва зиёратгоҳ [ва ибодатгоҳ] кунанд".<sup>204</sup> Манзур аз вожаи "мулло", ки Аҳмади Дониш истифода кардааст, бидуни ҳеч шакк тоҷикон мебошад.

Тасаввуф ва густариши он дар Ҳурросону Мовароуннаҳр ва ҷонибдорӣ пайдо кардани андешаҳои тасаввуфӣ дар ин минтақа мӯчиб гашт, то сӯфиёнро чун валий ва намоди қадосат дар зиндагияшон бипарастанд ва баъди маргашон мадғанашонро макони зиёрат қарор диханд. Ин сабаб гардид, ки дар аҳди ривоҷу нумуи сӯфия пайдоиши бештари мақобир ва мазорҳо ба назар мерасад.

<sup>204</sup> Дониш Аҳмад Махдум. Наводир-ул-вакоёв. -Ч 1, с.162.

Қобили тазаккур аст, ки дар мамолики зери нигини ислом рафта, ки қаблан аз адёни буддойӣ, масеҳӣ, монавӣ пайравӣ мекарданд ва факру риёзаткашӣ дар мартбаи аълои шинохти Ҳудо қарор дошт, мадфани ин риёзаткашон дар радифи мақобири пайғамбарон парастиш мегашт. Барои мусулмони мутадайин риёзаткашӣ, ки бо парастиши амокини муқаддас равобити наздик дошт, низ аз улувиятҳое маҳсуб мегашт, ки дини ислом наметавонист ба манофеъи “кофарон” онро мустарад намояд. Баъд аз он, ки андешаҳои тасаввӯф бо ислом ҳамоиш ёфтанд ва ихтилофҳои хурду реза наметавонистанд дигар миёни сӯфиён ва шайхони ислом ихтилоф барангезанд, дар болои мақобири аҳли тақвову дин эъмор кардана мақобир дигар ҷузви одоти ғайри исломӣ тафсир намегашт: “Баъди оштӣ шудани сӯфизм бо ҷараёни ортодоксалии дини ислом, бо васияти рӯҳониюни мусулмон дар болои қабри онҳо сафонаҳо, яъне мазорҳо бино карда, дар назди мазорҳо масҷид ва барои муридон ҳонақоҳ месоҳтагӣ шуданд”.<sup>205</sup>

б) **Мазороти файзи осор.** Дар шумори ин мазорҳо зиёратгоҳҳое шомиланд, ки дар он ҷо либосе, асосе, қитобе ва ҳатто мӯье аз пайдаре, ъашарави мубашширае [даҳ нафар аз асхоби Муҳаммад (с), ки пайғамбар ба онон дар зиндагияшон башорати биҳишт дод ва онон: Абубакри Сиддиқ, Умар ибни Ҳаттоб, Усмон ибни Аффон, Алӣ ибни Абитолиб, Зубайр ибни Авом, Талҳа, Саъд ибни Вакқос, Абдурраҳмон ибни Авф, Сайид ибни Зайд, Абуубайда ибни Ҷарроҳ буданд] орифе, шайхе, шоире ба ёдгор мондааст, ки баъдан зиёратиён ин маконро минҳайси чойи муқаддас маҳсуб донистанд. Масалан, мазори мӯйи паёмбари ислом Муҳаммад (с), ки гӯё дар Дехӣ, Куббату-с-Саҳра ва дар Бухорову Фаргона мавҷуд будааст.

Манобеъи таъриҳӣ аз маконе, ки чомаи паёмбари ислом дар он ҳифз шудааст ва ин мавзеъ ба ҳуд намоди қадосат қасб кардааст, низ шаҳодат додаанд. Ҳофизи Таниш дар “Шарафнома”-и хеш аз мавҷудияти хилъати муқаддаси паёмбари ислом Муҳаммад (с) дар мавзеъе бо номи Қавсӯ, ки дар гарби шаҳри Ҳирот ҷойгир аст, дар иртибот ба сафари Абдуллоҳони Шайбонӣ ба ин макон ёд кардааст. Тибқи гузориши Ҳофизи Таниш аш-

<sup>205</sup> Сафаров А. Ҳақиқат дар бораи ҷойҳои “муқаддас”-и Тоҷикистон, с.6.

рофзодагони ин мавзеъ ҳини гиромидошти вуруди Абдуллоҳон ба ватанашон, ба ӯ хилъати муқаддаси паёмбари ислом Муҳаммадро, ки муддати мадиде дар ин дӣёр аз насл ба насл ба мерос мерасидааст, нишон доданд. Ба ин сабаб ба қавли мусаннифи “Шарафнома” Ҳофизи Таниш Абдуллоҳони Шайбонӣ ба мардумони ин мавзеъ лутфи бехадду ҳисобе аз ҳеш таборуз дода, ононро зери ҳимояти ҳеш гирифта, тараҳҳум намудааст.<sup>206</sup>

Мазори Ҳазрати Мулло дар Истаравшан, ки дар ин мазор асо ва Қуръони Ҳазрати Мулло ҳифз мешудааст ва инчунин мазори шайх Камоли Ҳуҷандӣ дар шаҳри Ҳуҷанд, ки қаламдону давоти шоирро “мадфун” кардаанд, аз шумори мазори файзи осор маҳсуб менаванд.

Дар ин гурӯҳи мазорҳо мазори “Муји муборак” мақоми маҳсусеро дар тӯли таъриҳ эҳроз кардааст. Манзур аз таъбири “муји муборак” муји паёмбари ислом ҳазрати Муҳаммад (с) будааст, ки дар тӯли бештар аз ҷаҳордаҳ қарн маконе, ки гуёй мүйе аз он ҳазрат дар он ҳифз шудааст ва ё макобире, ки дар он муји муборак ҳамроҳи шаҳси соҳиби он буда мадфун гардидааст, намоди қадосат пайдо мекард ва чун падидай мазҳабӣ бо густурдатарин шева мавриди парастишӣ мӯъминин қарор мегирифт.

Бори нахуст дар манобеъи таъриҳӣ аз муји ҳазрати Муҳаммад (с) дар китоби осмонӣ Қуръони маҷид дар сураи 113-ум “ал-Фаляқ” ёд шудааст.

Дар тағсирӣ Ҳусайнӣ сураи мазбур аз қарори зайл тағсир шудааст: “Овардаанд, ки кӯдаке аз яҳуд ба хидмати расул, салал-Лоҳу алайҳи ва саллам, машғул буд. Духтарони Лабид ибни Аъсами яҳудӣ аз ӯ ба муболигаи бисёр аз мушотаи ръяси (рехтai мӯйи сар) он ҳазрат ва дандона ҷанд аз мушти (шона) он ҳазрат бисутуданд ва ба номи он ҳазрат ба расане (тор, ресмон) сехр карда, дар ҷоҳи Зарвон зери сангэ ниҳоданд. Ҷабраил алайҳиссалом Сайиди аном алайҳиссалоту вассаломро ҳабар кард, пайғамбар, алайҳиссалом, Алӣ Муртазоро фиристод, то он расанро биёварад ва ёздаҳ гирех бар он зада буданд Ҳаққ таъло мувъаввизатайнро [Ҳар ду сураи охири Қуръон: ал-Фаляқ ва ан-

<sup>206</sup> Ҳафиз Таниш Бухари. Шараф-нама-ийи шаҳи. Печать факсимиле, перевод М.А.Салаҳетдиновой. Часть 2. -Москва: “Наука”, 1989, с.20.

Носро гүянд; ин ду сураро бад-он чиҳат муъаввизатайн номидаанд, ки таъвиз кунад соҳиби худро, яъне вайро аз ҳар бадӣ нигоҳ дорад] фиристод ва ёздаҳ оят Ҷабраил, алайҳиссалом, ки қироъат кард ва ба ҳар ояте уқдае аз он расан мекушуд”.<sup>207</sup>

Инчунин манобеъи таърихӣ мӯйи ҷингила ва рӯшану сиёҳ ва гесуи гоҳе бозу гоҳе бофта аз ҳазрати Муҳаммад (с)-ро тайид намудаанд: “...ва мӯяш ҷаъду равшану неку буд... Ва мӯи сараши дароз буд то китф ва сиёҳ. Ва мӯи сар гоҳе фуру ҳишта доштӣ ва гоҳе надоштӣ ва гоҳе боз кардӣ ва гоҳе бибофтӣ чун ҷаъди қаш. Ва ба шасту се сол андар мӯй бар тани ў сапед нашуд, магар бар паси сараши торе ҷанд сапед будӣ қадри даҳ тори мӯй...”<sup>208</sup> “Як радиф мӯй аз сина то тиҳигоҳ дошт”.<sup>209</sup>

Ҳанӯз дар замони зиндагияш аз мӯйи ба ҳангоми шона кардан аз сар уфтодаи ҳазрати Муҳаммад (с) тақдис ба амал меоварданд ва аз ҷониби мӯъминин ба ҳадди ифрот паравтиш мегашт: “Дустонаш ўро [ҳазрати Муҳаммад алайҳиссаломро-] ба ҳадди паравтиш дӯст доштанд. Пайравонаш оби даҳон ё мӯйи ўро, ки чудо мешуд ва ё оберо, ки бо он вузӯ мегирифт ҷамъ мекарданд, зоро ақида доштанд, ки ин ҷизҳо эшонро аз беморӣ ва сустӣ мераҳонад”.<sup>210</sup> “Дар бораи аъмоли ҳорикулъодай вай [ҳазрати Муҳаммад алайҳиссалом] ҳадисҳо ҳастанд, ки чӣ гуна беморон бо ламс кардани либос ё мӯйи чидашудаи ў шифо ёфтанд”.<sup>211</sup>

Дар моҳияти амр шояд оби даҳон, мӯй ва ё обе, ки ҳазрати Муҳаммад (с) бо он вузӯ мегирифт, барои беморон ва ё дармондагон шифои очил мебахшид. Зоро имruz илми тибб собит намудааст, ки аксари бемориҳо бар асари ихтишошоти равонӣ ва ё рӯҳии инсон шуюъ менамоянд ва низ исбот шудааст, ки ба ҷиҳати талқини пизишк ё худталқинӣ ва ё эътиимод ба ҷиҳати бемор шифо ёфтааст.

<sup>207</sup> Тафсири Ҳусайнӣ, с.1393.

<sup>208</sup> Абуалий Муҳаммад ибни Муҳаммади Бальами. Гаърихи Табарӣ. Ч.2. -Тсҳрон, 1380, с.910.

<sup>209</sup> Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таърихи Табарӣ, тарҷума ба забони форсӣ Абулқосими Поянда. -Ч.4. -Тсҳрон, 1362, с.1308

<sup>210</sup> Вил Ҷюрант. Таърихи тамаддун. Асри имон.-Ч.4, бахши 1, Техрон, 1368, с.221.

<sup>211</sup> Вил Ҷюрант. Таърихи тамаддун. Асри имон.-Ч.4, бахши 1, с.272.

Зиёратиёни амокини муқаддас хини зиёрат ҳамеша ҳаққи тақаддумро ба мазори мӯи муборак қоил мешуданд: “Агар мӯи мубораки Пайғамбар (с) бошад, ибтидо зиёрат аз он ҷо кунанд”.<sup>212</sup> Дар радифи сарчашмаҳои мутаъаддиде, ки пиromуни суннатҳои зиёрат ва ё мақобири мухталиф маълумот медиҳад, дар таълифи Абихафс Начмуддин Умар ибни Муҳаммад ан-Насғӣ “Китобу-л-Қанд фӣ таъриху-л-Самарқанд” низ ин матлаб тайид шудааст: “...аз ҷумлаи одоби зиёрат он аст, ки дар ҳар гӯристоне, ки дар вай турбати пайғамбар бошад, ибтидо зиёрат аз он ҷо кунад ва агар мӯи мубораки пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, бошад ибтидо аз он кунад”.<sup>213</sup> [Чун вориди қабристон мешаванд]“...баъд аз салом такбири бисёр гӯянд ҷун савоби такбир ба гузаштагон зудтар расад, ки савоби зикрҳо ва дуъоҳои дигар, ҷун ба турбати бузург расад мӯйи мубораки Расул дар он чост дар мувоҷех ба таъзими тамом истад ва гӯяд: Ас-салому алайкум ва раҳмату-л-Лоҳи ва баракотуҳу. Аллоҳума салли ало қабри Муҳаммадин фи-л-қубури ва салли ало шаъри Муҳаммадин фи-ш-шӯъури”.<sup>214</sup>

Мӯйи муборакро сарчашмаҳои таъриҳӣ бештар назди қасоне тасдиқ намудаанд, ки мусалламан дар ҷомеъаи он замон ва он макон соҳибуғуз буданд, дар мақоми аршад қарор доштанд ва табиъист, ки соҳиби мӯйи муборак будан афзунӣ бар манзalati онҳо мебахшид ва шеваи дигаре дар таҳқими поҳои қудрати идории онон дар он ҷомеъа маҳсуб мешуд: “... манқул аст, ки ҷанд тори мӯйи мубораки Расул, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, дар мақбараи Ҳоча Идии Дарвеш аст”<sup>215</sup>; “манқул аст, ки ҷанд тори мӯйи мубораки Расул (с) дар мақобири Бухорост: Як тор бо Қозӣ Имом Шаъбӣ аст, як тори дигар бо Ҳоча Абдуллоҳи Бурқӣ аст бар талли Ҳоча Имом Абӯбакри Ҳомид ва тори дигар бо Дехқони Суғдист бар талли Ҳоча Имом Абӯбакри Тарҳон ба наздики Машҳади Суфиён ва як тори дигар бо Сайид Имоми

<sup>212</sup> Аҳмад ибни Маҳмуд Муллозодан Бухорӣ. Таърихи Муллозода дар зикри мазороти Бухоро, с.12.

<sup>213</sup> Абихафс Начмуддин Умар ибни Муҳаммад ан-Насғӣ. Китобу-л-Қанд фӣ таъриху-л-Самарқанд, дастхат, Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии АУ Тоҷикистон.- №73, 1223, с.39.

<sup>214</sup> Абихафс Начмуддин Умар ибни Муҳаммад ан-Насғӣ. Китобу-л-Қанд фӣ таъриху-л-Самарқанд, 1223, с.39-40.

<sup>215</sup> Ҳамон ҷо, с.39.

Зарангар бар талли Садр ва як тори дигар бо Садри Шаҳид Ҳисомуддин, раҳматуллоҳ”.<sup>216</sup>

Ҳамчуноне ки аз ин иқтибосот пайдост баяди фавти ононе, ки мўйи муборак гүйё наздашон буд, он мўйро ҳамрохи онон мадфун месоҳтанд, шояд бад-ин далел бошад, ки чун зиёратиён хини зиёрати амокини муқаддас ҳаққи тақаддумро ба мазори мўйи муборак қоил мешуданд, ба мадғани он шахс чун макони муқалдас эҳтиром гузоранд ва чун чойи қадосат парастиш гардад.

Дар гузашта ҳокимони ҳар давру замон ба манзури он, ки шакку тардиде дар воқеъияти мўйи муборак аз зехни мардум ба дур афтад, ҳақиқати мўйи муборакро бо мӯхру имзо тайид менамуданд: “Дар архиви милли Афғонистон се ҳуҷҷат маҳфуз аст, ки “Асноди мўйи муборак” ном дорад. Дар яке аз ин ҳуҷҷатҳо (№461) гуфта мешавад, ки улами Ҳуқанд ва дигар шаҳрҳои Фарғона таасиқ кардаанд, ки султони турк Абдулҳамидхони Сонӣ (1876 -1909) аз Туркия мўйи муборакро бо дасти сафири ҳуд Абдуҷалил Афандӣ соли 1315 хичрӣ (1897-1898) дода равон кардааст. Дар асноди дигар (№464), ки ба забони узбекӣ навишигаанд, гуфта мешавад, ки уламо, фузало ва арбоби фахму закои вилояти Марғелон, Андиҷон, Ҳутан ва соири диёри ислом маълуму масмӯъ ва мақбул бошад, ки ҳамчун шоҳид мусачҷал (мӯхру имзо) гузоштаем, ки ба мўйи муборак будани он шубҳа набуда, онро қабул намоянд, ҳайрот ва мубаррот (садака) кунанд. Дар асноди севвум (№463) гуфта шудааст, ки дар Макка як мадраса бино намуда, дар даруни он мўйи муборак монда, онро мадрасаси узбекон ном ниҳодаанд”.<sup>217</sup>

Дар мамолики мухталифе, ки зери нуфузи ислом рафт, баядан мазорҳои мўйи муборак падид омад. Дар шаҳрҳои Моварооннаҳр чун Бухоро, Самарқанд, Фарғона, Ҳуқанд, Ҳирот ва ғайра чуноне ки дар фавқ зикрашро намудем, аз мавҷудияти мазори мўйи муборак ёд шудааст. “Дар масциди ҷомеъи шаҳри Деҳлӣ ҳуҷрае ҳаст, ки дикқати мусалмонон ва туристони бешуморро ба ҳуд ҷалб кардааст. Дар ин ҳонача мўй ва пайи тоеро, ки зери ойина нигоҳ медоранд, нишон дода, исбот қарданӣ мешаванд, ки ин мўйи муборак аст”.<sup>218</sup> Инчунин дар Байгулмуқаддас масциде бо

<sup>216</sup> Аҳмад ибни Махмуд Муллозода Бухорӣ. Таърихи Муллозода дар зикри мазороти Бухоро, с.12.

<sup>217</sup> Муҳторов А. Мероси ниёғон.- Душанбе, 1999, с.146-147.

<sup>218</sup> Ҳамон ҷо, с.140.

номи Қуббату-с-Саҳра маъруф аст, ки дар болои санги муаллақ [ё санги меъроҳ гӯянд] соҳта шудааст ва ин масcid дар наздики Масcidу-л-Ақсо воқеъ гардидааст. Дар дохили деворе аз Қуббату-с-Саҳра сурохие ҳаст, ки муроҷеъини ин масcid дасти ҳудро ба дохили он мебараанд. Ривоят аст, ки гуиё замони меъроҳ як қабза аз мўйи ҳазрати Муҳаммад (с) аз сарашон дар ин чо меуфтад ва он қабза муйро дар он суроҳӣ аз он замон ба баъл чун ёдгоре аз он паёмбар ҳифз намудаанд, ки макони зиёрати умматони он ҳазрат карор гирифтааст.

Кобили зикр аст, ки дар ҳар дине ҳар қадр мабодии он олий бошад, хурофоте низ бар он нуфуз мекунад, ки марбут ба мабдаъи дин нест, балки зоидай андешаи заъифест, ки чисму ҷони инсон гоҳе дар талоши растан аз мушкилоту муъзилог така бар ҷое мезанад ва ағлаб масири раstagорiro дар роҳи зиндагии ҷовид, ки дар ибтидояш дармондааст, дар парастиши ҷизе донистааст. Дар хиттаи дини ислом арзи вучуд намудани мазори мўйи муборакро низ метавон ба ҷиҳати чанд далел донист. Нахуст ин, ки ҷонибдорони ҳазрати Муҳаммад (с) дар замони зиндагияш ончунон паёмбари ҳудро дуст доштанд ва то ҳадди ифрот парастиш карданд, ки барои рисолатиёни густариши дини ислом далели хубе дар даст буд, то бо истифода аз ҷизе мондагор аз паёмбар сутунҳои истиқомати дини исломро хориҷ аз билоди араб таҳқим бахшанд. Дигар, зиёрати ҳонаи Каъба ва анҷоми маносики ҳаҷҷ барои як бор дар ҳама умр, ки барои ҳар мусалмон воҷиб аст, ба далели дурии роҳ ва ё мушкилоти иқтисодӣ на ба ҳар мусалмоне мусассар мешуд. Арзи вучуд намудани мазори мўйи муборак дар ин мантакаҳои дур аз Ҳонаи Худо ба нахве ормони дидан ва ё ламс намудани ёдгоре аз паёмбарро барои муслимини дурафтода бароварда месоҳт. Вале бо гузашти замонҳо аз мўйи муборак аз ҷониби рӯҳониён ва ё ҳокимони вақт барои бақои нуфуз ва ҳокимияти хеш суйистифода ба амал месомад, ки мусалламан дар зехни мардуми огоҳ он андепаҳо ва парастишҳои беолоиш ва мунаzzâҳро мулаввасу мубтазал мекард.

Академик А.Мухторов кигоби бинсёр арзишманди Муҳаммад Ҳакимхон “Мунтаҳаб-у-таворих”-ро, ки солҳои 1842-45 навиштааст, дар лу ҷилд солҳои 1983-1985 чопи факсимилий карда, ба забони русӣ муқаддимас бар он нигоштааст. Аз ҷумла

дар ин китоб зикре аз мазори муйи муборак рафтааст ва академик А.Мухторов дар мақолае бо номи “Таърихи пайдоиши “Муйи муборак”, ки шомили китоби “Мероси ниёгон” аст, бо иттико аз назари интиқодии Муҳаммад Ҳакимхон ҳокимони вақти Хўқандро дар сунистифода аз муйи муборак, чунин арзи матлаб кардааст: “Мувофиқи маълумоти дигари Ҳакимхон дар музофоти Фарғона се манзиле пайдо шуд, ки ин ҷойҳоро “Муйи муборак” номида, аз ихлосмандони ба зиёрат омада, пул ҷамъ мекардаанд”.<sup>219</sup> Шайхча ном шахсе аз Ҳиндустон ба исми “муйи ибни алайҳиссалом” мӯйеро ба ҳокими Ҳуқанд Муҳаммадалихон, ки ба қавли Ҳакимхон мисли ў “аблаҳтар касе дар дунё намебошад”, мефурӯшад. “Муҳаммадалихон он мӯйро гирифта, дар қасри амир Умархон гузошта, зиёратгоҳ соҳта буд ва муддате мардуми саҳроӣ зиёрат мекарданд... Баъд аз ҷандин вақт он гиёҳро гирифта, дар мавзеъи Қаротеппа бурда гузоштанд ва он мавзеъ ба “Муйи муборак” иштиҳор ёфт ва мардуми бисёре дар он ҷо ҷамъ омада, зиёрат мекарданд. Билохира ҳама гумроҳ шуда, аз тамоми мамолики Фарғона аз думи гови даштӣ, ки ўро кутос мегӯянд, түғҳо дар камоли зинат соҳта, меоварданд ва дар он ҷо мегузоштанд. Қаріб ҷаҳор ҳазор түғ дар он мавзеъ мисли дараҳт нишонда буданд. Ҳулласи қалом, он, ки мардуми Фарғонаи бечора, ки содалавҳтарин инсон аст, ба сухани он ҳоҷиёну дағалбозон амал намуда, он гиёҳро “муйи ҳазрати Хайру-л-башар” дониста, бидъати зоҳирӣ барпо карда, ҷанд руз дар вақти Муҳаммадалихон худро дар залолат андохтаанд...”.

Ҳамчуноне ки гуфта омад, муйи муборак аз зинаи нарасиши отифонаи муъминин ба зинаи судҳоҳии амирон ва шайхҳо таъвиз шуда ва он боварҳо ва иродатҳоро ба шевае ҳадшадор кардааст. Агар санадҳои пиromуни муйи мубораки аз бойгонии Афғонистон пайдо намудаи академик А.Мухторовро бо нигоштаҳои Муҳаммад Ҳакимхон дар “Мунтажабу-т-таворих” холисона дар қиёс бикашем, бо сароҳат пайдост, ки ҳар ду аъмол муғризона буда, яке сultonи турк [Абдулҳамидхони Сонӣ] барои нуғузи бештари сиёсӣ ва густариши қаламрави худ дар миёни ҳаммазҳабони ғайритурки хеш дар Осиёи Миёна бошад [ки

<sup>219</sup> Мухторов А. Мероси ниёгон, с.145.

баъдан маъорифпарварон ва ё рушанфикрони Бухоро ва дигар марказҳои фарҳангии тоҷик мубталои бемории пантуркистӣ гардиданд], дигаре барои бақои ҳокимияти хеш дар Ҳуқанд будааст.

Ин, ки дар моҳияти амр он мӯйҳо, ки дар зери шишае дар Дехлӣ ва ё дар Куббату-с-Сахра ва ё дигар ҷо ҳифз мешаванд, мӯие аз паёмбари ислом будаанд, суолест, ки посухаш басо мушкил будааст. Зоро аз гузашти он ҳазрат зиёда аз ҷаҳордаҳо қарн сипарӣ мешавад ва бо ин ҳама илму фанни пешрафтаи имрӯз муйи ҳазрати Муҳаммад (с)-ро бо вучуди он, ки бо мӯҳру имзои ҳокимони давру замонҳои мухталиф тайид шудааст, маҳол аст аз муйи дигарон мутамоиз соҳт.

Матлаби фавқро пиromуни мазори файзи осор ҳулоса карда, бояд мугазакир шуд, ки то қунун ин ғурӯҳи мазорҳо, ки аз ҷониби роқими ин сутур дар ин рисола дар алоҳидагӣ пешниҳод гардид, дар осори илмӣ мустақилан баррасӣ нагардидааст. Мазороте, ки бар мабнои аломоги ҳосс дар ин пажӯҳиш шомили ғурӯҳи “файзи осор” гардидаанд, аз ҷониби муҳаққиқин ба далели ин, ки ачнос ва ё ашёи одамони муқаддас ба ваҷхе осоре аз онҳост, ғолибан марбути ғурӯҳи “қадамҷой” дониста шудаанд. Бинобар ин миёни алоими мазори қадамҷой, ки бузургворе замоне дар он макон зиндагӣ кардааст ва ё аз он ҷо рад шудааст ва нишонаҳои мазоре, ки ба ашё ва ачноси бузургворе иртибот дорад, мутамоизот бояд қоил шуд.

**в) Мазор-“қадамҷой”.** “Қадамҷой” дар фарҳангҳои мультабар ба маънни ҷое, ки пойи паёмбаре ё имоме ё валие ба он ҷо расида бошад, ҷойхое, ки асари пойе дар санг ва ҷуз он падидор аст ва гумон баранд, ки ҷои пойи паёмбаре ва ё имоме аст, таъбир шудааст. Дар Осиёи Марказӣ, аз он ҷумла дар Тоҷикистон баъзе маконҳои зиёрат бо номи қадамҷой ёд мешаванд. Ба қавли мультақидини ин маконҳо дар он ҷойҳо ҳалифагон, саҳобагон, шайхони бузург, сӯфиёни машҳур замоне будаанд.

Ба нақши пои ҳалифа Алӣ, изи панҷаи ў ва нақши пои аспи Алӣ, ки Дулдул ном дошт, мардум эҳтиром қоиланд. Ин маконҳо бо номҳои “қадамҷои Алӣ”, “изи панҷаи Алӣ”, “нақши пои аспи Алӣ” ёд мешаванд.

Кобили зикр аст, ки дар Тоҷикистон дар қиёси дигар ривоҷт пиromуни “қадамҷоҳо” ривоҷте пиromуни ҳалифа Алӣ ва

муборизаи ӯ алайхи куффор бештар иштихор ёфтаанд. Дар ин ривоятҳо ба тарики ҳамешагӣ ин ва ё он мавзеъи таъриҳӣ – ҳаробаҳои шаҳри қадимӣ ва ё қалъаҳо ҳузур пайдо кардаанд. Ин маконҳо маъмулан мақари фармонравоён ва ҳокимони маҳаллии, ки ба масобеи душманони ашадии ислом муъаррифӣ шудаанд ва басо ҳусусиёти ҷодугарӣ ва афсунгариро доштаанд, маҳсуб мешаванд.

Намунаҳои маҳаллии аз ин ривоятҳо роҷеъ ба фаъолияти ҳалифа Алӣ ва муборизаи ӯ барои татбики ислом ба гурӯҳи ниҳоят ҷолиби ёдгориҳои таъриҳӣ, ки дар поёноби дарёи Хингоб дар мавзеъе на он қадар дур аз резиши ин дарё ба рӯдхонаи Сурхоб, ҷойгиранд, иргибот мегирад. Ин Қалъаи Имлӯк дар наздикии деҳаи Навдон, Қалъаи Ҷумхӯр дар деҳаи Юс ва Қалъаи Деви Сафед дар наздикии деҳаи Файроб мебошанд.<sup>220</sup>

Гӯё дар қалъаи Ҳисор ҳамчунин накши пои Дулдул мавҷул будааст. Замони густариши дини ислом, ба қавли мұтқақидини он, аспи ҳазрати Алӣ аз фарози кӯҳе, ки дар чанд километрии қалъаи Ҳисор ҷойгир аст, парида, дохили қалъа гашта, кофаронро ба зери пои худ кашидааст. Аз он замон ба бâъд гӯё он накши пой вучуд дорад. Афсонаи дигаре, ки миёни мардуми ин ҷо аз дерзамон то ба кунун маъмул аст, ин аст, ки гӯё замоне соҳиби ин қалъа Қаҳқаҳаи Ҷоду ном соҳире будааст. Ҳазрати Алӣ савори аспи худ Дулдул барои таблиғи ислом ба ин манотик омада, дар кӯҳе, ки ҳамакнун номи Пой Дулдул [ҷониби ғарбии Ҳисор]-ро дорад, тавакқуф мекунад ва аз дур қалъаеро мебинаад. Аспи худро дар фарози кӯҳ гузошта, ресмоне ба қалъа кашида, шабехи дорбозон дохили маҳватаи қалъа мегардад. Вале зуд аз ҷониби Қаҳқаҳаи Ҷоду маккор шиносой гашта, бандӣ мешавад. Дар ин ҳол ҳазрати Алӣ аспи худро ба кумак даъват мекунад ва ин асп шамшери ӯ Зулғиқорро барои ӯ мерасонад. Дар ин муддати маҳбусӣ дуҳтари Қаҳқаҳаи Ҷоду бо ҳазрати Алӣ ошной пайдо мекунад ва ўро дӯст медорад. Замоне, ки Дулдул Зулғиқорро ба Алӣ расонид, ӯ тамоми ҷонибдорони Қаҳқаҳаи Ҷодуру аз миён мебарад, вале Қаҳқаҳаи Ҷодуру пайдо намекунад,

<sup>220</sup> Мандельштам М.А. и Розенфельд А.З. Калаи-Имлӯк и Калаи-Джумхӯр в Карагеине и связанные с ними легенды. //Памяти Михаила Степановича Андреева. Столинабад. 1960, с.97.

зоро бо сехр худро шабехи сағ карда ва ба зери оби чашмаи Говкушон рафта буд. Ин асрори Қаҳқаҳаи Ҷодуро дуҳтараш ба ҳазрати Алӣ фош мекунад ва ҳазрати Алӣ ўро ба банд кашида, эъдом мекунад.<sup>221</sup>

Пиромуни пайдоиши чашмаи “Чилучорчашма”-и воқеъ дар ноҳияи Шаҳртус буда низ ривоятест, ки ба ҳазрати Алӣ иртибот дорад. Гӯиёй ин чашма аз зери суми аспи ҳазрати Алӣ Дулдул бурун частааст. Дар ин чашма зағорамоҳӣ фаровон аст ва ин моҳихо миёни мардум намоди тақаддусӣ касб кардаанд ва касе аз онҳо сайд намекунад. Мушоҳидоги бисёрсолаи донишмандон собит намудааст, ки оби ин чашма аз рӯдхонаи Кофарниҳон манишъ мегирад ва иртифои сатҳи оби ин чашма басгагӣ ба зиёдию камии оби рӯдхонаи Кофарниҳон дорад ва ҳафриётҳои анҷомдода дар ин мавзеъ собит намудаанд, ки то пазириши ислом ин чашма вучуд доштааст.<sup>222</sup>

Дар қисмати ҷанубии ноҳияи Шаҳристон, дар вурудгоҳи водии ҳушманзари Гӯрдара, дар пояи қӯшки Чилхӯҷа чашмаи софе фаввора мезанад ва ба ривояте пайдоиши ин чашмаро низ аз зери суми аспи ҳазрати Алӣ медонанд. Барои табобати беморони мубталои маризии сил солҳои 30-юми садаи гузашта дар ҷавори ин чашма шифоҳонае эъмор намуданд. Роҷеъ ба қӯшки Чилхӯҷа, ки дар зоти хеш нодир аст, бостоншинос Ӯ. Пулодов наҷуҳи анҷом дода, событ намудааст, ки ин қӯшк мансуб ба садаҳои IV–VI милодисг ва чашма то бино ёфтани қӯшки Чилхӯҷа мавҷуд будааст.

Дар Бадаҳшон низ дар васати ноҳияи Ишқошим ва Ваҳон дар дехи Наматгут қадамҷои ҳазрати Алист, ки чун мазор зиёратгоҳ аст. Дар ин макон панҷ сангӣ бузурги мудаввар, ки шабехи аҳром болои ҳам гузошта шудаанд, мавҷуд аст ва мардум аз онҳо тақдис ба амал меоранд. Эҳтимол меравад, ки ин соҳтмони сангӣ дар замони моқабли ислом низ мавҷуд будааст ва ба суоле, ки он замон чӣ накшеро ифо мекардааст, бостоншиносон бояд посух бигӯянд.

Дар ноҳияи Шаҳристон низ қадамгоҳе бо номи “Алибобо”

<sup>221</sup> Дъяконов М.М. У истоков древней культуры Таджикистана. -Сталинабад, 1956, с.31-32.

<sup>222</sup> Мирбабаев А. “Тайны” родников. //Агитатор Таджикистана. №13.-1984, с.28.

мавчуд аст, ки мансуб ба ҳазрати Алӣ мекунанд.

Абдурраҳмони Мустаҷир аз қадамҷои ҳазрати Алӣ дар ноҳияи Панҷакент низ ёд мекунад: “Дар саргҳи боготи вилояти мазкур [Панҷакент] ҷое будааст, ки он ҷойро Қайнарато мегӯянд. Аз кургон то Қайнарато миқдори ду ҳазор қадам мебарояд ва ҷашмае дорад, ки аз он дусад боғ об меҳӯрад. Он ҷойро қадамҷои Шоҳи Мардон ва Шери Яздон мегӯянд. Дар замони собиқ Панҷакент коғиробод будааст. Ҳазрати Алӣ омада, дар ҳамон ҷой дар ласта, вилояти мазкурро гирифта будаанд, ки ба қаромати Шоҳи Мардон дар он ҷой об ҷорӣ шуда, ҷашмае пайдо шудааст, аз он сабаб Қайнар мегӯянд. Дар болои ҷашмаи мазкур як барози қундаланге ҳаст, ки дарозии он ба ҷониби қиблა мебошад, ки он барозро он мардум Қайнар мегӯянд ва дар он ҷой турбат карда мондаанд барои зиёратгоҳ, ки дар асл қадамҷои Шоҳи Мардон мебошад”.<sup>223</sup>

Қадамгоҳое, ки бо номи ҳазрати Алӣ мутаъаллиқ медонанд, дар дигар қаламрави Осиёи Марказӣ низ вучуд доранд. Масалан, мазори Шоҳи Мардон дар Фарғона, бо ҳамин ном дар шаҳри Чорҷӯй, Мазори Шариф дар Афғонистон аз зумрай онҳо мебошанд. Вале ҳамчуноне ки аз таърих маълум аст, ҳазрати Алӣ ва аспи ӯ ҳеч гоҳе ба Ҳурисону Мовароуннаҳр, ба ҳусус, ба Фарғонаву Чорҷӯю Балху Ҳисору Бадаҳшону Панҷакент наёмадаанд ва ҳафриётҳои бостоншиносӣ тасбит намуда, ки “нақши пой”-и дар қальъаи Ҳисор буда пеш аз вуруди ислом низ дар ин макон вучуд доштааст. Ин ривоятҳо ба далели ин, ки ҳазрати Алӣ аз миёни халифагони ҷаҳоргона байни мардум бештар маҳбубият дошт ва ӯро “дари шаҳри илм номидаанд” ва ба сабаби ин ки мардуми эронитабор гароишии фитрие ба илму маърифат доштанд, дар ҳоле ки ҳамсоягони кӯчии ин мардум ба ҷуз ғорату ҷуру ҷаповул дигар “ифтихороте” аз ҳуд таборуз намедоданд, биноъян ҳазрати Алиро чун мазҳари илму маърифат дар ҳар кучои Ҳурисону Мовароуннаҳр дӯст медоштанд ва ба номаш дар маконҳои файзосор қадамгоҳҳои муҳталиф “дурусӣ” мекарданд.

Дар ноҳияи Ашт дар фарози қуллаи силсилақӯҳҳои Қурама мазоре бо номи “Бобои Оғ” [мардуми маҳалӣ ба далели ин, ки аз ҷаҳор сўйи кӯхи он мазор ҷашмасорон ҷорист, мазори “Бобои

<sup>223</sup> Абдурраҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандаркӯл, с. 172.

Об” мегӯянд] маъруф аст. “...Онро эътиқодмандон ҳар сол моҳҳои июн, июл ва август зиёрат мекунанд. Ихлосмандон ба ин чо бузу гӯсфанд оварда, сар мебуранд ва ба дарди худ шифо металабанд. Ба зиёрати ин чо бештар одамони бёмории асаб, кару гунг, занони фарзандталаб меёянд. Ба қавли рӯҳониюн ин қадамгоҳи сахоба Абдурраҳмони Авғ аст, ки аз шаҳри Макка бо аскари зиёде омада, бисёрии “тоҷикони коғир”-ро мусулмон кардааст...Дар совҳози Шаҳристон-I райони Уротеппа низ ҳамин бузургвор ба унвони Хоча Абдурраҳмони Оғ мазоре дорад, ихлосмандон рӯзҳои ҷумъа ба ин мазор омада, ҳайру худой мекунанд ва аз вай мадад металабанд. Ба ақидаи ихлосмандон Хоча Абдурраҳмони Оғ шаш бародар доштааст. Ҳоло марқади ду нафари онҳо дар қишлоқҳои Обқарчагӣ ва Навободи совҳози номбурда ва ҷор нафарашон дар ҳудуди райони Фонҷӣ маҳфузанд”.<sup>224</sup>

Дар самти шимолу гарбии дехаи Патруи ноҳияи Ҳисор, дар фарози кӯҳ мазоре бо номи Ҳазрати Хоча Абдурраҳмони Бузургвор вучуд дорад. Ин мазор бо номи Ҳазрати Хоча Аламбардор низ машхур аст. Ҷанорҳои азимчусса ва як ҷӯй оби ҷашмаи мусафғое аз паҳлӯи оромгоҳ ҷорист. Дар доҳили мазор ду мадған ба назар мерасад. Яке бо номи Ҳазрати Хоча Абдурраҳмони Бузургвор ва дигаре бо номи Эшони Ҷонон ё Хоча Бовачон маълум аст.

Дар ин авоҳир ин мазор аз ҷониби ихлосмандон ва сокинони дехаи Патру обод гардида аст. Соли 1999 сокини шаҳраки Сабои ноҳияи Шаҳринав Абдусалом Боев оромгоҳи гунбазшаклеро дар болои ин мадған бунёд намудааст.

Тули оромгоҳи нав 5,5 метр, арзаш 3,5 метр буда, иртифоъи девораш 2,5 метр буда, бо ҳишти пухта эъмор гардида. Дар доҳили мақбара қабре ба шакли сағона ҷойгир аст, ки андозааш  $2,5 \times 1,4$  метр мебошад. Ҷои нишасти аҳли зиёрат  $8,5 \times 8$  метр аст.

Намунаҳои осори ба ҷашм мерасидан мадғани ин мазор аз он шаҳодат медиҳад, ки он ба намунаҳои мазорҳои дигар, аз ҷумла, ба осорҳои мазори дехаи Қаратоғ шабоҳат дорад. Ҷунончи, панҷаҳои дасти мисин, шоҳи бузи кӯҳӣ ва ғайра дар болои мадғунгоҳҳои дехаи Патру низ мушоҳида мешавад.

<sup>224</sup> Абдулазизов С. Ҳақиқат дар бораи мазорҳо. -Душанбе, 1970, с.7.

Дар мазори Ҳазрати Хоча Абдурраҳмони Бузургвор инчунин чиллахона ва мавзеъи Чилдухтарон мавҷуд аст. Дар ин ҷо иродатмандон чиллашини мекардаанд.

Дар дохили ин мазор ҷашмае бо номи “Хоришак” вучуд дорад, ки гӯё ба ҳама гуна дарди пӯст тадовӣ мебахшидааст. Ин мазорро мардуми ин мавзее марбут ба Абдурраҳмони Авғонанд.

Қобили тазаккур аст, ки Абдурраҳмон ибни Авғон ибни Абдуъавф ал-Захрӣ ал-Қурайшӣ яке аз бузургони саҳоба ва аз Ҷаҳшараи мубашири ва аз тобеъин дар ислом аст. Ғуянд, вай аз ҳаштумин кас буд, ки ислом овард ва номи у дар ҷоҳилият Абдулқаъба буд. Пайғамбар (с) ӯро Абдурраҳмон номид. Дар ҷанғои Бадру Уҳуд ширкат кард ва дар ҷангӣ Уҳуд 21 ҷароҳат бардошт. Шуғли вай тичорат буд ва аз ин роҳ сарвати бисёре андуҳг ва васият кард, ки пас аз маргаш ҳазор асбу панҷоҳ ҳазор динор дар роҳи Ҳудо бидиҳанд. Аз ӯ дар саҳехин 65 ҳадис ривоят шудааст. Вай ба соли 44 қабл аз ҳичрат мутавалиид шуд ва ба соли 32 ҳичрӣ қамарӣ ба Мадина даргузашт.<sup>225</sup> Вале ба хотири ин, ки Абдурраҳмон ибни Авғон аз наздикини паёмбари ислом ва шахси бисёр саҳӣ буд, ба ин далел дар ин макони файзоси кӯҳҳои Ҳисор ва силсилақӯҳҳои Қурама мардумон ба поси хотири ӯ зиёратгоҳе дуруст кардаанд.

## АНВОӢИ МАЗОРҲО

### Мазороте, ки дар кӯҳҳо ва даштҳо воқеъ гаштаанд

Ҳини пажуҳиш ба ин нукта мултафит шудем, ки мавзеъи ҷойгиршавии мазорот ағлаб дар иртифои теппаҳо ва кӯҳҳо, ки наздашон ҷашмасор аст, ки мусалламан пиромунашро дарахтони чинор, ҷаҳормағз, арча ва ҷаманзори ҳамеша сарсабз музайян соҳтаанд. “Ва андар даруни даҳанаи такоби Ҷиндон [дехаи Табуш] бузургвore ҳастанд, ки Ҳочаи Ҷаҳон мегӯянд. Миқдори сӣ дарҳати бурси сабз дар атрофи ҳазрати бузургвор мебошад, ки марқадашон дар болои кӯҳ мебошад”.<sup>226</sup> “Ва дар мавзеъи

<sup>225</sup> Деххудо. Луғатнома. -Ч.34. -Техрон, 1341, с.56.

<sup>226</sup> Абдурраҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандаркул, с.73

## Мазорҳои Шимоли Тоҷикистон

Табушн низ бузургвore ҳастанд, ки Ҳазрати Мулло мегуянд, ки дар болои қабри бузургвор дарахти сафедори қалон мебошад ва бари он микдори шонздаҳ газ мебошад".<sup>227</sup>

Мазорҳои дар қисмати қӯҳистонии шимоли Тоҷикистон буда нишонаи ба худ ҳосс доштанд, ки бо мурури замон ва ба далели наздик шудани тамаддуни рустой бо шаҳрӣ ин нишонаҳо ҳамакнун аз миён рафтаанд. Дар собиқ бар фарози мазорҳо чубе аз шоҳи дарахти бед ва ё сафедор, ки "хода" гӯянд, наасб карда шуда ва бар интиҳои ин хода як даста аз мui думи асп ва ё кутос, шоҳи оҳу, ҷамҷамаи бузу гусфанд, панҷаи фулӯзӣ ва ҷубӣ ҳамоил мегашт, ки ҳамаи ин ачносро якҷоя "туғу байроқ" меномиданд. Дар Дарвоз то анқарӣ панҷаи ҷубӣ ва ё фулӯзиро бар фарози қабрҳое наасб мекарданд, ки он шаҳс бо тасодум ва ё тасодуфе ҳеле ҷавон фавт кардааст. Дар гуристони дехаи Зигари ноҳияи Қалъаиҳумби Бадаҳшон бар фарози қабри зани ҷавоне, ки бемаҳал фавт кардааст, соли 1960 панҷаи аз ҷуб соҳташудаи инсонро, ки шавҳари ин зан тарошидааст, наасб кардаанд.<sup>228</sup>

Ин нишонӣ, ки воқеан ҳам даҳшатофкан ба назар мерасид, салобат ва ҳашамати ин маконҳоро бештар мекард ва ба назар мерасад, ки он нақши муҳофизи шаҳси мадфун ва қабрро ифо мекард. Дар фарози бâъзе мазорҳо матоъҳои сурху сафедро бар интиҳои хода чун дирафти наасб мекарданд ва ба пиндоре ин нишонаи мазори ҷавоншаҳидшудагон будааст.

Аломати дигари мазорҳои дар қӯҳистон буда ин дар шоҳи дарахт ва ё ҷангали назди он мазор буда гирех бастани матоъҳои гуногун аз сару либоси зиёратиён мебошад. Ин рамзи аз ин мазор истиъонат ҷустан ва орзуи ба муроду мақсад расидан, ба он мазор арзи эҳтиром намудан будааст.

Дар ағлаби мазорҳо зуруфи муҳталиф ба монанди косаву пиёла, ҷойҷӯну ҷойнику табақҳо гузошта мешудаанд. Дар замони пеш мардуми мусоғир чун ба ҷое мерасиданд, ки торик мешуд, ба он дех ё шаҳр ворид нагашта, дар мазори он, ки хонаи маҳсуси мусоғирин дошт, шабро руз мекарданд. "Дар ин мавзезъ [дехаи Вешаб] бузургвore ҳастанд, ки Мавлоно Шамсуллини Сабзпӯш

<sup>227</sup> Ҳамон ҷо, с.73.

Белинская Н.А. Декоративное искусство горного Таджикистана. -Душанбе, 1965, с.67.

мегүянд. Дар назди мақбараи бузургвор ошхонае ҳаст, ки ҳар кас ба нияти худой буз ё гүсфанд оварда, кушта, дар он ошхонаи ҳазрат пухта, ба мардум меҳуронад".<sup>229</sup>

Шояд ба ин далел низ вориди шаҳр ва ё дех намегаштанд, ки роҳзанон ва ё сориқин аз тарси бузургвори он мазор чуръати ба мазор даромадан ва мусофирини онро ғорат кардан надоштанд. Ин мусофирин аз асбоби дар ин ҷой монда истифода мекарданд. Ҳамаи мазорҳо ҷои маҳсуси ҷароғрушан кардан доранд. Ҷароғи мазорро тибқи маъмул шайхи мазор рушан мекунад. "Ва шайхи ҳар мазорро аз аҳли қишлоқи худ мекардаанд [дар Ғалғару Масҷоҳу Фон], ки аслаш падарони он шайх ҷорубкаши мазор шуда омада буданд".<sup>230</sup>

Назди зарафшониён одате то ба имрӯз марсум аст, ки чун ағлаби мазорот дар сари роҳҳо мавҷуданд, биноъан касе агар аз назди ин мазорҳо мегузарад, бешакк агар савори асп ва ё ҳаре бошад, пиёда мешавад ва баъди зикри дуъо лаҷоми асп ва ё ҳари ҳудро гирифта, ба ҳурмати бузургвори ин мазор то фосилае роҳро пиёда сипарӣ менамояд.

## МАЗОРЧАШМАҲО

Инсон ҳамеша навъе ақида ва ё эҳтироми мазҳабие нисбат ба макони хоссе ё шахси муъаяяне ё ҷизи маҳсусе бо аъмол ва афъоли мушаҳҳас дорад, ки метавон гуфт, онро муқаддас мешуморад ва ҳамеша нисбат ба он як ҳолати эҳтиром омехта ба эҳтиёти маҳсус ба худ мегирад. Ин қабил ашёи муқаддас чунон эътиборе доранд, ки инсони ибтидой ҳаргиз бо ҳамон саҳлангорӣ, ки масалан, бел ё табарашро дар даст мегирад ё ба аъзои хонаводааш рафтор мекунад, ба онҳо даст намезанад, балки барои онҳо як қувваи фавқу-т-табиъа қоил аст, ки дорои кудрати эҳё ва ё эъдом аст ва метавон маншаъи ҳайру ҳубӣ ё масдари шаррӯ бадӣ бошад. Ба ин далел инсон дар имтиоди мавҷудияти хеш ҳамеша нисбат ба он шайъи муқаддас як ҳисси эҳтироми мармузи омехта бо тарсу ҳарос ва ҳулуси ақида дар олами содагии худ доро будааст. Дар оғози пайдоishi башар

<sup>229</sup> Абдурраҳмони Мустақир. Рӯзномаи сафари Искандарқӯл, с.58.

<sup>230</sup> Ҳамон ҷо, с.161.

мардумони фоқиди шуъур аз бузургони худ мучассамаҳое месоҳтанд ва онҳоро дар маконҳои хоссе мегузоштанд ва аз онҳо талаби ёрӣ ва кумак менамуданд ва ин бутҳоро онҳоро дар мақоми ибодат ва шарики худованд қарор медоданд ва онҳоро василае барои тақарруб ба худованд маҳсуб менамуданд ва бояд тазаккур дод, ки ба ваҷҳе бутҳо барои эшон низ Ҳудо буданд. Паравиши чашмасорон, шаҳобсангҳо, сангҳо ва сахраҳо, дараҳтон, кӯҳҳо ва ғорҳо дар хилоли ҳамин нахустэътиқод ва боварҳои инсон аз замонҳои қадим то ба имрӯз тавъям бо мазҳабе, ки инсон доштааст, русух кардааст. “Пайдоиш ва ҷориҷавии суфизм дар тараққиёти ислом давраи нав буд. Маҳз ҳамин суфизм буд, ки бисёр унсурҳои динҳои пеш аз ислом, ба монанди зиёрат кардани мазорҳо, ҷашмаҳо, ҳарсангҳо ва дараҳтони муқаддас ба дини ислом дохил шуданд”.<sup>231</sup>

Ҳини баррасии макони ҷойиршавии мазорҳо бидуни тардид робитаи номаръӣ, vale ногусастани чашмасорони шаффоғ ва шифобаҳш бо мазорҳо ба зеҳн ҳутур мекунад. Ҳамчуноне ки дар фавқ ёдрас шудем, мавзеъи ҷойиршавии мазорот ағлаб дар назди ҷашмасорест, ки пиromunaшро дараҳтони ҷинор, ҷаҳормағз, арча ва ҷаманзори ҳамеша сарсабз музайян соҳтаанд, ки тули умри баъзе аз дараҳтони номбаршуда аз ҷаҳорсад сол бештар таҷовуз мекунад. “Дараҳтони он кӯҳ [Киштӯдак дар ноҳияи Панҷакент] ҳама арча ва сафедор, токи ёвой ва дӯлона ва беди ёвой ва мисвок ва мушша. Аз ҳар ачинос дараҳт бисёр аст. Дар он мавзеъ Бибича ном бузургворе ҳастанд. Сарчашма доранд, ки оби мусаффиҳои хуб ёди оби Кавсар дихад”.<sup>232</sup> “...Миқдори ду ҳазор қадам ва балки бештар роҳ гаштан баъд дар сари мазори Бибилайӣ [воқеъ дар деҳаи Үрметани ноҳияи Айни] расидем. Бисёр ҷои файзосори хуб мебошад, ки дар он ҷой ҷаҳорбоғе дорад. Дар пепи ҷаҳорбоғ сарчашма дорад. Оби ҷашма яҳ барин ҳунуки соғ мебошад”.<sup>233</sup> Нӯшиданি обе аз ҷашмасори ин мазорот ва ба шоҳаҳои дараҳтони назди он гирех бастани порчае аз матоъҳои муҳталиф [ағлаб ранги сапед], бешакк, ҷузви муҳимме аз суннатҳои зиёрати ин мазорот маҳсуб шудааст, ки

<sup>231</sup> Сафаров А. Ҳакикат дар бораи ҷойҳои “муқаддас”-и Тоҷикистон, с.5.

<sup>232</sup> Абдураҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандарқӯл, с.27.

<sup>233</sup> Ҳамон ҷо, с.34.

## Ҳамза Камол

он рамзи ба муроду орзуи хеш расидан ва таборузи иродати тавофкунандагон ба ин амокини тақдисшуда мебошад, ки то ба ҳол ин суннат роич аст. “Дар болои он күттал [Кутали Работ наздики Марғеб] баромадан пас дидем, ки як дарахте ҳаст бурс. Дар шохи он дарахт ҳар кас, ки аз он роҳ гузарад латта мебастааст, аз он сабаб, ки аз ҳамин роҳ саломат гузарад, чизе ҳудой кунам, гуфта ният мекардааст”.<sup>234</sup>

Дигар аз суннати роиҷи зиёрати ҷашмасорони муқаддас даст андохта аз умқи он сангрезае (тибқи маъмул дар умқи ин ҷашмаҳо сангҳои резай сафедрангу қабудҷарангӯи сиёҳранги мудаввар ва сайқалӣ мавҷуд аст) ба каф овардан аст, ки онро дар манзили ҳуд дар ҷои маҳсусе чун ёдгоре аз ҷашмаи муқаддас ҳифз менамоянд. “Одамони покдоман ба ҷӣ ният рафта, дар ҷашмаи муборак даст андозад, гоҳ сангӣ қиматбаҳо ва гоҳ минҷоқи хуб мебарояд. Мардуми дилсиёҳ равад, агар даст андозад, мору қурбокка мебарояд”.<sup>235</sup> Ин нӯктаи назар албатта ҳурофист, вале ҳадафи он рамзишт, чун ҷашмасор намунаи улгӯи покиҷо муназзахист, биноъан зиёратӣ бояд бо нияти пок ва дили соғазми зиёрати он ҷашмасорон кунад, ки дар назди мардум муқаддас маҳсуб мешаванд ва тавониста бошад баъди зиёрат муҳосиматҳо ва қудуратҳоро аз зеҳни ҳуд ба дур андозад.

Дар рӯзгорони мо одати дигаре арзи вучуд намуда, ки оҳиста-оҳиста ҷузви суннати зиёратиёни ҷашмасорон қарор гирифтааст ва ин баъди зиёрат ба доҳили ин ҷашмаҳо тангаҳои мухталиф партоб кардан мебошад.

Дар Тоҷикистон төъдоди ҷашмасороне, ки муқаддас ҳисобида мешаванд, зиёд аст. Ин ҷашмасорон бо номҳои: “Ланғари Моҳиён”, “Зумуррад”, “Анзоб”, “Ҷашмаи Мурод”, “Ҷашмаи Барҷӯш”, “Оби гарм”, “Ҷашма мазор”, “Шоҳамбарӣ”, “Хоча Сангҳок”, “Хоча Оби Гарм”, “Явroz”, “Чилучорҷашма”, “Ҳашт Саҳоба”, “Ҳаватоғ”, “Ҳавзи морон”, “Ҳазрати шоҳ”, “Ҷашмаи арзанак”, “Хоча Боқирғон”, ба узбакӣ “Булок”, “Қайнар-булок” ба ҳамагон маълуму машҳуранд. Аз шумори онҳо “Хоча Оби Гарм”, “Оби гарм”, “Шоҳамбарӣ” “Зумуррад”, “Ҳаватоғ” ҷашмаҳои шифобаҳшанд, ки илми тибби имрӯза барои табобати

<sup>234</sup> Абдураҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандаркул, с.144.

<sup>235</sup> Абдураҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандаркул, с.27.

беморони мубталои амрози муҳталиф аз ин ҷашмаҳо мусмир истифода ба амал меорад ва ҳамасола төъдоди касире аз мардумон барои шифо ёфтани озими он ҷойҳо мегарданд. Миёни мардум пиромуни ин ҷашмаҳо ва пайдоишни онҳо ривоёти мутаъаддиле вучуд дорад. Масалан, тибқи ривояте “Хоча Обигарм” бо қаромоти Хоча Абуталҳаи Ҳиндустонӣ пайдо шудааст ва дар ривояти дигар ин ҷашмаро қадамҷои Абӯгалҳаи Арабнажод медонанд.

Сайёҳи рус В.И.Липский соли 1896 ағбаи Утали Тагобро убур карда, ба ҷашмаи мазкур мерасад. В.И.Липский дар хотираҳояш нигоштааст, ки бори аввал гиёҳшиноси рус Л.С.Борщевский солҳои 70-уми садаи XIX ҳосияти мӯъоличавӣ доштани ин ҷашмаро мӯъайян кардааст. Бо пешниҳоди Л.С.Борщевский сокинони ин мавзъе ду ҳавз, як айвон ва хонаи чӯбине бино намуда, оби ҷашмаро тавассути новаҳо ба ҳавз мунтақил месозанд. Мардум ҳосияти шифобаҳшӣ доштани ин ҷашмаро эҳсос менамоянд ва шӯҳрати мӯъҷизаи ин ҷашма ба атрофу акноф паҳн мегардад. Тибқи нигоштаи В.И.Липский марқади тозавучуд, ки дар фарози теппай ин ҷашма будааст, бо қашшофи асрори ин об ҳеч рабте надорад.<sup>236</sup>

Дар мавзеъи Нуратои Бухоро ҷашмае буд, ки гӯё беморони гирифтори ҷунунро табобат мекард. Наршахӣ нақл мекунад, ки бухориён ин ҷашмаро мазори муқаддас мөхисобиданд ва аз ин ҷашма маросими ҳосси зиёратро бачо меоварданд. Ҷашма-мазор он ҷунон маъруф буд, ки замоне ки зоирон аз зиёрати он ба шаҳри Бухоро бармегаштанд, ба пешвози онон мардум тамоми шаҳрро бо гулҳои мутанаввье тазийн медоданд.<sup>237</sup>

Дар миёни деҳаи Шамтичи Фалғар ва Обурдони Масҷоҳ ҷашмаи машҳурест бо номи “Ҷашмаи Озҳа”. Мирзо Бобур ҳангоми таъқиб шуданаш ба ин мантақаи қӯҳистонӣ паноҳ бурдааст ва аз мазори “Ҷашмаи Озҳа” дар асарааш “Бобурнома” ёд кардааст: “Масҷонинг куйиги кенти Оббурдантур. Бу Оббурдандин куйироқ бир ҷашма тушубдур, бу ҷашма бошида мазордур”.<sup>238</sup> Абдураҳмони Мустаҷир низ аз ин ҷашма ёд

<sup>236</sup> Мирбабаев А. “Тайны” родников. //Агитатор Таджикистана. -№13.-1984. с.27-28

<sup>237</sup> Сухарева О.А. Ислам в Узбекистане, с.33.

<sup>238</sup> Бабур. Сочинения. -Т.3.- Ташкент, 1965, с.143-144.

кардааст. “Аз он чой гузашта [дөҳаи Шамтич], ба чое расидем, ки Чашмаи Зах мегӯянд”.<sup>239</sup> Мардумоне, ки дар дасту по ва дигар аҷзои баданашон озах мебарояд, ба зиёрати ин ҷашма мераванд ва аз гили ин ҷашма пиромуни озахи аҷзои худ молиш медиҳанд, то шифо ёбанд. Дар шаҳри Ҳуҷанд низ мазоре бо номи “Озах” мавҷуд аст.

Дар масири роҳе, ки ба мазори “Чашмаи Арзанак” (воқеъ дар шаҳри Ҳуҷанд) мебарад, сангҳои аз кӯҳ қанда шуда меҳобиданд, ки шабоҳат ба гаҳвора доранд. Тибқи тайиди бостоншиносон ин саҳраҳо дар асари заминларза аз фарози кӯҳ ба пойин уфтодаанд. Зойирини Чашмаи Арзанак дар назди ин саҳраҳо тавакқуф мекарданд ва ба ин сангҳо равған молиш дода ва ғизое бар он мегузоштанд ва ин суннат бештар аз ҷониби занони бефарзанд анҷом мейғт.

Дар назди чунин ҷашмасорон инсонҳо кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки амри номашрӯъ анҷом надиҳанд, оби ин ҷашмасоронро қасиф накунанд ва ҳатто номи ин ҷашмасоронро бо эҳтиром ба забон меоранд.

Дар ривоятҳои мазҳабӣ аз ин ҷашмасорон чун макони ҷойгузинӣ ва таҷаммӯи париҳо, қадамҷои авлиё ва ё Ҳоҷаи Хизр ва макони пок ёд шудаанд. Ба назар мерасад, ки ағлаби ҷашмасороне, ки мардум ба масобеи марҷаъи қадосат парастиш мекунанд, обҳои шифобаҳш доранд ва имрӯз он ба исбот расидааст. Чун асрори ин обҳо барояшон маълум набуд, бино бар ин мардум ба юмни шифобаҳшии онҳо аз сари ихлос чун мазор ба ҷашмасорон рӯй оварданд.

Қобили зикр аст, ки ба дараҳтони назди ҷашмасорон ва ё дур аз онҳо мардум низ ихлосманданд. Миёни мардум боваре ҳаст, ки дараҳтони азимчусса дар ҷое сарсабз мегарданд, ки қадами бузургворе ба он ҷо расида бошад. Аз шумори дараҳтони парастишӣ арҷаҳо, ҷинорҳо ва ҷелон ба назар бештар мерасанд.

Ба об арҷ гузоштан ва муқаддас ҳисобидан ҷузви лоинфаки андеша ва афкори ниёкони мо мебошад. Ба ин далел об дар шумори ҷор үнсур: хок, об, бод ва оташ, ки ба ақидаи ҳукамои қадим тамоми дунё аз онҳо таркиб ёфтааст, азиз шуморида мешуд ва аз он ба масобаи үнсури ҳаётбаҳш тақдис ба амал

<sup>239</sup> Абдураҳмон Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандаркул, с.61.

меомад.

Дар Авасто Ҳудои обхезихо ва дарёҳо Ардвисура - Аноҳито мавҷуд аст, ки дар васфаши суруде сароиданд. Сарчашмаҳои антиқа аз мавҷудияти Ҳудои дарёи Вахш (юнонӣ Окс), ки боҳгариҳо ба тариқи густурда парастишаш мекарданд, иттилоъ мелиҳанд. “Дар маҳалли иттисоли Вахш ва Панҷ маъбаде қашф шуд, ки ба Ҳудои дарёи Окс иҳтисос дода шудааст. Дар бинои маъбад зиёда аз 5000 ашёи муҳталиф: ҷиҳози ороишӣ, маъишат ва васоили маъбад қашф гардид”<sup>240</sup>. Бостоншиносон ба ҳангоми ҳафриёт аз ҳаробаҳои шаҳри Панҷакент төъдоди зиёде аз девор-нигораҳо қашф карданд, ки яке аз онҳо дар намуди таҳайюлӣ таҷассуми дарёи Зарафшонро мекунад, ки мавриди парастиш буд. Дар ин ҳусус номи юнонии дарё – Политимет, яъне Бисёрмуҳтарам низ шаҳодат медиҳад. Суғдиён Зарафшонро бо исми Намик ном мебурданд, ки ҳамон мазмуни фавқро дорад.

Бинобар он парастини об ва ё ҷашмасорон дар ваҳлаи нахуст чун сабаб ва моҳи ҳаёти инсонӣ, наботӣ ва ҳайвонӣ поян иҷтимоӣ дошта, баъдан таҳаввул қасб карда, гоҳу гузоре бо ақоиди ҳурофии мазҳабион махлут гашта, аз масири ибтидоии ҳуд мунҳариф шудааст.

### МАБОҲИСИ ЧУДОГОНАИ ҚОБИЛИ ТАВАЧҶУҲ: ШАҲОБСАНГҲО ВА САНГҲО

Дар устураҳо кӯҳ ва саҳраҳои бузург маҳалли бурузи шигифтиҳост. Ҳудоёни асотирӣ дар қуллаҳои кӯхи Олимпӣ мустақарр будаанд. Фаридун Захҳокро дар кӯхи Дамованд ба банд қашид ва Кайхусрав бо он ҷазабаи орифона ба кӯҳ бирафт ва дар саҳрае нопадид гашт ва Қоғ он қӯҳро, ки ҳеч мурғе ҷуз ҳумоӣ мачоли парвоз бар баландои он надошт, поёни Замин медонистанд ва Қоғ то Қоғ маънои сартосари Замин буд. Киштии Нӯҳ аз он ғарқоб бар кӯхи Ҷудӣ ба соҳил саломат расид. Муъчизаи пайғамбар ноқа ва баччаи шутуре буд, ки аз Ҷили сангҳои саҳти кӯҳ ба дар омад. Мусо дар Тури Сино нури илоҳиро бар сари дараҳт дид ва шарафи такаллум ёфт ва Исои Масех дар куллаи

<sup>240</sup> Мамаджанова С., Мукимов Р. Энциклопедия памятников средневекового зодчества Таджикистана, с.10.

кӯҳе дар миёни абрҳо бо Мусо ибни Умрон ва Илёс зинда дидор кард ва дар куҳу фори Ҳаро маншури нубувват ба Муҳаммад ато шуд ва бо як ҳарф кӯҳҳо ва сахраҳо маконе будаанд, ки паёмбарон аз фарози онҳо маншури нубувват гирифтаанд ва онон намоди муҳофиз ва паноҳгоҳи паёмбарон ва дигар бузургон аз душманонро дар устураҳо касб кардаанд: “Аз он ҷо гузашта, ба ҷое расидем, ки он мавзеъро қишлоқи Зиндагон мегӯянд, аз он сабаб, ки азизон ва авлиёҳо дар он мавзеъ зинда ғоиб мешудаанд. Мавзеъи мазкур дар лаби сой дар ёнаи кӯҳ мебошад, ки ҳама санг аст”.<sup>241</sup> Ин ҳама ривоёти устурай маншаъе гардид дар паравиши куҳҳо ва сахраҳо.

Дигар ин, ки сахра ё ҳарсанг ва сангреза аз ин рӯ бо эъчоз ва икроми тамом мавриди паравишианд, ки намудори чизе маҳсуб мешаванд ва ё бад-он иқтидо мекунанд, рӯйнавишти он чизанд, зоро худ аз ҷое номаълум омадаанд. Арзиши қудсии онҳо мунҳасиран марҳуни ин чиз ё ҷои маҷхул аст ва на раҳини вучудашон. Башар фақат ба ин эътибор сангро паравида, ки санг намоишгари чизе, ҷуз худи санг будааст: “Башар сангро ба паравиши гирифта, ё ҷун абзори кории маънавӣ ва рӯҳонӣ ба сони маркази нирӯ ва ё кормояе нозир ба дифоъ аз хеш ва дар гузаштагонаш ба кор бурдааст”.<sup>242</sup>

Санг ба унвони зоти моддӣ мавриди паравиши нест, балки шабоҳате, ки он ба чизе дорад ва с гӯё рӯҳе, ки бад-он ҷон мебахшад ва рамзе, ки сангро маҳсус ва мумтоз гардонида ва муқаддас кардааст, саҷда мешавад.

Шаҳобсангҳо намунаи илҳомбахшӣ аз ҷандсӯии рамзии санг маҳсуб мешаванд. Санги Каъба ва санги Сиёҳ [дар маркази Осиёи Сағир] машҳуртарин шаҳобсангҳо ба шумор мераవанд. Ҳислати қудсии онҳо дар ваҳлаи нахуст марҳуни маншаъи осмонияшон буд: “Аз Аббос ибни Рабиъа (р) ривојт шуда, ки гуфт: Умар писари Ҳаттобро дидам, ки Ҳачару-л-Асвадро буса мезад ва мегуфт: медонам, ки ту сангӣ, суду зиён намерасонӣ ва ҳар гоҳ намедидам, ки Расули Худо (с) туро буса мезанад, туро буса намезадам”.<sup>243</sup>

<sup>241</sup> Абдураҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандаркул, с.47.

Мирсеа Элиаде. Рисола дар таърихи адён. Тарҷума ба забони форсӣ–Ҷалоли Сатторӣ. -Техрон, 1372, с.215.

<sup>243</sup> Абизакариё Яҳӯ ибни Шарафи Наввавӣ. Боги накӯкорон, с.47.

Шаҳобсангҳо мухтамилан бад-ин иллат тасвири илохии азиме маҳсуб шудаанд, ки мардум эътиқод доштанд, ки соиқа, рамзи худои самовӣ, онҳоро таъқиб мекунад. Аммо аз сӯи дигар Каъба маркази олам талаққӣ мешуд, яъне факат маркази Замин набуд, балки болои он дар маркази осмон “дарвозаи осмон” қарор дошт. Якинан Каъба бо фурӯ афтодан аз осмон онро шикофтааст ва иргибот миёни замину осмон аз тариқи ин шикоф ва равзана барқарор метавонад шуд. “Бинобар ин сангҳои осмонӣ муқаддасанд, бад-ин иллат, ки аз осмон фурӯ афтодаанд ё бад-ин сабаб, ки намудгори “маркази олам” маҳсуб мешаванд”.<sup>244</sup>

Хафриётҳои бостоншиносӣ ва дар замина анҷоми пажӯхишиҳо собит кардаанд, ки дар замонҳои қадим, дар асри “санг” (150 то 4 ҳазорсолаи пеш аз эраи мо), то қашф шудани асрори оҳан ва дар хидмати инсон қарор гирифтани он, санг дар зиндагии ҳамарӯзаи инсон нақши муҳимм доштааст. Пеш аз ҳама санг чун василаи таҳияи ғизо барои башар хидмат кардааст. Дигар ин, ки дар амри ҳифозат аз даррандагон барояш чун васоили муҳофизатӣ будааст ва сониян ин санг буд, ки инсон аз асрори оташ боҳабар гашт ва билохира ин санг буд, ки инсон нахуст манзили ҳудро аз он соҳт. Ҳусусиёти хосси сангҳо, ки саҳтию устуворӣ, бузургиву ҳашамат, шабоҳат ба ҷизе доштан будааст, дар андешаи инсони ибтидой эҳтироми маҳсусро нисбат ба сангҳо парвариш мекард, ки ин баъдан мунҷар ба парастиши сангҳо гардидааст.

Мазорҳое, ки ҷузве аз номашон вожаи “санг” аст, дар Тоҷикистон зиёданд: Ҳочаи Санг (Айнӣ), Тош мазори Валий (Истарафшан), Санги Чунбон (Панҷакент), Санги Кавутак ва Ҳуча Санговоти Валий (Ҳисор), Куктош, Ҳочаи Сангу Ҳок (ноҳияи Ленин) ва ғайра. “Дар поёни Сияҳқон [наздики Такфон] бузургвorie ҳастанд, ки Ҳочаи Санг мегӯянд”.<sup>245</sup>

Ба санг эътиқод кардан миёни мардумони навоҳии мухталифи Тоҷикистон бо шеваҳои гуногун роич будааст, масалан сокинони деҳаи Шамтичи Фалғар дар гузашта замоне, ки аз кори сахро аз мавзеи Устонак ба деҳа бармегаштанд, дар маконе бо номи Тавринҷ таваққуф мекарданд, ки дар масофаи ду километрии

<sup>244</sup> Мирса Элиаде. Рисола дар таърихи адён. с.224.

<sup>245</sup> Абдураҳмони Мустаҷир. Рузномаи сафари Искандаркӯл, с. 139.

деха мавчуд буд. Санги сиёҳ ва суфтае, ки гоҳе аз тобиши офтоби сахарӣ ранги қаҳваиро низ ба худ мегирифт, дар васати ин роҳ қарор дошт ва ҳар нафаре, ки ба ин ҷо мерасид, ин сангро бо дасташ тамиз намуда, аз он буса меситонид ва ин амал чун шаъоир ва русум аз насл ба насл мунтакил мешуд, то замоне, ки ин роҳро тавассути булдозерҳо васеъ намуданд ва он санг аз байн бардошта шуд. Ривоят мекунанд, ки пеш аз ба дур андохтани ин санг аз васати роҳ сокини дехи Шамтич ба исми Ҳолмуҳаммад бузеро дар назди ин санг қурбон мекунад ва баъди кироъати сурас аз Қуръон булдозер ин сангро аз ҷояш ба варта партоб менамояд.

Академик А.Мухторов дар ёддошти сафари худ аз Яғноб пиromуни ҳамчунин сангҳои сарироҳӣ зикре кардааст: “...ҳамроҳи мо ба назди як санги лаби ҷар нишастан. Ман гумон кардам, ки ин шаҳс меҳоҳад каме аз тамошои манзараи табиъаг, аз насими дарёи Сафедоб лаззат барад. Аммо маълум шуд, ки он санге, ки дар сари роҳи мо меҳобид, “мазор” будааст ва ҳамроҳи мо ба он арзи эҳтиром бачо меовардааст”.<sup>246</sup>

Дар рустои Ошобаи ноҳияи Ашт мазорест бо номи “Бобочинор”. Ин мазор дар макони файзосор ва дилрабои ин деха ҷойгузин аст ва пиromunaшро дараҳтони бузурги чинор ихота кардаанд. “Аз рӯи ривоят гӯё аз Макатулло авлиёе ба ин ҷо омада, аз дasti коғирҳо пинҳон шудааст. Аммо коғирҳо ба ин паногоҳ ҳам омадаанд... ночор аз Ҳудо илтиҷо кардааст, ки ҳамин санги қалонро ба ду ҷудо кунад, то ки вай ба зери он пинҳон шавад. Ҳудо раҳму шафқат карда, илтимоси авлиёро ба ҷо овардааст”.<sup>247</sup>

Этнограф Майский ин нуқтаи назар дорад, ки мазори дар дехи Наматгут буда (дар Бадахшон) то замони аз ислом пайравӣ намудани саканаи он, ҷои таҷаммуъи оташпарастон будааст ва бо номи Сиёҳпӯш маъруф гаштааст ва сангҳои мавҷудбуда дар он ҷо марҷаъи парастиши онон қарор мегирифтааст ва баъди қабули мазҳаби исмоъилий рӯҳонион барои хифзи суннатҳои парастиши ин макон ривоёти қадамгоҳи Алиро роҷеъ ба ин мавзеъ дар таҳайюли хеш ва дигарон парваридаанд.<sup>248</sup>

Эҳтиром ба санг дар номгузории аҳолии кишвар низ таъсири

<sup>246</sup> Мухторов А. Сирри мазорҳо, с.16.

<sup>247</sup> Абдулазизов С. Ҳақиқат дар бораи мазорҳо, с.10-11.

<sup>248</sup> Сафаров А. Ҳақиқат дар бораи ҷойҳои “муқаддас”-и Тоҷикистон, с.22.

амиқ гузаштааст. Гоҳе мардум ба поси сангҳои муқаддас ва ё ба хотири ин, ки фарзандашон сангинҷон бошад, номҳое чун Сангиной, Сангинбой, Сангак, Тошбой ва ғайра мегузоранд.

Ҳамин тавр, шаъоир ва суннати парастиши сангҳо ва ё шаҳобсангҳо на танҳо дар ақоиди мазҳабии мардумони Осиёи Марказӣ, аз ҷумла тоҷикон, ҷой дошт, инчунин дар андеша ва афкори мазҳабии арабҳо ва дигар мардумон низ роич буд, ки шаҳобсанги Каъба далели мувассаки он аст. Пас аз зери панҷаи ислом рафтани Осиёи Марказӣ ва русуҳи дини ислом дар ин ҷо ин боварҳо чун бо ҳам ихтилоф надоштанд, омезиш пайдо карданд, дастгири якдигар шуданд ва тавонистанд дар масири таърих мондагор бошанд.

## МАЗОРФОРҲО

Аз горҳо низ башар ба масобаи ҷои муқаддас тақдис ба амал оварда ва роҷеъ ба горҳои ин ва ё он мавзеъ миёни мардум ривоёти гуногун иштиҳор ёфтааст.

Инсони ибтидой баъди ин, ки эҳсоси хатар аз душман кард ва ё усули ҳифозатро аз сардию гармӣ дар шуъури ҳуд парварид, ба горҳо, ки дар асари ҳодисоги табиъат арзи ҳастӣ карда буданд, паноҳ бурд. Биноъан горҳо аввалин макони зисти дастаҷамъии инсонҳои ибтидой буданд. Инсони асри санг (150 ҳазор то 4 ҳазор сол пеш аз милод) ва асри биринҷ (аз 4 ҳазор сол то 2.5 ҳазор соли қабл аз милод) дар горҳо, ки ағлаб дар назди дарёҳо ва ё ҷашмасорон мавҷуд буданд, зиндагӣ мекард ва ин горҳо буданд, ки ибтидо муҷиби аз ҳаводиси рӯзгорон зинда мондани башар гардиданд.

Хини ҳафриётҳои анҷомёфта дар горҳои мавҷуд дар Тоҷикистон ва дигар манотики Осиёи Миёнаю Қафқоз бостоншиносон устухонҳои инсонҳои ибтидой, макони маъданҳои муҳталиф ва инчунин дигар мадракҳоеро дастраст намудаанд, ки муайиди рӯзгорони дар гор сипарӣ намудаи башар будааст. Вазъи ҷавъии ин горҳо, ки низ таҳқиқ гардидааст, барои зиндагӣ мусоид будани онҳоро тасбит намуда ва ин ҳақиқати мубарҳане будааст, ки ҷаро инсони ибтидой дар ваҳлаи нахуст ба горҳо паноҳ бурд.

Ононе, ки бештар нирӯманд буданд, дар раъси гурӯҳе аз инсонҳои ибтидой қарор гирифта, онҳоро аз ҳуҷуми ҳайвоноти ваҳши ҳифз намуда ва дар тағзияи онон талош ба ҳарҷ медоданд ва ин боис мегашт, ки дар горҳо пешвои ин ва ё он даста интихоб гарданд. Ин нирӯмандӣ ибтидо мӯчиби арзи вучуд намудани табакот миёни башари ибтидой гардид. Чун ин пешвоён ба иллати беморӣ ва ё дигар ҳаводиси маргзо аз миён мерафтанд, часади онҳоро дар дохили ин гор ва дар ҷое, ки ин пешво “раёсат” мекард, дафн мекарданд ва ба ин мадған ибтидо ононе, ки ин пешворо мешинохтанд, эҳтируму арҷ мегузоштанд ва оҳиста-оҳиста бо гузашти замон пиromуни ин пешво ривоёт иштихор мейфут ва ҷанд насли байдии горҳо ин мадғанро ба ҳайси ҷои муқаддас парастиш менамуданд.

Ин парастиши инсони ибтидой замоне, ки унсурҳои тамаддун дар зиндагияш бештар русух карданд ва фазои гор дигар барояш созгор наёмад, ҳамроҳи ў аз горҳо бадар омад. Бо берун рафтанд аз горҳо парастиши ҷойҳои муқаддас бо шева ва усули дигаре аз ҷониби башар анҷом мейфт ва ин маносикро аз насл ба насл интиқол медод. Дар зехни башари бошуъур горҳо, чун пиromunaшон ривоёти бофтаю соҳта зиёд буданд, чун макони мармузе ҷилва мекарданд.

Дар маъхазҳои чинӣ Уструшан бо номи Цао ё худ Судуй-шаша ёд шудааст ва дар наздикиҳои Уструшан Йе-ча ном шахре низ буда аст, ки он гори сарбастае дошта ва ба ин гор соле ду бор курбонӣ медодаанд.<sup>249</sup>

Дар яке аз рустоҳо бо номи Айкирин, ки дар вилояти Намангони Узбакистон, аст дар наздикии яке аз теппаҳои начандон баланд тарқише ба андозаи бар хеле танг ва ба умк хеле амиқ мавҷуд аст. Агар ду ҷизе, ки дар натиҷаи ба ҳам ҳурдан садо бароранд, дар назди ин тарқиши ба ҳам занем, садо мукаррар инъикос мейбад. Ва ин сифати гор ибтидо сабаб гардида, ки мардум аз нирӯи фавқульъодда муставфӣ будани гор имон дошта, ба ин гор эътиқод коил бошанд.

Дар шимоли Тоҷикистон дар деҳаҳои Дарғ ва мавзеъи Искандарқӯлу Махшевади ноҳияи Айнӣ ва ноҳияи Исфара горҳо мавҷуданд, ки хеле бузурганд. Ин горҳо ба худ ном

<sup>249</sup> Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон. -Ч.I. -Душанбе, 1983, с.385.

гирифтаанд. Фори назди дехаи Чоркуҳи ноҳияи Исфара бо номи “Хӯчаи Fop” ёд мешавад. “Ин ёдгорӣ ба охири палеолити боло таъаллук дорад; эҳтимол меравад, ки одамон дар ин чо 15–12 ҳазор сол пеш аз милод, яъне дар аҳди кунуни геологӣ зиндагӣ кардаанд. Табақаи маскунии ин чо маҳфуз намондааст, олатҳои аз сангӣ ҷаҳмоқ соҳташударо сел рӯфта бурдааст. Вале ин ёдгорӣ аз ҷиҳати фаровонии анвоъи олоти ҷаҳмоқсанг, ки бо шакл ва соҳту пардоҳти худ аз олоти бошишгоҳи Самарқанд фарқ мекунад, ҷолиби дикқат аст”.<sup>250</sup>

Фори дехаи Махшевади ноҳияи Айнӣ бо номи “Хочаи Fop” ва мавзеъи Искандарқӯл бо номи “Ҳаволи Муката” миёни мардум иштиҳор ёфта ва Абдураҳмони Мустаҷир зикри фори “Ҳаволи Муката” ва “Хочаи Fop”-ро дар асари хеш кардааст: “Ҳамин тариқа микдори ҷаҳоряқ санғроҳ рафта [дар мавзеъи Искандарқӯл] ба ҷое расидем, ки дар ёнаи кӯҳ горе ҳаст, ки “Ҳаволи Муката” мегӯянд”;<sup>251</sup> “Қишлоқи Махшевад дар соярӯй ва айлоқаш дар Такоби Ҳоча Исҳоқи Валӣ, ки “Хочаи Fop” мегӯянд, дар соярӯй мебошад”.<sup>252</sup>

Форҳои дехаи Дарғи ноҳияи Айнӣ бо номҳои: фори “Ҳаволи Офтобру”, фори “Ҳаволи Сояру”, фори “Искидарғ” ва фори “Сари Бароз” ёд мешаванд, ки миёни мардум маълуму машҳуранд. Дар замонҳои гузашта ва ҳоли ҳозир аз ин горҳо мардуми дехаи Дарғ ба гунаи муҳталиф истифода ба амал меовардаанд. Масалан, фори “Ҳаволи Офтобру” дар қадим чун бошишгоҳи мардум истифода мешуда, ки дар он ҷанд ҳонавор зиндагӣ мекардааст ва имрӯзҳо низ аз ин фор ба ҳайси макони муваққатии буду боши мардуме, ки тобистон ҳамроҳи чорвои худ ба кӯҳ мераванд, истифода мешавад. Форҳои “Ҳаволи сояру” ва “Искидарғ” дар замони Шӯравӣ ва ҳоли ҳозир чун макони ҳифзи ҳӯроки чорво дар айёми зимистон истифода мешаванд. Ривоят мекунанд, ки фори “Сари Бароз” низ дар қадим макони буду боши мардум будааст, вале бо гузашти замон ба қабристон мубаддал гаштааст ва то замонҳои наздик фавтидагонро дар ин фор дағн мекардаанд.

Дар мавзеъе бо номи “Сухта” дар дехаи Ревади ноҳияи Айнӣ

<sup>250</sup> Ғафуров Б.Ф. Тоҷикон. -Ч.I. -Душанбе, с.17-18.

<sup>251</sup> Абдураҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандарқӯл, с.126.

<sup>252</sup> Ҳамон ҷо, с.158-159.

горе мавчуд аст, ки онро саканаи ин дех бо номи мазори Ҳоча Орифи Моҳи Тобон ёд мекунанд. Ин мазор ҳоли ҳозир ба макони зиёрат ва қадосати мардум мубаддал гаштааст. Самти вуруд ба гор аз ҷониби ғарб қарор дорад. Тибқи ривоят Ҳоча Орифи Моҳи Тобон, ки аз орифонаи машхури замони хеш будааст, дар ин гор чилланишинӣ мекарда ва дар ин ҷо байд аз вафот мағдан гузидаст.

Горҳоро дар замони ба зери нигини ислом рафтани манотики Осиёи Марказӣ ашхоси бонуфузе, ки аз ҷониби касе ва ё гуруҳе ба далели андешаву афкори мазҳабӣ таъқиб мегаштанд, маъмани хеш қарор медоданд. Фори дар кӯҳҳои Фони дехаи Махшевади ноҳияи Айнӣ буда, ки зикрашро бо номи “Ҳочаи Ғор” дар фавқ намудем, аз ин шумор аст. Олимон соли 1930 аз ин гор шикастапораҳои зуруфи сафолии асрҳои III–IV солшумории масеҳиро ҳафр карданд. Бостоншиносон ба ин хулоса омаданд, ки қабл аз тасаллути ислом мантакаро ин гор макони зисти башар будааст.<sup>253</sup>

Хулоса, тибқи ҳафриёти бостоншиносон он ҷое, ки гор мавчуд буд, дар он ҷо осори ҳаёт бештар ба назар мерасад ва мукнату ободӣ нахуст пиромуни ин горҳо шурӯъ гардидааст. Инсон бори аввал заминҳои назди гор бударо кишт карда, кӯҳдоманҳои назди горро ба ҳайси аввалин ҷароғоҳи хеш қарор дода ва гор ин нахустин ватан ва манзили инсони ибтидой будааст ва бо ин, ки ҳаёту мамоти инсони ибтидой бо горҳо робитаи ногусастани доштааст, бинобар он аз ин горҳо тақдис ба амал омада, дар ривоёти устураи ин ва ё он мардум горҳо макоми шомихеро қасб кардаанд.

Ағлаби горҳои дар шимоли Тоҷикистон буда имрӯз бо номҳои исломӣ ёд мешаванд ба ин далел, ки ҳамчуноне ки дар фавқ ёд кардем, ин горҳо баъдан макони риёзати сӯфиён ва маъмани ашхоси бонуфузи дини ислом, ки мавриди таъқиб буданд, қарор гирифтанд ва номҳои тоисломии ин горҳо фаромӯш гашт ва ҳамакнун ба номи ононе ёд мешавад, ки замоне он ҷо рӯзгори хешро сипарӣ намудаанд.

<sup>253</sup> Сафаров А. Ҳақиқат дар бораи ҷойҳои “муқаддас”-и Тоҷикистон, с. 15

## МАЗОРИ ЛУХТАК

Дар манотиқи мухталифи Тоҷикистон мазорҳое низ ба назар мерасанд, ки миёни мардум бо номҳои: мазори лӯхтак, луфтак, арусак, зоча ёд мешаванд. Лӯхтак ва ё арусак ин рамзе аз тифлию наврасист ва бояд гуфт, ки ин мазорҳо асосан ба қудакон иргибот доранд.

Ҳини ҳафриётҳои бостоншиносӣ пайдо намудани арусакҳои гилий, сангӣ, устухонӣ, биринҷӣ ва тиллӣ дар Тоҷикистон амри муқаррарист. Дар ҳаробаҳои Панҷакенти қадим, Бупчиқати Шаҳристон ва қабристонҳои Қаробулоку Чоркӯҳ тезодди зиёде аз лӯхтакҳо дастраси бостоншиносон гардидааст.

Дар каронаи шаҳри Ҳуҷанд, дар қисмати ҷанубии он мазоре мавҷуд аст, ки ҳанӯз ҳам ба он зиёратиён лӯхтак мегузоранд. Дар гузашта суннаги мардуми ин манотик ин будааст, ки ҳар дӯшиза бояд дорои лӯхтаки хеш мебуд ва ҳангоми ба шавҳар баромадан лӯхтакро якҷо бо ҷиҳози арусӣ ба ҳонаи шавҳари худ мебурд. Миёни ин мардум боваре вучуд дошт, ки зани белӯхтак сиҳнату саломат фарзанд таваллуд наҳоҳад кард.

Дар манзили нави арус лӯхтак дар завоёе аз ҳона гузонта мешуд ва гуиё ин лӯхтак арусу домодро аз ҳар ғуна нируе, ки маншаъи шарр буд, эмин нигаҳ медошт. Дар садаҳои гузашта мардум ба хотири ҳифозати арусу домод аз чин дар гушае аз раҳти хобашон лӯхтакеро пинҳонӣ медӯхтанд. Дар ин суннат намунае аз парастиши арусакро мебинем, ки чун олиҳаи зан ва химояткунандай навзоди ӯ таҷассум ёфтааст.

Дар рустоҳои болооби Зарафшон ва дигар манотиқи қуҳистонӣ бар фарози мадғани дуҳтар ва писари ҷавонмарг, ки фарзанд надидаанд, лӯхтакеро дар тасвири дуҳтар ва ё писар дар ҷуб насб карда, мегузоштанд. Бисёри лӯхтакҳоро болои аспи ҷубин нишонда, ба дасташон тозиёнае медоданд.

Зиёратиёни асосии мазорҳои лӯхтак ин занони бефарзанд мебошанд, ки бо арусак гузоштан ба он мазор аз боргоҳи он фарзанд металабидаанд.

## БОБИ III МАНОСИК ВА МАРОСИМИ ЗИЁРАТИ МАЗОРХО

### ЗИЁРАТИ МАЗОРОТ

Пойбандй ба одобу русуми бостонӣ ва маносики мазҳабӣ аз вижагиҳои ҳаёти маънавии ҳар миллатест, ки дар масири таърих мондагор будааст. Ин одобу русум ва маносик дар замон ва макони хоссе гоҳу гузоре дар фарозу нишеби таърих дастгираш будаанд ва миллатҳо дар сояи хифзи ин суннатҳо тавонистаанд ҳуввияти фарҳангӣ ва асолати қавмию таърихиашонро аз таҳочуми фарҳангҳои бегона то ҳудуде масун бидоранд. Мусалламан, яке аз мазоҳир ва нишонаҳои суннатгарӣ ҳифзи ақоиди обову аҷод ва эҳтиром ба маносики мазҳабист. Маносики мазҳабӣ бештар дар анҷоми суннатҳои ҳулоса мешавад, ки инсон ҳини зиёрати амокини муқаддас – мазорҳо анҷом медиҳад.

Дар хилоли осори таъриҳӣ, фарҳангӣ, адабӣ ва мазҳабӣ дар адвори мухталиф муъаллифин талош варзидаанд, ки шеваҳои зиёрати амокини муқаддасро дар робитаи танготанг бо мазҳабҳои роиҷбуда дар ислом зикр намоянд. Аз ҷумла Аҳмад ибни Махмуд Муллозодаи Бухорӣ дар таснифаш “Таърихи Муллозода дар зикри мазороти Бухоро” мефармояд: “Аз ҷумлаи одоби зиёрат он аст, ки истода зиёрат кунанд ва бар гур нанишинаанд ва бар гӯристон намоз накунанд ва даст бар гур намонанд ва гурро бӯса надиҳанд, ки аз одати насорост”<sup>254</sup> ва низ дар замина Абиҳафс Начмуддин Умар ибни Мухаммад ал-Насафӣ фатво медиҳад: “Ва аз ҷумлаи одоби зиёрат он аст, ки истода зиёрат кунад ва бар гур нанишинаанд ва бар гӯристон намоз накунад ва даст бар гур намонад ва гурро бӯса надиҳад, ки аз одати насорост: Ва фӣ ривояти-л-қуняти ло юърафу вазъу-л-яди ала-л-мақобири суннатан ва ло мустаҳаббин ва ло наро фихӣ баъсан ҳоказо ваҷадноҳу мин ғайри золик. Ва яқулуна иннаҳу одату аҳли-л-китоби ва казолика тақбили-л-мусҳafi. Ва фӣ Иҳёй-лулуми “ал-

<sup>254</sup> Аҳмад ибни Махмуд Муллозодаи Бухорӣ. Таърихи Муллозода дар зикри мазороти Бухоро, с.12-13.

мустаҳабу фи зиёрати-л-қубури ан яқифа мустадбира-л-қиблати ва ло ямассуҳу. Фа инна золика ин одати-н-насоро”.<sup>255</sup> Рузи зиёрат низ барои зойирин мушаххас гардида ва дар ин рӯз садақа додан яке аз вижагиҳои зиёрат будааст: “...зиёрат рӯзи панҷшанбе ё одина карда шавад ва дар хабар аст, ки садақа, ки аз баҳри гузаштагон диханд ва дӯёе, ки аз баҳри эшон кунанд, чун дар ин рӯз бувад, ба эшон зудтар бирасад, чун зиёраткунанда аз хона берун ояд, гӯяд: Ло илоҳа илла-л-Лоҳу вахдаҳу ло шариқа лаҳу лаҳу-л-мулку ва лаҳу-л-ҳамду юҳӣ ва юмиту ва ҳува ҳайон ло ямути биядиги-л-ҳайр ва ҳува ало қулли шайъин қадир. Ҳува-л-аввалу ва-л-охиру ва-з-зоҳиру ва-л-ботин. Ва ҳува би қулли шайъин алим”.<sup>256</sup>

Зойирин ҳамеша ҳини зиёрат аз амокини муқаддас ба мазори паёмбарон ва ё ба мазори мӯйи паёмбари ислом авлавият қоил мешаванд ва ин шеваро ҳатто дар шумори одоби зиёрат шомил кардаанд: “ва аз ҷумлаи одоби зиёрат он аст, ки дар ҳар гӯристоне, ки дар вай турбати пайғамбаре бошад, ибтидо зиёрат аз он ҷо кунад ва агар мӯйи мубораки пайғамбар, саллалоҳи алайҳи ва саллам, бошад, ибтидо аз он кунад... баъд аз салом тақбири бисёр гӯяд чун савоби тақбир ба гузаштагон зудтар расад, ки савоби зикрҳо ва дӯъоҳои дигар чун ба турбати бузург расад мӯйи мубораки Расул дар он ҷост дар мувоҷех ба таъзими ғамом истад ва гӯяд: Ас-салому алайкум ва раҳмату-л-Лоҳи ва баракотуҳу. Аллоҳума салли ало қабри Муҳаммадин фи-л-қубури ва салли ало шаъри Муҳаммадин фи-ш-шуъури... Он гоҳ сураи “Фотиҳа” бихонад ва “Ояти-л-курсӣ” ва охири сураи “Ҳашпир” ва “таборака-л-ази бияду-л-мулк” бихонад, дар хабар аст, ки ба ҳондани сураи “Таборак” азоби гӯро з-он касе, ки ба нияти у ҳондааст ва бархезад, бихонад ва сураи ихлос ёздаҳ бор ва мӯъавизатайн бихонад ва сураи фотиҳа бихонад ва савоби ҳондаҳоро ба гузаштагон ва ба ҳама амвоти аҳли ислом бибаҳшад ва баъд аз он даст бар ораду гӯяд: Аллоҳума тақаббал мин[ни] тилювата ҳозиҳи-с-сурати ва қироата ҳозиҳи-л-оёти мин китобика-л-карими ва-ҷъал савобаҳо ли фулонин ва ило ҳозиҳи-л-мақбарати мина-л-муъминина ва-л-муъминоти ва-л-муслимина ва-л-муслимоти ва-дхил алайҳиму-равҳа ва-р-роҳат... ва-н-нурат ва-

<sup>255</sup> Абихафс Начмуддин Умар ибни Муҳаммадан-Насғӣ. Китобу-л-Қандфи таъриху-л-Самарқанд, с.38.

<sup>256</sup> Ҳамон ҷо , с.38.

р-раҳмата ва-л-бушро ва-л-каромата. Ва изо сора ҳолӣ мисла ҳолиҳим ағфир лӣ ва-рҳамнӣ ва таҷоваз аннӣ ва-хтим лӣ би ҳайри хотиматин ё арҳама-р-роҳимин”.<sup>257</sup>

Ба андозаи тавони зойирин садака мушаххас гардида ва зиёратӣ низ бояд дӯёро, ки ба ҳангоми вуруд ба амокини муқаддас қироат меқунанд, зикр кунад: “ва дар роҳи зиёраг ба нияти он мазор садака дихад, бад-он қадр, ки тавонад ва чун дар мақбара ҳоҳад, ки дарояд, гӯяд: Ал-лоҳумма иннӣ асъалука ҳайран ва аъзу мин шиддати. Рабби адҳилнӣ мин ладунка султонан насиро. Бисми-л-Лоҳи даҳално ва ала-л-Лоҳи тавakkalno”.<sup>258</sup>

Дар Осиёи Марказӣ анҷоми маносики ҳачҷ ба Маккаю Мадина бо дарназардошти мушкилоти иқтисодӣ ва мӯъзилоти роҳ ҷаибаи дастаҷамӣ надошт, биноъян тавофи амокини муқаддаси билоди Араб на ба ҳар мусалмон дар тӯли зиндагияш муюссар мегардид. Ин фарзро ағлаб муслимин бо зиёрати оромгоҳҳои бузургони гирду бари ҳеш бароварда месоҳтанд. Ҳамчуноне ки дар ин пажӯҳиш гуфта омад, дар Осиёи Марказӣ ва аз он ҷумла дар шимоли Тоҷикистон аз шумори қадамҷои ва ё мазори файзи осори пешвоёни шарияту тарикату маърифату ҳақиқат зиёд будааст. Бино бар ип ба умеди таҳаққуқи иродатҳову ихлосҳо ба муслимин фатвое аз ҷониби саршиностарин рӯҳониён, ки қарори зайл аст, дода мешуд: “...баъзе аз аҳли қашф ва аён фармудаанд, ки ҳар кӣ ба нияти зиёрати азизе ва бузурге ба турбате расад ва эътиқоди ў он бошад, ки он бузург он ҷо мадфун аст ва воқеъ ҷунон набуд, файз ва мадади он бузург бад-ӯ расандад аст, бенуқсон бар сабили камол, ҷаро ки дар олами арвоҳ қурбу буъд яксон аст... Пас ҳар мазоре, ки шӯҳрат ба номи бузург ёфтааст, агарҷӣ воқеъ ҷунон набуд, воҷиб ва лозим аст, ки зиёраткунанда мӯъazzам ва мукаррам дорад, то аз баракоти рӯҳонияти он азиз баҳравар гардад”.<sup>259</sup> Ағзун бар ин ҳатто аз ҷониби шайхони бузург ҳамчунин фатвое низ судур мегардид, ки мукарраран тавоғ намудани мазороти машҳур барои зойирин муводили анҷоми маносики ҳачҷ дар Маккаю Мадина будааст. Дар ин иртибот муаллифи “Қандия”

<sup>257</sup> Абихафс Начмуддин Умар ибни Мухаммад ан-Насғӣ. Китобу-л-Қандғи таъриху-л-Самарқанд, с.39-41.

<sup>258</sup> Ҳамон ҷо, с.38.

<sup>259</sup> Аҳмад ибни Махмуд Муллозодаи Бухорӣ. Таърихи Муллозода дар зикри мазороти Бухоро, с.16-17.

менависад: “Ва дигар он, ки агар касе дар рӯзи иди қурбон ҳафт нубат гирди равзай ишон [Амир Сайд Абдӣ дар Самарқанд] гардад, баробари як ҳаччи пиёда савоб менависанд”<sup>260</sup>. Ва ҳамин муаллиф меафзояд: “Ҳар кӣ мазори файзи осори Ҳазрати Ҳоча Абдӣ Дарунро тавоф намояд, савоби ҳафтод ҳачро дар номаи аъмоли ў нависанд”<sup>261</sup>.

Пажуҳишҳои анҷомёфта дар заминаи зиёрати амокини муқаддас мубайини ин матлаб аст, ки дар ваҳлаи нахусти густариши ислом суннати зиёрати мақобири гузаштагон ба далели шабоҳат доштан бо бутпарастӣ ва ойинҳои дини насронӣ аз ҷониби паёмбари ислом Муҳаммад (с) манъ гардид. Қуръон парастиши Ҳудои ягонаро тақозо мекард ва муқобил ба ҳар гуна парастиши, аз он ҷумла парастиши зиёратгоҳҳо буд, vale бо дарназардошти устувор гардидани сутунҳои истиқомати дини ислом ин амр аз ҷониби паёмбар вопас гирифта шуд ва дар аҳодиси набавӣ зиёрати гуристонҳо тайид гардида: “Аз Бурайда (р) ривоят аст, ки Расули Ҳудо (с) фармуд: Шуморо аз зиёрати қабрҳо нахӣ карда будам, аз ин ба баъд онҳоро зиёрат кунед”<sup>262</sup>. Изофатан, нақли қавл аз паёмбар шудааст, ки шевай' анҷоми русуми зиёрати мақобирро низ дастур додааст: “Аз Бурайда ривоят шуда, ки паёмбар (с) онҳоро таълим медод, ки чун ба гуристон раванд, бигӯянд: Ассалому алайкум. Салом бар шумо бод, аҳли ин манзил аз мӯъминон ва мусалмонон ва агар Ҳудо бихоҳад, ба шумо мепайвандем. Аз Ҳудованд барои худ ва шумо оғият металабам”<sup>263</sup>; “Аз Абӯмарсади Канноз ибни Ҳусайн ривоят аст, ки гуфт: аз Расули Ҳудо (с) шунидам, ки мефармуд: ба си қабрҳо намоз нагузоред ва бар онҳо нанишинед”<sup>264</sup>. “Аз Абуҳурайра (р) ривоят аст, ки Расули Ҳудо (с) фармуд: Агар яке аз шумо болои як пораи оташ биншинаид ва ҷомаашро сӯзонида ва ба пустаҷӯ бирасад, барояш беҳтар аз он аст, ки болои қабре бинишинаид”<sup>265</sup>.

<sup>260</sup> Қандия. Таълифи Муҳаммад ибни Абдулҷалили Самарқандӣ. Ба қӯшиши Эрачи Афшор. -Техрон, 1367, с.49.

<sup>261</sup> Ҳамон ҷо, с.83.

<sup>262</sup> Абизакариё Ҷӯё ибни Шарафи Наввавӣ. Боги накӯкорон, с.128.

<sup>263</sup> Абизакариё Ҷӯё ибни Шарафи Наввавӣ, с.128.

<sup>264</sup> Ҳамон ҷо, с.340.

<sup>265</sup> Ҳамон ҷо, с.341.

Дар маърифати “ба сўйи кабрҳо намоз нағузоред” ин нуктаро метавон зикр кард, ки мұмминин тибки дастури дипи ислом таңҳо ба сўйи Каъба, ки хонаи Ҳудост, метавонаңд намоз гузораңд ва нахӣ карданни намоз гузоридан ба сўйи кабрҳо таңҳо ба ин далел аст. Вале дар имгидоди таърихи ин ҳадиси пәёмбар гоҳу гузоре нақз гардида. Ибни Арабшоҳ менависад, ки: “Баъд аз вафот турбати Темур назди мардум онҷунон эътиборе қасб кард, ки дар ҷилави ў намоз мегузориданд ва назр медоданд. Ба далели ин эътибор буд, ки ҳатто амирои, ки аз назди ин марқад мегузаштанд, ба расми таъзим ба ин турбат сар фуруд меовардаңд ва ҳатто иддае аз асп пиёда мегаштанд”.<sup>266</sup> Вале В.В.Бартольд ба ин назари Ибни Арабшоҳ шакк дорад: “Мушкил аст гуфт, ки ос ин нишонан эктиром ҳамеша марбут ба марқади Темур буд. Ҳанӯз пеш аз ин ҳамчунин эктиромро ба оромгоҳи Насируллинин Басир, ки тақрибан дар ҳамон мавзъе қарор дошт, иброз месоштанд. Бино ба гуфтаи тазкиранависи шайх, шайхулисломи самарқандӣ Абдулмалик ва дигар уламову мардуми мутадайин аз назди мазор [-и Насируддинин Басир] ҳамеша пиёда мегузаштанд ва ҳатто кафши худро аз пой ба дар мекардаңд”.<sup>267</sup>

Академик А.А. Семёнов, ки мазҳаби исмоилияро пажӯҳиш карда ва дар робита таснифоти зисде дорад, менависад: “Шахсоне, ки мазҳаби исмоилияро пайравӣ мекунанд, зиёрати мазорҳо, сангҳои мӯқаддас... барояшон бегона мебошад”.<sup>268</sup> Вале бояд мутазаккир шуд, ки мардумони Помир, ки пайрави мазҳаби исмоилий ҳастанд, мазорҳо ва сангҳои мӯқаддаси хешро парастиш мекунанд. Дар ин робита М.С.Андреев менингорад: “...вокъсан шабехи инро барои ман пиromуни дехи Тем (Шутнон) қисса намуданд, ки як занӣ бефарзанд [барои фарзанд ёфтани] тавофи мазор, дурустарааш қадамчои Имом Зайнулобидинро, ки дар ин дех мавҷуд будааст, кардааст”.<sup>269</sup>

<sup>266</sup> Бартольд В.В. О погребении Тимура. // Записки восточного отделения императорского русского археологического общества, Том XXIII, выпуск I-II, Петроград, 1915, с.23.

<sup>267</sup> Бартольд В.В. О погребении Тимура. // Записки восточного отделения императорского русского археологического общества, Том XXIII, выпуск I-II, Петроград, 1915, с.24.

<sup>268</sup> Семёнов А.А. К логике памирского исмаилизма. -Тошкент, 1926, с.9.

<sup>269</sup> Андреев М.С. Таджики долины Хуф. с.86.

Муҳаммад (с), ки дар салади дур андохтани парадиши макобири наёмбарон бархоста буд, аз ин низ дар ҳарос буд, ки худо наҳоста байд аз вафоташ кабри ў низ мавриди парадиши карор гирад ва ин буд, ки аз Муҳаммад накли қавл шудааст: "...аз Абуҳурайра (р) ривоят аст, ки Расули Ҳудо фармуд: Кабри маро ил (тавоғгоҳ) нағардонед ва бар ман дурул фиристед, зеро ҳар чое, ки бошед, дуруди шумо бар ман месрасад".<sup>270</sup> Ло тачъалу кабри ъидан: яъне, зиёрати кабри маро ил масозед аз ҷониби муғассирин ин тавр тафсир гашта: "кабри маро мазҳари ил масозед" ва маъни он нахӣ аз иҷтимоъ барои зиёрати он ҳазрат (с), мисле ки мардумро дар ил иҷтимоъ менамоян. Зеро ил рӯзест, ки дар он лаҳв ва тазиин кардан ҷониз буда ва дар он барои изҳори фароҳат ва шодӣ мебароянд, ки ахли китоб ин корро ба рафтани ба зиёрати қабрҳон наёмбаронашон анҷом месданд, то ин ки Ҳудованд бар дилхояшон пардан гафлатро никонд. Чунки онҳо равишни буттарастонро дар зиёрат кардани шайтонашон пайравӣ намуда, қабрҳон наёмбаронашонро масҷид соҳта, ба сӯи он намоз гузоридаанд, аз ин рӯ он ҳазрат (с) фармуд: Аллоҳума ло тачъал қабри васанан юъбаду. Яъне Парвардигоро, қабри маро буте магардон, ки мавриди парадиши карор гирад".<sup>271</sup>

Дар ҳама адвор мадғани силсилаи табакоти муқаддаси исломӣ: сайдон, ҳочагон, эшонҳо, тӯраҳо, намоянлагони илму адаб ва инчунин давлатмардони саршинос марҷаъи қадосат карор гирифтааст. Ҳамчуноне ки дар фавқ таҷаккур ёфт, аксари мазорҳо ба исми сӯфиёни силсилоти мухталиф, ба виже силсилаи нақшбандӣ, қодирӣ ва қаландарӣ, ки марбути мазоҳиби мавҷудбула дар Осиён Миён – ҳанафӣ ва ҳанбалӣ буданд, иргибот дорад. Биноъан исломи суннӣ рошиди Осиён Миён бо силсилоти маҷбури сӯфия мушкӣ ё надоши.

Ағлаби мазорот рисолати "табобатӣ" низ доштаанд, ки ин рисолат аз аҳл ба аҳл тавассути иродатманон ва ихлоҳманон мунтақил гардидааст. Дар ин замине мазорот ба табобати бемориҳон алоҳида мушахҳас гардидаанд. Масалан, бавзӯ мазорот барои табобати бемории ҷунуний, дигаре барои табобати сиёҳсурфа, сеннуӣ барои табобати бефарӯшиӣ, ҷаҳорумӣ барои

<sup>270</sup> Абизакариё Яхҳе ибни Шарафи Наввавӣ. Боги нақӯкорон, с.261

<sup>271</sup> Абизакариё Яхҳе ибни Шарафи Наввавӣ, с.261.

рафъи сардардӣ, панчумӣ барои табобати лакнати забони кӯдакон ва гайра ихтисос дода шудаанд. Дар шумори мисолҳои дар ин рисола омада роҷеъ ба ин мавзӯй ба мисолҳои зер иқтифо мискунис. Беморони мубталон маризии зардиарвии дар Ҳучанд ба мазори Озҳ ва дар Истаравшан ба мазори Морон барои шифоёбӣ муроҷиъат мекунанд. Дар Бухоро оромгоҳи бузургтарин фақеҳ ва симони барҷастаи шариъат ва тариқати исломӣ Муҳаммад Ғазолӣ мавҷуд аст. Зиёраткунандагон барои рафъи сарлардӣ ба ин ҷо меоянд. Беморон ҷандӣ лаҳзае дар болои ҷубе, ки дар доманаи пон оромгоҳ қарор дорад, дароз мекашанд ва байдан ба қисмате, ки сар қарор дорад, ҳарбузас мегузоштанд. Ин ҳарбузаро пас аз адой маносик пора қарда, ба муллобачагони мадрасан ин мазор таксим мекарданд. Ин суннат чун исори назр низ маҳсуб мегашт. Мазори дигарни Бухоро, ки гӯё лакнати забони кӯдаконро рафъ мекарда бошад, бо номи мазори Ҳавзи Лесак иштиҳор ёфтааст. Ба ин мазор кӯдаконе, ки лакнати забони доранд ва ё дер ба ҳарф задан шурӯй мекунанд ва ё кӯдаконро, ки тоза ба мактаб мсрavanl, ба зиёрат мекоранд. Яке барои рафъи лакнати забонӣ, лигарс ҳарф задан оғоз қардан ва севумӣ барои дар мактаб зуд савол баровардан аз боргоҳи ин мазор истиъонат талаб мекардааст.

Дар Бухоро зиёратиёни оромгоҳи Исмоили Сомонӣ барои долҳоҳӣ ба марқади ў месомаданд, зеро миёни мардум ин бонар иштиҳор ёфта буд, ки ин амири боядолати Бухорон садаи Ҳ байд аз марғ низ аз умури давлатдорӣ дур нагаштааст. Қасе, ки ба додгустарии ҳокимони замони хеш эътиmod надошт, ба оромгоҳи ин амир меомад ва аз ў долҳоҳӣ менамуд. Шикофи маҳсусе дар ин оромгоҳ мавҷуд буд, ки додҳоҳон дарҳости ҳудро ба он мсанҷоҳтанд ва низ боваре миёни иродатмандони ин оромгоҳ вучуд дошт, ки Амири Одил бо усулҳои муҳталиф дарҳости онро бароварда ҳоҳад намуд.

Дар ҷавори мазорҳо ё доҳили онҳе ва ё лиғар амокини мӯқаллас мардум аз анҷоми ҳар ҷуна аъъозли номашруъ ҳуддорӣ мекард. Ин буд, ки дар гузашта мусофирион бештар дар ҷавори мазорҳо шабро рӯз мекарданд, зеро роҳзalon на дуздон низ зери асари боварҳос, ки мисъни мардум шӯҳрат дошт, чуръат намекарданд, ки дар ин маконҳо ба мусофириин ҳамлавар шаванд.

Бояд тазаккур дод, ки ин рисолати тарбиявни ҳешро мазорҳо дар тамоми адвор ҳифз кардаанд. Кобили ёловарист, ки рисолати мазорҳо дар зиндагии иҷтимоёни чомеъа дар ҳама адвор ба тарбияи аҳлоқӣ ва маънавии мардум мунтаҳӣ намешавад ва гоҳе вазонифи номашрӯро низ ба дӯш доштаанд. Дар марокити тамалдуни Осиён Марказӣ, ба вижа шаҳрҳос чун Бухоро, Самарқанд, Фарғона, Шош, Кеш, Хучанд, Истаравшан арзи вуҷуди бъъзе мазорҳо ба аҳдофи судҷӯйии ашхоси манфиатҷӯ низ иртибот дорад.

Мазорҳо аз шумори он маконҳос мебошанд, ки дар тӯли садаҳои мугамодӣ дар Шимоли Тоҷикистон муқаддас маҳсуб гаштаанд ва то ба имрӯз ҳеч нируе натавонистааст аз умки андешаи инсон ӯзикод ва боварҳоро ба мазорҳо ва дигар амокини муқаддас ба дур биандозад ва ё дасткам аз он мұътакидоти мазҳабии онҳо қоҳиш ба амал бисварад. Донишмандине, ки дар ҳилоли пажӯҳишҳон ҳеш пиromуни мазорҳо, ӯзикод ва парастиши амокини муқаддас нукоте иброз доштаанд, ба ин назаранд, ки иродат ва ӯзикод ба мазорҳо аз акабмондагии иҷтимоӣ ва бедонишии ақшори вассъи чомеъаи Осиён Марказӣ манишав гирифтааст. Баъид ба назар мсрасал, ки сабабҳои фавк боис гардидаанд, ки мардум рӯйи ниёз ба мазорҳо оварда бошанд. Зеро дар давлатҳои аз нигоҳи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ пешрафтаи чомеъаи исломӣ низ ӯзикод ва иродат ба мазорҳо ҷузви лоинфаки сунану анъаноти мардуми он қишварҳо маҳсуб гаштааст. Биноъаи омилҳои муҳимми дигари ин падила мавҷуданд. ба хотири ошкор соҳтани он бояд ба сарчашмаҳос дубора ручӯй кард, ки инсон аз мазорҳо парастиш ба амал овардааст. Пеш аз ҳама мо бояд аз завоёни суннату анъаноти мардуми ин мантақа ҷӣ дар замони моқабли ислом ва ҷӣ дар аҳди исломӣ ҳини омӯзиши ин масонӣ бадароем ва онро мунсифона баррасӣ намоем. Дар ҳама адвор ба мақоми инсони хирадманд, донишманд ва фарҳехта мардумони ин сарзамин арҷ гузаштанд ва ба шаҳсияти онҳо ба дигъон қадр нигарисгаанд. Ин арҷгузоштанҳо ва қалрдониҳо боис гардид, ки ба шаҳси инсони хиралманду донишманд мардум дар замони зиндагияшон аз даричаи ӯзикодҳо ва боварҳо бинигаранд ва баъди даргузашти онҳо аз ҷовияни парастишҳо ба мақобири онҳо эҳтиром қоил

бошанд. Вале тасаввур мешавад, ки яке аз сабабҳои умдан парадиши мазорот ин бовар ба андешаи мазхабии зиндагардонилари байди миронидан ва эътиқод ба мавҷудияти рӯҳи инсони фавтида мебошад, ки байди аз колбади ў берун рафтани чон ин рӯҳ байни осмону замин давр мегардал ва ба зиндагии мардумони заминӣ гӯё мӯъассир вокеъ мешавад. Ин рӯҳ хосса барои он муқаддас хисобида мешавад, ки гӯё ба вачхе рисолати миёнҷӣ буданро миённи мардумони заминӣ ва Худо ифоменамояд.

Ҳини пажӯхиш ба мо ин матлаб ошкор гардид, ки дар тасаввуроти устураии мардумони Шимоли Тоҷикистон андешаи маъмули муслимин роҷеъ ба марг, ки зиндагардонидани байди миронидан аст, ҷойгоҳи хоссе дорад. Мардум ба ин боваранд, ки инсонро ду чон аст, ки яке дар колбади инсон макон дорад, ки замони баромадан аз колбад гӯё мӯкарраби Ҳудованд мешавад ва дигарс рӯҳ ва ё арвоҳ аст, ки робитаи номаръиеро миённи он каси фавтида ва заминиён баркарор медоштааст. Ин рӯҳро заминиён бо исори курбонӣ, назр ба мустамандон, ҳатми Қуръон ва дигар аъмоли искни худ масрур медоштаанд ва дар нубати худ ин рӯҳ дар амри пешрафти кори онон мусоидат карда, аз оғатҳои заминию осмонӣ ва дигар ҳодисоти маргзо онҳоро хифозат менамудааст ва агар ризояти ин рӯҳро ба даст наёранд, онон гирифтори ҳама гуна ҳодисот, ки зиндагониро ба мухотира меандозад, мешаванд.

Вале ба тасаввuri ҷонибдорони мазҳаби исмоъилӣ инсонро ҷаҳор рӯҳ аст:

- 1) рӯҳи ҷамоӣ
- 2) рӯҳи наботӣ
- 3) рӯҳи ҳайвонӣ
- 4) рӯҳи нотикиӣ.<sup>22</sup>

Тасаввурот роҷеъ ба рӯҳи заминӣ бу парадиши арвоҳи гузаштагон робитаи таиготанг дорад, ки дар шакли содан худ аз қиболи бачо овардани маносики мазҳабӣ ва ба василан он русум ризоятманд доштани рӯҳ буруз кардааст. Аз ин таъсиси вакфи “Қуръон”, вакфи “Максура” ва гайраҳо, ки осори онҳо то ба рӯзгорони мо расидаанд, башорат медиҳанд. Густариши суннати

<sup>22</sup> Андреев М.С. Таджикские долины Хуф, с. 206-207.

“хатми Куръон”, “оши сол”, хатнаи фарзанд ва дигарҳо дар Шимоли Тоҷикистон аз роиҷтарин суннатҳо маҳсуб мешавад.

Мазорҳо дар Кӯҳистон (водии Зарафшон) на таҳо марҷаъи нарастиш буданд, балки мабоҳиси иғтиҳори мардум низ маҳсуб мегаштанд ва дар ин иртибот шоирони мардумӣ шеърҳои фаровоне гуфтаанд:

*Шамтичба мурам, ки лолазорҳо дорад,  
Обҳои сафед, қӯшамазорҳо дорад.*

## МАРОСИМИ ХШУМ, НЎҚЧАМОНӢ, ИДИ ГУЛИ СУРҲ

Хшум. Баъди тасарруфи Ҳурросону Мовароуннаҳр аз ҷониби аъроб онон бо суннатҳо ва русуми зартуштиён, ки дини зартуштӣ мазҳаби ағлаби саканаи ин кишвар буд, мувоҷех гаптанд. “Хшум” суннате буд, ки сугдисн панҷ рӯз пеш аз фарорасии ҷаҳони Наврӯз поси хотири гузаштагонро мекарданд. Эрониён ва ҳоразмиёни аҳди бостон низ дар охири фарвардинмоҳ, ки мусодиф аст ба авонили Наврӯз, маросими Ҳшумро адо менамуданд. Вожай “хшум” аз номи моҳи дувоздаҳуми тақвими сугдисн гирифта шудааст. Тибқи ин тақвим сол аз 12 моҳи сирӯзӣ иборат буд. Дар интиҳои сол сугдисн панҷ рӯзи ҳосса доштанд, ки ба 12 моҳи сирӯзӣ агар изофа шавад, соли иборат аз 365 рӯз ҳосил мешуд. Панҷ рӯзи ҳоссаи охири солро сугдисн “панҷӣ” меномиданд ва тибқи тақвими Абӯрайхони Берунӣ ин рӯзҳо ба ҳуд номҳои: Ҳарсат, Наханлан, Рахшан, Ванозан ва Ордумисро доштанд. Дар ин рӯзҳо сугдисн ба ёди гузаштагони ҳуд мегиристанд, руҳкори ҳудро ҳунншор менамуданд ва андаруни даҳмаҳо гизову нӯшоқӣ мегузоштанд. Ин маросим дар садаҳон X–XI дар миёни оғашпарастон ба исми “Парварлагон” машҳур буд. Наршахӣ дар асари ҳеш “Таърихи Бухоро” навиштааст, ки дар охири моҳи Ҳшум мугони Бухоро сари марқади Сисевуш писари Кайконус оянд ва ҳар соле ҳар марде он ҷо як ҳурӯс бал-ӯ бикӯшад пеш аз баромадани Офтоб рӯзи Наврӯз.

Бо ҳам мусодиф омадани айёми поси хотири ниёconi ва ҷаҳони

соли нави эрониён Наврӯз аз он шаҳодат мединад, ки дар Сугди бостон то густариши дини ислом паастишӣ табиъати зинда ба ҳукми суннат даромада будааст. Сугдиён панҷ рӯз дар сӯги азизони фавтидаи худ, ки Наврӯзо наметавонистанд ҳамроҳашон ҷаши гираид, менишастанд ва байди фаро расидани соли нав шодию ҳурсандӣ менамуданд.

Ин суннати сугдиён дар солномаҳои Чину Рум мундариҷ гаштааст. Аз ҷумла дар солномаҳои “Бейши” ва “Суйшу”-и чинӣ зикр шудааст, ки ҳокимони Ҷоч ва Сугд лар рӯзҳои охири моҳи шашуми камарӣ дар ибодатхонаи шаҳр маросими ёдбуни ниёконро баргузор менамуданд ва ин маросим бо дар куттии тиллой гузаштани бақоёни часади ниёкон ва пиromуни он давр ҳурдану гулпошӣ намудани онон мунтажӣ мегашт.

Маросими Ҳшум дар миёни мардумони Осиёи Марказӣ ништиҳор ёфта буд ва ҳатто ҷузъиёти анҷоми ин маросим аз ҷониби мусаввирон дар деворнигориҳо мунъакис месёфт ва мадорики бостоншиносии пайдогардида аз Панҷакенти бостон далели мувассаки ин ҳарфҳост.

Кишоварзон ва қосибон дар рӯзҳои маросими Ҳшум бар фарози оромгоҳи нишкони хеш андаруни сабаду зуруфи гиљин гизову нӯшокиҳо мегузаштанд. Ҷунин зуруф ҳини ҳафриёт аз ҷониби бостоншиносон дар ҳаробаҳои даҳмаи Куркат пайдо гаштааст.

Шабехи маросими Ҳшум исавиён имрӯз ҳамчунин суннате ба ёди гузаштагони хеш доранд, вале дар Осиёи Марказӣ бо пазириши ойнни ислом ин суннати сугдиён аз мисн рафт. Қобили зикр аст, ки дар навоҳин кӯҳистонии Тоҷикистон, аз ҷумла дар Бадаҳшон, Дарвоз, манотики кӯҳистонии Зарафшон ва илдас аз мағгаҳои водии Фарғона байз ҷишинаҳои ин суннати сугдиён то авоилн солҳои панҷоҳуми садаи гузашта маҳфуз монда буд.

**Нӯкчамонӣ.** Аз суннати лиғари зиёрати мазорҳо рӯшан кардани ҷароғ будааст, ки онро дар водии Зарафшон “нӯкчамонӣ” гӯянд. Ҳадаф аз нӯкчамонӣ да; миғорот дар ин манотик бештар ба хотири муваффақияти кор ба сиҳҳатманд аз сафар баргаштан будааст: “Расми занӣ он мардум (садаи болои Ғалғар) дар вакти айлоқравӣ аз равғани загғер ё пахта нӯкча карла, дар мазори ҳудашон бо дasti як кампир лода мефиристодаанд.

Кампир дар мазор монда, дуъову фотиха мекардааст".<sup>273</sup> "Мардуми садаи мазкур (садаи болои Масҷоҳ) дар айлок рафтгани шаванд зинҳор ҳар қаломи онҳо аз равғану паҳта дар чӯб нӯкча карда, ҷамъ карда, ба ласти ду занфаи кӯҳансол месодаанд. Онҳо нӯкчахоро дар ҷои ҷароғмони мазор гиронда, дуъову фотиха карда, ақнун лар айлок мсравем гуфта, боз гангта месомадаанд".<sup>274</sup> Ваље ин ҷароғ рӯшан кардан на дар ҳама манотики Зарафшон роиҷ будааст: "Дар садаи мисна ва посни Фалғар [манзур аз дехаи Поҳут то сарҳадди Панҷакон] дар мазор мисли занҳои боло нӯкчамонӣ набудааст".<sup>275</sup>

Миёни сокинони Фалғар (ноҳияи Айни) ва Масҷоҳ, ба ҳусус дар байни занон, кунун таъбири "дар мазор ҷароғ мондан" ҳисс марсум аст. Бо ин басн онон ҳостори ба саломат баргаштани мусофирие аз роҳи дур ва талаби муваффакияти кор ба қарибони худ дар диёри бегона мебошанд.

Маросими ҷароғ рӯшан кардан мисни мардуми Бадаҳшон низ иштиҳор дорад. Ба манзури таъвири ғури шаҳси тозамадфун дар муддати се рӯзи аввали маросими ҷароғ рӯшан кардан бачо оварда мешавад. Ҳинни кироати "ҷироғнома" ҷароғ рӯшан карда мешавад. "Ҷироғнома" кироъати тавилулмуддатест, ки муштамил аз дуъоҳост ва аз ҷониби ҳалифа аз рӯи китобе, ки "Ҷироғнома" ном дорад, ба иҷро месрасад. "Вақте, ки кироъат хотима пазируфт, ҳама ҳозирин ба ҷароғ наздик мешаванд ва ҳар яке (чӣ мард ва чӣ зан) ба ҷониби ҷароғ се бор даст дароз мекунанд ва мутаъоқибан ба руҳкори худ мебарад ва бо ин оташи ҷароғро гиромӣ медоранд. Баъди ҳатми ин маросим ҷароғро ҳомӯш намскунанд ва онро ба анбор мебаранд ва иҷозат медиҳанд, ки то ба охир бисӯзанд ва худ ҳомӯш гардад".<sup>276</sup>

Иди гули сурх. Суннатҳон парастиши мазорот аглаб яксон буда ва баъзе мазорҳо ғоҳе бо русуми вижан парастиши худ фарқ мекардаанд. Дар ин маврид русуме аз зиёрати мазори Ҳоча Баҳоуддини Нақшбандро дар Бухоро ва маросими ҷашини гули

<sup>273</sup> Андреев М.С. Таджикки долины Хуф. с.206-207.

<sup>274</sup> Аблурраҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандарқӯл. с.104.

<sup>275</sup> Аблурраҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандарқӯл. с.90.

<sup>276</sup> Андреев М.С. Таджикки долины Хуф. с.197.

лоларо дар Исфара зикр кардан ба мавриц аст.

Дар авоили баҳорон ҳангоми шукуфтани гули салбарг, ки гули мухаммадий низ гўянд, маросиме бо номи сайри “иди гули сурх” ҳамасола дар маҳватаи мазори Ҳоча Баҳоуддини Накшбанд тачлил мегардил. Маросими “иди гули сурх” пеш аз хама шомили зиёрати оромгоҳи Ҳоча Баҳоуддин буд, ки бо гузоридани намоз дар масҷиди бузурги ин мазор, ки дар садаи XVII эҳдос гардидааст ва бачо овардани русуми чаҳр оғоз мегардил. Баъди анҷоми ин маносик мардум дар маҳватаи мазор ба сайру гашт мепардоҳтанд, ки ин суннат ба шаъоири исломӣ ҳеч рабте надорад. Муҳаккин ба ин назаранд, ки дар мавзъи ин мазор то ислом маъбади буддоисн будааст.<sup>277</sup> Маҳол аст, ки ба ин назар мувоғик буд. Зоро мазҳаби булдой дар Суғд ва Бухоро густариш надошт ва дар сарчашмаҳои таъриҳӣ, аз ҷумла дар нигоштаҳои сайдони буддой дар замина дaloили ғайри қобили инкор мавҷуд аст. Бинобар ин дур аз эҳтимол аст, ки ҳамчунин ҷапии маъмулу машҳури ин сарзамин бо дини буддой иртибот дошга бошад. Ин нуктаи назар бештар қобили зътиמוד аст, ки инчунин сайру гаште, ки бо номи “иди гули сурх” мусаммост ва дар маҳватаи ин мазор чун суннат роиҷ гаштааст, бо нарастиши ҳудон миранда, ки гӯиёҳ ҳунаш ҳамасола дар варакаҳои сурхӣ-хунни гули салбарг буруз мекардааст ва аз суннати мансуҳи пеш аз исломи ниёғони ин мардум маҳсуб мегардад, робитаи мустаким лорад. Дар тӯли садаҳои мутамодӣ анҷоми ҳамасолаи ҳамчунин парастииш ба суннате мубаддал гашт, ки ислом билоҳира мачбур шуд аз он тайид ба амал биёварад.

Дар ноҳияи Исфара дар замони шукуфтани гули лола ҷапии ҷолибе тадорук дида мешавад, ки ба зиёрати мазорҳои мушаҳҳас иртибот дорад.

Моҳи апрели соли 1925 мардумшиноси шуравӣ Е.М. Пещерса аз деҳаи Исфараи уезди Ҳӯканд дидан мекунад ва аз маросимҳои роиҷи он замони Исфара, ба ҳусус “ҷаҷӯи гули лола” тавзехоти машруҳе мединад.<sup>278</sup> Ҳамчуноне ки Е.М. Пещерса месфармояд, рӯзи лиғари ин ҷаҷӯи барои мардон ва занон чун суннати мазҳабӣ

<sup>277</sup> Сухарева О.А. Ислам в Узбекистане. с.35.

<sup>278</sup> Пещерса Е.М. Праздник тюльпана (лола) в селе Исфара Кукандского уезда. // Паёмномони фарҳанг. -№ 6.-Душанбе, 2002, с.72.

шакл гирифтааст.<sup>279</sup> Занон ба зиёрати мазори Хоча Абдуллоҳи Сурхӣ, ки дар шимоли Исфара мавҷуд аст ва мардон ба мазори Хоча Абдуллоҳи Кабутпӯш, ки дар улёни водии Исфара қарор лорад, ба зиёрат мераванд.

Мазори Хоча Абдуллоҳи Сурхӣ дар фарози теппаи баланд, ки дар доманааш гӯристони бисёр қадимӣ мавҷуд аст, қарор лорад. Занон қабл аз ин, ки ба мазори Хоча Абдуллоҳи Сурхӣ раванд, вориди ин мазор мешаванд ва пиромуни як гӯри мушаххасе се давр ҷарҳ мезананд ва ҳамзамон бо бари широҳанашон давру бари ин гӯро ҷорӯб мезананд. Аз мукаррар анҷом додани ин суннат пайроҳан пиромуни гӯр ба новدونак мубаддал гаштааст. Ин суннат миёни мардум мусаммо ба “баччаталаб” ва “максадталаб” маъруф аст. Баъди анҷоми ин расм занон ба фарози теппа, ба назди мазори Хоча Абдуллоҳи Сурхӣ мераванд. Занон ҳамроҳи худ масолехи ҳудоиро, ки ҳатто шомили ҳезум низ ҳаст, ба ин мазор меоранд ва шайхи мазор қаблан дегро дар оташдон омода мекунад. Баъди ин, ки гизои назрӣ сарф мегардад, занон бо дастони худ заминни атрофи мазорро ба қандан шурӯй мекунанд. Аз ачиноси ёфташуда дар маҳватаи мазор фол мебинанд, ки дар ин сол ҷисар таваллуд мекунанд ё духтар.

Пеш аз ин, ки суннати зиёрат ҳатм ёбад ва занон ин мазорро тарқ гӯянд, аз ҳоки заминни мазор шабсхӣ се гӯри кӯчак дуруст мекунанд ва ҳини анҷоми ин амал мегӯянд: “ин гӯри бобом, ин гӯри додом, ин гӯри ҳудам”. Ба боварс ин суннат ба хотири он анҷом дода мешавад, ки дар рӯзи Махшар дастгири барои худ пайдо қунанд ва дигар ин, ки дур аз ватан дар гурбат намиранд.

Занон баъди ҳатми зиёрат ба поин мераванд ва дар дарҷаи васати дара оббозӣ мекунанд ва баъди оббозӣ сурудхонону ракскуон ба хона бармегарданд.

Мардон баъди зиёрати мазори Хоча Абдуллоҳи Кабутпӯш тамоми рӯзро ба сайру гашт ва ҳондани таронаҳо (нақшҳо) мегузаронанд ва шабонгоҳ лар ласт оташҳои афрӯҳта ба хона бармегарданд.

Ҳамасола сокинони шаҳри Ҳучанд як бор лар авоҳири фасли

<sup>279</sup> Пещерева Е.М. Праздник тюльпана (лола) в селе Исфара Кукандского уезда. // Пасминомаи фарҳанг. № 6, с. 76.

бахор, вақте ки лолаҳо мешукуфанд, ба мазори Ҳоча Бокирғон мсоянд ва дар мавзъе бо номи Сари Об маносики анъанавии мухталифро ба ичро мерасонанд. Ин суннат кунун аз асли хеш мунхариф шуда, мухтавои дигареро қасб кардааст.

Ба назар мерасад, ки "иди гули сурх" дар Бухоро на "чашии гули лола" дар Ҳучанд ва Исфара аз як маншъ ибтило гирифтаанд ва мусалламан аз ҷашиҳон миллии мардумони бумиточикон, ки мустакиман аз авлодони сүғдиён мебошанд. маҳсуб гашта, ба замони пеш аз ислом марбутанд ва ба хотири мондагор будани ин суннати мардумӣ онро ба зиёрати мазорҳои аҳлиисломӣ муртабит соҳтаанд.

## ҚУРБОНИЙ

Марсумтарин суннат, ки барои ақшори вассеъи чомеъи исломӣ дар тӯли таъриҳи ҷузви лоиифаки мӯътакидоташон будааст ва чун милоки изҳори иродат ва марҷаи истиъонат ҳостан аз ларгоҳи аҳадият ва кӯмак ҷустан аз арвоҳи бузургон будааст, қурбонист. Пиромуни ин суннат бештар тавзехоте ироҳа ҳоҳем дошт ва қурбониро дар масири таърихи мавҷудияташ дар замонҳо ва адени мухталифи ориёни мавриди баррасӣ карор ҳоҳем дол.

Қурбониро дар ҳама адвор муштес аз одобу ташрифот, вирду дӯъо, тазаррууъ илтиҷои инсон барои ҷалби ризояти қулратҳои моғавки башар, ҳудоён (дар замони бисёрхудой) ва оғаридагор барои оромии рӯҳи фавтидагон ва ластёбӣ ба съодати индунёни башар метавон тафсир кард.

Мадорики бостоншиносӣ собит намуда, ки ин маносик дар ҳазорсолаҳои III-II то милоди Массҳ ибтидо мисни тоифаи ҷорводор роиҷ будааст. Айчоми маросими қурбонӣ ба оҳири фасли зимистон ва фаро расидани фасли баҳор мусодиф буд. Ҳамчуноне ки маълум аст, дар доманкӯҳҳо баҳор ба зудӣ фаро мерасад ва дашту даман аз алафу гиёҳон фаровон мешавад, ки бойиси тағзияи бештари ҷорво мегардад. Биноъан ба хотири сиҳҳату солим ба дар омадани ин тоифа ва ҷорво онҳо аз фасли сарди зимистон, иҷоб мекард, то онон барои ҳудоёни ҳуд бо қурбонӣ овардани ҷорво синонгузорни хешро баёни намоянд.

Бостоншиносон дар ҳудуди Қазоқистон, водии Чочу Фарғона

ва ҳам дар Хоразм марказҳои қурбониро ҳафр кардаанд. Тибки шавоҳиди ин ҳафриёт табақаи қишишварз низ дар айёми фаро расидани ҷашни қурбонӣ на танҳо ҷорҷори майда, балки гӯсолаву ғов ва ҳатто ғовҳои азимчуссаи нарро ба қурбонгоҳ месоварланд. Моҳи ҳамал (аз 20 март то 20 апрел) мавсими адон маносики қурбонӣ маҳсуб мегашт. Тоҷикони водии Ҳингоб ин моҳро мусаммо ба “моҳи ғовҳӯрон” карда буданд. Мардуми Ҳисор низ дар қадиму-л-айсм қурбониро пиromуни ҷашмае, ки дар самти шарқии қалъаи Ҳисор ҷоқеъ аст, анҷом меслоданд ва ба ҳамин далел аст, ки дар собиқ ин ҷашма бо номи “Ҷашман ғовҳӯрон” маъруф буд. “Дар аҳди бостон мардумони шаҳраки Ҳоки Сафед [наздики қалъаи Ҳисор] аз оби ин ҷашма зироъати хешро шодоб месгардониданд”.<sup>280</sup> Ричард Фрай дар замина мегӯяд: “Ҳазинаҳои сиккаҳои ёфтшуда дар маҳаллҳои бостонии Афросиёб ва Панҷакент, ки ҳар ду ҳам ба даври пеш аз истилон араб таъаллук доранд, ба эҳтимоли зиёд аз ҷумлаи ҷунуни қурбонихо буданд. Албагта, ҳар ду бозёфт ҳам шоҳидҳои баъдӣ мебошанд, вале мө метавонем таҳмин кунем, ки бузургдошти гузаштагон дар Осиёи Марказӣ бисёр қадимӣ буд”.<sup>281</sup>

Ахли Кофаристони, ҳоло Нурестони Афғонистон дар аҳди бостон дар ин фасл аз қурбонӣ таҷлил ба амал месоварданд ва тибки русуми роиҷбуда дар он замон ҳар рустос ба навбат ба қурбонгоҳ гӯсолаero барои қурбонӣ месоварланд.

Мардуми Ҳучанд низ дар айёми қадим ин маносикро дар саргҳи рӯди Такоб (аз асрӣ XII ба баъд мавсум ба Ҳоча Бокир-Гонсой) ба ҷо месоварданд. Тибки суннати қурбонии мардуми ин шаҳр қурбониро пас аз забҳ ба наҳр месандоҳтаанд, то ҳудовандашон оби наҳрҳову рӯдҳонаҳоро фаровон гардонанд ва қобили зинҷ аст, ки дар тамоми мавзеъҳо маросими қурбонӣ баъди тулӯни Оғроб анҷом мегашт ва ҳамчуноне ки пайдост, маросими қурбонӣ он замон бештар ангӯзан иҷтимоӣ доштааст.

Дар ҳудуди ноҳияи Фарҳор бостоншиностон ёлғории бисёр боарзинӣ аҳди Юнонӣ Ҷохтар [асрҳои III-II пеш аз милод] Саксонохурро ҳафр намуданд. Саксонохур дар шимоли маркази қунунии ноҳияи Фарҳор дар ҳулули 7 км ҷоқеъ аст. “Дар рафти

<sup>280</sup> Дьяконов М.М. У истоков древней культуры Таджикистана, с.32.

<sup>281</sup> Ричарл Нелсон Фрай. Мероси Осиёи Марказӣ. -Душанбе, 2000, с.75.

ҳафриёт дар ин чо маҳалли косибон, ҳумдонҳои кулолӣ ва иҷунин иншооте ёфт шуд, ки қаср ва маъбардо дар бар гирифтааст. Маркази ин иншоот ҳавлии қалони ( $27,7 \times 27,7$ ) ҷоркунҷаест, ки аз се тараф долон дорад. Дар як тарафи ҳашлӣ айвони барҳавон ҷорсугун будааст. Дар пештагҳи айвон даре будааст, ки ба долон кӯшода мешудааст рӯ ба рӯи айвон толори қалони ҷоркунҷа будааст, ки шифти онро ду сутун бардошта менистодааст. Дар шафати толор боз як иморати ҷоргӯши дарозрӯя будааст, ки он чо қурбонӣ мекардаанд. Толор ва ин қурбонҷо гирдогирд долон доштаанд, ки бо долони гирди ҳавлӣ пайваст мешудаанд<sup>282</sup>.

Димнаи Варахша дар Суғди Бухоро аз марокизи муҳиммис маҳсуб мегашт. Теъоди қасири нигоришҳои рӯидеворӣ дар Варахша дастрас гаштаанд, ки дар яке аз ин нигораҳо қурбонгоҳ тасвир шудааст. Роҷеъ ба қурбонгоҳҳои дигари Осиёи Миёнга сайдоҳони Чин низ маълумоти муфидс додаанд.

Бо гузашти замон муҳтавои маросими қурбонӣ таҳаввул ва қасби маънии дигар кардааст. Инсони ибтидой дар вахлан нахуст ин маносикро барои мусаҳҳар намудани нирӯҳон фавқуттабииӣ ба нағъи худ анҷом медод. Чун мултафтӣ шуд, ки он нирӯҳон факуттабииӣ гоҳе ба қадрс нирӯманд ҳастанд, ки мутсь соҳтан ва тасхири эшон гайри мақdur аст, онҳоро ба тазарруъу аҷзу лоба ба анҷоми мақсади ҳеш ташвиқ карданд. Решани таърихи аъмоле, ки аз он ба масобси маносики мазҳабӣ таъбир месунанд, аз ин собиқса сарҷаҷма мегирад. Ин аъмол нахуст ба сурати тақдими ҳадоē ва ниёз ба атои тӯҳаф аз ҷумлаи қурбонӣ шурӯй мешуд. Қурбонҳо ҳоҳ ҳайвонӣ ва ҳоҳ инсонӣ на ҳатто гоҳе ба сурати исори нағс ва ҳудкушӣ-ҳама ба мангури он буд, ки инсон қувваи азими моғавқи башарро ром ва барои анҷоми ҳочоти худ омода созад. Албагга, тақдими ҳадоē ва тӯҳаф бидуни тақалиӯм ва бар забон рондани суханон ва қалимоти муганосиб мумкин нест ва бояд одами ҷумлот ва ибороти ҳуҷоянде ба ҳудоӣ бигӯяд. Ин аст мабдаи ситоиш ва ниёниш, ки билохира мунгҳаҳӣ ба сурудҳо ва мазомир шудааст. Баъд аз ҳамду ситоиш павбат ба дарҳост ва истидъо мерасад ва аз ин чо нахустин базри дуюъ ва муноҷот дар замири инсонӣ кошта мешавад ва ибороту

<sup>282</sup> Фафуров Б.Ф. Тоҷикон. -Ч.I. -Душанбе, 1983, с.154.

луюҳои расмӣ кам-кам ба вучуд омада, такомул ҳосил мекунад ша ҳамчунин адои шукру ибрози калимоти сипос нисбат ба қуннай гайби аз ин сарчашма ношӣ шудааст.

Анҷоми ин маносик ва баёни ин калимот ва муночотҳо, бидуни он ки ҷойгоҳи мӯъайянс барои маҳалли он омода ва муҳайс бошад, мушкил будааст. Пас барои ин мақсад амокиис ба вучуд омадаанд, ки иборат аст аз маъобид, масочид, мазорҳо ва макобири мукаллас. Ин амр ба тадриҷ ва ба мурури замон такомул ҳосил кард ва чун анҷоми курбонӣ ва баёни дуъо ва тиловати муночотҳо дар макони маҳсус ва маҳалли мӯъайян ба навъи ахсан ва аз рӯи назми мӯъайян анҷом месфанд, аз ин рӯ барои ҳидояти афрод ашҳоси ҳоссе лозим буданд, ки он маносикро ба дурустӣ инҷом диханд. Пас иҷор табақаи мазҳабиён (мугон, қашишон, коҳинон, шайхон, муллоён ва ё оҳундон) бо мурури замон ташкил шуданд, яъне қасоне муташаккил шуданд, ки саросари умри ҳудро сарфи расидагӣ ба ин умур ва таълими аъмолу афъоли динӣ менамуданд.

Ойини Маздоясно дар сарзамини Эрони таъриҳӣ пеш аз замони Зартушт роҷӣ буд. Якъе аз вижагиҳои ин ойин ин будааст, ки дар амри иҷрои маросими қурбонӣ таваҷҷуҳи ҳоссе мабзул мегаштааст.<sup>23</sup> Чи басо шоҳону паҳлавонон барои эзидонс чун Аредвисура Анаҳито (Aredvisura Anahīta), Верстҳрагна (Verethraghna) бар баландии кӯҳҳо қурбонӣ мекарданد ва барои Мехр, Тиштрай (Tishtrya) ва Друвоспа (Druvaspa) рамаҳо ва галаҳоро бар фарози кӯҳҳо ба ишпорати мӯкаррари яштҳо қурбонӣ менамуданд.<sup>24</sup> Эрониён он замон парастишгоҳҳои сарнӯшида ё меҳроб наҷонанд. Лиҳо, ҳар гоҳ бар он мешуданд, ки маросими ниёниш ва парастинӣ ба ҷой оваранд, ба ҷойҳои баланде мерафтанд ва барои Маздо, Митро ва Афридит ниёниш ва қурбонӣ мекарданд.

Ҳеродот машҳуртарин муаррихи Юнони бостон соли 480 (кабл аз миёд) ба Эрон сафар мекунад ва пиromуни ин сафари ҳенгиз гузориши машруҳе додааст, ки дар танвири бештарни маносики мазҳабии эрониён нақши боризе дорад ва аз ҷумла менависад: “Онҳо (эрониён) барно доштани маъбалу қурбонгоҳ

<sup>23</sup> Рӯзӣ Ҳошим. Таъриҳи мутолиъоти динҳои эронӣ. -Текрон, 1366, с. 25.

<sup>24</sup> Рӯзӣ Ҳошим. Таъриҳи мутолиъоти динҳои эронӣ, с. 23.

ва мучассаман худоёнро ҷоиз намешуморанд ва дар ҳақикат қасонеро, ки чунин кунанд, абраҳ мепиндоранд... Аммо ҳангоме ки кассе моил аст қурбонӣ ба яке аз худоён тақдим кунад, қурбониро ба маҳалли поке мебарад ва он худоро садо мекунад, дар ҳоле ки бар сари ҳуд ҳалқас аз гул зада...”.<sup>75</sup> Ин нуктаи Ҳеродотро ба ин маъни метавон маърифат кард, ки чун эрониён асосан шомили табакан қишоварз буданд, ба ин сабаб дар таҳаммули фарҳанги бегона ношикебой меснамуданд. Дигар, ин андеша омили иҷтимоӣ низ дошт. Чун таълимоти Зартушт дар садади вассеъ намудани қишизорҳо ва обод карданни заминҳои доманкӯҳ баромада буд, якинан ҷароғоҳҳои ҷорводорон ба заминҳои зироъатни қишиварзон мубалда: мегашт, ки мисин онон иҳтилофро низ ба вучуд месовард. Ва ҳифз намудани ҷорвои судманд (ба ҳусус ғовону аспон)-ро низ Зардушт ба далели истифода дар умури қишоварзӣ фатво месод, биноъян аъмоли ҷорадорону ғаладоронро, ки дар роҳи ирзои худоёнашон, ки аз ин ҷорвои судманд қурбонӣ месоварданд, содалавҳу ҳуроғи дониста, онро нодида мегирифт. Ҳафриётҳои бостоншиносӣ сабит намудаанд, ки дар ҳазорсолан якуми то миљод, шояд бар асари таълимоти Зартушт бошад, ки ҳинни дағни пешвон тоифа ва ё қабила ба ивази ҷорвои ҳурд, часади аз санг тарошидаи ғӯсфандро якҷо бо шаҳси фавтида дағни менамудаид.

Тибки ойини қурбонин он замон маҷоз набудааст, ки қурбоникунанда барон шаҳси ҳуд ҷизе бихоҳад, балки барон тамоми ҳамқавмон ва подшоҳи он мулк аз Ҳудованӣ тараби некӣ мекард, зоро тибки зътиқодоти марсум ў низ дар шумори тамоми мардум аз лутфи он Ҳудо бархурдор мегашт.<sup>76</sup>

Маросими қурбонӣ ба содагӣ дар ҳамон ситошгоҳҳои рӯбоз ба василаи мугон дар ҳузури ҷамъи инишиғисӣ анҷом мешуд. Онон қурбониро ба василаи шамишер, корд ва ё афзорҳон фулӯзӣ сар наемебурнидаанд, балки бо задани қундаҷӯб на ё қулуҳкӯб бар сари ҳайвони қурбонӣ, онро мескуштанд. Ин кор барон ҷиҷавӣ ирӣ аз ҳунарезӣ ва олуда нагаштани замину об аҷҷом месефт, зоро назди эрониён замину об мукашас махсуб мегашт ва ҳамчуноне ки Ҳошими Разӣ аз қавли Ҳеродот месфармояд: “Порсҳо лар қапори

<sup>75</sup> Ҷалолиддин Оштиёни. Зартушт, маҷдӯсно ва ҳукumat. -Мюнхен, 1984, с.282.

<sup>76</sup> Ҷалолиддин Оштиёни. Зартушт, маҷдӯсно ва ҳукumat. -Мюнхен, 1984, с.283

рӯдҳонаҳо, дарёчаҳо ва ҷашмасорҳо маросими ибодат ва курбонӣ ба ҷо месонарданд ва ин курбонӣ ба гунае анҷом мешуд, ки ҳеч гуна олудагӣ дар об ба вучуд ҷамеовард”.<sup>287</sup> Шеван анҷоми маносики курбонӣ мисни эрониён муҳталиф будааст ва ҳар қадоме вижагиҳос доштааст. Яке ин аст, ки гӯшти курбониро дар ҷои муназзаху пок фарӯш мекарданд: “Он ғоҳ, ки курбониро сар бурид, фарши аз алафи нарм месозад ва тамоми гӯштро ба рӯи он қарор мединад на дар муддате, ки ў курбониро Мураттаб мекунад, муге дар канораш ба ҳондани суруду дӯбо мепардозад. Бидуни муг ў иҷозаи тақсими курбонӣ надорад. Пас аз он, ки каме сабр қард, курбоникунанда гӯштро бо ҳуд бурда ва онҷунон ки моил аст, массрӯф мекунад”.<sup>288</sup> Дуи лиғар он, ки чӯбҳои хушк ва вижасро рӯи оташгоҳ қарор дода ва гӯштеро (барҳо бар онанд, ки рӯдаҳо ва ё қисми аз бехтарини гӯшт), ки аз ҳайвони курбонӣ интиҳоб шуда буд, ба рӯи он мениҳоданд ва оташро то замоне, ки тамоми гӯшҳои болои оташ ниҳода комилан бисӯзад, шӯълавар нигоҳ медоштанд.<sup>289</sup> Ин суннат ба ин далел бояд буда бошад, ки эрониён на таҳо фадияҳо барои Аҳурамаздову лиғар ҳудоён эҳдо мекарданд, балки барои қасби ризояти оташ низ курбонӣ анҷом медоданд.

Севвум ин, ки ҳайвони курбониро ба рӯи бистаре аз гиёҳони сабзу нарм қарор медоданд ва муг бо дастас аз шоҳаҳон маҳсус, ки ба даст дорад, ҳайвонро ламс қарда, тақдис мекунад. Пас ҳайвонро сар мебуранд ва муг дар ин ҳол сурудеро дар тамчили ҳудоён замазама мекунад ва мөъни муқаддасеро, ки маҳлуте аз ширу асал мебошад, бар замин мепюшад.<sup>290</sup> Ба заминин понгиданни маъчуни ширу асал ба ваҷҳе исори ҳалияе ба замин, ки мучиби ризқу рӯзишт, бояд маънӣ қард ва манзур аз суруд дар ҷаҳони

<sup>287</sup> Рӯзӣ Ҳошим. Таърихи мутолиъоти динҳои эронӣ, с. 189.

<sup>288</sup> Ҳамон ҷо, с. 283.

<sup>289</sup> Рӯзӣ Ҳошим. Таърихи мутолиъоти динҳои эронӣ, с. 188.

<sup>290</sup> Ҳамон ҷо, с. 189.

<sup>291</sup> Ҳамон ҷо, с. 194.

## Ҳамза Камол

худоёни мухаккекин ҳамин яштҳон авастой доистаанд.

Панҷум ин, ки ниёздиҳанда дар ҳоли ҳондани дуъо бар курбонӣ тоҷ мезанад, мут, ки бар ин маросим раёсат дорад. аъзон ҳайвонро чудо карда, ба ҳамаи ҳозирин саҳмашро медихад ва баъдан курбонгоҳро тарқ мекунанд. Барон худоён саҳм таҳсис дода намешавад. Онҳо мұтакиланд, ки худоён рӯҳи курбониро ниёз доранд.<sup>292</sup>

Тибки гузориши Ҳеродот гүштҳон курбониро на ҳом, балки нора-пора карда, менуҳтаанд ва рӯи фарш аз гиёҳони сабзу тоза мениҳоданд.<sup>293</sup> Дар давраи Видойӣ миёни ҳиндувон низ ҷунин расме роич будааст. Ҳиндувон гушти омодаи курбониро ба рӯи бистаре аз гиёҳон, ки бархиш (*barhish*) номида мешуд, қарор медоданд. Дар одоби курбонии вадик шароби “хум” низ ниёз мешудааст. Тибки ривояти Ҳеродот дар шеван бархурд бо ҳайвоноту паррандагону ҳазаңдагон мугони эронӣ бо коҳинии мисрӣ ихтилоғи шадид доштанд. Мисриён саъӣ мекарданд, ки ҳеч ҳайвонеро накушанд, магар барон курбонӣ, вале мугон ҷуз одаму саг ҳама ҳайвонотро бо дастҳон ҳуд побуд мекарданд, ба ҳусус ҳашароту мор, ҳазандагону паррандагонро.

Ктесиас (*Ctesias*), нависандай Юнони бостонӣ аз қавли табиби дарбори Ҳахоманишиён дар ҳудуди 390 (қабл аз милод) менависад, ки подшоҳони Эрон бода менӯшидаанд, вале ҳеч гоҳ мастий намекарданд, магар як рӯз дар сол, ки барон Митро курбонӣ медоданд (чашини Мехргон) ва он рӯз ҷомаҳон аргувонӣ ба тан карда, бодагусорӣ менамуданд. Ин гузориш мұйайиди он аст, ки дар замони Ҳахоманишиён қурбонӣ ва митропарастӣ марсум будааст.

Дар Эрон Ҳеродот аз қурбонии иисон низ дар гузоришаш сухан гуфта. Бар мабнои ин гузориш зани Ҳшершо, ки Омесс-трис ном дошт, дастур медихад, ки чаҳордаҳ баччаро барон курбонӣ ба ҳудон зери замин зинда дағи кунанд.<sup>294</sup> “Ҳангоми ковиҳон бостоншиносӣ дар яке аз бузургтарин марказҳон доираи динии Канъони бостонӣ – Ҳаҷарот устудонҳос бо устуҳонҳон кӯдакони ҳаштмоҳа пуршуда пайдо гардидааст. Канъо-

<sup>292</sup> Ҷалолиддин Оштиёни. Зартушт, маъдоясно ва ҳукумат, с.285

<sup>293</sup> Ҳамон ҷо, с.26.

<sup>294</sup> Ҷалолиддин Оштиёни. Зартушт. Маъдоясно ва ҳукумат, с.283-284.

ниёни онҳоро барои худоёни... хеш курбон менамудаанд".<sup>295</sup>

Вале Зартушт дар садади барандохтани ин расму шева баромад ва ҳатто ин корро амали девони хонд.<sup>296</sup> "Манъи кунтори ҷорпоён барои курбонӣ бевосита бо мазмуну мундариҷаи иҷтимоёни таълимоти Зардушт алокаманд аст".<sup>297</sup> Муаррихин барҳазар будани Зартуштро аз амали қурбонӣ ба ин далсл лидаанд, ки чун Зартушт яқинан аз табакаи қишоварз буд ва ба тоифаи ашрофу рӯҳонӣ мутаъаллик набуд, барои ӯ адон намози ростин дар роҳи Ҳудо аз овардани курбонии рамаи гӯсфандон ва ё галаи аспон ва ғовон ба пешгоҳи Ҳудо улувият дошт ва ин буд, ки ба мардумон таблиғ менамуд, ки ба ҷуз такво роҳи дигаре дар амри қасби ризояти Ҳудо вучуд надорад ва Ҳудовандро ба қурбонӣ ва аҷзу лоба на ситоиши башар ниёз нест. Курбонии ҳуనин, ки аз тарафи Зартушт матруд гашт, вале ҳама мухаккиқини заргуштӣ ва гайризаргуштӣ ин воқеъиятро зътироф мекунанд, ки ҳамчуноне ки дар яштҳо мулоҳиза мешавад, ин маносик давом оварда ва пойдор мондааст. Дар яштҳо ва ясноҳо қурбонӣ амали писандидае мегардад ва нишонан иборат ва иролат ба Ҳудованд ва чун мазҳаби вадик василан анҷоми такозоҳост.

Дар Обоняшт омада: Фаредун дар қишвари ҷаҳоргӯшон Варасна сад асп ва ҳазор ғов ва даҳ ҳазор гӯсфанд барои курбонии Ноҳид ҳадия намуд ва аз ӯ дарҳост кард, ки ба Аҷдаҳоқ зафар ёбад. Ноҳид ҳочати ӯро бароварда соҳт. Инчунин дар Обоняшт омада, ки Ҳушанги Пешдолӣ дар кӯҳи Ҳаро сад асп, ҳазор ғов ва даҳ ҳазор гӯсфанд қурбонӣ мекунад, ҳамчунин Ҷамshed, Гаршосп, Афросиб, Кайковус, Кайхусрав, Тӯс барои Ноҳид ва дигар эзидон қурбонӣ тақдим мекунанд ва дар яшти пух ва ҳамчунин дар саросари Авасто сухан аз қурбонист.

Дар одоби қурбонии авастой шароби "пароҳавам" ё машруби мӯқалласи "зутра" ниёз мешудааст. Масалан, дар Обоняшт ниёни Ноҳиди мӯқаллас бояд бо ниёзи завари омехга ба ширтики ластири маҳсусе анҷом гирад.

Дар яштҳо на танҳо қурбонӣ аҳамияти асосӣ мебад. Балки одобу русуми он низ шабҳи мазҳаби вадик мегардад. Дар яшти

<sup>295</sup> Авксентьев А.В., Р.Р.Мавлютов. Роҷеъ ба Қуръон. -Душанбе, 1991, с.55.

<sup>296</sup> Мирса Эниаде. Рисола дар таъриҳи адён, с. 98.

<sup>297</sup> Ғафуров Б.Ф. Тоҷикон. -Ч.1. -Душанбе, 1983, с.83.

панчум Зартушт аз Ноҳид суол мекунад, ки чӣ гуна боял курбонӣ ба ӯ тақдим шавал. Ӯ посух медиҳад, ки факат байни тулӯй ва гуруби офтоб ва агар ин ниёз дар шаб анҷом шавал, ба ман наҳоҳад расид ва девон фарёлзанон онро хоҳанд рабул ва он курбонӣ ба девон мерасад.

Муҳакқикини авастой ба ин назараңд, ки ҳадаф аз курбонии ҳазорҳо аспу ғов ва даҳҳо ҳазор гӯсфанд аз ҷониби шоҳон барои Ахурамаздо танҳо куштан ва катли ин қадар ҳайвон нест, балки мақсад бахшидану ҳадия кардани гӯшти курбонӣ дар рӯзҳон ҷашну илҳо барон мардум будааст.

Мадорик ва шавоҳиди илмии фавқ муъайиди ин воқеъият аст, ки анҷоми маносики курбонӣ то замони пазириши ислом аз ҷониби эрониён ҳамсеша дар фазон кушод бо шеваҳон муҳталиф барои худоёнашон сурат мепазирифтааст.

Шевай анҷоми маносики курбонӣ байди истилон араб Эрони таърихиро ва ба виже байди пазириши дини ислом аз ҷониби эрониён дастхуши таҳаввул ва дигаргунӣ гардид, вале ҳадафи баргузории ин маносик, ки қасби ризояти оғаридағор ва бузургдошти рӯҳи гузаштагон будааст, ҳамчунон побарҷо бокӣ монд.

Курбонӣ миёни муслимин асосан дар рӯзи даҳуми зилхиччату-л-ҳаром анҷом меёбад. Дар ин рӯз ҳочиёни дар Минно гӯсфанд курбонӣ мекунанд ва назди муслимии ин рӯз бо номи иду-л-азҳо ва ё курбон мәъруф аст, ки яке аз рӯзҳон бузург ва иди бөъзамати исломист. Дар қадимулайёт миёни тоҷикони кӯҳистон ин суннат марсум буд, ки агар дар рӯзи курбонӣ баррас таваллуд шавал, онро “барраи курбонӣ” мешумориданд ва як сол байди онро дар рӯзи иди Курбон курбонӣ менамуданд.<sup>148</sup>

Дар Қуръони мачид аз забҳ наҳуст дар сурай Бақара, дар оятҳои 67, 68, 69, 70, 71, ки Мусо аз қавми ҳуд ба амри Худо забҳ кардани говоро, ки ҳам он қадар ба кор ром набошад, ки замин шудгор кунад ва бсайбу якранӣ (зарди зарринӣ) бошад, тақозо кардааст ва дар зимни қавмашро аз парастиши гӯсола маѓъ намуда, иблөғ дошта, ки Худоро паастед, ки ҷуз ӯ зоти якто

<sup>148</sup>Рахимов М. Некоторые обычай и обряды, связанные со скотоводством, у таджиков Карагегина и Дарваза. // Памяти Михаила Степановича Айдресса. Сталинабад, 1960. с.185.

шуморо худое исст, зикр шудааст.

Таъриҳчан маъруфи қурбонӣ миёни муслимин аз карори зайл аст: Ҳудованд ба Иброҳими Ҳалил қурбон кардани писари худ Исмоъилро (ба ривояти мусулмонон) ва ё Исҳокро (ба ривояти иҳуд) дар олами рӯйсияш (хобаш) амр фармуд. “Чун Исмоъил ҷаҳорсола шуд, амри қурбон расид. Ҷа он чунон буд, ки Иброҳим (а) назр карда буд, ки агар уро писаре буд, қурбон кунал. Дар ин накт фармон омад, ки ба ваъда вафо намоед. Иброҳим (а) Исмоъилро қурбон хост кард, чун аз падару писар дар он кор гаронии табъ набуд. Ҳакк таволо ният пазируфт ва аз биҳишт гусфанде ба кӯхи Сайб ба ҳулуди Макка фиристод, то ба ивази Исмоъил қурбон кард”,<sup>29</sup> “ва дар ин рӯз Ҳудованд ба ҷон Исмоъил як қӯҷро қурбонӣ гирифт”.<sup>30</sup> Дар Куръони мачид дар сурат Ас-Соффот, ояҳон 100, 101 ва 102 ин ривоят омада: Рабби ҳаб ли мина-с-солихин. Фа башшарноҳу би гуломин ҳалим. Фаламмо балага маъҳу-с-саъя қола ё бунайя инни аро ФИ-Л-Маноми анин азбаҳука фанзур мозо таро қола ё абати-ғъял мо туъмару сатачидуни иншоа-л-Лоҳу минна-с-собирин. [“Бор илоҳо, маро фарзанди солехе, ки аз бандагони шоистаи ту бошад, ато фармо. Пас (дуъояшро мустаҷоб карда ва) муждан писари бурдборе ба ӯ лодем. Он гоҳ (ки писар рушд ёфт ва) бо ӯ ба савӣ ва амал шитофт, Иброҳим гуфт: Эй фарзанди азизам, ман дар ҳоли ҳоб ҷунин дидам, ки туро қурбонии (роҳи Ҳудо) кунам, дар ин вокеъа туро чӣ назар аст? Ҷавоб дод: Эй падар, ҳар чи маъмури, анҷом дех, ки иншоа-л-Лоҳ маро аз бандагони босабру шикебо ҳоҳӣ ёфт.”]<sup>31</sup>

Ҳамчуноне ки пайдост, дар ин оёт номи мушаххаси Исмоъил ва ё Исҳок бурда нашудааст, вале муфассирини Куръон бар онанд, ки манзур аз муждан писар Исмоъил аст. Зоро Соро – завҷан Иброҳим қарип ба синни хафтод расида буд, вале аз ӯ фарзанде ба дунё наёмад. Соро Ҳочар канизаки мисрияни хешро (аз қарияе бо номи Умму-л-араб) ба Иброҳим баҳанда ва Иброҳимро дар синни хафтоду шаш аз ӯ писаре ба дунё омад.

<sup>29</sup> Танҳеку-я-макол. -Ч.1, с.126. Таърихи гузидга Чопи Баровам .Ч.1, с 33-34.; Деххуза. Луттиқома .Ч.6.-Техрон, 1330. с 2498-2499.

<sup>30</sup> Берунӣ Абураҳон Осору-я-бояғӣ. -Душанбе, 1990, с.385.

<sup>31</sup> Тарҷуман сёти қарима аз Мехдии Қамшилист: Куръони қарим, чопи Техрон, соли 1371

ки Исмоъилаш ном ниходанд. Чун Исмоъил дусола шуд, Сороро рашк боло гирифт ва шикебояиш сар омад. Иброхим Хочар ва Исмоъилро ба замини Макка бурл ва ба баракати Исмоъил оби Замзам пайдо шуд ва чун қавми бани Чурхум ба шарофати ин об он чо омаданд ва Исмоъил дар мисени эшон парварниш ёфт ва чун Исмоъил чаҳорсола гашт, амри курбонӣ расид. Исмоъил мулакқаб ба Забсҳулло гашт ва гӯянд, ки ў нахустин касе буд, ки ба арабӣ навишт. Исмоъил завҷан мисрис барон ҳуд никоҳ кард ва лувоздаҳ писар таваллуд шуд, ки ҳар як раъси яке аз тавоифи араб гаштанд.<sup>301</sup> Баъд аз як сол[и расидани амри курбонӣ ба Исмоъил] Исҳок аз Соро ба синни ҳафтод мутаваллид шуд ва муждан дар раҳми Соро пайдо шудани фарзанд дар Куръони мачид дар сураи Ҳуд, оёти 72 ва 73 омадааст: Колат ё вайлато алиду ва ано ъаҷузун ва ҳозо баъли шайхан инна ҳозо лашайъун ъаҷиб. Колу а таъҷабина мин амри-л-Лоҳи раҳмату-л-Лоҳи ва баракотуҳу алайкум аҳла-л-байти иннаҳу ҳамилун мачид.[“Зан чун муждан фарзанд шунид, гуфт, ки оё мешавад аз ман, бо он, ки пири солҳӯрдаам ва шавҳарам низ мардс пир ва фартут аст. фарзанде падид ояд, ин чиз бисёр шигифтангез аст. Фарнштагон ба ў гуфтанд: оё аз кори Ҳудо ачаб дорӣ? (Ачаб мадор, ки) раҳмату баракоти Ҳудо маҳсуси шумо-аҳли байти рисолат аст, зеро Ҳудо бисёр сутудасифот ва бузургвор аст”]

Аммо дар Таврот дар боби бистудуюм, ки “Ба курбонӣ овардани Исҳок ном дорад”, омада: “Ва (Ҳудованд ба Иброхим) гуфт: Писари ҳудро, ки ягонаи туст ва ӯро дӯст медорӣ, яъне Исҳокро бигӣр ва ба замини Муриҷ бирав ва дар он чо ӯро бар яке аз қӯҳҳос, ки ба ту ҳоҳам гуфт, барон курбонии сӯҳтани барор”.<sup>302</sup> Қобили зикр аст, ки дар бобҳон 8 (20), 12 (7, 8), 13 (4,18), 33 (20), 35 (1, 3, 7)-и Таврот, ки “Ҳасти” ном дорад, куллан сухан аз курбонист.

Иҳтилоғи назар мисени муфассирини Қуръон ва Таврот дар маърифати “писари ягона” аст. Муфассирини Қуръон бар онаици, ки мансур аз писари ягона Исмоъил аст, зеро тибки боби 11 (30)

<sup>301</sup> Танқеду-л-мақол. -Ч.1, с.126; Таърихи гузидга. Чопи Баровин. -Ч.1, с.33-34; Дехҳудо. Лугатнома. -Ч.6. -Техрон, 1330, с.2498-2499.

<sup>302</sup> Китоби Муқаллас. Аҳди қалим ва аҳди ҷазид. // Институти тарҷуман Китоби муқаллас, (тарҷума ба замони тоҷики): Мордехай бен-Ҳисе Бачаев ва Ҷемал. Е.Алтай), нашри 2. -Стокголм, 1999, с.42.

“Ҳасти”-и Таврот бенаслини Соро зани Иброҳим тасбиг шудааст ва мувоғики боби 16 (1, 2, 3, 4, 5, 6) ҳамин кисмати Таврот Соро канизи мисрии хеш ба исми Ҳочарро ба занини Иброҳим медихад, ки Иброҳим бефарзанд намонад. Ҳочар аз Иброҳим обистан мегардад ва Исмоъил таваллуд мешишавад. Ба шаҳодати ҳам Таврот ва ҳам Куръон писари аввал ва ягонаи Иброҳим Исмоъил мебошад, зоро тибки ривояти мутуни исломӣ баъди 5-сола шудани Исмоъил ва тибки ривояти Таврот баъди 13-сола шудани ў Исҳок аз Соро мутавалиид гардиш.

Ибни Касир ва дигар муфассирин бар онаид, ки матни Таврот таҳриф шудааст ва вожан Исҳок дар таҳрирои нав шомили Таврот гаштааст ва биноъян “писари ягона”, ки Иброҳим ба қурбонгоҳ овард, Исмоъил аст. Дар зими дар Куръони мачил дар суроҳон Бақара (ояи 75), Нисо (ояи 46), Монда (оёсти 13 ва 41) таҳрифи қаломи Худо [Таврот] зикр шудааст. Аз ҷумла дар суроҳон Бақара, ояи 75 омадааст: А фататмаъуна ан юъмину лакум ва қаткона фариқун минхум ясмаъуна қалома-л-Лоҳи сумма юҳар-рифунаҳу мин баъди мо ақалуҳу ва ҳум яъламун. [“Оё тамаъ доред, ки яхудиён ба дини шумо бигараванд, дар сурате, ки гурӯҳе аз онон қаломи Худоро шунида ва ба дилҳоҳи худ таҳриф мекунанд, бо он, ки дар қаломи Худо таъаккул карда ва маънни онро дарёфтаанд”].

Мисни муслимин ривояти фавқ машҳур будааст, вале ривояти дигаре низ дар мутуни исломӣ мундариҷ аст, ки камтар иштиҳор ёфта: “...Пас [Абдумуталлиб падарбузурги Мухаммад (с)] об баркашид ва буни ҷоҳ қандан оғоз кард. Ва бо Ҳудон субҳонаҳу ва таъоло назр кард, ки агар оби ин ҷоҳ баркашам ва мисни ҷоҳ биканам ва ин хоста биёбам ва боз ин ҷоҳ ба дasti ман иекӯ шавад ва об бозояд, аз ин даҳ писар, ки дорам, якero қурбон кунам пешни Ҳудон азза ва ҷалла... Пас ҷоҳро пок кард ва об баромал. Ва Абдумуталлиб бад-он саҳт шодмона шуд... Пас оҳангӣ он кард, ки назри ҳешро вафо кунад ва фарзанде қурбон кунад. Ва ўро дувоздаҳ писар буд ва қеҳтар аз ҳама Абдуллоҳ буд падари пайғомбар салома-л-Лоҳи алайҳи ва Абдуллоҳро куният Абуабдуллоҳ буд. Пас Абдумуталлиб ба мисни ҳама фарзандон қуръа зал се бор ва ҳар се бор бар Абдуллоҳ падари Муҳаммади Мустафо, салавоту-л-Лоҳи алайҳи омал. Пас Абдумуталлиб

оҳаниги күштани ў кард. Бўтолибу Аббос ҳама писаронаш гирд омаданду гуфтанд: “Мо нагузорем, ки ту ўро бикушй”. Гуфт: “Бо Худон азза ва ҷалла назр кардам ва Ҳудо ҳочати ман раво кард. Ақиун маро чора нест аз күштани фарзанде, то назри хеш вафо кунам”. Писарон гуфтанд: “Мо написандем”. Ва Абдуллоҳ аз дасти шадар бинситаданд. Ва Бўтолиб бародари Абдуллоҳ бул ҳаммодар ў ҳампадар ва месхри шавқати вай бештар буд, дар вакт бирафт ва ба наздики холон шуд, ба бани Махзум ва гуфт: “Падарим Абдуллоҳро курбон ҳоҳад кардан”. Ҳама бани Махзум бархостанд ва сўн Абдумуталлиб омаданду гуфтанд: “Мо написандем”. Ва низ гуфтанд, ки ту меҳтари Қурайший ва агар ин писарро курбон кунй ва бикушй, ин суннат андар мисни Қурайши бимонад ва нисбати Қурайши бишавад. Гуфт: “Пас чай кунам, ки назр кардам бо Худон азза ва ҷалла ва назри хешро вафо бояд кард”. Эшон гуфтанд: “Иброҳими Ҳалил аз ту бузургтар буд ва назр кард, ки Исмоъилро бикушад. Пас Худон азза ва ҷалла фарзанди ўро фидо фиристод. Марон назрро ту низ бикун”... Гуфтанд: “Ба Ҳайбар яке кохина аст. Ва имрӯз аз кохинони замона ў устодгар аст, пеши ў бояд шудан, то бигўяд, чай бояд кардан. Абдумуталлиб ба Ҳайбар шуд бо Бўтолибу Абдуллоҳу Аббос... ва пеши кохина рафтанд. Ва Абдулмуталлиб ин сухан аз вай пурсид. Кохина гуфт: “Дах уштур аз як сў ба по кун ва Абдуллоҳро баробари он бидор, агар куръа бар шутур ояд, бидонед, ки Худон азза ва ҷалла писандиласт. Ва агар куръа ба писар ояд, бидонед, ки написандиласт ва шутур афзун кунед. Ва куръа ҳам бар ин мисоли шутур афзун мекунед то он гах, ки бар шутур ояд ва бар он бинистад. Пас бидонед, ки Худон азза ва ҷалла фидо биписандид, пас он шутуронро курбон кунед”... Пас даҳ шутур бо Абдуллоҳ ба пой карданд ва куръа заданд. Куръа ба Абдуллоҳ омад. Даҳ-даҳ шутур мсағзуланд ва куръа мезаданд ва бар Абдуллоҳ меомад, то шугур ба сад карданд. Он гах куръа ба шутур омад. Абдумугалиб он сад шутурро ба курбон кард ва ба фидон Абдуллоҳ. Ва Мустафо, ғазавоту-л-Лоҳи алайх, гуфтааст: “Ано ибну-з-забҳайн”. Гуфт: “Маро ду шадар забех буд”.<sup>303</sup> Дар ин иктибос тъсъоди писарони Абдумуталлиб ба

■ Балъамя Абушӣ Мухаммад ибни Мухаммад. Тарьихи Табаря.-Ч.2.-Техрон, 1380, с.672-673.

ихтилоф омада, ки дар аввал даҳ ва дар интиҳо дувоздаҳ гуфтааст.

Ҳини анҷоми маросими қурбонӣ дар ҳачҷ бояд ҷанд нуктаро мурӯъот кард, ки ин матлаб бо сароҳат дар Қуръони мачил, дар сураи Бакара, оян 196 омада: ва ло таҳлику рӯъусакум ҳатто яблуга-л-ҳадю маҳиллаҳу фа манкона минкум мариҷан ав бихӣ азан мин ръясихӣ фа фидиятун мин сиёмин ав садакатин ав нусукин фа изо аминтум фа ман таматтава билумрати илалҳачҷӣ фа ма-стайсара мина-л-ҳадӣ фа ман лам яҷид фа сиёму салосати айёмин фа-л-ҳачҷӣ ва сабъатин изо раҷаътун тилка ашротун комилатун золика ли ман лам якун ахлоҳу ҳозирӣ-л-масҷидилҳароми ваттақу-л-Лоҳа въъламу ани-л-Лоҳа шадиду-л-икоб. [“...Сар матарошед то он гоҳ, ки қурбонии шумо ба маҳалли забҳ бирасал ва ҳар кас бемор бошад ё уро дар сар ранҷе бошад, аз он фило қунаҷ ба рӯза доштан ё садака додан ё қушгани гӯсфанд, пас аз он, ки тарсу манъ бартараф шавад, ҳар кас аз умра таматтуъ, ба ҳачҷ бозояд, ҳар чи муюссар ва макдур аст аз ҷинси шутур ва ғову гӯсфанд, он ҷо қурбонӣ қунад ва ҳар кас ба қурбонӣ тамаккун наёфт, се рӯз рӯза бидорад дар айёми ҳачҷ ва ҳафт рӯз ҳангоми муроҷиъат, ки даҳ рӯзи тамом шавад, ин амал бар он кас аст, ки ахли шаҳри Макка набошад...”] ва дар сураи Ҳачҷ, оян 36 зикр шудааст: Валбуни ҷаъалноҳо лакум мин шаъонри-л-Лоҳи лакум фиҳо ҳайрун фа-эзуру-смал-Лоҳи алайҳо савоффа фа изо ва ҷабат ҷунубуҳо фа қулу минҳо ва атъиму-л-кония ва-л-мұъттарра қазолика саххарноҳо лакум лаъаллакум ташкурун. [“Наҳри шутурони фарбсҳро аз шаъонри ҳачҷ мукаррар доштсем, ки дар он қурбонии шуморо ҳайру салоҳ аст, пас ҳангоми забҳи он то бар по истода, номи Ҳудоро ёд қунсл ва ҷун паҳлӯяш ба замин афтад, аз гӯши он тановул ва ба ғакиру соил ҳам инъом қунсл. Ҳудо ин баҳоимро мусаххар ва мутсьи шумо соҳта ва шукри неъматҳон Ҳудоро ба ҷой оред”].

Аз қавли умми Салама (р) ривоят шудааст, ки Расули Ҳудо фармуд: Он, ки бар ҷай забҳе бошад, ки онро забҳ менамояд (ъаъис қурбонӣ бар ӯ воҷиб бошад), бояд бо оғоз шудани моҳи зилиҳичча ҷизе аз мӯй ва ноҳунҳояшро нағирад, то ин ки қурбонӣ қунад.<sup>34</sup>

Роҷеъ ба комил будани қурбонӣ, ъаъис зоҳирин солим будани

<sup>34</sup> Абизакариё Ҳаҷе ибни Шарафи Наввабӣ Боги нахӯкорон, с.329.

хайвони курбонй низ дар мутуни исломий таъкид шудааст: “Курбонй он гоҳ комил ва тамом аст, ки гуши онро нек бишгаранд, то бурида ё шикофта набошад ва чашми он низ дуруст бувад, курбонй дурусту тамом аст, ҳарчанд шоҳаш шикаста ва поиншланг бувад ва лангон-лангон ба курбонгоҳ равал”.<sup>105</sup>

Маҳалли баргузории курбонй миёни муслимнин ҳамоно масочид ва аглаб мазорҳост, ба вижга мазорҳос, ки миёни мардум майтуму машҳуранд. Донишманди рус М.С.Андреев дар қайдҳои сафараши аз Тоҷикистон дар баробари баррасии пахлӯҳон мухталифи зиндагии мардуми Тоҷикистон аз ҷои анҷоми маносики курбонй низ ёл кардааст: “...дар Дарвоз, Қаротегин, Ҳисор, яъне дар кисмати бешин Тоҷикистони ҳозира дар назди масочиди ҳар деҳу маҳал ҷои маҳсуси ҷамъияти бо номи “аловхона” вуҷуд дорад, ки мардон ҳар рӯз вакти мӯъияни ба он ҷо гирд меояни [Дар Дарвоз факат масҷидҳои аловхонадорро “масҷид” меноманд. Масҷидҳои бсаловхонаро “хонақоҳ” гӯянд]. Баъзан рӯзона ин гуна ҷойҳо чун мактаб хизмат мекунад ва имоми масҷиди шафат бачагони деҳаро сабак месомӯзонад. Ҳамчунин дар ин ҷойҳо зисфату ҳарифонаҳо ташкил мешаванд, ё аксар вакът ҳозирон “худойӣ” меҳӯранд, ки зисфатест ба хотири аҳдофи ҳудописандида, бештар чун курбонй баҳри дур ва ё рафъ кардани кулфату бемориҳо”<sup>106</sup>. Дар Фалгар ва водии Фон ба анҷоми маносики курбонй дар гузашта вижагиҳос қоил будаанд: “Дар вакти иди рамазон ва иди курбон ҳокими мавзеъи мазкур [дехони Поҳути ноҳияи Айнӣ] ба имом ва ҳатиб саруло мебоддааст ва дар вакти подшоҳии Бухоро [дар ин муддат - 1870 чун водии Зарафшон аз ҷониби Русия тасхир шуда буд, ба ин далел Мустаҷир “дар вакти подшоҳии Бухоро” гӯфтааст] ҳам медодаанд”<sup>107</sup>. “Расми он мардум [Фалгар] ин, ки бегоҳии иди рамазон ва иди қурбон буй бароварда, ҷалпак мескардаанд. Ҷалпакро ҳӯрда, фотиха ҳонда, савоби онро ба арвоҳи гузаштагон баҳшидем мегуфтаанд”<sup>108</sup>. “Дигар расми онҳо [мардуми Фон] ин, ки ҳар пагоҳи иди қурбон ё рамазон ҳар одаме.

<sup>105</sup> Нахҷу-л-балога. Тарҷума ба забони форсӣ Сийид Ҷаъғарӣ Шаҳидӣ, с.45.

<sup>106</sup> Андреев М.С. Майлумоте ҷанаҷа андар шинохти тоҷикон. // Тарҷуман Салими Заرافшонфар, Аврағ. - №1. - Душанбе, 2001, с.9.

<sup>107</sup> Абдураҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандаркӯл, с.109.

<sup>108</sup> Ҳамон ҷо, с.110-111.

ки мурда дошта бошад, ош карда, ба масцид месовардааст. Одамҳон дар масцид ҷамъшудаи қишлоқ он ошро ҳурда, дар ҳакки мурда Куръон ва фотиха меҳондаанд. Ахли қишлоқ шаби ил ба хонаи мурда рафта, фотиха меҳондаанд".<sup>109</sup>

Яке аз шартҳон муҳимми имон ин Ҳудои ягонаро надида шинохтан ва бовар намудан ба рӯзи ҳашр ва ё зинда гардонидани баъд аз миранидан булааст. Ба ин эътиқод аст, ки инсон барон бузургдоши рӯхи гузаштагон кори ҳайре ва ё қурбонис барояшон исор медорад: "Дар таҳдоби эътиқоди парастиши гузаштагон бовар ба зинда гардонидани баъд аз миранидан қарор дорад. Рӯхи фавтидагон, ки алоқаманди сарнавишти қарбони зиндабуда дар рӯи замин аст, барои умури зиндагии онҳо таъсир мескунад. Ба хотири ин, ки ин таъсир муғид бошад, дарҳаётбулагон кушиш менамоянд, бо анҷоми маросими қурбонӣ ва ё дигар восита рӯхи гузаштагонро меҳрубон дошта бошанд".<sup>110</sup>

Талаби фарзанд аз Ҳудованд суннатест, ки реша бар умки таъриҳ мезанад. Низомии Ганҷавӣ дар достони "Ҳусрав ва Ширин"-и хеш аз Ҳурмуз ёд мескунад, ки барои талаби фарзанд қурбонӣ бачой меорад:

*Насабро дар ҷаҳон пайванд меҳост,  
Ба қурбон аз Ҳудо фарзанд меҳост.  
Ба ҷандин назру қурбонаш Ҳудованд  
Нарина дод фарзанде, чӣ фарзанд!*<sup>111</sup>

Ин суннат ҳамоно дар масири таъриҳ идома пайдо карда, то рӯзгорони мо расидааст. Ҷунончи ҳонадоне фарзандталаб аст ва мулдаги зиёде бе фарзанд зиндагӣ доранд. Ба зиёрати мазоре, ки ба бузургтарон он иродат доранд, месраванд ва ба шоҳи дарахти назди ин мазор пораи маткуъи сафелеро ҳалқа мезананд ва назрэ ба ин мазор мескунанд. Баъди фарзанд ёфтган ин мазорро зиёрат мескунанд ва он ҳалқаҳоеро, ки ба пияти фарзанд ба шоҳи дарахти

<sup>109</sup> Ҳамон ҷо, с.161.

<sup>110</sup> Басилов В.Н. Культ святых в исламе. -Москва: Мысль, 1970, с.69.

<sup>111</sup> Низомии Ганҷавӣ. Кулъиҷ. -Ч. I.- Душанбе: Ирфон, 1983, с.59-60.

мазор зада буданд, воз менамоянд ва қурбонин ҳсшро ба ин мазор тақдим медоранд.

Ба хонадоне фарзанд таваллуд мешавад, вале умри дароз надида мефавтад. Ва падару модар назр мекунанд, ки агар фарзанди мо сиххатмаңц монац, ба фалон мазор қурбонӣ тақдим мекунем. Ҳамчунин кӯдакон ба номҳон мардонан Назруллоҳ ва ҷанонаи Назрия ҳеле зиёланд. То бузург шудани кӯдак дар сарашибар як радиф мӯяш (кокулаш)-ро то айсме, ки қурбонӣ анҷом наёбад. Падару модар он гесуро ҳифз мекунанд. “Дар баъзе писарҳо [дар Фалғар] кокул мемондаанд. Сари писарам ба фалон мазор назр ғуфта, ният мекардаанд. Аз он сабаб кокули писарбачча менистал то вакте ки кудрат ёбад, як буз ё як гӯсфанд гирифта, ба чое, ки назр ғуфта бошад, ҳоҳ дар мазор ё шайху хоча, ба эшон дар ҳамон чой бурда месдодааст. Шахси назрро қабул карда онро күшта, ош карда, бо ҳамроҳии чандни мӯйсафедон ҳурда, писарро дую мекардаанд. Баъд кокули баччаро соҳиби назр мегирифтааст...”<sup>312</sup>. Нависанда Сотим Улуғзода дар асари ҳасбул-ҳолии хеш “Субхи ҷавонни мо” дар қисмати “Бачаи талабида гирифтагӣ”-и ин асар ин матлабро возҳ тасвир намудааст: “Аз рӯзе, ки ман ҳудро шиннохтам, дар саррам кокулча буд. Гумон мекардам, ки бо вай зонда шудаам... Дертар фахмидам, ки падару модарам баъди Азизҳои боз ҷаҳор фарзанд ёфта бошанд ҳам, ҳамаи онҳо дар ҳурдсолӣ вафот карда буданд. Падару модарам пештар аз он, ки ман ба олами вучуд оям, ғами умри дарози моро ҳурда, саррамро ба мазори Идрис-пайғамбар ниёз карда буданд. то ки агар ба иногоҳ Ҳудо ҷони моро гирифтани шавашт, ин пайғамбар ба ман шафоъат карда, ӯро аз нияташ гардонад. Барои ин ҳизмати Идрис-пайғамбар падарам ба вай як гӯсфанд ваъда карда будааст. Кокул нишонаи “ниҳзмандӣ”-и сари ман, дурусттараш, ҳуччати қарздории падару модарам аз Идрис-пайғамбар буд ва ман аз он кокул баъд аз адон қарз, яъне баъди гӯсфанд күштани падарам дар мазори пайғамбар, ҳалос шуда метавонистам”<sup>313</sup>.

Худи вожаи назр, ки арабист ва ба маънни ваъдаву аҳду паймон ва ё он чи касс дар роҳи Ҳудо анҷом додани онро ба муносибате

<sup>312</sup> Абдураҳмони Мусғачир. Рӯзномаи сафари Искандарқӯл, с. 113.

<sup>313</sup> Улуғзода Сотим. Мунгахабот. -Ч. 1. -Душанбе: Ирфон, 1982, с.22-23.

ният мекунад ва ё он чи вочиб гардишип бар худ ё он чи вочиб кунанд ба шарти чизе ва ё ваъдае, ки ба асоси шарте бошад, тафсир шудааст. Суннати назр низ решаш бар умки търиҳдорад. Дар ниғоришҳои Ачинатеппа “дар девори даҳлези яке аз цеплаҳои хурд саҳнае тасвир шудааст, ки дар он ду марди мусаллаҳ дузону нишастаанд ва ҳар ду ба яклигар зарфи пур аз гулро дароз мекунанд (зарфи яке тиллой, дигаре нуқрагин). Ин саҳна инъикоси маросими ба мазор назр додан аст, ки бо номи прандхихо дар дини буддой маълум мебошад ва аз Сейлон сар карда, то ба Туркистони Шарқӣ дар санъати тасвирӣ дучор мешавал”.<sup>114</sup> “Ба ниғоришҳои курбониҳон Панҷакент муроҷиъат карда, мутазаккир бояд шуд, ки агар шартан бигӯем, ба ҳангоми алои курбонӣ дигар чизҳо низ истифода мешгуданд. Ба ин чизҳо пеш аз ҳама кӯзахо ва ҷомӯҳо марбутанд”.<sup>115</sup> Ба ин маъни дар Қалъаи Кофарниҳон низ ниғоришҳоे пайдо намудаанд.

Дар рӯзгорони мо назр бештар маънни курбонӣ овардан ба мазорро қасб кардааст. Падару модар ин маносикро ба маҳаллс, ки ваъдаи курбониро барои ҳеш дода буданд, бо ҳамроҳии қӯдаки ҳеш мераванд, курбониро анҷом медиҳанд ва баъд аз ин бо маросими Гесубурон ва ё кокулбурон, инчунин гӯшсуроҳкуон [гӯши ағлаби писароне, ки Назруллоҳ ном доранд, суроҳ аст] аз ҷониби шайҳи он мазор курбонӣ комил мегардад.

Кобили тазаккур аст, ки мағхуми курбонӣ дар ислом танҳо дар рӯзи даҳуми зилхиччату-л-ҳаром мунтаҳӣ мегардад. Ҳадаф аз анҷоми курбонӣ ба вазоҳат пайдост, ки на тағзияи мардум тавассути гӯшти курбонишуда, балки тақвоест, ку инсон ба ин шенса қасби ризояти Ҳудовандиро мекунад. Ва ин маъни дар Куръони мачид дар суроҳи Ҳаҷҷ, оли 37 ба сароҳат пайдост: Лола янола-л-Лоҳа луҳумуҳо ва ло димъуҳо ва локин янолуҳу-т-тақво минкум қязолика саҳхараҳо лакум литуқаббиру-л-Лоҳа ало мөҳадокум ва башири-л-муҳсинин.<sup>116</sup> (Ва билонед, ки) ҳаргиз гӯшти ин курбониҳо назди Ҳудо ба ларабаи қабул намерасад, ласкин тақвои шумост, ки ба пешгоҳи қабули ўроҳад расид ва ин

<sup>114</sup> Ғафуров Б.Ф. Тоҷикон. -Ч. I. -Душанбе, 1983, с 323.

<sup>115</sup> Беленицкий А.М. Новые изображения ритуальных предметов на стенных росписях древнего Пенджикента. // Памяти Михаила Степановича Андресса. Сталинабад. 1960, с.42.

бахоимро мусаххари шумо сохта, то Ҳудоро, ки шуморо ҳидоят фармуд, такбир ва тасбех гүед ва ту, эй расул, искўкоронро башорат дех"].

Ин матлаб бо ин талхис натичагири мешавад, ки маросими курбонй дар рўзгорони хеле қадим, замони асли биринч, яъне ҳазораи III-II то милоди Масех ибтило мисни табакаи қишоварзон ва ҷорводорони муқими марсум будааст ва охиста-охиста ба дигар қиширҳои ҷомеъа ҳугур карда, маносики мазхабии тамоми акшори ҷомеъа маҳсуб гаштааст. Мусалламан, замоне, ки Офаридағор ба ҷуз расулонаш восита ва робитаи дигаре ба мұмъинин надошт ва мисичиёну даллони олами мазхаб ба умеди истифодай ҳеш масири ҳаракати ҷомесъаро мунхариф насохта буданд, мазхаб, маносик ва дини ҳудопарасти ба мardum амшията ва оромиш мебахшид ва ба маҳзи он, ки дар масири таърих ҳудопарасти ба ҳудойонпарастӣ ва ниёни холик ба ситониши восита ва робитаи Офаридағор мубаддај мешавад, ба тавре ки ҳоҳем дид, дини мardumiy ба ояте дар ҳидмати мазхабион тағири шакл ёфта ва иродатхову боварҳои мardumiy бо вахшатноктарин васила ҳадшадор гаштаанд. Як далсли мубарҳанс дар замини аз "Сафарномаи тухафи ахли Бухоро"-и Мирзосироҷи Ҳаким меорем: "Банда як вақте бо як нафар туркман аз Астаробод ҷиҳати табобати имоми чумъа, ки ба марази ҷашм гирифтор буд, (ба Гургон) мсомадам. Дар он ҷо фаромада, доҳили буқъи мазкур шудам. Дар болон қабр ҷандона дастмоли вбрешимӣ баста дидам. Дар гӯшай ҳар қадом ҷандони сикка кирони нуқра ва ҷандони қанд баста андохтаанд.

Аз туркман суол қардам, ки инҳоро аз барон чӣ гузоштаанд?

Гуфт: Инҳо назр аст, ки занони мо ҷиҳати надоштани авлод оварда, назри Аллоҳ қардаанд.

Баъда гуфгам: Пас инҳоро кӣ мегирад?

Гуфт: Шайхест аз авлоди ҳамин имом, ўомада мегирад. Ҳар тоҳи каси дигаре бардорад, дасташ ҳушк шуда, ҷашмаш кӯр мешавад.

Банда донистам, ки он ҳам пулитики ҳамон шайхи ринди қаззоб аст, ки аз дуруғ ҳудашро авлод сохта, ин ҳуққаро ҳам зада, ки кассе назри омадагиро гирифта натавонад. Бисмиллоҳ гуфта ҳамаро гирифтам. Алҳамдулиллоҳ, на дастам ҳушк шуд ва на ҷашмам кӯр.

Туркман таъаччуб намуда гуфт: Нас шумо ҳам авлиёзода будел, ки зараре ба шумо нарасид?

Гуфтам: Шоял бошам. Фавран омада маро зиёрат кард. Ғароз, он рӯз даҳли хубе намуда, авлиёзода ҳам шудам чанд рӯз. Тарсидам, ки боз маро туркманҳо күнгта авлиёз насозанд".<sup>116</sup>

Яке аз шаклҳон дигари анҷом додани суннати курбонӣ ин маросими худойи мебошад. Ба ҳангоми зиёрати мазорҳо тибқи ин суннат аз арвоҳи бузургвори ин мазор талаби истиъонат ба ҳангоми хушксолӣ ва дигар мушкилоте, ки табиъат барои мардум ҳалқ мекунад, будааст: [Дар Ғалғар] "Агар зироъат нашавад, соли хушкӣ ояд, дар ҳар масҷиду мазор одамҳои ҳар қишилок ҷамъ шуда, аз гандум ярма қашида, дар дег андохта, пухта, одамҳоро оварда, пеши ҳар се кас яқтабакӣ қашида мемондаанд. Онро ҳӯрда, дуъо мекардаанд ва борон мегалабидаанд".<sup>117</sup> Ин суннат бештар бо номи "худойӣ" маъруф аст.

Шайхони мазорҳо дар водии Зарафшон, ки ин вазифа бешгар ба варосат аз падар ба онон мерасид ва ҳамчунин мунтакил месфт, назр, ки ба мазороти онон карда мешуд, ба шеваҳон мухталиф масраф мекарданд, ки яке аз он худойӣ дар мазор мебошад: "Ҳар кассе, ки [дар Ғон] буз ва гӯсфанд ва пул ба мазор бурда бошад, шайхи мазор ҷамъ карда, ҳар сол оши худой карда, ба аҳли қишилок медодааст".<sup>118</sup>

Ҳамчунин қасоне ба саломат аз воқеъас ноҳуше амсоли тасодуми автомобилий, гарӯ гардидан ба об, сӯхтор ва дигар ҳаводиси марғзо сиҳатманд бадар оянд, ҳатман ба мазоре, ки иродат доранд, худойӣ мекунанд.

Ғурм дар ривоҷт ва афсонаҳон мардумӣ симон тобноке дорал. Дар боварҳон мардумӣ ғурмро бо париҳо муртабит месозанд ва инсоне, ки аз гӯшти он истеъмол мекунад, гӯё аз ҳама гуна гуноҳҳо мубарро мегардад. Мардум аз ғурм тақдис ба амал меоранд, ғӯшташро шифобаҳш медонаанд ва шоҳи ғурм, ба хусус, пеҷдарпечу баландаш дар нештоқи мазорҳо наасб мегардид. Мисни шикорчиёни Ғалғару Масҷоҳ ин расм роиҷ буд, ки агар

<sup>116</sup> Мирзосироҷиддин Ҳочя Мирзоабдурауф Сафарномаи тухафи аҳли Бухоро. - Техрои, 1369, с. 270.

<sup>117</sup> Аблурраҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандаркӯл, с. 112.

<sup>118</sup> Ҳамон то, с. 161.

түрми бо шохҳои печандарпек сайд мекарданд, шохи онро ба мазори дехи худ мегузаштанд, шояд ба ин далел бошад, ки дигар бора низ бузургвори он мазор дар сайдаш гушониши дихад. Ин аст, ки агар ба мазорҳои ин қисмати водии Зарафшон таваҷҷуҳ кунӣ, дар чои намоёнс аз боми мазор шохҳои бузурги түрм (кучи оҳу)-ро мебини. Шохи түрмро на танҳо дар пештоқи мазорҳо ва ё боми он наасб мекунанд, инчунин ҳар доим тибқи анъана дар сутунҳои ҳавлиҳо ва ё дар даромадгоҳи ҳонаҳо низ ба сифати муҳофиз чӣ дар гузашта ва чӣ имрӯз наасб мекунанд. Аз эҳтимол дур нест, ки ин маросим дар моҳияти амр бо динни тоисломии мардум – зартуштӣ, ки түрм мазҳари ҳудои ҳукумати шоҳӣ, тавғик ва ҳушбахтӣ – Фарр мебошад, иртибот дорад.

Суннати ҳудойя миёни муслимии дар ҳама фасли сол анҷом ҷефта, ҳамчуноне ки ба назар мерасад, бо тақозоҳон: ризоятманду арҷузории рӯҳи гузаштагон, таҳаққуки амёлу ҳоҷот ва рафъи ишёзмандиҳову мушкилот, тарди фоҷеъоти табиъӣ, ба саломат раҳӣ ёфтани аз тасодумот, кӯмак ба мустаљафини ва ғайра роиҷ будааст. Ин суннат бо маросими қадима – “арвоҳошӣ” ҳелс шабоҳат дорад. Қобили тазаккур аст, ки қишире аз ҷомеъа, ки мустаманду дармонда будаанд, ҳамеша дар ҳама адвор дар шумори зиёратиёни амокини мӯқаддас маҳсуб мешаванд. Дардмандон низ ба нияти шифоਬӣ аз амрози мухталиф зиёрати мазорҳо мекунанд ва усулан ҳамроҳи хеш таъомҳои ҳархела месоранд, ки ин таъомҳо аивоъашон анъанавӣ буда ва мардум ба он гизо “арвоҳошӣ” мегӯянд: “Аҳли деха ба он мазор аз ҷиҳаги истиъонат барон шифои беморӣ ё нотавонӣ ҷизз месоварданд ва он кас [шайхи он мазор] мегирифтааст. Аҳли ҳар қишлоқ ба мазори ҳудаш назр мекардааст. Бо истиъонати арвоҳи тайибзан он мазорҳо ба он бемор ё ногавон Айлоҳ таъоло шифо мелодааст ва манфаъати бисёр мелидааст. Ҳар кассе, ки ба мазори шариф ихлос кунад, бадавлат мешудааст ва агар ихлос накунад ва шаккоҳӣ кунад, ба қасалу ранҷ мубтало мешудааст. Агар аҳли илму мулло бошад, бегоҳи или моҳи рамазон ва или қурбон лар сари қабри он бузургвор рафга, Куръон ҳонда, дӯъову фотона карда, ба рӯҳи бузургвор мебахшидааст”.<sup>319</sup>

<sup>319</sup> Абдураҳмони Мустаҷир. Рӯзномони сафари Искандарқӯл, с. 89-90.

## БОБИ IV

### АМВОЛ ВА ТАСАРРУФОТИ МАЗОРХО ВА САРЧАШМАХОИ МАВҔУДИЯТИ ОНҲО

#### ВАҚФ – САРЧАШМАИ АСОСИИ МАВҔУДИЯТИ МАЗОРХО

Вакф мулкест, ки аз тарафи касс барои масҷид, мадраса ма-  
зорҳо ва умуман ба муассисоти диния таҳсис ва васика карда  
шууда бошад, ба шарте, ки аз даромади он фоида бурда шаваду  
ҳаридуfurӯsh нашавад. “Дар вакфномаи мадраса ва ҷоҳои да-  
ромаддихаңдаи вай бо забони арабӣ ва бо ҳуҷҷатҳои динӣ ибо-  
ратҳои зерин навишта шудагӣ буданд: “Фурӯҳта намешавад.  
ҳарила намешавад, ба кассе баҳшида намешавад, ба кассе васият  
карда намешавад ва ба мерос гузашта намешавад ва кассе, ки ин  
гуфтаҳоро тағиیر лиҳал, лаънати Ҳудо, лаънати Пайгамбари  
Ҳудо ва лаънати тамоми малоянкаҳо бар вай бод”. <sup>320</sup>

Амлоки вакфро мставон ин тавр радифандӣ кард:

**Вакфи холис.** Вакфест, ки ойидоти он комилан ба соҳиби вакф  
пардоҳта мешавад.

**Вакфи даҳяқ.** Вакфест, ки ойидоти он ба мударрисон,  
толибилимон, ҳочиҳо, мутаваллиён, ҷорӯбкашон, ки ба ваҷҳе ба  
амлоки вакф робита доштанд, ба андозаи даҳяқ дода мешуд.

Дар бисёрс аз шаҳрҳо Ҳоча [Аҳрор] мадорис, масҷидҳо ва  
дигар муъассисоти диния ва ҳайрия Ҷъмор кард, ки тавассути  
ойидоти амлоки касири вакфшуда ба онҳо, ҳарчи кормандон,  
муроҷсъин ва нигаҳбонони ин муъассисот пардоҳта мешуд. <sup>321</sup>  
Ҳамчуноне ки аз аснод ба назар месрасал, дар водии Могиёцарс-  
лир кисмати улён Самарканҷ низ заминҳои фароҳе аз амлоки Ҳоча  
Аҳрор буданд, ки дар вакташ вакфи яке аз муъассисоти диния  
кирда будааст. <sup>322</sup>

<sup>320</sup> Аянӣ С. Ҷудоштҳо. -Ч.1.- Душанбе: Адиб, 1990, 175-176.

<sup>321</sup> Ишқов П.П. Хозяйство Джуйберских шейхов. -М., Л., 1954, с. 15.

<sup>322</sup> Вяткин В.Л. Материалы к исторической географии Самарканского вилайста. -  
Самарканъ, 1901, с.24-25.

**Вакфи авлодий.** Вакфест, ки табақоти муқаддаси исломӣ: сайдҳо, хочагон, эшонҳо, тураҳо ва ҳокимону амирои ва табори онҳо барои рафъи эҳтиёчи мазорҳо, масҷидҳо, ҳонақоҳу кориҳонаҳо, таҳоратҳонаҳо ва гайра таҳсис медоданд. Тибки ин вакғнома вакғисоркунанда масъули ҳарҷу даҳли амволи вакф буд ва ин масъулият аз насл ба насл ба ирс мерасид. Салру-с-судур ба умури вакфи авлодӣ назорат мекард, vale ҳуқук надошт, ки мутаваллиёни ин намуди вакфро аз вазифа маъзул дорад.<sup>123</sup>

Ин нукта пиromуни мавқуфот қобили тазаккур аст, ки шаҳси васикунанда амлокашро ба нияти вакф на ҳамеша комилан ин амлокро ба манфаъати мӯъассисоти диния интизӯ мекард, балки барои назорати ҳарҷу даҳли амлоки вакф яке аз фарзандон ва қарибони худро муваззаф месоҳт, ки мусалламан аз даромади амлоки вакфшуда ҳазинаҳое барои пардоҳти масорифи рӯзгорашон низ таҳсис лода мешуд. Дар санади вакфи замине, ки аз ҷониби Ҳоча Аҳрор ба масоҷид ва мадориси дар Тошканд буда эъто гардидааст, зикр шуда, ки мутаваллиёни масоҷид ва мадорисе, ки он заминҳо барояшон вакф гардидааст, бояд аз насли ду писари исоркунандай вакф (Ҳоча Аҳрор) интихоб гарданд.<sup>124</sup>

Дар санадҳои амлоки вакфшуда аз ҷониби Ҳоча Аҳрор дар Самарқанд ҳиссан бардошти даромади авлодон мушахҳас шуда, аз ҷумла мутазаккир гардидааст, ки аз се як ҳиссан ойидоти амлоки вакфро авлодони Ҳоча Аҳрор метавонанд ба манофеъи худ масраф намоянд.<sup>125</sup> Чунин усули ихтинос додани амлокро ба авлодони хеш (танҳо ба сиљсолан мардон), ки вакфи авлодӣ номида мешуд, дар Осиён Миённа маъмул гашта буд. Вакфи авлодӣ, ҳамчуноне ки гуфта омал, он чи бар фарзандон вакф кунанд, ки дигарро аз он ҳақ истифода набошад.

Хочагони машҳур на ганҳо амлоки худро ба фарзандон васият мекарданд, инчунин медонистанд, ки байд аз вафот оромгоҳи онон макони зиёрат қарор ҳоҳад гирифт ва ин яке аз усули гирди ҳам овардани сармоя низ ҳоҳад гашт ва ба ин далел лар замони

<sup>123</sup> Махмудов Н. Земледелие и аграрные отношения в Средней Азии в XIV-XV вв. -Душанбе, 1966, с.62.

<sup>124</sup> Иванов П.П. Хозяйство йибубарских шейхов, с.16.

<sup>125</sup> Ҳамон ҷо, с.16.

ҳаёт будан яке аз фарзандонро (маъмулан писари бузурго) ба сифати мутаваллии мазори хеш бармегузиданд: “Ҳазрати эшон (Хоча Аҳрор) Хоча (Муҳаммал Яҳё, писарбузурги Хоча Аҳрор)-ро қониммақоми худ соҳтанд ва тавлияти мазори фоъизу-л-анвори худро ба эшон тафвиз фармуданд”.<sup>226</sup>

Соли 982 ҳ. (1574-75) Абдуллоҳон, ки ба қумаки ҳочагони ҷойборӣ ба қудрат расида буд, вукуфномаэро аз заминҳон Кармина ба мазори поягузори силсилаи ҳочагони ҷойборӣ Хоча Ислом эъто менамояд.<sup>227</sup> Инчунин дар ин вукуфнома ба мазори мазкур марбут гаштани рӯдхонас бо номи “Наҳри чорбог” ва чорбоге аз ин мавзӯъ лар Кармина чун амлоди вакфӣ ба тасвиб расидааст. Дар ин вукуфнома мазмурони молиёт, саканаи Кармина, мардумони бумӣ ва саҳроиро оғоҳ соҳтааст, ки амволи дар ин вакфнома тазаккӯрёфта аз ин ба баъд “дарубаст” ва вакфи мазори мазкур маҳсуб аст ва аз ҷамеъи молиёт маъоф гаштааст. Ҳочагони ҷойборӣ дар катори дигар бузургони лину мазҳаб ду нафар аз ҳочагони машҳур Хоча Абӯбакри Сайд ва Имом Абӯбакри Аҳмадро, ки оромгоҳашон дар қаронаи шаҳри Бухоро воқеъ аст ва макони зиёрати мардум қарор гирифта буд, аз аслофи хеш хонда, ба мутаваллигии ин мазорҳо шайхони силсилаашонро таъйин менамуданд. Табиъист, ки мазороти мазкур дорон заминҳо ва дигар амлоди мавқуфа буд, ки ҳочагони ҷойборӣ ҳарҷу даҳли оиро зери нуфузи худ гирифта буданд. Ҳатто ба дастури Абдуллоҳон ин оромгоҳҳо мучаддадан таъмир гардида, пиromуни онҳо масҷид, ҳонакоҳ ва ҳамчунин қасри боҳашамате дар иҳотаи чорбоги бузурге соҳта шуд.<sup>228</sup> Мутаваллисни ин мазорҳо аз насл ба насл аз ҳочагони мазкур, ки дар маснади Ҳочаи Бузург интихоб мешуданд, таъйин мегардианд: “Дар табакаи мо аз замони ҳазрати имом Абӯбакри Сайд раҳматуллоҳ то ин дам (соли 1589), ки табакаи аршад... зуқур аст ӯро (Хоча Тоҷидигиро) мутаваллии авқоғ ва ҳодими ҳонакоҳ ва шайҳи мазор ҷаъ васини сағирон қардаанд”.

**Вакфи Қуръон барои қориёнс, ки ҳар замоне ба дастури касс**

<sup>226</sup> Иванов П.П. Хозяйство Джуйбарских шейхов, с. 16.

<sup>227</sup> Ҳамон чо, с. 22.

<sup>228</sup> Ҳамон чо, с. 51.

<sup>229</sup> Иванов П.П. Хозяйство Джуйбарских шейхов, с. 67.

“Хатми Куръон” мекарданд, пардохта мешуд. Худоёр девонбеги ва ҳокими дигари Уротеппа, писари ў Муҳаммад Раҳим атолик аз хисоби милкҳои худ ба 22 нафар кориёни Куръон, ки дар шаш хӯчраи дар тарафи чапу рости мақбараи Худоёри Валама воқеъбуда зиндагӣ доштанд, вакф мспардохт.<sup>330</sup>

Вакфи максура буд, ки барои чиллахона хӯчраи пахлӯи мазор ва ё масҷид таҳсис дода мешуд.

Дар аҳди Темуриён аз ҳама намуд амлокази вакф молиёт ситонида намешуд, vale дар аҳди Шайбониён қариб тамоми амлокази мавқуфа ба манфаъати давлат молиёт медоданд.

Ҳамчуноне ки ба мадрасаҳо заминҳои корам, бοғҳо, саройҳо, корвонсарайҳо, осиёбҳо, дӯконҳо, ҳаммомҳо, купрукҳо, ҷашмаҳо ва умуман як ҷизи даромаднокази манкула ва гайриманқулро вакф карда, даромади он ҷизро аввал ба таъмиру тармими бино ва бакияшро ба толибон, ба имомон ва мударрисон ва ба дигар қасоне, ки дар хидмати он мадорис буданд, бо саҳмҳои муъайян таҳсис медоданд, мазорҳо, хонакоҳҳо, кориҳонаҳо, таҳоратҳонаҳо низ аз он истисно набуданд ва ҷойи таъкид аст, ки амлокази вакф бештар назди мадрасаҳо ва мазорот мавҷуд буд. Вакф аз ибтидои мавҷудияти худ то авоҳирни садаи XIX дар масири худ таҳаввул ва такомул кард ва яке аз василаҳои мухимми қасби сармоя барои муъассисоти линия маҳсуб гашт. Дар солҳои 80-уми садаи XIX заминҳои вакф дар Туркистон ба андозаи 452566 таноб замин расил. Илова бар ин, дар иҳтиёри муъассисоти вакф 16769,4 сӯми нақд, 3536 дӯкон, 124 осиё, 76 обчувоз, 50 корвонсарай, 18 ҳаммом ва 85 ионҷои мавҷуд буд.<sup>331</sup> Дар шимоли Тоҷикистон мавқуфот бештар дар шаҳри Ҳучанд мавҷуд буд ва аз ин лиҳоз шаҳри Истаравшан дар мақоми дуввум карор дошт.

Ба шаҳодати сарҷашмаҳо мавқуфот аз мадорис ва масоҷид ба маротиб бештар назди мазорот буд. Дар дехот ағлаб заминҳои корам, бοғҳо, осиёбҳо, ҷӯйборҳо ва дар լаҳрҳо бошад, дӯконҳо, корвонсарайҳо, ҳаммомҳо, растваҳо боъзар бештар моли авкоғи мазорҳо буданд. Аксари мазорҳои қисмати шимоли Тоҷикистон соҳиби амлокази манкула ва гайриманқула буданд, ки аз ҷониби

<sup>330</sup> Муҳтаров А. История Ура-тюбе, с. 196.

<sup>331</sup> Кушматов А. Вакф. -Душанбе: Ирфон, 1990, с. 93.

ҳокимон ва ё дигар сармояддорони адвори мухталиф вакф шуда буд.

Мазори Ҳоча Бокирғон, ки оромгоҳи он ба соли 1195 тъмор гаштааст ва якс аз қалимтарин мазорот маҳсуб мешавад, тӯли асрҳои мутамодӣ соҳиби авкофи касире буд. Масалан, санаде лар Бойгонии марказии давлатии Тоҷикистон<sup>12</sup> роҷеъ ба васиқи мазори Ҳоча Бокирғон махфуз мебошад. Дар ин васиқа аз ҷумла омодааст: “..Дар ин вило ба арзи анвор расад, ки аз қалиму-л-айём як қабза ва як бармок об аз ҷӯйбори Кӯзабӯйин ва як оби дигар аз наҳри Қистакӯз ҳаққобаи дувоздаҳ ҷӯйбор наҳри Ғулакандӯз буда, ки сарохучипой Пасдам ҳаққобаи тамоми наҳри Қистакӯз мазкур аз Пушта то мазор ва аз тарафи мазор таҳминан ۴۰ мил замин аз вилояти Ҳуҷанд вакфи сари мазори кутбу-л-айёб ҳазрати Ҳоча Бокирғоншоҳ, нури марқадаҳу, буда, шайхи мазор мусарифи ин мазкурот Мулло Мир Абдулазиз буда, аз ҷамъеъ олғот ва амлот ва таклифот саво ва марғу-л-қалам буда, ки бар ин маънӣ аҳкоми ҳавокини мозӣ хотиқ аст.

Мучаддалан мо низ ҳукм фармудем, ки ба дастури қадим мумниилайхумро шайхи мазори мазкур дониста, ҷамъеъ соҳибдаҳлон аз ваҷҳи мол ва ҷиҳот ва қунаға ва мардкор ӯтиш ӯми шикор ва аз тамоми таклифоти урғӣ ва расмӣ саво ва мустасно дониста, ҷизз ҳавола ва мутолиба надоранд, мардум он чи иззат ӯз риёяти онҳоро бачоӣ оварда, ҳарсола ҳукми ҷадид талаб никунанд, бар ин мӯчиб мукаррар шумурда, аз фармудан гиромӣ тарнагузаранд, хилоф наварзанд. Соли 903”. Ин санад бо мӯҳри ҳокими вакт Абдулғайзи Муҳаммадхон тайиҷ шудааст.

Санади дигаре, ки амволи мавқуфӣ изофашуда ба ин мазорро тайиҷ мекунад, соли 1248 ҳ. бо фармони Муҳаммад Абдулкаримбой тасдик гардидааст:

“Ҳазрати ҳон Ҳукмуддин, Низому-л-мулк вал-дин. Муҳаммад Абдулкаримбий сӯзимиз.

Дар ин вило чунон маънуми мо гардиш, ки аз қадиму-л-айём як қабзи ва як бармок об аз ҷӯйбори Кӯзабӯйин ва як қабза оби дигар ва ҷӯйбори мазкур аморатпаноҳ Муҳаммад Оқбуто-бий ва ҳам баъродари марҳуми Ҷӯйбори Муҳаммад Раҳим-бий низ маъа ду мин замин

аз атрофи мазор, ки маҳлуд аст, дар васиқан шаръия ва як обидигар аз чўйбори Бахлон маъа як мил замин низ аз атрофи мазор аст ва ҳакқобаи тамоми нахри Ғулакандоз ва Ҳасюз ва ҳакқобаи тамоми обҳо, ки аз Пушта то мазор аст, маъа осиёҳо вакфи сари мазори фоизу-л-анвор ва кунузу-л-асори ҳазрати Ҳоча Бокирғоншоҳ, нури марқалаҳу, буда, шайхи мазор фазоилмаъоби камолот иқтисобӣ Оҳунд Шоҳабдулазиз маъа бародарон абан анҷадда мутасариф буда, аз ҷамеъи олғот ва амлот саво ва мустасно буда, ки бар ин мазмун аҳкоми салотини мозӣ низ дар даст доранд ва вакфномаи шаръӣ айзан шоҳид аст. Бино бар ин марҳамати амиронамаи ҳудро дар бораи мушорилайҳум маръӣ намуда. ҳукм фармудем, ки ин обҳо ва ароziҳо ва ҳакқобаҳо ва осиёҳоро вакфи мазори пурнури мутаваллий ва мутасарифи ин авкоф фазоилмаъоби мазкур дониста, дигаре ҳуччат ва мунокиша насозад.

Бояд ки муҳакқакон ва миробон ва чумхури соҳибдаҳлони нахри Ғулакандоз ва Ҳасюз, хусусан мардуми Оҳучӣ ва Оқула ва авлодони Ҳоча Бокирҳоча мунокиша ва мучодала нанамоянд, бар ин мӯчиб мукаррар шумурла, аз фармудан ой дарнагузаранд. инхилофу инхироф наварзанд ва илло ба сиёсати балӣ мерасанд. Соли 1248".<sup>333</sup>

Ҳамчуноне ки аз аснод пайдост, ба вакфи мазори Ҳоча Бокирғон 12 чўйбор, ки аз нахри Ғулакандоз (дарёчаи кунунии Ҳоча Бокирғон) кашида шуда буд ва чўйборс дар Қистакӯз низ марбут буд ва кассе, ки аз оби ин чўйборҳо барои қишизораш истифода менамуд, баҳои об ва ё ҳаққоба менардоҳт. Аз ҳисоби даромади амлеки вакфи ин мазор чанд осиёб дар Ғулакандоз ва Қистакӯз низ соҳта шуда буд, ки манбаъи дигари даромали мазор маҳсуб мегашт. Мазори мазкур соҳиби масҷид ва хонақоҳ низ буд ва мусалламан як кисме аз ойидоти амлеки вақф барои таъмиру таҷлиди биноҳои марбут ба мазор, инчунин пардоҳти ҳаққузаҳмай шайхон, хатибон, муazzине ва мутаваллии мазор масраф мегашт. Ба мазор аз ҳисоби назрӣ мардум низ сармоя ворил мегашт, ки аз он бештар шайхони мазор баҳраманд мегаштанд.<sup>334</sup>

<sup>333</sup> ЦГА РУз. Ф.18, оп.1, д. 10297, л.17.

<sup>334</sup> ЦГА РУз. Ф.18, оп.1, д. 10297, л.17

Ба ин мазори Хоча Бокирғон аз ҷониби ҳокимони манотики муҳталиф амлоказ зиёде ҳаридорӣ шуда, вакф гардидааст: "...соли 999 ҳичрӯй (1590—1591) яке аз маъмурони аҳди шайбонӣ Абулфайзи Муҳаммадхон ба мазор қигъаи замин ва оби яке аз наҳрҳои рӯди Хоча Бокирғонро вакф намуда буд. Вакфи мазор сол аз сол меафзуд. Шоҳи Бухоро амир Ҳайдар дар соли 1806, хони Қўқанд Муҳаммадалихон дар соли 1822 ва дар соли 1832 замину оби зиёдеро ҳарида, ба мазор пешкаш намудаанд».<sup>335</sup>

Баъди комилан зери кабзази Русияни таззорӣ рафтани Ҳучанд ва навоҳии атрофи он, амлокази вакфи мазори Хоча Бокирғон ба маротиб коҳиш ёфт. Ҷиссёр қишоварзон, ки аз замниҳои вакфи мазор истифода мекарданд ва ҳоснли мӯъяншуда аз ҷониби шайхони мазорро баъди бардошти зироъат ба мазор таҳвил медоданд, дигар ҳайсияти мулки вакфро эътироф намекарданд ва ҳатто аз додани ҳосил аз замини вакф саркашӣ низ менамуданд. Идораи вилояти Самарқанд тибқи карори ҳеш аз 3 марта 1905 асноди вакфи мазори Хоча Бокирғонро беътибор дониста, онро барҳам додааст.<sup>336</sup>

Дигар аз мазорс, ки соҳиби амлокази вакфи воғире буд, мазори Маслиҳатдини Ҳучандӣ мебошад. Дар гузорише, ки 12 майи соли 1891 аз ҷониби қозии Ҳучанд ба раиси уезди Ҳучанд роҷеъ ба амлокази вакфии ин мазор ирсол шудааст, мутазаккир гардида, ки вакфи ин мазор авлодист.<sup>337</sup> Ба мазори Шайх Маслиҳатдин дар охири садаи XIX 63 нафар аз шайхон ва тибқи санади 1915 80 нафар шайх хидматгузор буданд. Тибқи гузориши аснод ҳамасола бештар аз 3 ҳазор сӯм аз ҳисоби мардум ба ин мазор назр ворид мегашт.

Мазори Намозгоҳи Ҳучанд низ соҳиби амлокази зиёди мағкуфа буд. Масалан, ин мазор дар деҳаи Ҳуштоир 20 таюб замину як ҷӯй об, дар деҳаи Яхтани волости Фонҷӣ 5 десятина замину  $1/4$  ҷӯй об, дар деҳаи Якоби волости Уротеппа 5 десятина замину як ҷӯй об, дар деҳаи Ҷӯланғар 15 десятина замину  $1/2$  ҷӯй об, дар деҳаи Чакири волости Совот (ҳамакнун дар Ҷумҳурии Узбакистон) 25 десятина замину  $1/2$  ҷӯй об, дар деҳаи

<sup>335</sup> Мирбобоев А. Мазори Хоча Бокирғон. // Ҷаҳордаҳ мазор, с. 158.

<sup>336</sup> ЦГА РУз. Ф.18, оп.1, д. 10297, л.88.

<sup>337</sup> Кушматов А. Пайзонӣ ва моҳияти мазорҳо. -Душанбе, 1985, с.20.

## Хамза Камол

Сумбулканди волости Далсн 86 десятина земли лалмй, дар лехан Сүфи Орифи волости Уротеппа 17 десятина земли, баг, токзор ва як чўй об, дар лехан Богати волости мазкур 10 десятина земли ва 1/2 чўй обро соҳиб буд.<sup>138</sup>

Дар ноҳияи Фончай мазори Хочагон (лехан Хочагон) соҳиби 168 таноб земли, мазори Ююй (лехан Ююй) 24 таноб земли ва як чўй об, мазори Фончай (лехан Фончай) 340 таноб земли, мазори Кизилий (лехан Кизилий) як дўкон ва 16 таноб земли, мазори Хочачон (лехан Мучум) 137 таноб земли оби ва 120 таноб земли лалмй буданд.

Дар водии Зарафшон на ҳамаи мазорот соҳиби вакф буданд: “Мазори он вилоят [Киштут-Панҷакент] вакф надошта ва шайх ҳам надоштааст”.<sup>139</sup> Зоро дар ин водии кӯҳистоний камбули ашади земинҳои ароҳӣ эҳсос мешуд ва низ қандани чўйҳо аз дили сахраҳон хоро кобили тасаввур низ набуд ва ба ин далел бъязе мазорҳо фокиди амлеки вакф буданд.

Дар асари оғатҳон табиъӣ ва ё дигар ҳаводис вакфномаҳон бъязе мазорҳо аз мисн рафта буданд. “[Амир Шоҳмурод] ба масчиҳҳо имому муazzин ва ба ҳонақоҳ машойих ва ба мадрасаҳо мударрис насл намуд, авқоғи ботилшударо чорӣ карду саҷалоти онро таҷдид фармуд”.<sup>140</sup> Дар шумори ин мазорҳо мазори шайх Абдулбояй дар лехан Ёрин ноҳияи Панҷакент низ буд. Ин мазор онҷунон шӯҳратёр буд, ки амир Шоҳмурод ба он таваҷҷӯҳ мабзул доштааст. Дар асари оғати табиъӣ вакфномаи мазори мазкур мағкуду-л-асар мешавад ва бо фармони амир Шоҳмурод аз таърихи рабеъуларавали санаси 1213 х. ҳукуқи мазор бар молу мулки мавқуфааш барқарор мегардац ва дар асоси ин фармон қозии вилюяти Ёрӣ вакфномаи ин мазорро мучалдадан тартиб медиҳад.

Тибқи асноди бойгонӣ ин мазор соҳиби 200 ман мулк буд. Дар асоси ин санад мутаваллии мазори мазбур Абдуалимхоча валади Абдулазизхоча 12 июля соли 1887 ба идораи вилояти Самарқанд барон тайиди дуборан амлскич ҷағфи мазор муроҷиъат мекунад. Дар асноди ҷағфи ин мазор Ҷумҳури мавқуфкунанда ва

<sup>138</sup> ЦГА РТ. Ф.6, оп.1, л.90, л.151.

<sup>139</sup> Абдурраҳмони Мустаҷир. Рӯзиомон сафари Искандарқўл, с. 170.

<sup>140</sup> Дониш Аҳмад Маҳдум. Рисола ё муҳтасарс аз таърихи салтанати ҳонадони маликития. -Душанбе, 1992, с.11.

навъни вакф мушаххас нагардидааст. Мавқуфоти ин мазор соли 1892 аз ҷониби идораи вилояти Самарқанд беътибор дониста шудааст.<sup>341</sup>

Фармоне оид ба вакфи мазори Мухаммади Башоро [воксъ дар рустои Мазори Шарифи Панҷакент] дар моҳи раҷаби санаи 829 (июли 1426) судур шудааст: “Моликони нузурот ва ларомали заминҳо ва оби вакфи мазори Ҳоча Мухаммади Башоро, хусусан шайх Абулкосим ва ҷорӯбкашон билонанд, ки шайх Абулкосим ҳуҷҷатхосро пешниҳод кард, ки аз тарафи садрҳон пешнина дода шудаанд ва мувоғики онҳо аҷдодони номбурда мутаваллиёни меросӣ будаанд. Аз рӯи ҳамон пешниҳод шайх Абулкосим мутаваллӣ таъйин шуд. Пасандозе, ки аз нузурот ва зироъат меғираанд, ба ҷаҳор тақсим қунаанд. Як қисмро сарфи бинои мазор фавқу-з-зикр намоянд. Як қисмро ба зиёфати муштариёни мазор ҳарҷ қунанд, як қисмро мутаваллӣ бигирад ва як қисм ба ҷорӯбкаш дода шавад”.<sup>342</sup>

Мазори Ҳачҷочи Парранда мулакқаб ба Мачнун дар деҳаи Могиён мавҷуд аст. Бо фармони Олоҳёрбеки иноқ соли 1257 ҳ. мутаваллии мазор аз авлодони Ҳачҷочи Парранда, ки гӯё ўз аҳли Шош будааст, таъйин гашта, инчунин амлокази вакфи ин мазор муъайян мешавад. Дар санади дигаре, ки аз ҷониби Каттабеги девонбегӣ тайил шудааст, мавқуфоти мазор авлоди маҳсуб шуда. Ҳочни Конӣ ном шахсе, ки гӯё аз бастиагони Ҳачҷочи Парранда будааст, мутаваллии мазор таъйин мегардал. Қобили зикр аст, ки дар муддатҳои тӯлоние, ки девонбегихо таъвиз мегардиланд, ҳар яке бо амири ҳуд мавқуфоти мазори мазкурро тасдик карда. мутаваллиёни мазорро аз шаҳараи Ҳачҷочи Парранда мөхисобидаанд.

Баъди тасарруфи Русияи таззорӣ Осиёи Миёнро асноди мазори мазкур низ ба баррасии комиссии зироъату андоз пешниҳод гардид, вале ҳулосан комиссия пиromуни амлокази манқуфай ин мазор маълум нест.<sup>343</sup>

Соли 1887 мутаваллии мазори Мухаммади Порсо (воксъ дар

<sup>341</sup> ЦГА РУз. Ф.18, оп.1, д.10627, лл.6, 8, 14.

<sup>342</sup> Махмудов Н. Землемерые и земельные отношения в Средней Азии в XIV-XV вв. с.60.

<sup>343</sup> ЦГА РУз. Ф.18, оп.1, д.10467, л.18.

рустон Могиённи Панҷакент) Эшони Солех ба комиссиян зироъату андози идораи вилояти Самарқанд санади мавқуфоти мазори мақкурро барои тайид пешниҳод мекунад. Тибқи ин санад мазор лар рустон Могиён ду қуш (48 таноб) замин дошт ва ин санадро маншури Абусайидхони Шайбонӣ низ тасдик мекард. Аз ҷониби комиссияи зироъату андози вилояти Самарқанд санадҳои мазор баррасӣ мегарданд ва маълум мешавад, ки 25 десятина замини мазор барои истифода мисни 15 нафар кишоварзон таҳсил шуда, Эшони Солех ҳамасола аз кишоварзон ушр меситонидааст. Баъди сӯхбати аъзои комиссияи мазбур бо кишоварзон маълум мегардал, ки мутаваллии мазор Эшони Солех ба ҳеч ваҳӯ аз бастагони Муҳаммади Порсо набудааст ва ҷай гуна асноди мавқуфоти мазори Муҳаммади Порсо ба дasti ӯ афтодаанд, барои аъзои комиссия мармуз монд. Ин буд, ки соли 1898 асноди мавқуфоти мазори Муҳаммади Порсо аз ҷониби комиссияи зироъату андози вилояти Самарқанд беътибор ҷониста шуда, заминҳои мавқуфа миёни кишоварзон таҳсил гардида ва минбаъд молиёти замин ба давлат супорида мешуд.<sup>144</sup>

Абдураҳмон Мустаҷир дар асари маъруфи худ “Рӯзномаи сафари Искандаркӯл” дар шумори дигар ёддоштҳои муҳимм аз сафар ба водии Зарафшон ва Фону Яғноб амлокази вакф доштан ва ё налоштани мазорот ва дигар марокизи диниро низ қайд намудааст: “Аз он ҷиҳат сои Лангар [воксъ дар деҳаи Урмстани Фалғар] мегӯянд, ки ҳамаи он як гузар аст ва як хонақоҳ дорад... Хонақоҳ вакф ҳам дорад, ки аз даромали ҳарсолаи он мутаваллий ва ҳатиб ва имом ва сӯфӣ аз он истифода мебаранд. Бокимондаи онро ба ҳуди хонақоҳ сарф мекардаанд”;<sup>145</sup> “Дар ҳар деҳа (-и Масҷоҳ) мазор аст, ки мутаваллий дорад, шайхе дорал ва вакфс дорад. Шайху мутаваллий вакфи он мазорро гирифта, саршишта карда, ҳар одаме, ки аз боло ё поён биёд, дар ҳавлияш бурла, дар он одамони мусоғир ҳадя карда, нонаш месдиҳад. Бокимондаашро дар ҳуди сари мазор дар иморати мазор сарф мекардааст. Аз вай ҳам бокимондаашро ҷавъан гирифта, дар сари мазор ҷароҷ мекардаанд”;<sup>146</sup> “Дар ин ҷониби пул [деҳаи Сӯчинай ноҳия Панҷакент] гузашта дидем, ки як таҳтасонги сафед. Дар

<sup>144</sup> ЦГА РУз. Ф.18, оп.1, д.10467, л.7,10.

<sup>145</sup> Абдураҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандаркӯл, с.32.

<sup>146</sup> Ҳамон ҷо, с.90.

он саңг навишта, ки Шарифа ном духтари Авазбой ном турки барлос ин пулро андохта будааст. Аз یаъ насле алҳол намондааст. Мардум мегӯянд, ки ҳамон замони ҳароҷа дар вакти ҳдёташ як чойро ба зар ҳарила, ба он пул вакф карла будааст. Ҳар вакто ки он пул ҳароб шавад, он вакфро ҳароҷот карда обод мекунанд”;<sup>147</sup> “Вале (девонбегӣ)... аз тавобесъи мазор барот намегирифтаанд, ки учри хидмати онҳо будааст. Ва ҳар мазоре, ки вакф дошта бошад, онро мустаъчир гирифта истифода намуда, иҷоран онро ба аҳли назонифи он мазор медодааст”;<sup>148</sup> “Ин роҳи борики пурхатар [вокеъ дар дехан Шаватки Поёни Фалгар] ним саңг буда, вакф доштааст, ки ҳар чои он роҳ вайрон шавад, аз он вакф ҳарҷ карда, дуруст мекардаанд”;<sup>149</sup> “Дар он мавзъе [Похути Фалгар] замини вакф камтар будааст. Он сарфи мазори дехаҳои мазкур мешудааст”;<sup>150</sup> “Баъзе мазор ё масҷид ё хонақоҳ [дар дехан Зосуни Фалғар] замини вакф доштааст. Аз он вакф ба подшоҳ барот намедодаанд. Он вакфро дар ҳуди масҷид ё мазор ё хонақоҳ сарф мекардаанд. Ин вакфҳоро мутаваллии мавзъеи мазкур ҷамъ карда, аз он даҳяк мегирифтааст”;<sup>151</sup> “Ҳар кишлок [дар Фон] мазор дорад ва баъзе мазор вакф дорад”;<sup>152</sup>

Ҳамчуноне ки аз ин гузориши Мустаҷир ба назар мерасад. Роҳҳо ва купрукҳо низ вакф доштаанд, шояд ба ин далел бошад, ки чӣ роҳҳо ва чӣ купрукҳо аз муҳиммтарин василаи иртиботии қӯҳистонииён бо шаҳр буд.

### **МУНОСИБОТИ РУСИЯИ ПОДШОҲӢ БА МАВҚУФОТИ МАЗОРОТ БАЪДИ ТАСАРРУФИ ОСИЁИ МИЁНА**

То замони давлати мустаъмира гаштани Осиёи Миёна ба ҳукумати таззории Русия, дар ин ҷо Девони авқоф фаъолият мекард ва раиси ин Девон ба номи садру-с-судур ёд мешуд. Садру-л-

<sup>147</sup> Ҳамон ҷо, с.24.

<sup>148</sup> Аблурраҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандарқӯл, с.88.

<sup>149</sup> Ҳамон ҷо, с.55.

<sup>150</sup> Ҳамон ҷо, с.106.

<sup>151</sup> Ҳамон ҷо, с.109.

<sup>152</sup> Ҳамон ҷо, с.161.

судур ва Девони авкоф комилан мустакил буд ва умури авкофро назорат ва таизим мескард, масоили баҳсталабро ҳаллу фася менамуд. Барои таъмини кормандони Девони авкоф бо маблаг аз даромади авкофи қиҷвар чанд дар сади муъайян тахсис дола мешуд, ки онро “расму-и-садора” меномиданд. Баъди тасхири Осиёи Миёнга аз ҷолиби Русияи таззорӣ бо назардошти нуғузи хелс амик ва густурдаи рӯҳонион бар ҷомеъи он замон, ибтидо ҳукумати таззорӣ барои татбики аҳлофи мустаъмираи ҳенш бо рӯҳонион дастӣ байъат дароз карда, ба онон имкони бештарни истифода аз амлеки мавқуфai мазорҳоро дол. Дар баъзе маворид дар амри таъмири масоҷид, мадорис ва мазорҳо низ базли қўмак карда мешуд. Қобили зикр аст, ки дар замони амир Шоҳмурод ба хотири умрону ободии мадорис, масоҷид ва мазорот фармони ҷолибе судур гардид: “...амир Шоҳмурод дар бораи таъмири ҳучраҳои мадраса ба мазмуни зерин як фармон ъзлон кард: “Ҳар талабас, ки якс аз ҳучраҳои мадрасаро бо ҳарҷ ва меҳнати ҳуд обод карда, дар вай нишиҷад, он ҳучра аз они вай бошад ва ҳар вакт ки ў хоҳад, бо гирифтани маблаги дар таъмир сарфкардааш мставонад он ҳучрато ба талабан дигар гузаронад”.”<sup>133</sup>

Баъди тасарруфи Русияи таззорӣ Осиёи Миёнга ва таъсис ёфтани генерал-губернатории Туркистон ҳукумати салтанатии Русия тавассути ин намояндагии нима низомӣ ва нима мулкии ҳуд қўшиш намуд, то умури давлатдориро ба низом дароварда, ба хусус масоили ситонидани андозро ҷиддан зери назар гирад. Ба ин манзур дар ҷавқоти генерал-губернатории Туркистон комиссияҳои андози замин таъсис ёфта, рисолати он баррасӣ намудани асноди замин, ба хусус заминҳои вакфи мазороӣ буд. Комиссияи мазкур дар асоси ҳуччатҳои пешниҳодшуда аз ҷониби шайхон ва ё мутавалииёни мазорҳо салоҳият дошт, то ҳукуки истифодан замини вакро ба ин ва ё он мазор барқарор намояд ва ё ботили гардонад.

Ҳамон тавре ки гуфта омад, барӯйхаттирии мазорҳо ва дигар марокизи динӣ дар Ҳуҷанд, Истаравшан ва навоҳии атрофи он, таъкиди доштани ва ё надоштани мазори ин ва ё он мавзъе замини вакф дар водии Зарафшон дар гузориши Мустаҷир як ҳадафи умда дошт – муъайян кардани заминҳо ва дигар амлеки вакфи

<sup>133</sup> Айнӣ С. Ҷудошто. -Ч. I.- Душанбе: Алиб, 1990, с. 176.

мазорҳо, масҷидҳо ва мадорис. Зоро якес аз вазоифи комиссияи андози замини генерал-губернатории Туркистон маҳрум кардани мазорҳо, масҷидҳо ва мадрасаҳо аз амлокази зиёди мавқуфа ва бални васила ба манфаъати ҳукумати салтанатии Русия ситондани андоз аз ин амлок буд. Дар ҷарабаи бозрасии асноди мӯъассисоти динӣ ва таҳияи рӯйхати амволи онҳо теъдоди зиёди ин мӯъассисот ба сабаби бо авомили муҳталиф ҳифз нашудани асноди вакғи онҳо, аз амлокази вакф маҳрум гардида ва ин амлок дар хилмати кишоварзон ва дигар иҷоракорон қарор гирифт. Баъд аз ин соҳибони нави собиқ амлокази вакф ба давлат, ба ҳукумати истеъмории Русия молиёт месупориданд. Дигар ин, ки ҳукумати салтанатӣ аз таъассусбе, ки марокизи динии Осиёи Миёнга нисбат ба дини масҳай доштанд. дар зехни худ тарсу ҳаросро мепарварид ва ин буд, ки онҳоро аз як василаи қасби сармоя маҳрум соҳтаанд. Ин албатта дар он замон ба нороҳатӣ ва ҳашми кишри мазҳабӣ мувоҷеҳ گашт. Баъди таъмиқ ва густариши нуғузи ҳукумати таззории Русия дар Осиёи Миёнга нақши табакаи мазҳабӣ ба умурни идории давлат коҳиҷ ёфт ва ин сабаб бойис гардид, ки аз ҳисоби маблаги амлокази вакф баровардани ҷойборҳои нав ва кишӣ намудани заминҳои боир коҳиҷ ёбад ва дигар мазорот ба маблаги амлоказе иктиро мекард, ки барояш аз собиқ монда буд.

Тибқи шариъат, ҳамчуноне ки дар фавқ ёдрас шуд, амволи вакф ҳариду фурӯши намешуд. Бадеҳист, ки мардуми маҳалӣ аз ин қавонин хуб дар ҷарабаи буданӣ ва ҷуръати намекарданӣ, ки ин дастури шариъатро нақъз намоянд ва амлокази вакфро ба ғоидан ҳеш истифода кунанд. Дар замина Садриддин Айнӣ маълумоти ҷолибе мкорад: “Аммо ҳӯҷраҳои пешӣ масҷидҳоро, ки вакф надоштаанд ва ҳӯҷраҳои сари мазорҳоро, ки вакфҳошон подшоҳӣ шуда буданӣ, ҳарчанд иморати хуб ва тирезаҳои шишагин дошта бошанд ҳам, касс намекарид. Баъд аз ишғол шудани Самарқанд аз тарафи аскарони подшоҳии Россия ин ҳол дар он ҷо барҳам дода шуда бошад ҳам, дар мадрасаҳои Бухорои амирий... то инкилиби Бухоро ҷорӣ монд”.<sup>34</sup>

Кобили зикр аст, ки амлокази маҳрумшуда аз вакфро мардум бо дарназардошти андешан мазҳабӣ муддати мадиде мавриди

<sup>34</sup> Айнӣ С. Ҷудоштҳо. -Ч. I., с. 178.

истифода карор надоданд.

Русиян таззори барон кишварҳои мустаъмираи хеш дар Осиёи Миёна санаде бо номи "Положение об управлении Туркестанского края" (1886) ба тасвиб расонид ва дар ин санад усули ҷадиди идораи мавқуфотро мушаххас кард. Дар "Созмони зироъат" ном фасли ин Низомнома муносибати ҳукумати Русия ба амлокази вакф матраҳ шудааст: "Мувофики моддаҳои 255, 261, 263 ва 264 заминҳои маскунии вакф, ки ҳукумат ътироф кардааст, дар ихтиёри ҷамоъатҳои деҳот мемонанд. Заминҳои гайримаскунии вакфҳои ҳусусӣ, ки ҳукумат ътироф кардааст, дар ихтиёри мӯъассисони вакф ва ё дар ихтиёри меросхӯрони онҳо то бокӣ будани авлоди онҳо мемонанд. Моддаи 266-уми Низомнома дар бораи таъсиси вакфҳои наъ маҳдудият мегузошӣ ва таъкид мекард, ки фақат генерал-губернатори Туркистон ҳак дорад ба таъсиси вакфи наъ иҷозат дихад".<sup>333</sup>

Баъди аз ҷониби Русия тасарруф шудани Осиёи Миёна қонуне аз ҷарафи ҳукумати нима мулкӣ ва нима низомии генерал-губернатории Туркистон ноғиз гардид, ки тибки он мутавалииёни мазорҳоро ба усули интиҳобот мӯъайян мекарданд. Масалан, соли 1891 дар мазори Шайх Муслиҳиддин се нафар – Мирзобаҳодур валади Мирзоамин, Мирзоэшон валади Мирзокобил ва Мирзоқосим валади Мирзоҳаким мутаваллий интиҳоб шуданд. Раъиин интиҳоби мутаваллиён аз қарори зайл буд: Мирзобаҳодур валади Мирзоамин ва Мирзоэшон валади Мирзокобил 65 дар сади раъи ва Мирзоқосим валади Мирзоҳаким 22 дар сади раъиин интиҳоб-кунандагонро ба даст оварданд.<sup>334</sup> Ин амал бо шеван умури амлокази вакфи исломӣ мугойират дошт, зоро тибки қансими шарниъат бояд ба идораи амлокази вакф як нафар мутаваллий таъиин мекардид.

Баъди ҳузур пайдо кардани Русиян таззорӣ дар Осиёи Миёна ва аз ҷониби генерал-губернатори Туркистон қабул гардидани низомноман наъ оид ба умури идорӣ таъодди амлокази вакф ба маротиб коҳиҷӯфт ва то ҳадде расид, ки баъзе мазорот таҳо аз ҳисоби исори назре, ки мардум ба он мазор менамуд, иктифо мекард ва ба мушкил рӯзии шайҳон ва мутаваллиён дастрас

<sup>333</sup> Кушматов А. Вакф. с.101.

<sup>334</sup> ЦГА РТ Ф.1, оп.1, д.676, л.1-3.

мегардид.

Иттилоъоти боарзишро роҷсъ ба мавқуфоти мазороти Шимоли Тоҷикистон донишмандон ва маъмурони давлати Русия подшоҳӣ медиханд, ки бо сабаби кору фаъолияти худ бо Тоҷикистон иртибот доштанд.

Шарқшиноси рус А.Л.Кун аз шумори аввалин донишмандони рус аст, ки дар баррасии асноди марбут ба авкоф дар округи Зарафшон ширкат намуда, моҳияти мавқуфоти ин мавзӯро дар нигоштаҳояш мушахҳас соҳтааст. Ба назари ин донишманд амлокази манкула ва гайриманқуларо тибқи вакфнома ё муборакнома вакф мекарданд ва моли мавқуфа аз пардоҳти молиёст маъоф буд. Маъмури мутлаки амлокази вакф мутаваллии мазор маҳсуб мегашт, ки аз чониби шахси вакфкунанда таъйин мегардид.

Пиромуни мавқуфоти уезди Хучанд А.А.Кушаҳевич, ки симати сардори уезди Хучандро дошт, таҳқикот бурда, рӯйхати амлокази мавқуфай ин уездро мураттаб соҳта буд. Дар ноҳияи мазбур тибқи асноди мазори Суғи Ориф (дехаи Суғи Ориф) 120 десятина замин ва 3,4 чӯй об, 300 таноб ангурзор<sup>357</sup>, хонакоҳи мазори Шайхбобо соҳиби “Чашмаи Мазор” ва 4 ман замин дар дехаи Чорбог, хонакоҳи Маҳдуми Хоразмӣ (маҳаллаи Сари Мазор) 3/16 чӯй об ва 50 ман замин, мазори Xоча Шаҳидон (дехаи Ругунд) 50 ман замин, 1/8 чӯй об, хонакоҳи Шайх Абдулқодир (дехаи Починдак) 150 таноб замин ва як чӯй об<sup>358</sup> ва дар ноҳияи Шаҳристон мазори Кушгарон (дехаи Каерма) 16 десятина замин ва 1/2 чӯй обро<sup>359</sup> соҳиб буд.

## ВАЗЪИ АМЛОКИ ВАҚФ ДАР ЗАМОНИ ДАВЛАТИ ШУРАВӢ

Бояд қайл кард, ки дар ҳудуди Тоҷикистони Шимолӣ дар авоҳирин садаи XIX 113 мазор<sup>360</sup> мавҷуд буд, ки ҳар якашон дорон заминҳои обӣ ва лалмӣ, инчунин чӯйборхову осисбӯзову

<sup>357</sup> ЦГА РТ. Ф.6, оп.1, д.90, л.36.

<sup>358</sup> Мухторов А. Гузары Ура-тюбс. - Ташкент, 1995, с.133-136.

<sup>359</sup> ЦГА РТ. Ф.6, оп.1, д.90, л.42.

<sup>360</sup> Кушматов А. Пайдоши на моҳияти мазорҳо, с.32.

лўқонҳо ва дигар доронҳо буданд. Мувофиқи мълумоти расмии солҳои 80-уми асри XIX дар округи Зарафшон шумораи амлоки вакф ба 507 адад мерасид, ки он дарбаргири ҳазорҳо таноб замин буд.<sup>361</sup>

Баъди пирӯзии инқилоби Бухоро ҳукумати навтаъсиси Шўравӣ тасмим гирифт, ки дар Туркистони Шўравӣ системан амлоки мавқуфаро тақмил дода, ба таъзим дарорад ва дар ин робита соли 1918 дар чавкоти Раёсати маъорифи ҳалқ шуъбани вакф таъсис гашт, ки умури илории онро Сарраёсати оид ба умури вакф идора мискард. Ин раёсат дар маҳалҳо намояндағанҳон хешро дошт на маъмурияти он дар шаҳри Тошканд ҷойгир буд.

Дар авоҳири соли 1920 Кумитай иҷрония Туркистон масоили марбут ба мавқуфотро ҷиддан зери назар гирифт. 17 ноябрини соли 1920 Низомномаи Ҷумхурии Туркистон кабул гардид. Боби чаҳордаҳуми ин Низомнома ба масоили истифода аз молиёти амлоки вакф таҳсис дода шудааст. Дар ин боб зикр гардида, ки тамоми молиёти ба даст омада аз амлоки мавқуфа марбути Камисарияти маъориф мегардад ва он барон дар вачхи аҳсан карор долани умури интернатҳо, ятимхонаҳо, коммунҳо ва дигар муассисоти фарҳангӣ-маърифатӣ масраф мешавад.

Дар авоҳири соли 1920 ба манзури таъминни адолати иҷтимоӣ, бар мабнои Низомномаи мазбур, тасмим гирифта шуд, ки аз даҳ як хиссаи ойноти ворида аз молиёти амлоки мавқуфаро ба муассисоти динӣ, минчумла ба мазорҳо, масҷидҳо ихтисос бидиҳанд. Ҳамчуноне ба наъир мерасад, тибки ин карор ойнот аз амлоки вакф ба ду бахш: динӣ ва маърифатӣ қисмат шудааст.

Кумитай иҷронияи Туркистон бо иблоги фармонҳои № 175 аз соли 1922, №164, №167 аз соли 1923 моҳияти амлоки мавқуфаро дарк намуда, дар зимни баррасии масоили мавқуфот тасмим гирифт, ки Сарраёсати умури вакфро таъсис бидиҳад. Наҳустин вазоифи Сарраёсати умури вакф ин бозрасии тамоми намуди мавқуфот маҳсуб мегашт. Тибки иттилоъоти ин раёсат соли 1923 маблаги умумии амлоки мавқуфа болиг ба 550 ҳазор сӯм буд.<sup>362</sup>

Соли 1922 тибки карори Съезди умумитуркистонии Советҳо

<sup>361</sup> Кушматов А. Вакф, с.67.

<sup>362</sup> Мирбобоев А. Саҳми ҳазнии вакф дар ташаккули фарҳангӣ қари тоҷик. // Фарҳанг. - №7-12. - 2001, с.55-56.

## Мазерхон Шимоли Тоҷикистон

даромади амлоки вакф барон рафъи эҳтиёҷоти муассисоти маданию маърифатӣ ва мактабҳои советӣ масраф мегардид<sup>363</sup>. Ҳатто дар идороти маъорифи ҳалқ шуъъботи вакф таъсис гардид, ки ба кори онҳо Саруправленини корҳои вакф роҳбарӣ мекард. Дафтари ин илора дар шаҳри Тошканд мавҷуд буд.

Аз 24 илло 31 январи соли 1925 дар шаҳри Тошканд ҷаласаи кормандони умури вакф доир гардид. Ҳамчуноне ки дар ин ҷаласа мутазаккир гардид, дар солҳои таҳсили 1924-25 дар ҷавоти Сарраёсати умури вакф 108 мактаби категорияи аввал, ки ба тесьоди 9138 талаба таҳсил мекард, 10 мактаби категорияи дуввум, ки ба тесьоди 925 талаба тадрис менамуд, мавҷуд буд. инчунин ду мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ, як омӯзишгоҳи муаллимӣ дар шаҳри Тошканд, як омӯзишгоҳи мусикӣ дар шаҳри Хива, 22 мактаби рафъи бесаводӣ, 11 китобхона, як амбулатория, 2 маркази тиббӣ ва 8 мактаб-интернат аз ҳисоби ойидоти амлоки мавқуфа фаъолият менамуданд.<sup>364</sup>

Соли 1925-1926 барномаи ислоҳоти замин аз ҷониби ҳукумати Шӯравӣ ба тасвиб расид ва мавриди иҷро қарор ғирифт. Тибқи ин санад тамоми амлоки мавқуфаи мазорҳо моли давлат гардид ва ё ба қишоварzon дода шуд. Қобили тазаккур аст, ки тесьоди зиёди қишоварzon ибтидо ҷуръати аз ин заминҳои мавқуфа ба нағъи хеш истифода карданро накарданд ва дар асари ин заминҳои зиёде солҳои тӯлонӣ аз киппг кардан маҳрум мондаанд. Дар Шимоли Тоҷикистон амлоки вакф моҳи ноябрри соли 1928 комилан аз байн рафт.

Аркоми таҷаммуъи қобили мулоҳизан мулк ба ласти намояндагони табакан болои рӯҳоният дар шароити маҳаллӣ барвақт ба назар мерасид, ки равобити танготанг бо накши фавқулоддаи рӯҳониён дар амри идораи мулки авқоф доштааст. Ҳарчанд тибқи қавонини исломӣ даромади вакфро ба умрону ободии вмоқини мӯқалласи исломӣ ва умури ҳайрия, аз ҷумла кумак ба бечорагону лармондагон ва муллобаччагони муфлис сарф кардан лозим буд, аммо масъулини амлоки вакф ойидот ва

<sup>363</sup> Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.). - Душанбе, 1968, с.29.

<sup>364</sup> Мирбобоев А. Саҳми ҳазинан вакф дар ташаккули фарҳангӣ нағи тоҷик. // Фарҳанг. - №7-12-2001, с.56.

дороихои онро ҳамчун сарчашма ва маъбаи даромади хеш қарор дода, рисолати воқсъии амлаки вакфро фаромӯш карда будаанд.

Мавҷудияти мазорҳо ва зиндағии шайхони хидматгузори онҳо дар замони мо аз ҳисоби назри иродатмандон ва ихлосмандонашон сурат мепазирал. Ба кӯмаки иродатмандон дар ин авохир дар Шимоли Тоҷикистон тесьоди зиёди мазорҳо тармим ва ё аз нав зъмор гардидаанд.

Имрӯз насли ҷавон, ки аз ниёғони хеш парастиши мазорҳоро ба мерос гирифтааст, ҳамакнун ба ин мабоҳиси парастишӣ масъулона ва ҷиддӣ барҳурд мекунад. Ба назар мерасад, ки ҳоло ба эҳён мучаддади танзими вакф, ки садаҳои мутамодӣ боиси мавҷудият ва умрони амокини муқаддас буд, ниёзе нест. Аз он ҷо, ки мазорҳо ба масобеи ёдгориҳои муҳимми таъриҳӣ ва фарҳангӣ маҳсуб мешаванд, вачиба ва дайнин шаҳрванд ва давлат иборат аз он аст, ки маблаге барон ҳифозат ва тармими мазорҳо ба хотири таъриҳ ва насли оянда дарёфт намояд ва дар хидмати онҳо қарор дихад.

## НАТИЧА

Зимни пажӯхиши анҷомдода ба исбот расил, ки дар мантақаи Шимоли Тоҷикистон амокини муқаддаси мӯкорини садаҳон VIII-X, яъне соҳтмоҳон парастишӣ барвакти давраи исломӣ бοқӣ намондаанд. Бинобар ин мазорҳон барвакти мавҷулбуда дар ин мантақа марбут ба садаи XI мебошанд.

Ҳини таҳқиқи мазорҳон Шимоли Тоҷикистон ба пажӯҳанда геъдоли 172 мазор очкор гардид. Дар ин рисола пиromуни макон, таърихи таъсис ва шахсияти 47 мазори Шимоли Тоҷикистон мълумоти возех гирди ҳам оварда шудааст. Аз ҷумла роҷеъ ба лу мазори воеъ дар ноҳияи Айнӣ буда—мазори Ҳоча Исҳоқи рустон Махшевал ва мазори Мавлоно Шамсулдини Сабзпӯши рустон Вешаб дар ин рисола таҳқиқоти густурдас анҷом ёфтааст.

Сарфи назар аз мутанокизоти парастишӣ амокини муқаддас бо усули ислом, кудсӣ шуморидани мазорҳо ва дигар амокини муқаддас дар Осиёи Марказӣ, аз он ҷумла дар Шимоли Тоҷикистон, мутмани вориди ойини исломии мардум мегардад ва ҳатто ҳалисҳое арзи вучуд меқунанд, ки анҷоми ҳамчунин амалро машруъ мекисобанд. Ин амр дар замоне таҳаққуқ пайдо кард, ки сӯфия бо ислом иттиҳод намуда буд.

Мадракҳон бадастомада дар ҷараёни таҳқик событ соҳт, ки мисни мардумони Осиёи Марказӣ суннат ва русумҳои тоисломӣ, ки бо шеваҳои мухталиф бо шаъори исломӣ оmezish пайдо кардаанд ва дар раванди таҳаввулоти иҷтимоъни чомеъа зери подари суннатҳои исломӣ мондагор шудаанд, то ҳанӯз хифз шудааст. Ин суннату русумҳо он қадр решоҳони амиқи иҷтимоъӣ ӯи фарҳангии линӣ доштанд, ки ислом ба хотири мондагорӣ ва густариши хеш маҷбур буд бо онҳо мусолиҳа намояд. Ҳанӯз ҷадиди ҷароғонаҳо дар мазорот “хотирот саз оташкадаҳои табриби намуда тавассути ислом мебошад, ки дар он ҷо мансунҳои ҷарӣ иҷтиҳод ба парастишӣ нирӯи табиъат анҷом мепазирифт”.<sup>36</sup> Аммо тасвири рамзии гурми шохчапбар аз даврони эъсолити осмонийиниёнгӣ майлум буд ва он ба сифати Ҳудон таҷассумгари

<sup>36</sup> Ремпель Л.И. Архитектурные модели мемориальных сооружений и некоторые уроки наследия. //Архитектура Узбекистана. Алъяншоҳ. Ташкент, 1985, с. 71.

нирӯҳон мармузи табиъат шомили афкори парастииши махаллий гардид. Инчунин ба пажӯҳанда зиёратгоҳос низ ошкор гардид, ки бо вучуди ин ки ба устуран авоҳнри исломӣ робита дошта бошанд ҳам, ба адвори парастииши бостонии қавонини табиъат аз ҷониби инсон марбутанд. Зоро бо таъвизи адени роиҷ дар Шимоли Тоҷикистон ба дини ислом маконҳои парастииши онин низ ба амокини муқалласи исломӣ табдил гаштанд. Вале дар аглаби ин маконҳо унсурҳои тоғсломӣ бо шеваҳои гуногун ҳифз гардидаанд. Дар шумори ин зиёратгоҳо горҳо, ҷашмасорон, дараҳтҳо, сахраҳо ва гайраро номбар метавон кард, ки зикри асомияшон дар ин рисола рафтад.

Тазаккур бояд кард, ки дар ривоёти устуравии мардумони Шимоли Тоҷикистон тасаввuri исломии рӯзи растоҳез ба тарики густурда ҳузур пайдо кардааст. Ваје дар ин тасаввурот ҳузури ошкорон унсурҳои тоғсломӣ маҳсус мешаванд. Тибки ин боварҳо инсон ду ҷон дорад, яке (ҷон), ки байди марғ аз колбади инсон раҳо шуда, ба Ҳудо мспайвандад ва дигаре (рӯҳ, арвоҳ), ки иртибот миёни марҳумро бо ақориби зиндаи ў дар замин таъмин менамояд. Тасаввур пиromуни рӯҳи инсон дар ниҳояти наздикий бо тасаввуре роҷеъ ба рӯҳи марҳум даромехта гардида ва он бо анҷоми маносики динӣ, ки ба ризоятманд доштани рӯҳи марҳум ихтинос дода шудааст, таҷассум ёфтааст. Дар ин боб аз он ҷумла вакфи Қуръон, вакфи Максура ва дигар ҳамчунин ёдгориҳо, ки то замони мо пойдор мондаанд, иттилоъ медиҳанд. Ба ин бовар маросимҳое чун “ҳатми Қуръон”, “оши сол”, суннатӣ ва ғайраҳо низ иртибот доранд.

Дар ин қарина ин назарияро мудаллал метавон ҳисобид, ки яке аз сабабҳои асосии парастиши мазорот ин бовар ба рӯзи растоҳез ва мавҷудияти рӯҳ, ки байди марғи инсон аз колбали ў бурун ҷаста, миёни осмону замин давр метанад ва ба зинлагии заминиён таъсир-гузор будааст. Ин рӯҳҳо гӯё ба вачҳе рисолати миснчиро байни заминиён ва Ҳудованд анҷом медодаанд.

Ба пажӯҳанда маълум гардид, ки дар салҳои XIV ва XV суннати эҳдоси макобир ва кудсӣ шуморидани онҳо ба авчи аълои ҳуд мерасад. Ин замони ҳукмронии сулолаи Темуриҳо буд.

Теъзоди зиёди мазороте, ки мавриди пажӯҳиш карор гирифтааст, марбурт ба шахсиятҳои вожеъӣ месбошанд. Силсилаи табакоти

мукалласи исломӣ – сайилон, хоҷагон, эштоҳо ва тӯраҳо дар ҳама адвор чӣ дар замони зинҷағӣ ва чӣ баъди марғ чун намоди тақаддусӣ аз ҷониби мардуми иродагмандашон парастиш мегаштанд ва ҳатто бо вуҷуди шадидтарин ҳоилхос, ки низоми шуравӣ дар садаи гузашта дар қаламрави Шимоли Тоҷикистон дар баробари ин табакот ҳалқ карда буд, андешаи мардум аз мукаллас шуморидани ин табакот тағиیر нахӯрд, бильъакс ҳар чӣ мамнӯъ гашт, пинҳонӣ аз ҳадди пештар густариш пайдо кард ва марсум гардид.

Дар баррасии масоили танзим ва гурӯҳбандии мазорот пажӯҳандагон аз ду навъ мазор ёд дар кардаанд: мазоре, ки воқеан бузургс дар он малфун аст ва дигаре қадамчой. Дар табакабандии мазорҳо мо гурӯҳи севвумро матраҳ намудем, ки мусаммо ба “мазори файзи осор”-ашон намудем ва дар баробари “қадамчой” мутамоизот коил шудем. Ба назар расид, ки қадамчой маконеро бояд номил, ки дар он замоне бузургворе зинҷағӣ карда ва ё муддате ҷанд дар он ҷо сипари намудааст. Қадамчоҳо фарзӣ ва ё ҳасёй низ мешаванд, ки зикрашон дар ин рисола рафт. Мазори файзи осор он мазореро бояд номил, ки дар он ҷо аз бузургворе ҷизз ба мисли ҷома, пироҳан, китоб, дафтар, қалам ба ёдгор мондааст ва иродатмандон он маконро чун намоди тақаддусӣ парастиш кардаанд. Мазори мӯи пасмбари ислом Муҳаммад (с), ки гӯё дар Ҷеҳли, Кубббату-с-Сахра ва дар Бухору Фарғона мавҷуд будааст ва ё мазори Ҳазрати Мулло дар Истаравшан, ки дар ин мазор асо ва Қуръони Ҳазрати Мулло ҳифз мешудааст ва инчунин мазори шайх Қамоли Ҳучандӣ дар шаҳри Ҳучанд, ки иродатмандонашон қаламдону давоти ёдгор аз шонирро дар он мазор “дафи” кардаанд, аз шумори онҳост.

Чараени таърихии рушди мазорҳо аз нахустпайдонии макони муқаддас то Ҷӯмори оромгоҳе дар он мазор ва пиromunaш эҳдос гаштани дигар соҳтмоҳон парастишӣ ва мазҳабӣ ошкор гардид. Сарчашмаҳон зуҳури ашқоли месъмории мазорҳо ба замони мӯқабли исломӣ мерӯсанд, ки барои анҷоми маросиме, масалан, чун парастишӣ гузашташон биноҳон махсусе соҳта мешуд. Муҳимм ба ёдоварист, ки эҳдоси оромгоҳҳо бар фарози гурӯҳон ашҳоси мӯътабар ҳеле дергар аз замони ба ҳок супорилани онҳо ба анҷом мерасанд, ки баъдан ин оромгоҳҳо ба макони парастишӣ мардум мубаддал мегаштанд.

Дар раванди истикрор ва афзоиши нуфузи мазорҳо дар ҷомъеъ ва мардум пиромунашон масҷидҳо, ҳонақоҳҳо ва маҷрасаҳо эъмор гардида, борҳо иттифок афтодааст, ки онҳо ба марокизи муҳимми шаҳрҳои бузурге мубаддал гарданд.

Пойбандӣ ба суннатҳои вижай зиёрати амокини муқаллас аз вижагиҳои ҳаётӣ маънавии ҳар миллат маҳсуб мешавад ва бидуни шакк яке аз мазохир ва нишонаҳои суннаттароӣ ҳифзи акоиди обо ва аҷодд ва эҳтиром ба маносики мазҳабист. Маносики мазҳабӣ бештар дар аҷноми суннатҳое хулоса мешавад, ки инсон хини зиёрати амокини муқаддас аҷном мелиҳад.

Пажӯҳишҳои аҷномефта дар заминай зиёрати амокини муқаддас мубайнини ин матлаб аст, ки дар вахлаи нахусти густариши ислом суннати зиёрати мақобири гузаштагон ба далели шабоҳат доштан бо бутпарастӣ ва ойинҳои лини насронӣ аз ҷониби паёмбари ислом Муҳаммад (с) манъ гардил, вале баъди нуфузи сӯфия суннатҳои парастиши амокини муқаддаси тоисломӣ дубора эҳе гардидаанд.

Ҳамчуноне ки ба назар мерасад, парастиши муқаддасот дар дини ислом фарозу нишеб дошта ва билохира аз макоми муҳиммс барҳурдор гашта ва дар масири бурузи ихтилоф миёни мазоҳиб, эътиқодот ва воеъият шакл гирифтааст. Ин шаклгирӣ дар ҷавқоти суннатҳои вижай зиёрати мақобири бузургон, қадамчойҳо, мазори файзи осор, горҳо, шаҳобсангҳо, сахраҳо, қӯҳҳо, ҷаҷумасорон ва дараҳтон талакӣ мешавад.

Бо дарназардошти мушкилоти иқтисодӣ ва мӯъзилоти роҳ дар Осиёи Марказӣ аҷноми маносики ҳаҷҷ ба Маккаю Мадина ҷаҷбаи дастаҷамъӣ надошт. Ин фарзро ағлаб муслимин бо зиёрати оромгоҳҳои бузургони гирду барӣ ҳеш бароварда месоҳтанд. Ҳамчуноне ки дар ин пажӯҳиш гуфта омал, дар Осиёи Марказӣ ва аз он ҷумла дар шимоли Тоҷикистон аз шумори қадамчой ва с мазори файзи осори пешвоёни шарниъату тарикату маърифату ҳақикат зиёд будааст. Бино бар ин ҷа умеди таҳаккуки иродатҳову ихлосҳо ба муслиминӣ фатвос аз ҷониби саршиностарин рӯҳониён дода мешуд, ки агар тавофи Маккаю Мадина дастрасашон нест, метавонанд зиёрати мақобири бузургони гирду барӣ ҳешро қунаид.

Дар Осиёи Марказӣ баъди пирӯзии комили ислом бар алҷин

қадимиин бумӣ ва иттиҳод бо силсилоти мухталифи сӯфия дар тӯли асрҳои мутагомодӣ муборизаи фимобайни ба назар намерасад. Пешвоёни дини рошид ва ё рӯҳониони суннатгаро дар ҳамчаворӣ бо силсилоти мухталифи сӯфия, ки вахдати вучудӣ поили бунёдии акоиди онӣ буд, ки шаръати исломиро зинаи нахустӣ тақарруби ҳуд ба рӯҳ-л-Лоҳ ва ё тавҳид медонистанд ва инҷунийн русуми шаманҳо, ки аз гарикӣ силсилаҳои сӯфия мӯҷаддадан эҳс гашта буд ва дӯъоҳонҳою фолбинҳо мусолиматомез зиндагӣ мекарданд. Рӯҳониони суннатгаро билохира бар асари ин созишҳо ба парастишӣ мақобир, ки дини ислом мамнӯй зълон дошта буд. Низ рӯи хушӣ мабзул доштанд. Дар Шимоли Тоҷикистон аксари мазорҳо ба намояндагони силсилаи нақшбандӣ, кодирӣ ва қаландарӣ марбутанд.

Мазорот, ҳамчуноне ки маълум гардид, рисолати “табобатӣ” низ дошгаанд. Баъзе мазорот барои табобати бемории ҷунуни, дигаре барои табобати сиёҳсурфа, севвумӣ барои табобати бефарзандӣ, ҷаҳорумӣ барои рафъи сардарӣ, панҷумӣ барои табобати лакнати забони қӯдакон ва гайра ихтинос дода шудаанд. Масалан, ашҳоси мубталон бемории фишори хун барои шифо ёфтани мазори Озҳар дар Ҳуҷанд ва мазори Морон дар Истаравшанро зиёрат мекунанд.

Мардум дар ҷавори мазорҳо ё доҳили онҳо ва ё дигар амокини муқаллас аз анҷоми ҳар гуна аъмоли номашрӯъ ҳуддорӣ мекард. Ин буд, ки дар гузашта мусоғирон бештар дар ҷавори мазорҳо шабро рӯз мекарданд, зеро роҳзанон ва дуздон низ зери асари бонарҳос, ки мисин мардум шӯҳрат дошт, ҷуръат намекарданд, ки дар ин маконҳо ба мусоғирин ҳамлавар шаванд. Бояд тазаккур дод, ки ин рисолати тарбиявии ҳешро мазорҳо дар тамоми адвор ҳифз кардаанд. Қобили ёдоварист, ки рисолати мазорҳо дар зиндагии иҷтимоёни чомсъа дар ҳама адвор ба тарбияи аҳлоқӣ ва маънавии мардум мунтаҳӣ намешавад ва гоҳе назоифи номашрӯъро низ ба дӯш доштаанд. Дар марокизи тамаддуни Осиёи Марказӣ, ба виҷа шаҳрҳос чун Ҷуҳоро, Самарқанд, Фарғона, Шоҳ, Кенг, Ҳуҷанд, Истаравшан арзи вучуди баъзе мазорҳо ба аҳлоғи сұлҷӯйии ашҳоси манғифатҷу низ иртибот дорад.

Мазорҳо дар имтидоли қарнҳо макони муқаллас махсуб

мегаштанд, инсонҳо ба мӯқаддасӣ ва қаромоти онҳо бовар мискарданд ва низ мескунанд. То ҳанӯз нируе зуҳур накардааст, ки ба ътиқоди мӯқаддас шуморидани мазорот ҳадача ворид намояд. Муҳаккини мазорҳо ва амокини мӯқаддаси Осиёи Миёна ин амрро барҳоста аз ақабмондагӣ ва бесаводии мардуми он мединанд. Махол аст, ки бо ин назар мувоғик буд. Дуруст аст, ки ақабмондагин фарҳангӣ ва иқтисолӣ ба ин падида шояд таъсиргузор буда бошанд, вале гумон намеравад, ки онҳо омили ягона ва асосӣ маҳсуб шаванд. Зоро дар мамолики аз лиҳози иқтисолӣ пешрафтаи дунҷа аз амокини мӯқаддас ба тарики густурда парастиш ба амал месоваранд. Бинобар он сабабҳон дигар ва амиктари ин падида мавҷуд аст. Ба хотири ошкор соҳтани ин сабабҳо ба мабдаъе бояд муурӯр кард, ки инсон ба парастишни мазорҳо ва дигар амокини мӯқаддас оғоз намуд. Дар ҳама əдвор мардум ба ашҳоси маъруф: олимон, шайхон, фозилон ва ҳоқимон ва гайра эҳтиром қонӣ буданд. Рӯҳи ҳамчунин инсонҳоро баъди маргашон мухтарам шумориданд ва оромгоҳашонро парастиш карданд.

Мавҷуд будани танзими идораи ҷақфи мазорҳо ба андозаи муъайянс дар амри хифозати онҳо чун мабоҳиси парастишӣ қўмақ намуда ва таклили он дар замони ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба Русия ва комилан аз байн рафтани ин танзим дар замони ҳукумати Шуравӣ, бидуни шакк, дар амри таҳриби мазорҳо ва дар аз миён бурдани вазонфи иҷтимоъии онҳо мусоидат намудаанд.

Омузиши таърихи мазороте, ки дар тӯли салаҳон мутамодӣ дар сояи эътиқодҳо ва иродатҳои мардум ҳифз гардилаанд, аз ҷанд ҷиҳат ҳонзи аҳамият мебошанд. Пеш аз ҳама гирдоварӣ ва баррасин ривоёти асотирие, ки марбути мазорҳост, дар амри мушаҳҳас намудани таърихи пайдоиши мазорҳо, муъайян қардани макому мартабаи шаҳсиятҳои малғун лар онҳо заминан устуворе барои пажӯҳанда фароҳам ҳоқъал оқард. Зоро то ба ҳол зиндагиномаи ағлаби шаҳсиятҳои мазорҳои маъруф зери пардан ниссану фаромӯшӣ қарор гирифтааст.

Пажӯҳиши таърихи мазороти мавҷуд дар ин ва ё он мантака рахҷамои мутманӣ барои таҳқики таърихи топографии шаҳрҳо ўз шаҳракҳо хидматгузор ҳоҳанд буд.

Муҳиммтар аз ҳама, мазорҳо, маносик ва маросими зисрати онҳо ҷузви лоинфаки фарҳанги мардумии мо гаштаанд ва ончунон решা бар умки фарҳанги мардумон зада ва бо равони он ҷӯш хӯрдаанд. ки пажӯхиши густурдаи таърихи пайдоиши мазорҳо на таҳқики ҳамаҷонибаи сунану ағъаноти марбут ба онҳо барои улуми таъриҳҳо ва мардумшиносӣ аз аҳамияти қобили таваҷҷуҳе бархурдор аст.

Бад-ин тартиб ҷанба ва ҳусусиёти мазороғро таҳлил намуда, маросим на суннатҳои амокини муқалласро омӯхта, бар мабнон сарчашмаҳо ва адабиёти илмӣ талош ба ҳарҷ дода шуд, то моҳияти иҷтимоӣ ва идеологии мазорҳо, ба ҳусус дар партави усули дини ислом, ошкор гардад.

Дар партави сарчашмаҳои ҳаттӣ ва таҳқикоти пурмаҳсулӣ донишмандони ватаний ва ҳориҷӣ ба мо мӯяссар гардид, бо тъэддили зиёде аз ёдгориҳои параваҳӣ ва маросиму суннатҳои онҳо, ки қаблан маълум набуданӣ, ошной ҳосил намоем ва бални насила маъмули илм гардонем.

Боз чӣ қадар розҳоеро мазорҳо, оромгоҳҳо ва лигар мабоҳиси муҳимм, ки аз қадимулайём марҷаъи параваҳии мардумон қарор гирифтаанд, дар ҳеш ниҳон доранд. Дар оянда тасаввур мешаваҳад, ки идомаи таҳқики самти илмии изҳоршуда як сазони авлавиятҳои муҳимми умури пажӯхиши донишмандон: муарриҳин, бостоншиносон, мардумшиносон, ҳунаршиносон ва месъморон ба ҳисоб ҳоҳад рафт, зоро ёдгориҳои параваҳӣ сарчашмаи ганоманди иттилоъот пиromуни ҷомъсае, ки онҳоро оғардидааст. маҳсуб гашта, ҳомили тасаввuri рӯшане аз месъёрҳои зебоинишиносии ҳар аҳл буда, тасвири гӯёе аз рушди нирӯҳон тавлидотӣ ва мубайнини ватъи сиёсӣ ва идеологии ин ва ё он даври таъриҳи мебошанд.

Раванди созандагӣ ва шукуфоии фарҳанги ҳар миглат дар ҳар марҳилаи рушди ҳеш бо омӯзиши мероси фарҳангӣ иргиботи танготанг дорад. Мазорҳо, маросим ва суннатҳои онҳо, бӯдунӣ шакк, ҷузви ҷудонопазири мероси фарҳангии мардуми тоҷик ба шумор мераవанд.

Қазовати раванди амики лили нав пиromуни маконҳои як замон маминӯ – мазорҳо аз ҷониби ҷомъсаи кунунӣ ва баёни тамоили имрӯзии рушди маросим ва суннатҳои марбут ба амокини

муқаддас холи хөзир дур аз тасаввур ба назар мерасал. Вале мусаллам аст, ки мајорхо на танҳо чун осори ҳунарӣ мустаҳакки таваҷҷуҳ ҳастанд, балки зарур аст, ки мазорхоро ҳифозат ва тармим намуд ва аз онҳо бояд ҳам ба мақосиде, ки арзи вучуд кардаанд ва ҳам ба масобси музсӣҳо истифода ба амал овард ва маросим ва суннатҳои марбут ба мазоротро чун анъаноти ҳасанаи мардумӣ <sup>Эҳс</sup> намуда, мавриди пажӯҳиш қарор дод. Ин боиси мустағнӣ гаштани маъниавияти инсон, покии рӯҳи мардум гашта, дар амири тарбияи ҷавонон дар ҷиҳати фарогирии анъаноти маънавин миллии ҳеш базли кӯмак ҳоҳад кард.

Мазорхо ва марҳиму суннатҳои марбут ба онҳо бар асари маҷмӯъи мураккабӣ авомили иҷтимоӣ, идеологӣ ва фарҳангӣ ташаккул ёфтаанд. Ба манзури омӯзиши масонли мазбур донишмандонро зарур аст, ки ин авомилро дар шароити мушаҳҳас ба пажӯҳиш гиранд, то бошад, ки ҳусусисти ташаккули анъаноти миллӣ бо он ҳама мутанаввсӣ, ки дар масири таъриҳи қасб шудааст, қобили дарк гардад.

## САРЧАШМАҲО

1. Абдурраҳмони Мустаҷир. Рӯзиномаи сафари Искандаркӯл. //Хозиркунандагони чоп: Аълоҳон Ағсаҳзод ва Мирзо Муллоаҳмадов. -Душанбе, 1989.
2. Абизакариё Йаҳё ибни Шарафи Наввавӣ. Боги накӯкорон (Риёзу-с-солиҳин). -Душанбе, 2001.
3. Абиҳафс Начмуддин Умар ибни Муҳаммад ан-Насғӣ. Китобу-л-Қанл фи таъриху-л-Самарқанд, дастнавис, Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии АФ Тоҷикистон. №73, 1223.
4. Абуъалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Бальзамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. -Техрон, 1380.
5. Абутоҳирҳочаи Самарқандӣ. Самария, ба кӯшиши Эрачи Афшор. -Техрон, 1343.
6. Амир Давлатшоҳ ибни Алоуддавла Бахшишоҳ ал-Ғозӣ ас-Самарқандӣ. Тазкирату-ш-шуъаро. -Техрон, 1338.
7. Аҳмад ибни Махмуд Муллозодаи Бухорӣ. Таърихи Муллозода дар зикри мазороти Бухоро. -Техрон, нашри 1 (1339) ва нашри 2 (1370).
8. Бабур. Сочинения. -Т.3.- Ташкент, 1965.
9. Бальзамӣ Абуъалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммад. Таърихи Табарӣ.-Ч.2.-Техрон, 1380.
10. Берунӣ Абӯрайҳон. Осору-л-бокия. -Душанбе, 1990.
11. Дониш Аҳмад Маҳдум. Наводири-л-вакоъеъ. -Ч.1. -Душанбе, 1988.
12. Дониш Аҳмад Маҳдум. Рисола ё муҳтасаре аз таърихи салтанати хонадони мангития. -Душанбе, 1992.
13. Зикри мазороти Самарқанд. Дастанавис, Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии АФ Тоҷикистон. №709/1.
14. Исмҳон бузургони Бухорои Шариф. Дастанавис, Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии АФ Тоҷикистон. № 1224/XXI.
15. Китоби Муқаддас. Аҳди қадим ва аҳди ҷадид.// Институти тарҷуман Китоби муқаддас, (перевод на таджикский язык Мордехай бен-Ҳиё Бачасв ва Кемал. Е.Алтай). нашри 2. -

## Ҳамза Қаюл

Стокголм, 1999.

16. Коран. Перевод на русский язык И.Ю. Крачковского.-  
Москва: Изд-во Восточная литература, 1963.
17. Қуалиёти Шамси Табрезӣ. // ба кӯшиши: Бадсъуззамони  
Фурӯзонфар.- Техрон 1372.
18. Коҷифӣ Алӣ ибни Ҳусайн Вонз. Раҳаҳоти айнулҳаст. -  
Лакхнав, 1890.
19. Мавлавӣ Муҳаммад Ҳусайнӣ Сабо. Тазқираи рӯзи равшан.-  
Техрон, 1343.
20. Мақолоти Шамси Табрезӣ. -Техрон, 1369.
21. Мирзосироҷиддин Ҳочӣ Мирзоабдурауф. Сафарноман  
туҳафи аҳли Бухоро.-Техрон, 1369.
22. Мирҳонд. Равзату-с-сафо. -Лакхнав, 1891.
23. Муҳаммад ибни Абдулҷалили Самарқандӣ. Қандия. Ба  
кӯшиши Эрачи Афшор.-Техрон, 1367.
24. Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таърихи Табари, тарҷума  
ба забони форсӣ Абулқосими Поянда. -Ч.4. -Техрон, 1362.
25. Муҳаммад Маъсуми Шерозӣ. Таронку-л-ҳақоқиқ.- Техрон,  
1318.
26. Наҳҷу-л-балға. Тарҷума ба забони форсӣ Сайид Ҷаъфари  
Шаҳидӣ.
27. Низомии Ганҷавӣ. Қуллист. -Ч. I.- Душанбе: Ирфон, 1983.
28. Насируддини Бухорӣ. Тухфату-з-зойридин. Ба эҳтимоми  
Мулло Муҳаммадии Махдум ба табъ расида.-Бухоро, 1328 х.
29. Ризоқулиҳони Ҳидоят. Риёзу-л-орифин.
30. Танқесху-л-мақол. -Ч.1.
31. Тафсири Ҳусайнӣ.
32. Таърихи гузидা. Чопи Барован. -Ч.1.
33. Таърихи сагир. Берут-Лубнон, нашри аввал, ч.2. 1406 х.
34. Улугзода Сотим. Мунтаҳабот. -Ч. I. -Душанбе: Ирфон, 1982.
35. Фазлуллоҳ Рӯзбекони Исфаҳонӣ. Мехмонноман Бухоро. -  
Москва, 1976, чопи факсемилӣ.
36. Фаредун ибни Аҳмади Сипаҳсолор. Зиндагономаи  
Мавлоно Чалолуддини Мавлавӣ. -Техрон, чопи 3.-1368.
37. Ҳафиз Таниш Бухари. Шараф-нама-ийи шаҳи. Печать

факсимиле, перевод М.А.Салахетдиновой. Часть 2.-Москва:  
“Наука”, 1989.

38. Ҳоғизи Карбалой. Равзоту-л-чинон.-Техрон, 1349.
39. ЦГА РТ. Ф.6, оп.1, д.90, л.151.
40. ЦГА РТ. Ф.1, д. 65 л.7-8.
41. ЦГА РТ. Ф.6, оп.1, д.90, л.36.
42. ЦГА РТ. Ф.6, оп.1, д.90, л.42.
43. ЦГА РТ. Ф.1, оп.1, д.756, л.11.
44. ЦГА РТ. Ф.1, д.65, л.7-8.
45. ЦГА РТ. Ф. 1, оп.1, д.459, л.45.
46. ЦГА РТ. Ф.1, оп.1, д.676, л.1-3.
47. ЦГА РУз. Ф.18, оп 1, д. 10297, л. 6.
48. ЦГА РУз. Ф.18, оп.1, д. 10297, л.17.
49. ЦГА РУз.. Ф.18, оп.1, д. 10297, л.88.
50. ЦГА РУз. Ф.18, оп.1, д.10627, лл.6,8,14.
51. ЦГА РУз. Ф. 3, д.164.
52. ЦГА РУз. Ф.18, оп.1, д.5811, л.22,23.
53. ЦГА РУз. Ф. 18, оп.1, д. 10467, л.16.
54. ЦГА РУз. Ф.18, оп.1, д.10467, л.7,10.
55. ЦГА РУз. Ф.18, оп.1, д.10467,18.
56. Ҷомӣ Абдурраҳмон. Нафаҳоту-л-унси мин ҳазароти-л-кӯдси. -Техрон, 1373.
57. Шамсуддин Аҳмади Афлокӣ ал-Орифӣ. Манокибу-л-орифин. -Техрон, 1362.

### АДАБИЁТ

58. Абдулазизов С. Ҳакиқат дар бораи мазорҳо. -Душанбе, 1970.
59. Абдурафғаси Ҳакиқат. Таърихи ирфон ва орифони зронӣ.-Техрон, 1372.
60. Абдурафғеъи Ҳакиқат. Таърихи наҳзатҳои фикрини зронисӣ.- Техрон, баҳши аввал, 1361.
61. Авксентьев А.В., Мавлютов Р.Р. Роҷеъ ба Куръон. -Душанбе, 1991.

## Ҳамза Камол

62. Айнӣ С. Намунаи адабиёти тоҷик. -Москва, 1926.
63. Айнӣ С. Ёддоштҳо. -Ҷ.І.- Душанбе:Адиб, 1990.
64. Андреев М.С. По этнографии Афганистана. Долина Панджшира. Ташкент, 1927.
65. Андреев М.С. Таджики долины Хуф. (Верховья Аму-дарьи), вып.1, Сталинабад, 1953.
66. Андреев М.С. Маълумоте ҷаҳд андар шинохти тоҷикон. // Авранг.- №1.- Душанбе, 2001.
67. Андреев М.С., Чехович О.Д. Арк Бухары.- Душанбе, 1972.
68. Ахвол ва акволи Шайх Абӯлҳасани Ҳараконӣ. -Текрон. 1372.
69. Бартольд В.В. Сочинения. -Т.II, ч. I.- Москва, 1963.
70. Бартольд В.В. Сочинения. Т.II, ч.II.-Москва, 1964.
71. Бартольд В.В. О погребении Тимура. // Записки восточного отделения императорского русского археологического общества, том XXIII, выпуск 1-II, Петроград. 1915.
72. Басилов В.Н. Культ святых в исламе. -Москва: Мысль, 1970.
73. Беленицкий А.М. Новые изображения ритуальных предметов на стенных росписях древнего Пенджикента. // Памяти Михаила Степановича Андреева. -Сталинабад, 1960.
74. Белинская Н.А. Декоративное искусство горного Таджикистана. -Душанбе, 1965.
75. Воронина В.Л. Народная архитектура Северного Таджикистана.- Москва, 1959.
76. Вяткин В.Л. Материалы к исторической географии Самаркандинского вилайста. -Самарканд, 1901.
77. Греков Е.Д., Якубовский А.Ю. Золотая орла и ее падение. -Москва, 1950.
78. Фафуров Б.Ф. Точкион. -Ҷ.І.-Душанбе, 1983.
79. Ғоибов Ғ. Имом Ҷаъғари Солик ва мазори мансуб ба ўлар дехан Ҳазрати Имом. //Чаҳордаҳ мазор.-Душанбе, 2001.
80. Ғоибов Ғ. Шайх Шакики Балхӣ.//Чаҳордаҳ мазор.-Душанбе, 2001.

81. Давидович Е.А., Литвинский Б.А.// Тр. ИИАиЭ, т.35. -  
Сталинабад, 1955.
82. Деххудо. Лугатнома. -Ч.3. -Техрон, 1325.
83. Деххудо. Лугатнома. -Ч.6. -Техрон, 1330.
84. Деххудо. Лугатнома. -Ч.28. -Техрон, 1339.
85. Деххудо. Лугатнома. -Ч.31. -Техрон, 1349.
86. Деххудо. Лугатнома. -Ч.34. -Техрон, 1341.
87. Деххудо. Лугатнома.-Ч.44.-Техрон, 1334.
88. Деххудо. Лугатнома.-Ч.45.-Техрон, 1334.
89. Додобосв Р. Мақбараи Бобо-Таго.// Энциклопедияи  
адабиёт ва санъати тоҷик.-Душанбе. -Ч.II.-1989.
90. Дъяконов М.М. У истоков древней культуры  
Таджикистана. -Сталинабад, 1956.
91. Дуктур Забекулло Сафо. Таърихи адабиёт дар Эрон. -Ч.3,  
кисми I, чори 9.-Техрон 1371.
92. Зарринкуб А. Ҷустуҷӯ дар тасаввуфи Эрон. -Душанбе,  
1992.
93. Иванов П.П. Хозяйство Джуйбарских шейхов.-М.,Л., 1954.
94. Ислам. Энциклопедический словарь.-М., 1991.
95. Камол Ҳ. Дебоча. // Чаҳордаҳ мазор.-Душанбе, 2001.
96. Камол Ҳ. Ҳоча Исҳоқ. // Чаҳордаҳ мазор.-Душанбе, 2001.
97. Комил Мустафо аш-Шайбӣ. Ташайюъ ва тасаввуф. -  
Техрон, 1359.
98. Қозӣ Нуруллоҳи Шуштарӣ. Маҷолису-л-муъминин.-  
Табрез.
99. Кушматов А. Пайдониш ва моҳияти мазорҳо. -Душанбе,  
1985.
100. Кушматов А. Вакф. -Душанбе: Ирфон, 1990.
101. Мамаджанова С., Мукимов Р. Энциклопедия памятников  
средневекового зодчества Таджикистана. -Душанбе, 1993.
102. Мамаджанова С., Мукимов Р. Мазары Таджикистана. -  
Душанбе, 1995.
103. Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества  
Средней Азии (IX-XXвв.). -Ташкент, 1980.
104. М.Е. Массон. Среднеазиатские памогильные кайраки,

## **Хамза Камол**

---

Эпиграфика Востока, XI, 1956.

105. Махмудов И. Земледелие и аграрные отношения в Средней Азии в XIV-XV вв. -Душанбе, 1966.
106. Мандельштам М.А. и Розенфельд А.З. Калаи-Имлок и Калан-Джумхур в Карагине и связанные с ними легенды. // Памяти Михаила Степановича Андреева. Сталинабад, 1960.
107. Мирбабаев А. "Тайны" родников. //Агитатор Таджикистана. -№13.-1984.
108. Мирбабаев А. Историческое наследие Худжанда. - Душанбе, 1995.
109. Мирбобоев А. Мазори Хоча Бокиргон. // Чахордах мазор.-Душанбе, 2001.
110. Мирбобоев А. Қадамчои Шайх Камол дар Ҳучанд. // Чахордаҳ мазор.-Душанбе, 2001.
111. Мирбобоев А. Мазори Шайх Маслихатдини Ҳучандӣ. // Чахордаҳ мазор.-Душанбе, 2001.
112. Мирбобоев А. Саҳми ҳазинаи вакф дар ташаккули фарҳангӣ нави тоҷик// Фарҳанг.-№7-12.-2001.
113. Мирса Элиаде. Рисола дар таърихи адсан. Тарҷума ба забони форсӣ Ҷалоли Саттори. -Техрон, 1372.
114. Муттақин Ҷамолиддин Абилҳаҷҷоч Юсуфи Мазӣ. Тахзибу-л-камол фӣ асмои ричол, ч.24, Берут, 1413 х.
115. Муқимов Р. Мазори Мавлоно Муҳаммадаӣ. // Энциклопедияи адабистӣ на санъати тоҷик. -Ч. II -Душанбе, 1989.
116. Муқимов Р. Мазори Мавлоно Шамсулдин // Энциклопедияи адабистӣ ва санъати тоҷик. -Ч. II -Душанбе, 1989.
117. Муқимов Р. Макбара. //Энциклопедияи адабистӣ ва санъати тоҷик. -Ч. II -Душанбе, 1989.
118. Муқимов Р., Мамадҷонова С. Мсьморӣ //Энциклопедияи адабистӣ ва санъати тоҷик. -Ч. II -Душанбе, 1989.
119. Муродов О. Пайдоиши мазорҳо ва осори онҳо дар замони мо. -Душанбе, 1977.
120. Мухтаров А. Надписи на скалах и камнях в верховьях Зерафшана. // Памяти Михаила Степановича Андреева. Сталинабад, 1960.

## **Мазорҳои Шимоли Тоҷикистон**

121. Мухторов А. Сирри мазорҳо. -Душанбе, 1964.
122. Мухтаров А. Дильшод и ее место в истории общественной мысли в XIX-начале XXвв. -Душанбе, 1969.
123. Мухтаров А. Эпиграфические памятники Кухистана. I. -Душанбе, 1978.
124. Мухторов А. Гузары Ура-тюбе. -Ташкент, 1995.
125. Мухтаров А. История Ура-тюбе.-Душанбе, 1999.
126. Мухторов А. Мероси ниёгон.- Душанбе, 1999.
127. Мухторов А. Андешаҳо пиромуни мазори Абумусо дар Масчо. // Ҷаҳордаҳ мазор.-Душанбе, 2001.
128. Негматов Н.Н., Авзалов Р.З., Мамаджанова С.М. Храм и мечеть Бунджиката на Калаи Кахкаха I. //Материальная культура Таджикистана.-Душанбе, 1987.
129. Нуруддин Мадрасии Ҷаҳордеҳӣ. Силсилаи сӯфияи Эрон. -Техрон, 1360.
130. Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.). -Душанбе, 1968.
131. Парвизи Азкой. Мураввичи ислом дар Эрони сагир.-Ҳамадон, 1370.
132. Пещерева Е.М. Праздник тюльпана (лола) в селе Исфара Куандского уезда. // Паённомаи фарҳанг. -№ 6.-Душанбе, 2002.
133. Пугаченкова Г.А. Памятники искусства Советского Союза. //Средняя Азия, справочник-путеводитель. -Москва, 1983.
134. Пулатов У.П. Ҷильхуджра.-Душанбе, 1975.
135. Разӣ Ҳошим. Таърихи мутолиъоти динҳои эронӣ.-Техрон, 1366.
136. Радий Фиш. Ҷалалиддин Руми.- Москва, 1972.
137. Рахимов М. Некоторые обычай и обряды, связанные со скотоводством, у таджиков Каратегина и Дарваза. //Памяти Михаила Степановича Андреева. Сталинабад, 1960.
138. Ремпель Л.И. Архитектурные модели мемориальных сооружений и некоторые уроки наследия. //Архитектура Узбекистана. Альманах.-Ташкент, 1985.
139. Ричард Нелсон Фрай. Мероси Осиёи Марказӣ.-Душанбе, 2000.

## Ҳамза Камол

140. Рӯзиев М. Макбараи Ҳазрати Шоҳподшоҳ. // Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. -Ч. II. -Душанбе, 1989.
141. Сафаров А. Ҳакиқат дар бораи чойҳои "муқаддас"-и Тоҷикистон. -Душанбе, 1964.
142. Семенов А.А. К логматике памирского исмаилизма.-Тошкент, 1926.
143. Сухарсва О.А. Ислам в Узбекистане. -Ташкент, 1960.
144. Талбакова Н.С., Никитина О.М. Архитектурно-археологическое исследование мавзолея Шейха Муслихиддина в процессе реставрации. //Исследования по истории и культуре Ленинабада.-Душанбе, 1986.
145. Усули тасаввуф.- Техрон, 1338.
146. Ҳашимов М. Религиозные и духовные памятники Центральной Азии. -Ташкент: Изд-во Сага, 2001.
147. Ҳмельницкий С.Г. Мавзолей Мухаммада Башоро. // Изв. Тадж. ССР. Серия: ВИФ. 1990.-№2.
148. Чехович О.Д. Бухарские документы XV-XVI вв. -Ташкент, 1965.
149. Ҷалолиддин Оттиёни. Зартушт, маздоясно ва ҳукумат. -Мюнхен, 1984.
150. Шакурӣ М. Навигаҳои Садри Зис ва аҳамияти таърихии онҳо. //Гули Мурод.-Душанбе.-1997.-№2. -С 4-6.
151. Шиҳобиддин Фазл Аҳмад ибни Алий ибни Ҳаҷари Асқалонӣ. Тахзибу-т-таҳзинб.-Хинд, 1325, ч.9.
152. Эдвард Браун. Таърихи алабии Эрон, чопи 1., ч.2. 1. -Техрон, 1358.
153. Якубовский А.Ю. Самарканц при Тимуре и Тимуридах.-Ленинград, 1933.
154. Яъкубов Ю. Ҳазрати Бурҳи Сармасғи Валий. // Ҷаҳордаҳ мазор.-Душанбе, 2001.

## ФЕХРАСТИ МАТОЛИБ

Пешгуфтор .....	3	
<b>Боби I</b>	<b>Мазорхон Шимоли Тоҷикистон .....</b>	<b>18</b>
Баъзс хусусиёти соҳтмони мазорот .....	24	
Мазороти Масчоҳ .....	31	
Мазороти Фалғар .....	34	
Мазороти Панҷакон .....	72	
Мазороти Истаравшан .....	77	
Мазороти Фонҷӣ .....	82	
Мазороти Хӯҷанд .....	83	
Мазороти Исфара .....	90	
<b>Боби II</b>	<b>Табакот ва анвоъи мазорҳо .....</b>	<b>93</b>
Табакоти мазорҳо .....	93	
Анвоъи мазорҳо .....	108	
Мазорчашмаҳо .....	110	
Мабоҳиси чудогонаи қобили таваҷҷӯҳ:		
шаҳобсанѓҳо ва сангҳо .....	115	
Мазоргorgҳо .....	119	
Мазори лӯҳтак .....	123	
<b>Боби III</b>	<b>Миносик на маросими зиёрати мазорҳо .....</b>	<b>124</b>
Зиёрати мазорот .....	124	
Маросими Ҳшум, Нӯкчамонӣ, Или гули сурҳ .....	133	
Курбонӣ .....	138	

<b>Боби IV Амвол ва тасарруфоти мазорхо .....</b>	<b>159</b>
Вакф – сарчашмаи асосни мавҷудияти мазорхо .....	159
Муносиботи Русиян подшоҳӣ ба мавқуфоти мазорот .....	169
Вазъи амлокази вакф дар замони давлати Шӯравӣ .....	173
<b>Натиҷа .....</b>	<b>177</b>
<b>Сарчашмаҳо .....</b>	<b>185</b>
<b>Адабиёт .....</b>	<b>187</b>

*Номи китоб  
Муаллиф  
Муҳаррир  
Хуруфчинӣ  
Сафҳаоро  
Ношир  
Чоп  
Макон ва замони чоп  
Шуморагон*

**Мазорҳон Шимоли Тоҷикистон**  
**Ҳамза Қамол**  
**Ҳайдаршо Пирумшоев**  
**Бунёди фарҳанги Тоҷикистон**  
**Фариди Исматулло**  
**Интишороти “Деваштич”**  
**Аввал**  
**шахри Душанбе, 2004**  
**1000**

*Аксҳои ҷилд: акси аввал, мазори Туграл дар деҳаи Зосун  
акси охир, мазори Шайх Саифуддин дар деҳаи  
Шамтичи ноҳияи Айни.*



---

**«Аиҷумани Шӯъъ»**  
**Нашриёти «Деваштич»**  
**ш. Душанбе, хиёбони «Дӯстии ҳаҷдор», 47**  
**Тел: 23-56-66, 27-61-47**  
**E-mail: [devashthic@tojikiston.com](mailto:devashthic@tojikiston.com)**

فراوانی می‌باشند. حین پژوهش از سرچشمه هایی چون: "كتاب الفند فى تاريخ السمرقند"، "روضۃالصفا"، قرآن، تورات، "نهج البلاغة"، "آثار الباقيه"، "تاریخ طبری"، "سفرنامه تحف بخارا"، "نوادرالواقعیع"، "باغ نکوکاران" در این رساله مشمر استفاده شده است.

با همه خواستن‌ها امکان ندارد محتوای تمام سرچشمه‌های لرزشمندرا که قسمتی از آنها خوشبختانه به دست نشر رسیده‌اند و قسمت دیگر ش در بایگانی‌های شخصی محفوظند، فرا گرفت. پژوهنده در این نگارش آن تعداد موادی را منتخب و استفاده نمود که برای حل و فصل نهایی اهداف و وظایف علمی مسأله مربوطه باعث گردیده‌اند.

روی هم رفته سرچشمه‌های تاریخی و ادبیات علمی موجوده به مؤلف دست داده‌اند تا پیرامون مزارهای شمال تاجیکستان اطلاعات مهمی را گرد هم آورد و در شکل مجموعه‌ای آنرا ارائه و در ضمن مزارهارا طبقه‌بندی نماید.

با استفاده از فرصت مناسب از دوستان گرامی سفير محترم جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان جناب آقای ناصر سرمدی پارسا و رئیس انتشارات "شرق آزاد" منظور خان دادخان اف که در امر نشر این کتاب بدل کمک نموده‌اند، سپاسگزاری می‌کنم.

بلده سمرقند و نواحی آن و بیان نامهای آنها و اوصاف مشهور آنها" نام گذاری شده است، در باره ۷۶ مزار معلومات داده است.<sup>۱۰</sup> من جمله پیرامون دو مزار معروف که هم اکنون در قلمرو تاجیکستان می‌باشند: مزار خواجه محمد بشارا در ناحیه پنجکنت و خواجه اسحاق در ناحیه عینی توضیحات مهمی کرده است. اینچنان در گنجینه مستخطهای پژوهشگاه شرقشناسی و آثار خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان زیر شماره ۱/۷۰۹ کتاب مؤلف نامعلومی با نام "ذکر مزارات سمرقند" محفوظ است که در باره اماکن مقدس این شهر توضیحاتی می‌دهد.

کتاب دیگری که به طریق اجمال در باره مزارها و اماکن مقدس میری گریهای فلغر، مسچاه، کشتوت، ماغیان و یغناپ اطلاع می‌دهد، تألیف عبدالرحمن مستجر "روزنامه سفر اسکندر کول" می‌باشد که سال ۱۸۷۰ نوشته شده است و پیرامون ۷۳ مزار از جمله در باره مزارات منتعلن به زنان عابده و عارفة این منطقه: بی‌بی‌لبلی، بی‌بی‌راهدۀ، بی‌بی‌چه، خواجه بی‌بی‌لولیاء، بی‌بی‌فرنجی‌پوش و راضیه بانو معلومات داده است.

همچنانی که به نظر می‌رسد، پیرامون اماکن مقدسی که در شهرهای مشهوری چون پخارا و سمرقند موجودند، تلاشهایی در امر معرفی آنها از جانب دانشمندان بعدی صورت پذیرفته است، ولی راجع به آرامگاه بزرگان قسمت کوهستانی و یاروستانی چنین کار ثوابی انجام نیافته است و متأسفانه شخصیت آنان تا هنوز زیر غبار نسبان و فراموشی قرار دارد.

منابع تاریخی پیرامون سنن و عنعتات مربوط به زیارت مزارات، همچین راجع به املاک موقوفه مزارات شمال تاجیکستان که یکی از ویله‌های اساسی موجودیت آنها محسوب می‌گشت، حامل اطلاعات

<sup>۱۰</sup> ابوظاهر خواجه سمرقندی، سیره، با کوشش ابرح افشار، تهران، ۱۳۴۳، ص. ۵۴.

"دخمه شاهان"<sup>۱</sup> مشتمل از دو قسم که قسم اولش به قلم میرزا محمد صادق منشی چندری (سال ۱۲۱۰/۱۷۸۶) تألیف شده است) متعلق بوده، قسم دوم آن از جانب میرزا عظیم الدین سامی دبیر سال ۱۳۱۹ (۱۹۰۱-۱۹۰۲) تصنیف گردیده است. این کتاب راجع به مقبره‌ها و مزارهای شهر بخارا و اطراف آن تفصیلات با ارزشی داده است.

شخصی با نام حاکم نور عطا که از بخارا به بور عطا تبعید شده است، به خاطر معاف خویش و برگشت به بخارا کتابی را در ماه محرم سنه ۱۳۱۸ (ماه می ۱۹۰۰) با نام "اسمهای بزرگان بخارای شریف"<sup>۲</sup> تألیف نموده است که به طریق اجمال راجع به ۱۴۹ مقابر و مزارات داخل بخارا همچنین در پاره ۲۲ مزار اطراف بخارا معلومات می‌دهد. کتاب دیگر که در باره سلسله طبقات مقدس اسلامی، از جمله سیلان و خواجه گان مشهور بخارا و سلسله آنها، اینچنین راجع به موضوع جایگیرشی مقابر این طبقات مقدس اسلامی معلومات می‌دهد، اثر نصیر الدین بخاری "تحفه الزایرین" می‌باشد که ابتدای سده XX (قریباً سال ۱۹۰۶) به تألیف رسیده است.

تألیف دیگر پیرامون مزارهای سمرقند و اکناف آن کتاب ابوطالب خواجه سمرقندی "سرمیره" (در بیان اوصاف طبیعی و مزارات سمرقند) می‌باشد که سال ۱۲۵۱ هجری قمری (۱۸۳۵) نوشته شده است. باب نهم این کتاب که "در تعیین علامتهای مزارات کثیر البرکات

<sup>۱</sup> این کتاب زیر شماره ۱۹۲۷ در گنجیده - مخطوطه‌های بزوشنگاه شرق‌شناسی و آثار علمی فرهنگستان ملیم تاجیکستان محفوظ است.

<sup>۲</sup> کتاب مذکور در گنجیده - مخطوطه‌های بزوشنگاه شرق‌شناسی و آثار علمی فرهنگستان علوم تاجیکستان زیر شماره ۱۹۲۶/۲۱ محفوظ است.

וְעַתָּה תִּשְׁמַח אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַתָּה תִּשְׁמַח אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

፳፻፲፭

"سفیہ الاولیا"ی محمد داراشکوه و دیگر سرچشمه‌ها معلومات ارزشمندی راجع به سوانح حال مشایخ، علماء و فقها داده‌اند. اما مشخص در باره تاریخ پیدایش مزارها و زمان به مکان پرستش مبدل گشتن آرامگاه‌های بزرگان از مأخذ تاریخی اطلاع کمی دسترس گردیده است.

در حدود ربع اول قرن نهم هجری (نیمة اول صده XV) از جانب احمد ابن محمود ملازاده بخاری کتابی با نام "تاریخ ملازاده" در ذکر مزارات بخارا" تألیفی صورت پذیرفته است که برای زایرین اماکن مقدس بخارا چون راهنمای خدمت کرده، راجع به مزار ۱۶۰ نفر از علماء و فقها و مشایخ صوفیه و سلاطین و قضات بخارا معلومات مهمی می‌دهد. ملازاده کتابش را می‌شتماند به دو قسم کرده است: قسم اول: در ذکر اکابری که در نفس شهر (داخل شهر) و در فنای (گردآگرد) شهر مدفونند، تا مقدار نیم فرسنگ. قسم دوم: در ذکر عزیزانی که در حوالی نواحی شهرند.

ابوسعید عبدالرحمن ابن محمد الادریسی (وفات سال ۴۰۵ هجری / ۱۰۱۵ میلادی) که اهل استرآباد بود و در سمرقند زندگی کرده است، پیرامون تاریخ این دو شهر با نام "تاریخ سمرقند" تألیفاتی انجام داده که این کتاب از جانب فقیه معروف ای حفص نجم الدین عمر ابن محمد التسفسی (وفات سال ۵۳۷ هجری / ۱۱۴۲ میلادی) تکمیل یافت و به نام "کتاب الفندقی تاریخ السمرقند" یا "فند" و یا "قندیه" به زبان عربی تصنیف گردید و اشتهر یافت. تلخیصی از این کتاب را شاگر او ابوالفضل محمد ابن عبدالجلیل ابن عبدالملک ابن حیدر السمرقندی در شکل کتاب با نام "قندیه خرد" سال ۱۲۲۳ تألیف نموده است. دستخط

احمد بن محمود ملازاده بخاری، تاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا، تصحیح احمد گلپیغیانی، تهران، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ص ۱۲-۱۳.

آموزش همه جانبه و مخصوص مزارات، در این مورد مزارات شمال تاجیکستان، برای آشکار ساختن و فهمیدن خصوصیات، خودویژگی ها و در ک ماهیت شعور مذهبی مردم کمک نموده، در ضمن در هویدا ساختن سبیهای موجودیت عنعنات پرستش مزارات در امتداد تاریخ میان مردم و اینچنین در کشف وظایف اجتماعی - فرهنگی مزارات در اجتماع نقش کلیدی لیفا خواهد کرد.

طبق اطلاعات موجوده مورخین مزارها را به دو قسمت ردیف بندی نموده اند: الف) مزارها یی که در حقیقت جسد بزرگی در آن جا مدفن است؛ ب) مزلر - قدم جای ها. حين برسی این مطلب گروه سومی از مزارها آشکار گردید که آنرا "مزلر فیض آثار" نام نهادیم.

بر مبنای پژوهش انجام یافته به اثبات رسید که اکثر مزارهای شمال تاجیکستان به اسم صوفیان سلسله نقشبندی، قادری و قلندری که با مذاهب رایج بوده در آسیای مرکزی یعنی حنفی و حنبلی مشکلی نداشتند، ارتباط دارند.

زمینه اساسی برای نگارش علمی مسالن مربوط به مزارات قبل از همه خود مزارهای شمال تاجیکستان، اینچنین سرچشمه های کتبی که اطلاعی راجع به مزارهای خراسان و ملوراء النهر دارند، به شمار می روند. با این همه توجه به سرنوشت مزارهای شامل خراسان و ملوراء النهر از جانب دانشمندان ساحت مختلف، در امر کسب معرفت پیرامون سرنوشت مزارات کمتر ملرک در دست داریم. درست است که اثرهای چون "طبقات الصوفیه" شیخ عبدالرحمن سلمی، "رسالة القشیریه" ابوالقاسم قشیری، "کشف المحجوب" هجویری، "تذكرة الاولیا" فرید الدين عطار، "نفحات الانس من حضرات القدس" از مولانا عبدالرحمن جامی،

مزارات واقع در تاجیکستان پژوهش‌های دیگری انجام دهنده و دین واجبه خویش می‌دانند که در تغیر افکه‌ای ناروشن لین بخش فرهنگ و تمدن کشورمان سهم بیشتری داشته باشند. زیرا این سرزمین تقدس شده تاجیکان قدم بقدمش آرامگاه و قدم جای بزرگان است.

بدین ترتیب، تحلیل ادبیات موجوده نشان می‌دهد که تا روزگاران ما راجع به تاریخ مزارات شمال تاجیکستان از جانب مورخین، باستان شناسان، معماران، مردم شناسان، انسان شناسان پژوهش‌های جداگانه سامان یافته و یا چندی از مباحث جنبه دینی داشته مورد آموزش فرار گرفته، ولی به طریق مجموعی آموختن تاریخ پیدایش مزارات شمال تاجیکستان وجود نداشته، بخصوص، طبقه بندی مزارات و تحلیل آیین و سنتهای زیارت مردم از این اماکن مقدس انجام نیافته است.

این نکته قابل توجه است که تعداد کثیری از سرچشمه‌های قرون وسطی امکان تغیر تاریخ پیدایش مزارها، شخص ملغون در آن، اینچنین سبیلهای مورد علاقه قرار گرفتن بعضی مباحث مذهبی (کوه‌ها، غارها، صخره‌ها و غیره) را در خویش نهان دارند. این جهت در امر آموزش تاریخ مزارات و بررسی علمی این مسائل مهم بوده است.

کاملاً واضح است که موضوع مزارات خیلی میرم بوده، انصافاً باید اقرار شد که دامان پژوهش موضوع مزارها و آرامگاه‌ها از نگاه تاریخ خیلی گسترده است، به بیان دیگر پیرامون این موضوع مشخص و منصفانه پژوهش انجام نیافته و اگر از جانب دانشمندی اپراز نظری شده باشد این هم در خلال پژوهش‌های بخش دیگر تاریخ به صورت اجمال بوده است که نمی‌تواند پاسخگوی سوال‌هایی باشد که تا هنوز بی‌جواب مانده‌اند.

به حفريات و تحقیق مزار لنگر ماہیان پرداختند. نتایج این حفريات در آثار علمی اين گروه منعکس یافته است.

بعد کسب استقلال تاجیکستان به آموزش و عمران و آبادی مزارها با شیوه آگاهانه و مسؤلانه برخورد می‌شود. اين یادگاری‌های تاریخی - معماری ثروت ملی اعلام شده، زیر حفاظت دولت قرار گرفته، برای تحقیق و تجدید آنها مبلغهای لازمه اختصاص داده می‌شود. در مدت بیشتر از ده سال پیرامون مزارها و اماکن مقدس و شخصیت‌های مدفون آن مقالات جداگانه و کتابهای از جانب مورخین به نشر رسیده است که در تنویر گوشه‌های تاریک این بخش تاریخ حائز اهمیت است.

به اهتمام راقم این سطور بار نخست مجموع مقالاتی پیرامون مزارها و اماکن مقدس تاجیکستان با نام "چهارده مزار" (دوشنبه-۲۰۰۱) مرتب گردیده، به نشر رسیده است. در این مجموعه راجع به چهارده مزار مشهور تاجیکستان مقالاتی از دیدگاه نو از جانب دانشمندان احرار مختاراف، یوسف شاه یعقوب اف، عبدالله جان میربابا یوف، غالب غاذب اف، حمزه کمال و دارا نجات نگاشته شده است که مرتب آن در پیشگفتار مشروحی که به این کتاب نوشته است، از جمله می‌گوید: "سلام است که در داوری مطالب ارائه شده نباید مهر کامل تأیید زد، زیرا در باره متعلق بودن این و یا آن مزارها سرنوشت مشکوک به بزرگی نظرهای گوناگون وجود دارد"<sup>۴</sup>. این مجموع مقالات همچنانی که در فوق یادرس گردید، از نخستین کتابی است که پیرامون چهارده مزار تاجیکستان اطلاع مهمی می‌دهد و دست اندر کاران آن به این نظرند که با دستگیری ارادتمندان و اخلاص مندان اماکن مقدس راجع به سایر

قسمتهای زیرین دانسته است: مقدمه، ذکر املاک وقف شده، شرط تعیین ماموران املاک وقف و طرز تقسیم عایدات از املاک وقف".<sup>۷</sup> مردم شناسانی چون و.ن. بسیلوف و و. بوشکوف نیز در خلال پژوهش‌های مردم شناسی خویش راجع به مسائل مزارها ابراز نظر کرده‌اند.

اواسط سده بیستم در آرامگاه‌های مشهوری در آسیای مرکزی، افغانستان و ایران چون مرقد امیر تیمور در سمرقند (۱۹۴۰-۴۱)، آرامگاه محمود غزنوی در غزنه (از جانب باستان شناس ایتالیایی سال ۱۹۴۱)، آرامگاه ابوعلی ابن سینا در همدان (سالهای ۵۰ عصر XX)، آرامگاه ابو عبدالله رودکی (زیر نظر استاد عینی و انسان شناس روس م.م. گیرسیموف) و آرامگاه احمد یسوی در شهر ترکستان برای معین نمودن تاریخ واقعاً علمی پیدایش و فعالیت آنها حفريات‌های باستان‌شناسی انجام داده شده، بعداً این آرامگاه‌ها ترمیم و تجدید گردیده‌اند. به شهادت این حفريات‌ها بود که سیماق قافله مسالار شعر فارسی- تاجیکی ابو عبدالله رودکی و طبیب مشهور ابوعلی ابن سینا آفریده شد.

در سالهای ۸۰-۷۰ XX در تاجیکستان پر اهون بعضی مزارها بحث‌های دامنه داری بروز کرده بود. مثلاً در باره مزار لنگر ماہیان واقع در روستای چارکوه بوده ناحیه اسفره حرفاًی ضد و نقیض زیاده بوده. بحث‌ها اساساً گرد آن محوری می‌چرخید که آیا آن مکانها در ماهیت امر از اماکن مقدس محسوب می‌شوند و چرا؟ تایستان سال ۱۹۸۷ با پیشنهاد حکومت شهر اسفره گروه عالیان زیر سروری آکادمیسین ن. نعمت اف

۷. پیغمبریج. سندعلی بخاری عصر مان XV-XVI تاشکت، ۱۹۶۵، ص. ۳۲۱.

"گنرهای اوراتپه"، و "تاریخ اوراتپه" می‌توان پیرامون املاک وقف اطلاعات ارزشمند به دست آورد.

در اثر پژوهشی خوبش "کشاورزی و مناسبات ارضی آسیای میانه در عصرهای XV-XVII" محقق تاجیک محموداف، املاک وقف زمان تیموری را بررسی نموده، در ضمن اطلاعات مهمی راجع به املاک وقف آن زمان می‌دهد.

محقق دیگر تاجیک فو شمت اف در کتاب خود "وقف" پیرامون وقف مزارها، مسجدها، مکتب و مدرسه‌ها و قاری خانه‌های شمال تاجیکستان معلومات داده است.

دانشمند ازبیکستانی موکمین او انجام داده از زمینه وقفاتمه‌ها پژوهشی انجام داده، زیر عنوان "از تاریخ مناسبات ارضی صده XVI در ازبیکستان از روی مدارک "وقف‌نامه" سال ۱۹۶۶ اثری تألیف کرده، در آن خصوصیات زمینهای وقف شده و به کدام اصول گرفتن مالیات از این املاک را بررسی نموده است.

در زمینه محقق دیگر ازبیکستانی م.ا. عبدالعزیز آف زیر عنوان "رساله راجع به مناسبات ارضی در خانگری بخارا در عصر XVI و نیمة اول عصر XIX" پژوهشی انجام داده است که سال ۱۹۶۶ در تاشکند به طبع رسید. در این رساله مناسبات کشاورزی در دیرزمان در خانگری بخارا بررسی گردیده، یکی از فصلهای کتاب "وقف" نام گذاری شده است. محقق معرف روس و شوروی آ.د. چیخاویچ تحقیقات مهمی در زمینه آموزش املاک وقف انجام داده، در اثرهایش ("سنلهای بخارای عصرهای XV-XVI"، "سنلهای سمرقند خواجه احرار") وقف‌نامه هارا از

م.م. دیکونوف "نزدک سرچشمه های ترنهنگ قدیمی تاجیکستان"؛ س.ب. تولستوف "خوارزم قدیم"؛ "دین مردمان آسیای میانه"؛ احرار مختاراف "سیر مزارها" اعظم سفر اف "حقیقت در باره جای های مقدس"؛ عبدالعزیز ف "حقیقت در باره مزارها"؛ مراداف "پیدایش مزارها و آثار آنها در زمان ما"؛ گ.ا. پوگوچینکووا "یادگاری های آثار هنری اتحاد شوروی"؛ قوشمت اف "پیدایش و ماهیت مزارها"؛ میربابایف "میراث تاریخی خجند" ابراز نظر کرده اند.

مزارها بخصوص آرامگاه های باحشمت و مجلل واقع در آسیای مرکزی را مورخین در دوران شوروی از نگاه آثار هنری و سبک و تاریخ معماری به طریق گسترش آموخته اند و در زمینه اثرهای مهم علمی به چاپ رسیده است. مثلاً س.گ. خمیازیسکی راجع به هنر معماری مزارات استروشن ("تحقیق یادگارهای معماری اوراتپه")؛ و.ل. وارونینا در باره هنر معماری مساجد و مزارات خجند ("معماری مردمی شمال تاجیکستان")، ر.تم مقیم اف و صالحه محمدجان اووا پیرامون سبک و اسلوب معماری مزارات تاجیکستان ("معماری تاجیکستان"؛ "میراث معماری تاجیکستان"؛ "مزارهای تاجیکستان") پژوهشی بسیاری انجام داده اند.

در آموزش املاک وقف، اشکال مختلف آن که یکی از سرچشمه های مهم موجودیت مزارات در آسیای مرکزی بود، دانشمندان مختاراف، آ. چخاویچ، پ.ب. ایونوف، محموداف، موکعبناؤ، م.ا. عبدالرحبیم اف، قوشمت اف و دیگران نقش مهمی ایفا نموده اند.

از اثرهای دانشمند تاجیک احرار مختاراف "مدارک راجع به تاریخ اوراتپه"؛ "رساله پیرامون تاریخ متصرفات اوراتپه در سده XIX"؛

کاپتن ل.س. بورشیوسکی به این مزادر آمده‌اند. از این غار آنان شش جمجمه انسان را با خود برده‌اند و آن جمجمه هارا برای تحقیق به موزه انسان شناسی پیتربورگ به ن. یو. زوگروف تسلیم می‌دهند. سال ۱۹۱۱ ن.ک. بیتکیر از غار رومتای مخثیود دیدن نموده در نشریه "اطلاعات شعبه قرکستانی سازمان جغرافیای امپراتور روس" مقاله مفصلی می‌نویسد. تاریخ پیدایش این و یا آن اماکن مقدس را مناسفانه در زمان شوروی نه بر مبنای دلائل و تحلیل علمی بررسی نموده‌اند، بلکه اغلب از زیر عینک زمان به این قسمت تاریخ نظر کرده‌شده و بیشتر اثرهایی که در این موضوع انشا می‌گردید، دستورهای تبلیغی علیه دین و روحانیون محسوب می‌گشته‌اند. با وجود این پایه آموزش علمی مزارها در این دوره گذاشته شد و در خصوص پرستش مکانهای مقدس و پیدایش و ماهیت مزارها از جانب بعضی عالمان در دوران شوروی در خلال اثرهای پژوهشی شان گاهی اندیشه‌های سالم نیز به نظر می‌رسد.

بعضی از دانشنامه‌انهای ثبات نموده‌اند که پیدایش یک قطار مزارها به دوران تا اسلامی تعلق داشته و مردم این منتهای اجدادی خویش را در زمان اسلام نیز حفظ کرده‌اند. به طریق اجمال پیرامون مزارهای آسیای مرکزی در اثرهای خود ن. و. خنیکوف "توصیف خانگری بخارا" و "گزارش پیرامون انتوگرافی فلارس"؛ و.و. برتولد "تاریخ زندگی فرهنگی ترکستان"؛ ۱.۱. اندریوف "چهلتها در باورهای مردمان آسیای میانه"؛ و.ل. ویتکین "شیخهای جویباری"؛ گولسیر "پرستش مقدسات در اسلام"؛ آ.ا. سوخریوا "راجع به مسائل پرستش مقدسات اسلامی در آسیای میانه"؛ "اسلام در اوزبکستان"؛ "بخارا در سده XIX و ابتدای عصر XX"؛ پ. پ. ایونوف "اموال و تصرفات شیخان جویباری برای تاریخ مالکیت ارضی قو dalle در آسیای میانه در عصرهای XVI-XVII

این بود که این موضوع فاقد نتیجه گیری کلی علمی گشته است. این کوتاهی تصادفی از جانب مورخین نبوده، بلکه موانع آن در گذشته مانع ناتوانشته ای در برابر شهرت کسب کردن مزارات محسوب می شد که نتیجه آن مقیدی ایدئولوژی و متداولوژی خود محققین بود. بعد کسب استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تمام سدها در ارتباط آموزش تاریخ مزارات و رسم و آیینهای مریبوط به آنها از میان برچیده شد. مسلم است که زمان پژوهش عمیق و منصفانه این موضوع فرا رسیده است، زیرا در زندگی همه روزه ما هر چه فعالتو سریعتر سنن و عننتات مزارها با همه انواع مختلفشان وارد می گردند. طبیعی است که این روند، بلاشك، معنویات مردمان ساکن جمهوری را غنی گردانیده، زندگی آنان را مملو از ایده ها و ایده آل های نو می کند.

مرنوشت مزارات مدت مديدة است که مورد تحقیق داشته است. از قرار گرفته است. هیأت هایی که در سده های گذشته برای اعمال کشاوری از دولت های شرق و غرب به مناطق مختلف تاجیکستان امروزی می رسیدند، ضمن تحقیق مسائل مهم سفارش گرفته، به سرنوشت مزارات نیز توجه خاصی مبذول داشته اند. مثلا، به مزار خواجه اسحاق که در غار کوههای مخشیود ناحیه عینی موجود است، در سده XIX چند هیأت به این مناطق صعب العبور کوهستانی آمده اند. سال ۱۸۷۰ طبیعت شناس مشهور روس ا.پ. فیدچنکو پیرامون این غار و پیکره حفظ شده انسانی در آن ازنوشته های مقتشرق روس ۱.۱. کون که از این منطقه دیدن نموده بود، اطلاع حاصل کرده، به اینجا آمده است. بعده هیأت دیگری زیر نظر برون امین اف نیز از این غار دیدن کرده است. تاستان سال ۱۸۹۴ پروفسور انسان شناس یوروسکی و کاپتن ل.س. یورشیوسکی و یک سال بعد گراف ا.ا. بوبرینسکی و ن.و. بوگویولینسکی و همراه آنان دوباره

دانش را که آرامگاهشان در طول چندین صد ساله ها مکان پرستش مردم فرار گرفته است و شخصیت آنان تا هنوز زیر پرده رازها و پندارها نهفته است، بر مبنای دلائل موثق برای تاریخ و آیندگان مشخص سازد.

فرهنگ و معتقدات هر قوم در زمان خاصی موجب شکوفایی حیات اجتماعی لو گردیده است و چون جامعه مانند خود انسان در حرکت و تکامل است، فرهنگ و معتقداتی می‌تواند این اثر حیات بخش خود را حفظ کند که در این تحول با زندگی همگام گردد. ولی هر فرهنگ و معتقداتی زمانی متوجه شد و با گذشت زمان زیر پار سنگینی از شعایر و آداب و رسوم ثابت فرار گرفت، به تدریج کهنه و میان تهی می‌شوند، از حرکت باز می‌مانند، در مقابل جریان تاریخ و حرکت جامعه سدی به وجود خواهند آورد که یا جامعه را در سیلاخ مجتمع پشت این سد غرق خواهند ساخت و یا خود در مقابل این فشار تاب مقاومت نیاورده، فرو خواهند ریخت و به عرض آنها آداب و رسوم تازه نفس که مطابق سطح رشد اجتماع می‌باشند، می‌رسند.

آموزش بنیادی تاریخ مزارات تاجیکستان چون مسائل علمی مستقل و مجموعی انجام کارهای پژوهشی مخصوصی را مد نظر دارد، تا به طریق مرحله ای جنبه های مختلف آنرا به بررسی کشیده، حل و فصل نماید. در این کار کوششی در تحقیق تاریخ مزارات شمال تاجیکستان به خرج داده شده است.

پیامون عده ای لز مزارات شمال تاجیکستان اطلاعات مقدماتی در مجموعه های علمی مختلف، مجله ها، معلومات نامه ها و دیگر سرچشمه ها موجود است و این توصیفات جداگانه بوده، بدون درک مجموعی تاریخی انجام یافته است. ولی تا کنون مزارات چون پدیده مخصوص اجتماعی - فرهنگی موضوع مستقل پژوهشی فرار نگرفته اند و

ضرور است که بدون عقوبة قبل احصال شده سرچشمه های تشکل این پدیده برسی گردیده، قانونمندی و نفوذ آن به تنها به معنویات، اینچنین به حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه آشکار گردد. مطالعه و بررسی علمی مسائل مربوط به مزارات، تاریخ آنها، وظایف اجتماعی و نفوذ مزارها بر اجتماع و انسان بلاتر دیده برای تکمیل تصویر کامل علمی روندهای تاریخی مساعدت می نماید. لمن جهت در فرینه عمومی آموزش تاریخ مردمان جایگاه مستقل خود را داشته و امروز علم تاریخ همه گروه مدارک را دارد تا مزارات را چون پدیده مخصوصی که در آن تمام چنین های زندگی اجتماعی و انسان که به مثله چلوا مواجه هم نمیگرند، رسیدگی نماید. در زمینه مهم است که پای بند هیچ کدام از چهار چوب ایدیولوژی و عقاید متولدلوژی نگهداشت، بر مبنای گسترده و عمیق معأخذ مسائل مربوط به مزارات را بی غرضانه آموخته، ارز یابی علمی باید کرد. در این ارتباط بسیار مطالعی هم اکنون بروز کرده اند که تقاضای مخصوص تغیر علمی را دارند و ضرورت آموزش حالات و سبیهایی که مستلزم موجودیت پرستش مزارات در امتداد تاریخ گشته اند و اینچنین درگ و بیز گیهای پایه های اجتماعی موجودیت مزارات در اجتماع پیش آمده است.

منصفانه تدقیق و تحلیل کردن این موصوع از چند جهت حائز اهمیت است: اولاً به پژوهنده دست می دهد تا خصوصیات خاص مزارها و اماکن مقدس را مشخص نموده، سبب و عامل های به مکان مقدس تبدیل شدن آنها را معین نماید؛ ثانياً، سلیقه تاریخ رسم و آیتها و مناسکی را که در مزارها و دیگر اماکن مقدس به اجرا می رسد تصدیق نموده، در امر متمایز ساختن ستنهای یوسی و پیگانه که با هم آمیزش یافته اند، خلاصه برآورده؛ دیگر این که از زوایای این پژوهشها زندگینامه بزرگان عالم معرفت و

بیشک برای بررسی تاریخ اجتماعی مردم و جریان رشد آن بدل کمک می‌نماید، از اهمیت بزرگی برخوردار است.

آموختن پدیده مزار، معین ساختن وظایف اجتماعی و فرهنگی آن در اجتماع با درنظرداشت نقش سنتی و تاریخی آن در گذشته و امروز، بدون تردید در امر دقیقت و کاملتر مشخص کردن سرچشم و خصوصیات تشکل این روند مساعدت کرده، خود دویزه گی هایی را که در ارتباط با پدیده ای که مستلزم پرستش مزارات گردیده اند و در اشکال مشخص در جنبه های زندگی مردم بروز کرده اند، آشکار می‌نماید.

گردآوری و تحقیق قصه ها و روایات پیرامون مزارها در معین نمودن تاریخ پیدایش مزار و شخص مدفون آن زمینه می‌گذارد. این امر امکان می‌دهد اوضاع دینی- مذهبی در این و یا آن مناطق در سده های متعددی به بررسی کشیده شود و تغییرات و تحولاتی را که این روند به آن مواجه گشته است، افشا ساخته، سببهای آن را معین نماید.

مطالعه و بررسی علمی این جهت در روزگاران ما فوق العاده مبرم گشته است. رهیانی یافتن از پای بندی سخت چهارچوب ایدیولوژی که در زمان حکومت شوروی مستقر گردیده بود، امروز احساس ضرورت در ک نمودن و واقع بینانه بررسی کردن مسائل مربوط به مزارات را بیش کرده است. با تحقیق واقعات گذشته می‌توانیم مصادفانه روندهای امروز در جریان بوده و دورنمایی رشد جامعه را که انسان تضمین حفاظت اجتماعی گرفته، احساس آزاد بودن در همه ابعاد را می‌کنند در ک نمایم.

واقعیت امروز بطور قاطع کننده این حقیقت همه کس فهم را ثابت کرده است که مزارات و سنت عحنات مربوط به آنها در اجتماع و زندگی مردم از مقام مهمی برخوردارند. اینچنین در نهایت گسترده‌گی متناول بودن این پدیده و استقرار سنت پرستش مزارات را باید مد نظر داشت و

به طریق سنت میین مکان مقدس گردیده است، محسوب می‌شود. باید ذکر کرد که در ابتدا مدفن اشخاص مقدس اسلامی و دیگر مکانهای پرستشی دینی به اسم "مشهد" یعنی شهادتگاه و قبرستان شهیدان "یاد می‌شد. «پس بعد مدة XI، بویژه در ممالک غیر عرب در معرفت این واژه تجدید نظر شد و مفهوم "مکان مدفن شهید" یعنی مدفن شخصی که در راه دین قربان شده است را کسب کرد. در قرون وسطی مفهوم مزار معنی گستردۀ تری به خود گرفت. زیرا مفهوم این واژه نه تنها مکانهای که آرامگاه شهیدان محسوب می‌گشتند نظر بود، بلکه مدفن سالسله مراتب طبقات مقدس اسلامی: سیدان، خواجه‌گان، ایشان‌ها، و توره‌ها که با مرگ طبیعی وفات کرده بودند، نیز در نظر بود. به ارتباط احیای سنت و عنعنات تا اسلامی در جامعه اسلامی کوه‌ها، غارها، صخره‌ها، شهاب‌سنگ‌ها، چشمه‌ساران نیز چون مزار از جانب مردم پرستش می‌گشتند.

پدیدۀ جالی را جداگانه باید ذکر کرد: زمانی که مزارها در روند استقرار و افزایش نفوذ خود در جامعه و مردم پیرامونشان مسجدها، خانقه‌ها و مدرسه‌ها اعمار گردید، بارها اتفاق افتاده است که آنها به مرکز مهم شهرهای بزرگ مبدل گشته‌اند. مثلاً مزار شریف در افغانستان، مشهد در ایران، نجف در عراق و در شمال تاجیکستان در ناحیه پنجگشت در مکانی که مزار محمد بشارا موجود است که دیه به نام مزار شریف یاد می‌شود. در این فریته نیز باید گفت که آموزش تاریخ مزارها برای آشکار ساختن توبوگرافی تاریخی شهرها و روستاهای که

## پیشگفتار

تاریخ با راهها، وسایل و شیوه های مختلف شواهدای را پیرامون تعدد، فرهنگ، سنن و عنعنات گذشته دور این و یا آن ملت گرد هم می آورد و این گذشته را با همه غناوتش از نو می آفرد و چون تصویر گویا زندگی انسان هارا در ادوار مختلف مجددًا احیا می گرداند. محتوای اصلی تاریخ هر کشور نیز وابسته به پایه ها و پیمانه های مشارکت آن در فرهنگ جهانیست. در این مورد منشأ نژادی، قومی و حتی ثروت طبیعی دارای درجه دوم اهمیت است.

برای به طرز اکمل مرتب نمودن تصویر زندگی این و یا آن مردم مسلمان سرچشمه های کنی کفایت نمی کنند و به مورخین در امر معرفت کامل تاریخ این و یا آن دور آموختن منشأ باورهای مردم و اعتقاد به مکانهای پرستشی - مزارها که در سده های متتمادی در امتداد بوده است، و امروز نیز با منعکس نمودن پدیده ویژه جهانی و روحانی در حیات اجتماعی و زندگی اشخاص جداگانه ادامه پیدا کرده است، از مقام مهمی برخوردار است.

مفهوم "مزار" همچنانی که از لغات معتبر پیاست این مکانیست که زیارت می شود و مبہث پر مستش قرار گرفته است. واژه "مزار" پیش از همه چون عمل، یعنی "زیارت کردن"، "جای زیارت کردن" تفسیر شده، و بعداً چون مکان، بعضی "زیارتگاه"، "مرقد"، "ازمگاه"، "قیرستان"، "فلنجای" معتبر شده است. به طور معمول این مدنی اشخاص مقدس اسلامی، همچنین هر کلامی از آثار پرستشی و دینی که

## فهرست مطالب

۳	پیشگفتار
۱۸	باب ۱ - مزارهای شمال تاجیکستان
۲۴	بعضی خصوصیات ساختمان مزارات
۳۱	مزارات مسجد
۳۴	مزارات فلفر
۷۲	مزارات پنجه‌گینت
۷۷	مزارات استروشن
۸۲	مزارات غانچی
۸۳	مزارات خجند
۹۰	مزارات اسفر
۹۳	باب II - طبقات و ا نوع مزارات
۹۳	طبقات مزارها
۱۰۸	ا نوع مزارها
۱۱۰	مزار چشمها
۱۱۵	مباحث جداگانه قابل توجه: شهاب سنگها و سنگها
۱۱۹	مزار غارها
۱۲۳	مزار لوحات
۱۲۴	باب III - مناسک و مراسم زیارت مزارها
۱۲۴	زیارت مزارات
۱۳۲	مراسم خشوم، نکچه مانی، عبد گل سرخ
۱۳۸	قریانی
۱۰۹	باب IV - اموال و تصرفات مزارها
۱۰۹	وقف سرچشمه امامی مجردیت مزارها
۱۶۹	منابع رسمی پادشاهی به موقوفات مزارات بعد تصرف آسیای میانه
۱۷۳	وضع املاک وقف در زمان دولت شوروی
۱۷۷	نتیجه
۱۸۵	سرچشمه ها

فر هنگستان علوم تاجیکستان  
پژوهشگاه تاریخ، باستانشناسی و مردم‌شناسی به  
نام احمد دانش

\*\*\*\*\*

بنیاد فر هنگ تاجیکستان

حمزه کمال

# مزارهای شمال تاجیکستان

محرر دکتر علوم تاریخ حیدر شاه پیروم شایوف



دوشنبه ۴۰۰۲

حمزه کمال



مزارهای شمال  
تاجیکستان

دوشنبه ۲۰۰۴